



*ГУЛБОГИ*  
*АДАБ*





**ВАЛЕРИЙ ВОСКОБОЙНИКОВ**

# **ҲАКИМИ БУЗУРГ**

**\*AVICENNA\***

**ДУШАНБЕ  
«МАОРИФ»  
2015**

**ББК 84 рус 7-4  
В-70**

**Ҳайати мушовара**  
Сайд Нуридини Сайд, Худоӣ Шарифов,  
Маҳмадулло Лутфулоев, Фарҳод Раҳимӣ

**Ҳайати таҳририя**  
Абдулҳамид Самадов, Шарифмурод Истро菲尔ниё,  
Бадридин Мақсудов, Рустами Вахҳоб,  
Наҷмиддин Салоҳиддинзода

**Мутарчим: Асрори Сомонӣ**

**В-70.** Валерий Воскобойников. **Ҳакими бузург. Романи таърихӣ.** Душанбе: «Маориф», 2015, 240 сах.

Ин романи таърихӣ, ки аз саргузашти ачибу рӯзгори наҷиби ҳакими бузурги тоҷик Абӯалӣ ибни Сино (980-1037) ривоят меқунад, ба қалами адиби маъруфи рус Валерий Михайлович Воскобойников тааллук дорад.

Нависанда маълумоти сарчашмаҳои таърихиву адабӣ ва таълифоти худи нобигаро дақиқназарона омӯхта, муҳити сиёсиву иҷтимоии даврро заминаи тасвири бадеъӣ қарор дода, симои нуронии инсониву ирфонии Шайхурраис Ибни Синоро хеле моҳиронаву шоъирона ба қалам овардааст.

В.М.Воскобойников  
Великий врачеватель (Авиценна).

**ISBN 978-99947-1-305-9**

**© «МАОРИФ», 2015**

## **МАНЗАРАҲОИ РӮЗГОРИ ЗӮФУНУНИ НОТАКРОР**

Саргузашти ачибу рӯзгори нациби мардони бузурги таърихӣ дар тамоми давру замонҳо ва мулку маконҳо маърази саодат, манбаи ибрат ва мактаби тарбияти ҳамагон будаанду мебошанд. Ва дар имтидоди ҳазораҳо ҳам мардуми омиву ҳам адабони номӣ корномаи ҳаёти чунин афродро дар қолаби маноқибу ҳикоят ва маснавиву ривоятҳо тасвиру ситоиш намуда, шахсияташонро зиндаву хотирашонро поянда нигаҳ доштаанд. Алалхусус, мардуми заҳмат қудрати Рустами Дастону ҳиммати Ҳазрати Сулаймон ва муҳаббати Мачнуни Омириву саховати Ҳотами Тойӣ барин қаҳрамонони маҳбубашонро дар гирди хону оташдон ва сари кору киштзорон ёдовар шуда, лаҳзае фориг аз дарди гуруснагиву ранчи бандагӣ мегардиданд. Ва қариби ҳазор соли бартамом аст, ки ҳалқи сипосгузори тоҷик дар радифи фарзандони бузургу номбардораш номи ҷовидону номаҳои бехазони фарзонаи зӯфунун ва ифтихори тамаддуни бостонии худ Абӯалӣ ибни Синоро вирди забон дошта, симои муборакашро зеби достону афсонаҳо ва унвони шарифашро Шайхурраису Луқмони Ҳаким фармудааст. Беш аз даҳ аср аст, ки тоҷикон осори бегазанди Бӯалиро ҳамроҳи «Шоҳнома»-ву «Шашмақом» азиз дошта, аз онҳо дарди худ даво ҷустаанд. Ва ба таърихи фарҳангу адаби ҳазораи охири мелодии Ҳоварзамин назар андозем, асари бузургеро дучор намеоем, ки дар он зикри ҷамили афкору рӯзгори Ибни Сино нарафта бошад, олиму шоири нобигаеро

намеёбем, ки пайравии Ибни Сино накарда бошад, одами одитаринero намебинем, ки муъцизаи дастони дармонбахши Ибни Синоро намедониста бошад.

Ховаршиноси машхури инглис Эдвард Браун ба ҳамин маънӣ ишоракунон овардааст: «Бузургтарини суханварони форсизабон ва мутафаккирони замони худ Ибни Сино, ки суннатҳои Арастуро дар фалсафа ва Букроту Ҷолинусро дар тиб идома медод, дар тӯли асрҳои миёна ба тамоми ҷанбаҳои ин ду соҳаи илму тафаккури на танҳо осиёйён, балки аврупоиён таъсири мутафаввиқи худро расондааст». Алҳақ, оғаридаҳои нобига ҳамеша ва дар тамоми гӯшаву канори дунё бародару ҳамдам ва ёвару ҳамқадами ҳалқҳои гуногунзабону гуногунтоифа будаанду мебошанд.

Далелҳо гувоҳӣ медиҳанд, ки навиштаоти Ибни Сино дар кишварҳои мухталифи Шарқу Ғарб то ибтидиои асри бистум ҳамчун китоби дарсӣ ва дорухаташ ба сифати дастурамали дорусозону табибони Руси Қадим хидмат карда, шуҳрати хираду ҳунару маҳорати муаллифашон ақсои ҷаҳонро гирифтааст. Эътибору эҳтироми ҷаҳонӣ ва шуҳрату шавкати ҷовидонии Шайхурраис ба дараҷаест, ки мардум «медицина»-и умумиро «мадади Сино» тавзех дода, муҳаққикону муарриҳони таърихи илм ўро поягузори соҳаҳои зиёди дониш эътироф намудаанд. Азамату нуфузи Бӯалӣ дар миёни ситорагони тамаддуни башарӣ ба ҳаддест, ки суханвари бузурги итолиёвӣ Данте Алигери пайгириву пайравӣ ва дар «Мазҳакаи илоҳӣ» ситоишаш намуда, суратгари нобига Микеланҷело хунсардона гуфтааст: «Ҷолинусу Ибни

Синоро дастгирӣ намуда, ғалат кардан аз дигаронро тарафдорӣ карда ҳақ баромадан авлотар аст».

Арзишу моҳияти осор ва шуҳрату эътибори воқеии нобига баъди чумхурии комилхуқуқи шӯравӣ ва соҳиби истиқлолияти давлатӣ шудани Тоҷикистони азиз аёntару гаронтар гардид. Ва маҳз дар ҳамин айёми начандон тӯлонии таъриҳ мероси нодири Бӯалӣ борҳо мавриди таҳқиқу тарҷумаву интишор қарор гирифта, дар хидмати умуми башар гузошта шуд.

Олимони маъруфи тоҷику шӯравӣ ҷанбаҳои муҳталифи осору афкори Шайхур-раисро мавриди таҳқиқи ҷиддии илмӣ қарор дода, шоирону нависандагони зиёде, монанди давраҳои пешин, рӯзгори пандомӯзашро дар асарҳои ҳурду қалони бадей ба ҳитай тасвиру тавсиф оварданд, ки хидматҳои дар ин боб анҷомдодаи донишмандону суханварони номӣ устод С. Айнӣ, А.А. Семёнов, Б.Ф.Faфуров, А. Мирзоев, А.Б. Баҳовиддинов, М.С. Осимӣ, С. Улугзода, Ю.Н. Завадовский, В.Н. Тер-новский, Ш. Ҳусейнзода, Р. Ҳошим, М. Қаноат, Л. Шералий, М. Болтаев, У.И. Каримов, М. Диноршоев, У. Султонов, В.А. Смирнова – Ракитина ва дигарон арзандай ҳама гуна таърифу таҳсинҳост.

Дар таҳқиқи бадеии саргузашти рангину сангини Ибни Сино романи нависандай машҳури ленинградӣ Валерий Михайлович Воскобойников, ки бори аввал соли 1972 дар Москвав (нашириёти «Молодая гвардия») таҳти унвони «Великий врачеватель» аз ҷоп баромад, аҳамияту мақоми хосаэро ишғол мекунад. Офаранда, бешубҳа, лаҳзаҳои рӯзгори душвору домандори нобигаро бо камоли дикқат омӯхта, сарчашмаҳои

муътамади таърихиву адабиро мохирона истифода бурда, ҳаёти сиёсиву иҷтимоиро заминаи тасвири бадей қарор дода, тамоми бурхону далелҳоро дар либоси шинами бадей ороста, симои ҳақиқиву дӯстдоштаний ва фаромӯшношуданий Шайхурраисро мусаввирӣ карда тавонистааст. Аз асар на танҳо сурату сирати рӯзгори Бӯалӣ ва атрофиёни ў, балки манзараҳои воқеии ҳаёту саргузашти куллияи мардуми замон ва ҷаҳолату қасофати даврони феодалиро ҳам бархондан имкон дорад.

Асар дар самти бештару беҳтар ошно соҳтани хонандагони сершумори ватаниву ҳориҷӣ бо зиндағонии пурфоҷиа, vale пурсамару пурҳикмати Ибни Сино ва замону ҳамза-монаш ҳидмати судманде карда, дар миёни ҳаводорони аллома ва аҳли илму адаби ҷаҳон шуҳрату эътироғи сазоворе пайдо намуд. Дар бораи асар тақризу мақолаҳои зиёд интишор ёфта, худи он дар ҷандин мамлакати олам, аз чумла, соли 1975, дар Тошканд (нашриёти «Ёш гвардия»), ба забони ўзбакӣ тарҷума ва чоп карда шуд. Аммо, бо таассуғи комил, изҳор доштан лозим аст, ки тарҷумаи ўзбакии асар ба ягон талаботу тақозои назария ва амалияи тарҷума ҷавоб дода наметавонад. «Мутарҷим» А.Е. Шаламаев ҳангоми «тарҷума» бисёр ибораву кали-маву чумла ва ҷузъу бобу сатрҳои нусҳаи асосиро худсарона ва гаразмандона ё комилан партофта, ё бесаводона тарҷума карда, ва ё пуртақсиру пуртаҳриф намуда, маҳсули ҳунару заҳмати нависандай номиро доғдор соҳтааст ва сабку усули баёнашро ба маротиб костааст. Хонандай андаке воқиф аз адабиёт ба зудӣ дармеёбад, ки «мутарҷим» ҳардуи забонҳо (руسӣ

ва ўзбакӣ)-ро ба дараҷаи кофӣ намедонад ва дар олами тарҷума шахси тасодуфиест. Албатта, нуқсу қубҳи бешумори тарҷумаи мазкур андешаву мулоҳизаҳои ҷиддиву тӯлонии муҳаққиқони соҳаро тақозо дорад. Алҳол аз номаи нависанда ба муаллифи сатрҳо (17-уми феврали соли 1979) ҳамин қадар метавон овард, ки «дар бобати тарҷумаи ўзбакӣ танҳо таассуф хўрдан мумкин асту бас».

Хулоса, Валерий Воскобойников ба туфайли ҷашмандози домандори таъриҳӣ, дарки рӯҳия ва воқеяти замони тасвиршаванд, маърифати амиқи мақоми илмиву адабӣ ва тасаввури дурусти сифату фазилатҳои инсонии Абӯалӣ Ибни Сино китобе мусаннаду хонданий ва муғиду зарурие оғарида тавонистааст. Ба ҳамин арзишу ҳосиятҳои неки асарро ба назар гирифта, Кумитаи ҷумҳуриявии тадорукоти ҷашни ҳазораи Абӯалӣ ибни Сино (соли 1980) тарҷумаву нашри онро ба номгӯйи чорабиниҳои идона ворид оварда буд, ки аз ҷониби нашриёти «Ирфон» амалӣ гардид.

Табиист, ки ҳангоми тарҷумаи асари ҳамзамони ба тасвири воқеаҳои таърихи даҳ аср пештар баҳшидашуда чӣ аз ҷиҳати таҷдиди лугату истилоҳот ва чӣ аз лиҳози нигаҳдории таърихияти забону соҳту таркиби он душвориҳои зиёде сар мезананд. Аз ин рӯ, барои шутургурба набаромадани баёни муаллифу қаломи қаҳрамонон ва сабуку дур аз ҳақиқат натофтани гуфтори Шайхурраису ҳамқадамонаш ҳангоми баргардон, аксаран, заҳираи лугату тарзи ҷумлаорӣ ва сабки мубоҳисоти насли қадим истифода шудаанд.

Ҳангоми баргардони нақлу матни нависанда ҳам кӯшиши даркорӣ ба ҳарҷ дода шуд, то сабку усули тасвири фардӣ барқарор монад ва, дар баробари ин, имконияту дороихои фаровони забони тоҷикӣ мавриди корбарӣ карор ёбанд. Дар мавридҳои зарурӣ осори илмиву адабии худи Шайхурраису муосиронаш дастигири тарҷумон буданд. Аз ҷумла, дар мавриди тарҷумаи рустаниҳои давойӣ ва бемориҳо, аниқтараш, ҳангоми дарёфти асли тоҷикии онҳо, монанди ҳардал, зифт, қундур, марора, нашоъ, зайдак, бутм, сарсом, қулинҷ ва г. нусхаҳои гуногуни китоби «Ал-қонун фӣ-т-тиб» сарчашмаи баҳрабардорӣ буданд. Намудҳои набз (ситабр, оҳуӣ (ғизолӣ), мӯрҷавӣ, думимушӣ, ҷуволдӯзӣ, ларзанда, баланд, афтода, дирангӣ ва г.)-ву рӯҳ (ҳайвонӣ, нафсонӣ, табиӣ, тавлид) аз асари тоҷикии Ибни Сино «Рагшиносӣ ё рисолаи набз» (Техрон, 1330 шамсӣ/1370 қамарӣ) интиқол ёфтанд. Үнвони тоҷикии топонимҳо, монанди Мемфис – Манаф, Волга – Итил, Каспий – Ҳазар, номи донишмандони даврони атиқа, монанди Гален – Ҷолинус, Гиппократ – Буқрот, Аристотел – Арасту ва ҷирмҳои осмонӣ, шабехи Вега – Насри воқеъ, Мирриҳ – Зуҳал, Венера-Зуҳра ва бисёри дигар аз осори худи Ибни Синову Абӯрайҳони Берунӣ ва китобу лугатномаҳои зиёд оварда шудаанд. Номи асили навиштаҳои Шайхурраис ва дигар уламо дар асоси нашру нусхаҳои ҳаттии гуногун ва мақолаву рисолаҳои Абӯбайди Ҷузҷонӣ («Саргузашти Ибни Сино», таҳияи Умарбек Султонов, мачаллаи «Садои Шарқ», 1970 рақами 9, саҳ. 82-95). Устод Айнӣ («Шайхурраис Абӯалӣ Сино». – Қуллиёт, 11, китоби

якум, Душанбе, 1963, саҳ. 51-88), Абдулғанӣ Мирзоев («Ҳикоятҳо оид ба Ибни Сино ва шахсияти ў». – Сездаҳ мақола, Душанбе, 1977, саҳ. 53-140), Саид Нафисӣ («Зиндагиву кору андеша ва рӯзгори Пури Сино», Техрон, 1333 ҳичрӣ), Қосим Ғаниӣ («Ибни Сино», Техрон, 1315 шамсӣ) ва китоби «Физико – математические науки в странах Востока» (Маскав, 1966) барқарор гардиданд. Бисёр истилоҳоти тиббиву фаннӣ, маводи доруворӣ ва таъбироти муҳталифаи даркорӣ мувофиқи нишондоди «Ҳақоиқ-ул-адвия» (нашри соли 1859) ном асари қарободини донишманди бузурги асри даҳи тоҷик Абӯмансур Алии Ҳаравӣ ва муҳтасари фарҳангу рисолаҳои тибби қадим интихоб шуданд. Аксари кулли истилоҳу таъбироти вобастаи расму одати замони Шайхурраис аз ҷумла, ойини гуломдориву бардафурӯшӣ, таомулоти дигари шарқӣ, гуфтаҳои алоҳида ва ҳикояте пурраро дар боби муносибати миёни Султон–Маҳмуд ва Маликаи Рай тарҷумон аз матни интиқодии «Қобуснома» (Техрон, 1345 ҳичрӣ)-и Үнсурулмаолии Кайковус иқтибос овард. Иқтибоси дигаре, ки мутааллиқи Ҷурҷонисту дар таркиби рисолаи «Саргузашти Ибни Сино» муҳаққиқони гуногун онро аз арабӣ ба тоҷикиву форсӣ гардондаанд, зимни таҳриру оmezishi тарҷумаи Саид Нафисӣ ва Абдулғанӣ Мирзоев оварда шуд. Барои сабукии бори хонанда артикли ал- аз таркиби номҳо мисли ар-Розӣ, ас-Суҳайлӣ, ал-Барқӣ voguzor шуд. Дар баъзеи маворид, мувофиқи тақозои матну тасвир, ба ҷойи санаҳои мелодӣ моҳу солу санаҳои ҳичрӣ гузоштан лозим омад.

Маълум аст, ки дар гузашта бисёре аз калимаву луготи точикӣ дар шакли ғалат арабӣ шудаанд. Аз чумла, арабҳо номи Себӯяро дир сурати Сибавейҳ ва Мушкӯяро Мискавейҳ истеъмол намуда, чунин ағлоти арабӣ ба дигар асару забонҳо гузаштаанду мегузаранд. В.М. Воскобойников ҳам Кадбонуяро чун Кадбонувейҳ овардааст, ки дар тарҷумаи точикӣ гунаи саҳехаш интихоб гардид. Инчунин, дар асл унвони Ҷурҷонӣ бархато Ҷузҷонӣ, Ҳаммор иштибоҳан Ҳуммор ва шаҳри Торам барғалат Торим истеъмол ёфтаанд, ки ҳамагӣ ислоҳ пазирафтанд. Дар асар «Рӯҷӯи панҷум» иштибоҳан ҷои «Рӯҷӯи ҷаҳорум»-ро гирифта буд, ки бо маслиҳату рухсати нависанда ислоҳ карда шуд. Албатта, чунин иқдому чорабинихои суннатии тарҷумон ҳаргиз арзишу сифати ҳосили тарҷумаро муайян карда наметавонанд, қимату сифати ҳақиқии онро танҳо хонандагони гиромӣ таъйин карда метавонанду бас.

Бар иловай корбурди маълумоти сарчашмаҳои фарҳангиву лугатномаву рисолаҳои қадимӣ ва таҳқиқоти охирини илмӣ, дар ҷараёни тарҷумаи китоби мавсүф аз мададу ёрии бевоситаи донишмандону ҳамкорони муҳтарам илҳому баҳраҳои судманде бардоштаем, ки дар маҷмӯъ сифати корро беҳтар гардониданд. Фурсатро ганимат шумурда, ба устодони ҳайроҳу иззатманд М.С. Осимӣ, Ф.А. Ашӯров, А. Афсаҳзод, У. Султонов ва муҳаррири нашриёт Анорабону Остонова, ки барои рӯйи об омадану интишор ёфтани тарҷума маслиҳату машварати қиматашонро дареф надоштанд, самимона изҳори сипос медорам.

**Асрори Сомонӣ.**

## ҲАКИМИ БУЗУРГ

Ҳазор сол муқаддам дар Бухорои Шариф марди нобигае бо номи Абӯалӣ Ҳусайн ибни Абдуллоҳ ибни Ҳасан ибни Алӣ ибни Сино ҳаёт ба сар мебурд.

Ин номи тӯлонӣ монанди номҳои дигари шарқии онрӯза ба назар ачиб намояд ҳам, дар таркиби он ҷузъи гайримуқаррарие нест. Андаке байдар маънои ном равшан хоҳад шуд.

Ибни Сино? Кист ў?

Духтурон мегӯянд, ки ў шифокори бузург аст.

—Не, ў мунаҷҷим ва риёзидони машҳур аст, — изҳор медоранд олимони соҳаи риёзиёт.

Ҳамчунин, шоир ва нависандай номист, — мегӯянд адибон.

—Олими заминшинос ҳам ҳаст,— идғио менамоянд заминшиносон.

—Мусиқишинос ҳам ҳаст, — илова мекунанд аҳли мусиқӣ.

— Файласуф ҳам, — арза медоранд файласуфон.

Ва ҳамаи онҳо дар сари даъвои худ ҳақанд.

Пас, ин марди ҳамвора саргардон, даме ҳокимугоҳе вазир ва муддате банди қалъаву зиндон кист?

Чаро баъди сад соли барзиёд аз вафоташ бо фармони мутаассибини дин осори фалсафии Ибни Сино дар майдони марказии Бағдод оташ зада шуд?

Вале чандсад сол сонитар дар Аврупо, баробари ихтирои дастгоҳи чоп, пас аз «Таврот», дафъатан панҷ чилди азими «Ал-қонун фӣ-т-тиб»-ро мунташир месозанд, ки муаллифи он Ибни Сино буда дар Аврупо ўро «Ависенна» ном мебаранд.

Кутубхонаҳои мусулмонӣ дар тамоми давраҳо осори ўро боэҳтиёт нигаҳдорӣ мекунанд ва ба кам андар кам одамоне руҳсати дастрасии онҳо дода шудааст. То ҳол дар ҳусуси бисёр асарҳои ў танҳо ривояте медонему бас. Вале маълум аст, ки котибону

хушнависон осори Ибни Синоро бо майлу рағбат ва дикқати тамом нусхабардорӣ менамуданд. Дар кишварҳои мухталифи Аврупо тавассути дастгоҳи чоп онҳоро мунташир месоҳтанд, ба забонҳои гуногун тарҷума мекарданд.

Мардуми Осиёи Миёна ҳамеша дар сифату ситоши ў афсонаҳо мебоғанду достонҳо месароянд.

Зимни даъвати Шӯрои Умумиҷаҳонии Сулҳ тамоми мардумони рӯйи замин ҳазораи зодрӯзи ўро ҷашн гирифтанд\*.

Хуллас, ин мард – Ибни Сино кист?

## ТУФУЛИЙЯТ ВА БАЛОҒАТ

Кулли осори тарбиявӣ-ахлоқии он давра таълим медоданд, ки «агар Худой туро писаре диҳад, аввал номи хуш бар вай неҳ, ки аз ҷумлаи ҳақҳои падарон яке ин аст».

Ба Абдуллоҳи ҷавон номи Ҳусайн хушоянд буд. Барои ҳамсари ў Ситорабону ҳам ҳамин ном писанд буд. Ва онҳо бармаҳал сари қарор омада буданд, ки писари нахустинашонро Ҳусайн ном медиҳанд.

Барояш куния-унвони эҳтиромӣ ҳам баҳшиданашон аз имкон дур нест, зеро дар хонадонҳои наҷиб ҳамин гуна анъанае ҷорӣ буд. «Писараки ман, албатта, соҳиби писар ҳоҳад шуд! – меҳандид Абдуллоҳ. – Бигзор Ҳусайнҷони ман аз ин бобат ғам нахурад. Ман аллакай номи писари ояндаи ўро Алӣ мондаам». Вале дар ҳуд андешид: «Ҳа, албатта, ба шарафи ҳалифаи ҳақ Алӣ». Кунияти писар Абӯалӣ мешавад, ки маънояш падари Алист. Сипас ҳуди «исм» – номи Ҳусайн меояд, баъди он, ҳамроҳи калимаи нисбати арабии «ибн» (яъне

---

\*Ҳазораи Ибни Сино мувоғики солшумории мусулмонӣ (ҳичрӣ) таҷлил ёфта буд. Мутобики солшумории масҳӣ (мелодӣ) ҳазораи Ибни Сино соли 1980 фаро расид.

писар) номи падар, сонӣ номи бобо, бобокалон, ҷадди ҷад...

Акнун навзоди гирёнрӯю бебок ва мазҳари шодмонии оиларо ба тартиби зерин ном мегирифтанд: падари Алӣ, Ҳусайнни писари Абдуллоҳ, Абдуллоҳи писари Ҳасан (номи бобои Ҳусайн), Ҳасани писари Алӣ, Алии писари Сино.

Абдуллоҳи ҷавон аз шодӣ дар курта намегунҷид. Рӯзе даҳ бор ҳарамсарои занонаро, ки дар он ҷо ҳамсари хушбахташ Ситора хуфтухез мекард ва дар ҳамон ҷой аввалин маротиба Ҳусайнни кӯчак нишонаҳои оламро дид, аз сару бар қадам мезад.

Вале Абдуллоҳ аз кучо медонист, ки дар номгузорӣ ба нияташ намерасад, яъне Ҳусайн соҳиби писар намешавад. Соҳиби оила ҳам намегардад. Як умр ҳамроҳи корвониён аз шаҳре ба шаҳре, аз қаламраве ба қаламраве сарсону саргардон мегардад.

Тафсилоташ сонитар. Алҳол Абдуллоҳи масрур аз табассум гул меқунад.

Ин воқеа моҳи сентябри соли нуҳсаду ҳаштод рух дода буд.

Ҳусайнни кӯчак дар арафаи иди басо муazzами Мехргон таваллуд ёфт. Ин иди бостонӣ тирамоҳ, айёми муттасил сустшавии гармесли ҳушки чанголуд фаро расид. Ҳама барои якдигар идӣ мебурданд, дарбориёну лашкариён пӯшоки зимистона мегирифтанд. Дар ин рӯзи саид одамон қолинҳои қуҳнаю чиркин, намаду гилем, ҳама гуна чизу чораи фартуту фасурдаро бароварда мепартофтанд. Сарулибоси науву озода, зебову шинам ва бармаҳал ҳаридаву дар сандуқҳо эҳтиёткардаашонро мепӯшиданд.

«Ҷӣ ҳеле ки олами атроф саросар дигаргуна мешавад, рӯзгори ман ҳам рангу оҳанги тоза гирифт, – андеша меронд Абдуллоҳ. – Фақат касе марди болиг, инсони комил ҳисоб мейёбад, ки дар олам соҳиби писар шуда бошад. Ана, акнун ҳаёти нави ман оғоз мейёбад».

Бисёр чизҳоро ба хотир гирифтани кӯдак, алалхусус, агар аллакай гапзаниву фикркуниро омӯхта бошад, инсонро дар ҳайрат мегузорад. Дар ҳарами занон аз манзилгоҳи модараш накҳати мушку абири ба димоғаш мерасид. Вале дар сарои мардон, ҳар гоҳ ки падараш аз сафарҳо баргашта писарро гарм ба оғӯш кашида, пайиҳам бӯсобӯсаш менамуд, бӯйи ҷарму таффи аспи арақшор дами нафасашро мегирифт.

Агар шамолаки нарм аз миёни буттаҳои чуде, ки дар рӯи ҳавли рустаанд, вазида ба хона дарояд, монанди бӯйи хуши рангу равғани аз Бухоро барои модараш меовардаи падар ширину гуворо ба димоғ мерасид.

Падараш тез-тез аз пайи коре ба сафар мебарояд. Вай одами шӯҳӣ нест. Деҳаи Рометанро ҳукмронӣ мекунад. Ин деҳа аз қалонтарин деҳоти Бухорост. Падар ҳанӯз ҷавон аст ва дар ин синну сол ҳукумати ҷунин деҳаеро ба кам андар қами одамон бовар мекунанд.

...Рӯзе Абдуллоҳ аз миёни деҳаи хурдакаки Афшана мегузашт. Афшана дар қарибии Рометан воқеъ гардида буд. Гирду атрофашро заминҳои ҳушку ташналабе, ки вакғи толибилимони мадрасаҳо буданд, иҳота менамуданд. Агар масҷиди ҷомеи «муқаддасе», ки онро замоне сарлашқари истилогарони араб Қутайба сохтааст, садди роҳ намешуд, несту нопадид гардидани Афшана ҳам аз эҳтимол дур набуд.

Ҳар деҳаи қалон умеди масҷиди ҷомеъро дошт, зоро масҷид дошта бошад, он деҳаро шаҳр номидан мумкин буд. Аммо камтар деҳаеро руҳсати бинои масҷид насиб мегардид. Аз ин ҷиҳат толеи Афшана ҳандида буд. Ҳатто аз ҳуди Бухоро ба Афшана намозгузорӣ меомаданд.

Ҳангоми аз Афшана гузаштан Абдуллоҳ барои анҷоми зарурати нокиройие аз асп фуруд омад. Ногаҳон овози духтаре ба гӯшаш расид. Дафъаи аввал ӯ ба ҷуз овоз ҷизи дигареро нашунид. Аммо баъди каме

дуртар рафтан гуфтаҳои духтарақро дар лавҳи хотир зинда гардонда, ба ҳайрат афтод, ки чӣ қадар оқилонау бомаъни гуфта шудаанд.

Кори муҳимме надошта бошад ҳам, Абдуллоҳ рӯзи дигар боз аз мобайни деҳа асп ронд. Дар ҳамон чойи дирӯза пой аз рикоб баровард, аммо садои духтарақро нашунид. «Мумкин ў духтар не, модар ё ҳамсар ва ё, бадтар аз ин, канизи касе бошад. Файр аз ин, барои одаме мисли ман мансабдор гирдогирди ҳавлии бегона тор танида гаштан аз рӯйи одоб нест», – андешид Абдуллоҳ ва ба аспаш савор шуд.

Агар бандоҳ рост аз худи ҳамон ҳавлӣ тоҷири ҷавони шинос Райҳон берун намеомад, шояд ў бо ҳамин равиш бебозгашт мерафт ва, мумкин аст, абадӣ садову сухани духтарро фаромӯш мекард. Ин тоҷир ҷандон сарватманд набошад ҳам, одами басо маърифатандӯхтае буд.

–Ассалому алайкум! – шодмонӣ зоҳир намуд Райҳон. – Бойси фараҳмандист, ки Ҳудованди карим имрӯз маро ба дидоратон мушарраф гардонд. Шумо бароям хеле зарур будед.

Райҳон Абдуллоҳро ба хона даъват намуд. Райҳон муҷаррад буду ин ҳолро Абдуллоҳ хуб медонист.

Ғуломбача лаҷоми савориро гирифта саисхона бурд. Абдуллоҳ ба хонаи Райҳон даромад.

Каниззан дастурхони нуқлу наво густард. Ў пойҳояшро бошарфа мегузошт, овозаш ҳам кампирона буд.

Суҳанони Райҳон аз гӯши Абдуллоҳ зада мегузаштанд, зеро ба садоҳои гуногуни дигаре бодиққат гӯш медод. Ана, ҷарангоси сатил баромад. Ана, ким-кӣ қоҳ-қоҳ зада ҳандид. Ҳа-ҳа, ана, инаш ҳамон овози шинос! Боз, ана, ҳамон духтарақ ким-чиҳо гуфт; ана, боз таронаэро замзама намуд, боз ҳандид, аз нав замзамаро сар кард. Ӯхӯ! Ин шеъри Рӯдакист, ки Абдуллоҳ бештар аз ҳамаи шоирони дигар дӯсташ медошту осорашро меҳонд.

—Хаёли шуморо гуфтугузори ҳоҳари ман парешон карда истодааст, — гуфта Райхон аз ҷо барҳост.— Ман ҳозир рафта мегӯям, ки дами нафасашро гирад.

— Не, не, даркор нест, илтимос! Ман аз таҳти дил гӯш карда истодаам!

Райхон бо Абдуллоҳ дар ҳар бора маслиҳат мекард, аз ў, ҳамчун аз марди таҷрибадоре, донистан меҳост, ки имсол нарху наво баланд меҳезад ё не, ҳосил чӣ хел мешавад...

—Хоҳари ман, Ситора, — дар омади гап ҳайрухушкунон изҳор намуд Райхон, — ба синни балогат расида, вақти шавҳарбароиаш ҳам омадааст. Фурсати ба кору бори вай диққате додан ҳам намондааст, акнун барояш ягон номзади муносибе пайдо кардан лозим. Ба ҳар ҳол, фарзанди ҳонадони начиб, тарбияи хуб гирифтааст. Ғайр аз ин, пинҳонӣ ба шумо мегӯям, бисёр ҳуҷрую ҳалим аст, таърифи донишу фазилаташро пиру барнои деха лаҳзае аз забон намегузоранд. Фақат аз ҳад зиёд шармгин аст. Мабодо, агар мефаҳмид, ки Шумо, меҳмони азиз, овозашро шунидаед, гурезон ба ҳонаи худ даромада, то шом аз он ҷой намебаромад. Сад афсӯс, ки падарамон даргузаштанд. Ман, ҳудатон медонед, аз ҳад зиёд серкорам!

...Баъди моҳе чанд Ситора ҳамсари Абдуллоҳ гардид. Абдуллоҳ дар Афшана ҳавлие ҳам ҳарид ва писари нахустини ў, нури ҷашмони падар Ҳусайнӣ кӯчак ана дар ҳамин ҷой ба дунё омад! Ана, писарҷаи дӯструяк рӯ-рӯйи гилем дилғеч меравад, ба гуфтаҳои қалонсолон гӯш медиҳад ва ҳамаро дар хотир мегирад! Қалонсолон танҳо дар тааҷҷуб меафтанд ва номи Ҳудоро ба забон меоранд. Онҳо ёд надоранд, ки кӯдаке роҳгардиро наомӯҳта, гап зада тавониста бошад. Боз ҷунон օқилона, ки ҳар ҷавони болиг ибрат гирифта метавонад!

Бачагони хурдсол, одатан, дар ибтидо гап зада наметавонанд. Маъни бисёр калимаҳоро фаҳманд ҳам, аз уҳдаи талаффузашон намебароянд.

Аммо Ҳусайнини хурдсол бачаяки хеле кунчков буд. Сарбардориро ёд гирифтани замон онро ба ҳар тараф алвонҷ дода, ҳар чизеро аз назари дикқат мегузаронд. Баъдтар ў дарк намуд, ки мардум барои ҳар чизе як ном ниҳодаанд. Агар дар ҳузураш «гӯш» гӯянд, гӯшашро мекашид. «Девор» гӯянд, бо кафи дастонаш деворро тап-тап мезад. Рӯзе бозичаи сафолиеро ба дасташ гирифта, ногаҳон афтонд. Албатта, бозича шикаст. Ана, баъди ҳамин ҳодиса Ҳусайн аввалин дафъя ба забон омада пурсид:

– Барои чӣ?

Вай аз ҳад зиёд ба ҳайрат афтод: бозичае, ки навакак бутуну сиҳат ва бо нақшу нигорҳо музайян буд, афтода дар як они воҳид ба сафолпораҳо мубаддал гардид.

Аз ҳамон дам ин саволро дар як рӯз чандин маротиба такрор мекард.

Дар хонадони ҳамсоя ҳам Умар ном писарак ба камол мерасид.

Умарро тез-тез ба хонаи Ҳусайнино меоварданд. Умар дастакони сергӯшташро тарафи ҳар чизи пешомада дароз карда фарёд мебаровард:

– Дех! Дех! Дех!

Вале Ҳусайн аз ин дар ҳайрат меафтод:

– Барои чӣ?

– Писаратон марди хочагидону уҳдабаро мешавад!  
– мегуфт Ситора, модари Ҳусайн.– Аз соли хурдӣ аллакай ба ҳама чиз иштиёқ зоҳир мекунад.

«Вале писари шумоён ким-чӣ хел гӯлу гаранг барин, – аз дил мегузаронд модари Умар. – Ҳеч балоро намефаҳмад! Буду шуд «чаро?» ва «барои чӣ?»-ро медонаду бас».

Аз саргузашти Ҳусайн воқеае ривоят мекунанд, ки то руҳходи он аз тамоми гуфтаниҳо «Барои чӣ?!»-ро гуфта метавонисту бас.

Канизак ангуштари тиллоеро ба Ҳусайн нишон доду ноҳост онро ба ҷуволи орд афтонд. Ва дар ҳамин асно дикқати ӯро ба тарафи дигаре қашида, ким-кучо даъваташ карданд, дар натиҷа ангуштар аз хотираш баромад. Баъд он ҷуволро то гулӯ пури орд карда, аз хона ба анбор қашиданд. Ҳамаи ин манзараро Ҳусайнни кӯчак диди буд.

Рӯзи дигар ангуштари гаронбаҳо ба хотири модараши расид, хеле кофт, аммо дар ҷояш пайдо накард. Фавран аз канизак шубҳа бурд: «Онро фақат ту дуздида метавонистӣ, зоро дар хона ғайри ту қаси бегонае набуд!». Канизак ашк мерехт. Аммо ба зориву илтиҷояш бовар накарда, аз даргоҳашон ронданд.

Ҳусайн дастаку почак зада, бо тамоми овоз гиря сар дод. Қасе сабаби ноҳушии табъи вайро намедонист. Ду рӯзи тамом ғаш кард.

Баъди муддати кӯтоҳе дар гапзаниҷ чунон устокор шуд, ки суханонашро қалонсолон ҳам бемалол мефаҳмиданд. То ҳозир ӯ фақат овозҳои якхеларо ҷандин рӯз пайиҳам такрор мекард, аммо чӣ маънӣ доштани онҳоро қасе намедонист. Ҳоло нахустин алфози ӯ дар бораи канизак, баъдтар ангуштарӣ, сипас беадолатӣ буданд.

Қалонсолон аз ин ҳарфҳо дар ҳайрат афтода, ҷуволро оварда қушоданд ва ордашро таконданд. Ангуштариро пайдо карда, ҳаққонияти гуфтаҳои Ҳусайнни кӯчакро эътироф намуданд.

Канизакро ҳам ёфта маъзарат хостанд, тухфаҳо баҳшиданд, аммо барнагашт ва тамоми умр ин воқеаи ҳаёти Ҳусайнни хурдакаки ҳайратоварро аз забон намепартофт.

Рубоиёти фараҳбахшу ғамангез ва нешдору нӯшоғарини Одамушшуаро Рӯдакиро кӣ намедонад?! Дили ҳар қасеро ғазалу қасидаҳои ғановатбори ӯ

мусаххар накарда бошад, он кас коно, ходаи хушк аст ва барои чунин ашхос дар миёни мардум чой нест!

Мегӯянд, ў як миллиону сесад ҳазор байт офаридааст. Аммо ҳаминаш маълум аст, ки на ҳар одам дар тӯли умри худ то ҳазор шумурда метавонад. Ва барои аксарияти одамон аз дами таваллуд то вафоташон бист ҳазор рӯз кифоят мекунад. Агар ракамхоро ҳисобу китоб кунем, ана ҳамин хел мешавад!

Дар зодгоҳи Рӯдакӣ кӯҳе қомат афрохтааст, ки доманаашро богу бӯstonҳо шероза гирифтаанд. Онро «Қӯҳи Булбулон» меноманд. Рӯдакӣ бисёр вақт он чой рафта, аз булбулону ҷашмасору ҷангалистонаш дарси навою ғано меомӯҳт ва ба суруди онҳо ҷӯр мешуд...

Оқибат ў ба Бухоро, ба дарбори амир ҳонда ва аз дехai ҳурди кӯҳистонаш чудо шуд. Сурудаҳои ў сурудаҳои замин, таронаҳои одамоне буданд, ки заминро шодоб менамуданд. Вай, ҳатто, тахаллusi шоирии ҳудро ҳам аз номи зодгоҳаш, аз номи дехае, ки як андар ҳазори савдогарон онро медонисту бас, интихоб намуд. Дар дарбори амир Рӯдакӣ шуҳрату обрӯ ва молу мулки зиёдеро соҳиб гардид.

Вале бинои саодати Рӯдакӣ нопойдор буд. Ҳазордастон метавонад аз гулистони худ фаромӯш кунад ва дар қафаси тиллокорӣ нағма сарояд. Аммо шоири ҳақиқӣ ҳалқу диёри ҳудро фаромӯш карда наметавонад. Аз ин рӯ, вақте ки дар Бухоро мардуми башӯромада ба муҳофизати дину адолат барҳостанд ва ҳангоме ки таҳти зарбаи шамшерҳо сари онон аз танашон чудо меафтод, ба ҷонибдории ҳалқ намебаромад, Рӯдакӣ ҳам монанди ҳамон булбули содалавҳи қафаси тилло мебуд...

Сухансарои бузурги аз дарбор рондашуда кӯру пиру гадо ба зодгоҳаш баргашт. Аммо ҳалқ мисли пешин аз дидори шоири ҳуд муфарраҳ буд.

Дар хонаи Абдуллоҳ ҳам тақрибан аз ҳамин хусус сухбат мерафт. Шабонгоҳон буд, дар хона шамъ

месүхт. Рўйи гилеми қолин Абдуллоҳ, Райҳон ва амаки Райҳон нишаста буданд.

Амак аз Бухоро барои дидорбинии бародарзодагонаш омада буд. Инчунин, баъзе корҳои дигар ҳам дошт. Ҳамагӣ бори дувумаш медида бошад ҳам, ситораи Абдуллоҳ ўро маъқул афтода буд, зеро Абдуллоҳ ҳам соҳибмаърифат ва ҳам дар муносибат бо қалонсолон хеле боадаб буд. Дар ҳузури Абдуллоҳ Ҳусайнӣ хурдсол чой гирифта буд. Ором нишаста, ба сӯҳбати қалонсолон бодикқат гӯш медод.

Мегӯянд, ки ин тифлаки маъсум қалимаҳои пуррапурраэро ба забон меорад. Аммо кӯдаке, ки дар шоҳроҳи зиндагӣ танҳо чанд қадами ботарсу ларз ниҳодааст, чӣ ҳам гуфта метавонад?!

Аммо чун ногаҳон ин кӯдак ба забони шеър, шеъри ҳақиқӣ, сухангӯйиро сар кард, ҳайрату таачҷуби амаки Райҳон аз ҳадду канор берун омад.

Амаки Райҳон аз ҳусуси ким-кадом ошнояш ҳарф зада, дар омади гап аз Рӯдакӣ санад овардан хост.

– «Ҳар кӣ н-омӯҳт аз гузашти рӯзгор», – гуфту ногаҳон мисраи дувумиро фаромӯш кард. То ҳол онро медонист, аммо дар ин ҷо якбора аз хотираш баромад. Ў ҳатто аз бетоқатӣ панҷаҳои дасташро қарсосзанон ба ҳам метофт.

Ҳамон дам Ҳусайнӣ хурдсол идома дод:

– «Ҳеч н-омӯзанд зи ҳеч омӯзгор»!

– Аҳсан, аҳсан, худи ҳамон мисраи Рӯдакии бузург аст! – гуфт амаки Райҳон ва моту мабҳут тарафи писарак нигариста истод.

Тамоми шаб амаки Райҳонро хоб набурд. Аз паҳлу ба паҳлу мегашт, дар гирдоби ҳайрату таачҷуб банд мешуд, ҳамёза мекашид, аммо фикру ёди тифле, ки додарзодааш Ситора таваллуд кардааст, аз сараш лаҳзас дур намерафт.

Баъди чанде Ҳусайн соҳиби додарак шуд. Майдаяк бисёр кам нозунуз мекард, кам мегирист,

хандиданро бармаҳал оғоз намуд. Нишастану дилгеч рафтанро роҳ гаштанро ҳам ёд гирифт.

—Писараки шуданй,— таъриф мекарданд ҳамсояҳо.

Вале падар умедҳои бештареро дар дил мепарварид. Ў дар ин бора ба касе, албатта, ҳарфе намегуфт, аммо мунтазири чомай амал пӯшидани ниятҳояш буд. «Кош, Худованди карим писари дувумамро ҳам мисли Ҳусайн ҳайратовар меофарида», — таманно менамуд ў.

Ниҳоят Маҳмуд аввалин вожаҳоро ба забон овард, ки «дех» ва «оча» буданд.

Ҳусайнни хурдакакро падара什 ҳамроҳ ба Рометан овард.

Дахаҳои нахустини шаҳревармоҳ буд, таффи гармо торафт пасттар мешуд, аммо заминҳои атроф ҳушку ҳолӣ буданд. Ғози мизон аз замин ба ҳаво мепечид.

Ҳусайн ҳамроҳи падар аспсавор буду падара什 ўро муттако мешуд. Инак, бори якумин, Ҳусайнни хурдсол аз дехаашон Афшана, ки дар ҳамин ҷо таваллуд ёфтаву шаш соли расо нашъунамо дидаст, берун мебаромад.

— Ин замини шӯрбаҳт, писарам, — мегуфт Абдуллоҳ ба писари қӯчакаш. — Замини бесамар. Агар ба ин ҷой об баровардаву тамоми қитъаҳояш обшор карда шавад, аз биёбон ба гулистон мубаддал мегардад. Вале ҳоло кӣ ғами ин замини бечораву қашшоқро мехурад?! Ба ҷойи амирамон Нӯҳ ибни Мансур алҳол модарашу вазир ҳукумат меронанд.— Барои эҳтиёт Абдуллоҳ як пасу пешро аз назар гузаронид.— Вале касе парво намекунад, ки замин қашшоқу бенаво бошад, одамон ҳам гадову бебизоат мешаванд. Ва одамон бебаргу бенаво гарданд, асоси давлат ҳам ҳароб ҳоҳад шуд.

Онҳо масофаи тӯлониеро тай намуданд. Сари роҳ, баъзан, аробаву саворае вомехӯрд. Дар саҳро мардони ҷандапӯш каланд мезаданд, дехқонони ҷомадаридаи

пешбаромада аз дур Абдуллохро дида сари таъзим фуруд меовардан.

– Ҳозир ту дигар хел заминҳоро мебинй! Нигар, киштзорони ин ҷо ҳамвортар, ҳо-о онсӯтар боғу роф! Ин Рометани ман! Ба он ҷӯйи калони об оварда шудааст!

Минбаъда ҳар одами пешомада ҳамроҳи падари Ҳусайн бо иззату эҳтиром воҳӯрдӣ мекард.

Баъди чанде онон вориди Рометан шуданд.

–Ин дехаи аз ҳама қадимишт. – шарҳу тавзех медод падари Ҳусайн. – Беҳуда онро «Бухорои Қадим» наменоманд. Бунёдашро ҳуди шоҳи афсонавӣ Афросиёб ниҳодааст. Ҳанӯз ҷаҳорсад сол муқаддам, муддати мадиде пештар аз пайдошавии истилогарони Қутайба дар турми дарвозаҳои Бухоро, ҳукуматдорони шаҳр омада зимистонро фориг аз молу малол дар ҳамин ҷой мегузаронданд.

Ҳарду сүхбаткунон ба соҳили ҷӯйбор расиданд. Падар аз асп фуромада, писараашро ҳам фуруд овард.

Миёни ду соҳил оби лойолуди тирае босуръат ҷорӣ буд. Аз он насими фораме бармеомад.

– Ҳаробазори он тарафи соҳилро намебинй?! Он ҳам боқимондаи дехаи қадими Ромуш аст. Онро душмани Афросиёб бино карда, дар марказаш ибодатхонаи оташпарастон соҳтааст. То ҳол соле як маротиба муғиён рӯзи иди ҳуд дар он ҷамъ меоянд.

Ҳамин дам марди ҷондабосе расида, дар ҳузури онҳо қарор гирифт, ки аммомаи общустае гирди сар печонда буд. Ҳичолатмандона дар ҷояш истода, ҷанд бор кӯшиши гапзаний намуд, аммо ҳарфе аз даҳонаш берун оварда натавонист.

–Агар чизе гуфтаний бошед, бочуръаттар фармоед, – ҷониби вай табассуме кард Абдуллоҳ.

–Чуръати буридани риштаи сүхбати падару писарро надорам,- гуфт мардак. – Дарҳости ман пеши шумо пули пуччаке арзиш надорад, аммо ба назари ҳудам кӯҳи гаронест...

—Бигүед, чӣ дархост доред? – пурсид Абдуллоҳ.

—Аз шумо хоҳишу илтиҷо дорам, ки... – мардак аз нав ҳомӯш шуд. – Аз шумо хоҳишу илтиҷо дорам, ки маро аз бочу хироҷи ҳаминсола озод кунед...

—Сабабаш дар чист? Магар дурудароз бемор шудед? Ё киштатон аз замин нарӯйид? Ва ё мазраъатонро сипоҳиён поймол намуданд?

Мардак бо аломати инкор сар ҷунбонд.

—Ман асар менависам. Асари манзуме дар ситоъиши корномаҳои аҷдодамон. Барои пешниҳоди дарбор намудан фақат китобату нусхабардорияш боқӣ мондаасту бас.

—Магар номи шумо Фирдавсист?

—Не, – бо тааҷҷуб ҷавоб дод он мард. – Ман Ҳасан ибни Асирам. Вале, илтимос, бигүед, он марди муҳтарами ба ном Фирдавсӣ кист?

—Фирдавсӣ шоирест, ки бист сол инҷониб монанди шумо китобе таълиф менамояд. Ва ўро, мувофиқи шунидам, аз тамоми андозҳо озод кардаанд, зоро субҳу шом ба навиштани ҳамон асар машғулӣ дорад. Хуб, майлаш, бехавотир ба хонаатон баргардед. Шуморо аз андози имсола озод меқунам.

—Ман одами камбағалам, танҳо ба василаи қасидае шуморо ташаккуру таҳсин гуфта метавонам. Ҳатман дар ситоъишу миннатдории шумо қасидае ҳоҳам навишт...

—Ташаккур, ҳоҷат надорад, – ҳандид Абдуллоҳ. – Беҳтараш, дар мадҳи амир ё вазирамон қасидае сароед.

Ҳамон лаҳза ба қароргоҳи онон саворае тозон расида омаду лаҷоми аспашро қашид. Ӯ Райҳон буд.

—Абдуллоҳ, барои пайдо карданатон ҳама чоро кофтам! – арза дошт ў ва ба тарафи шоир нигарист.

Шоир алалғавр рӯ ҷониби дигар тофта, роҳашро пеш гирифт.

—Шуморо таъчилий ба Бухоро меҳонанд. Ду нафар савора дар назди ҳавлиатон мунтазири шумоянд. Амир вазирашро иваз намуд. Вазири нав акнун ҳамаи

тарафдорони вазири собиқ Утбиро рондану парешон кардан меҳоҳад. Аз ин сабаб, пинҳонӣ омадам, ки шуморо аз ҳақиқати ҳол воқиф созам. Шояд дар ягон чой пинҳон шуданатон лозим бошад? Мабодо ба зиндон андозанд, ҳолатон чӣ мешавад? Ман андаке пул ҳам овардам... Ахли байтатонро худам нигаҳбонӣ мекунам...

—Даркор нест, — гуфт Абдуллоҳу зуд Ҳусайнро ба асп савор кард. — Ман одами рост, аз андозҳо дирҳамеро ҳам аз худ накардаам. Барои ман гурезу фирор шармандагӣ ва берун аз доираи ақл аст! Худам танҳо ба Бухоро меравам, писарамро ту ба хона бирасон! Ситораро таскин дех, бигӯ, ки ман зуд бармегардам.

—Ба сipoҳиёне, ки дар назди ҳавлӣ мунтазири шумо ҳастанд, чӣ гӯям?

—Бигзор ба Бухоро баргарданд. Ман пештар аз онҳо ҳозир мешавам.

Онон ҳамроҳ аз кӯчаҳои Рометан мегузаштанд. Абдуллоҳ ба таъзими одамони воҳӯрда ботамкин ҷавоб медод.

Аз дарвозаи Рометан ду роҳ ҷудо мешуд: яке, ҳамвору фароҳ, — тарафи Бухоро, дигаре, бориктар, — ҷониби Афшана.

Абдуллоҳ сари Ҳусайнни кӯчакро силакунон ба аспи Райҳон шинонду худ роҳи ҳамворро пеш гирифт.

Ҳусайн шаби дароз оҳанги қадамзаний модарашро мешунид. Модари бечора тамоми шаб мижа таҳ наменамуд. Додаракаш Маҳмуд ҳам пайваста ғаш мекард.

Субҳдам Райҳон омад.

— Пайдо нашуд? — пурсид ў бо таҳлука.

— Не, — гуфт модар, оҳи вазнине кашида.

—Ман ўро огоҳ карда будам. Саҳт огоҳ карда будам. Як рӯзи дигар интизор мешаваму сонӣ ба

Бухоро рафта, ҳақиқати масъаларо аз одамони боваринок фаҳмида мегирам.

Вале ҳочати Бухороравӣ намонд. Худи падари Ҳусайн баргашта омад.

– Хайр, вазири нав чӣ тур? Ман гуфта будам-ку, дар назари Ҳудованди карим пок ҳастед, гунохе надоред, ки боиси мазаммату маломататон гардад, – пешдастӣ намуд Райхон. – Бисъёр хушнудам, ки ҳамаи корҳо ба некӣ анҷомиданд.

Падари Ҳусайн таҳдорона ҳандид:

– Ман имшаб дар хонаи дӯстони бухорӣ хуфта будам. Анқариби онҳо ҳавлие фурӯхта мешудааст. Саҳарӣ ман онро дида баромадам. Ҳавлии бисъёр хуб. Ҷояш ҳам мувофиқ... Ба фикрам, онро ҳаридан даркор...

– Вазир чӣ, вазир? Вазири навро дидед ё не? – бесаброна савол медод Райхон.

– Дар такутози аз даст надодани мансаб...

– Ҳудатон чӣ? Шуморо ба ҳоли худ гузошт?

– Охир, ҳудат гуфтӣ, ки ман одами пок ҳастам, гунохе надорам, ки сабабгори мазаммату маломатам гардад, – заҳрханда кард Абдуллоҳ. – Дар ин бобат вазир ҳамфир ту баромад.

Аробаҳо тақаро туқур аз роҳи сербару ҳамвор убур доранд. Начандон дурттар аз он роҳи дигар, роҳи сербару ҳамвортаре мегузарад, ки Роҳи Мир ном дошта, Самарқанду Бухороро ба ҳам мепайвандад.

Вале ҳамин роҳи рафтаистодаи онҳо ҳам ачибу тамошобоб аст. Ана, дастаи савораҳо рӯбарӯ баромаданд, аробакаш, канора бигир! Корвони шутурон аз дур ёзида омада истодааст. Як, ду, се... даҳ. Қаҷоваҳои пурборашонро ҷунбонида орому бешитоб раҳ мепӯянд. Корвонро саворае чанд нигаҳбонӣ мекунанд. Ана, боз ҷаҳор аробаи дигар аз пеш тақаро-туқур омада истодаанд; фақат андаке оҳистатар

меоянд, зеро ба онҳо барзаговҳои харобу лоғареро чуфт кардаанд. Дар аробаҳо чанд одами ношиносу ду бача – як писараку як духтарак нишастаанд. Онҳо, асбобу анҷом ва лавозимоти рӯзгор – қолӣ, парда, ҳамчунин, зарфҳои нуқрагӣ мекашонанд. Бори аробаи дигар – сандуки либосворӣ ва мизу курсӣ. Бо вучуди ин, роҳ васеъ буд, андар он на танҳо ду, балки се ароба ҳам аз паҳлуи яқдигар гузашта метавонистанд.

Ду тарафи роҳро, аз чапу рост, киштзорон иҳота карда буданд. Шамолаки нарме вазида, ҳӯشاҳои пурбори гандумро ба ҳамдигар оmezishу молиш медод. Вазиши бод иқлими зироатро ба баҳри пурамвоче мубаддал гардонда буд. Мурғаке дар оғӯши нопайдоканори само баҳузур шино мекунад. Ҳанӯз вақти аз деҳа баромадан дар болои сарҳо ҷарҳ мезад, ҳоло ҳам дар осмон шиноварӣ дорад. Ин ҳамон мурғак бошад ё мурғаке дигар...

Ҳамроҳи хонаводаи худ Абдуллоҳ ба Бухоро рафта истодааст. Аз ин ҳам хеле пештар кӯчидан лозим буд. Бухоро чӣ қадар одамони сохибмаърифате дорад! Ҳам навкарӯ ҳам дабир, ҳам олимӯ ҳам файласуф, ҳам меъмору ҳам начҷор! Масҷиду мадрасаҳои музайяну мунаққашашро намегӯед?! Боготи биҳиштосойи Мӯлиёнро чӣ?!

Умуман, Абдуллоҳе, ки ҳокими яке аз деҳоти калонтарини Бухорост, гирифтори ҷазбанди зиндагонӣ дар пойтахти кишвар гашта буд.

Беихтиёр рамаи калони гӯсфандон аз сари роҳ зада гузашт. Аробаву дехқонони пиёдарав аз гардиш бозистоданд. Маҳмуди кӯчакро хоб даррабуд. Се нафар савораи телпаки қароқӯли гӯшагардонпӯш ҳам омада бозистоданд.

– Бибин, писарам, ин одамон аз роҳи дур, аз Хоразм омадаанд. Фақат хоразмиён ин хел телпакҳои болобаланд мепӯшанд.

Гұсфандон гузаштанд. Акнун рохро идома додан мумкин.

– Ана, дарвозаҳои Бухоро ҳам намудор шуданд, – ишора мекунад Абдуллоҳ. – Инаш Дарвозаи Рометан. Ҳозир ҳаққи гузар дода, вориди шаҳр мешавем. Сонӣ дар хонаи наву барҳаво шомона ҳӯрда, бофарогат истироҳат мекунем.

Афшана чунон деҳаи хурдакаке буд, ки Ҳусайнин хурдсол озодона аз қаду бараши қадам зада метавонист. Аммо дар кучо хотима ёфтани Бухороро намедонист. Як қўча дувумашро, дувумй савумашро бурида мегузашт. Масциду мадориси мунаққаш, қасру қўшкҳои лаби ҳавзу ҷўйбор, боготи сердолударахт, бозорҳои серодам ҳусну назокати шаҳрро меафзуданд.

Рӯзе падараш Ҳусайнро ҳамроҳи худ ба сайру тамошои Бухоро баровард.

Дар миёначои шаҳр, болои теппае, арки қалъабандӣ қомат афрохта буд. Аркро гуломони силаҳдор посбонӣ мекарданд. Дар ин қасри муҳташам амиру аҳли хонаводаи ўиқомат доштанд.

– Ҳар каси назаркардаи амир хушбахту бадавлат мешавад. Аммо ба арк одамони хоса руҳсати вуруд доранд, – изҳор менамуд падар.

Начандон дурттар аз арк, дар майдони ҳамворе, даҳ иморати сарбафалаккашида қомат афрохтаанд. Дар онҳо вазорат – девондорӣ ҷой дода шудааст. Падар якеи девонҳоро, ки дар он адои хидмат менамуд, ба Ҳусайн нишон дод. Ба тамоми девонҳо вазир – мушовири асосии амир роҳбарӣ мекард. Дар ҳар девоне девондорони алоҳида хидмат ба ҷой меоварданд. Ва ҳар девоне соҳибдевони худро дошт.

Ҳусайн соҳибдевони падарашро дид. Падараш бо вай эҳтиромдорона гап зада, чанд маротиб сари таъзим ҳам фуруд овард. Аммо соҳибдевон ба сабаби номаълуме нигоҳашро тарафи дигаре медӯхт. Охир,

падара什 ҳам одами мұтабар-ку, дар Рометан ұро ба чи дараңақое, ки хурмату әхтиром наменамуданд!

Боз дид, ки марди сарулибоси ашрофонапұшे дар ихотай ғуломони ҹангү тирвор ҹаһида ба арқ даромад. Ҳама барои вай аз дур рох мекушоданд.

– Шояжд ин сарлашкари машхур, – оромона гүфт падар, – Симчурй, ё мумкин аст, Сабуктегин ва ё сарлашкари дигар, Фоик, бошад. Баъди амир инҳо шахсони аз ҳама бонуфузанд. Онҳо ҳатто аз вазир наметарсанд. Худи амир ҳам аксаран бо маслиҳати онон амал мекунад...

Күчаҳои Бухоро васеъ, аз онҳо ду ароба ба осонӣ гузашта метавонад.

Бозорхояш ҳамто надоранд! Дар миёни ҳама дўкону растаҳо, ғавғою савдоҳо, дар байни марқабу шутурони пурбор, барзаговони аробакаш, дар мобайни савдогарони хоболуда сару савдои худро аз даст додан, раҳгум задан аз имкон дур намебошад. Аз ин сабаб, Ҳусайн дasti падарашибро маҳкамтар дошт.

Баъд аз он работи хунармандон оғоз меёбад. Гузаргоҳҳои работ тангу тор, кулбаҳояш назарногир. Дар як работ боғандагон, дар дигарашиб хайётон, дар савумӣ камонгарон истиқомат ва меҳнат мекунанд. Работи оҳангарон, работи заргарон, работи нассоҳон ҳам ҳаст! Ҳама ҷо тангу бадбӯй! Танҳо аз работи ҳалвогарон бӯйи хуше ба димоғ мерасид. Работҳо тавассути девор аз ҳам чудо карда шудаанд. Агар күхнадӯз бошӣ, шабона пеши нассоҳи китобҳо даромада наметавонӣ, зеро сари шаб дарвозахоро мебанданд, пособон давр зада мегардад.

Лекин, албатта, мавзеи бехтарини Бухоро Ҷўйи Мўлиён аст. Ҷўйи Мўлиён Боги Ирамест, ки саросарашро нағмаи ҳазордастану хироми товусон ичора гирифтаанд. Ҷўйи Мўлиён ошёни ашрофон аст. Туфайли ҷўйборони саршор онро ҳеч вакте гармо фаро

намегирад. Ҳавлии Абдуллоҳ ҳам аз Ҷўйи Мўлиён он қадар дур нест. Онҳо ҳам чўйбор доранд.

Масциди зеботарини Бухоро дар Хиёбони Регистон, дар маркази шаҳр воқеъ гардидааст. Дар кошинкориҳои луобиву нилуфарии масцид Офтоби оламтоб аксандозӣ мекунад. Ин олиҳай санъатро вазири собиқ Утбӣ бунёд намудааст.

Маъмураи зебои дигаре ҳам ҳаст, ки басо мавзуну муҷалло буда, гӯиё хунармандон онро на аз хишти пухта сохта, балки аз риштаи абрешим тӯрбофӣ кардаанд. Он бино мақбараи Исмоили Сомонӣ – нахустамири Мовароуннаҳр аст. Ҳамаи умарои ҳозира набераву аберагони ўянд. Ва тамоми онҳо хотираи ҷаддашонро ба некӣ пос медоранд.

Сонӣ падар аз дӯкондоре бодомкулча гирифт, зеро Ҳусайн ин гуна кулчахоро бисёр нағз мебинад.

Ҳамин тавр, онҳо тавассути роҳи сангфарш ба хона баргаштанд. Мегӯянд, ки дар ягон шаҳри дигари дунё кӯчаи сангфарш нест; аз роҳи сангфарш рафтую намудан танҳо насиби мардуми Бухоро гардидаасту бас!

Ҳамин ки офтоб гунбади манораҳоро нурафшонӣ кард, ҳамон лаҳза муаззин барои даъвати мусулмонон баҳри адои намоз азон мегӯяд.

Муаззин бояд, албатта, соҳиби овози ширадоре бошад. Аввалин муаззини дунё – Билоли Ҳабаша гуломи озодкардаи худи Паямбар буд. Дар бораи овози ўто ҳозир афсонаҳо мебофанд.

Пирамард Убайд муаззин нест. Ўхатиб аст. Барои муаззин сифату фазилати зиёде лозим нест, ўро фақат овози хубу ҷаҳонгосие, ки аз масофати дур мусулмонон азонашро фаҳмида тавонанд, кифоят мекунад. Аммо ҳатиб бояд соҳиби маҳорати қироату дорои хираду маърифати беҳад бошад, зеро амали муҳимтареро анҷом медиҳад.

Баъди азони муаззин, пас аз ҷамъомади мусулмонон дар масцид, ҳатиб сари меҳроб мебарояд.

Дар дasti ӯ вараки оёту ҳадис. Ҳатиб хутба меҳонад. Зимни хутба ҳатиб, албатта, Ҳудованди раҳмону раҳимро ҳамду ситоиш мекунад. Сипас сояи Илоҳӣ дар замин – ҳалифаи Бағдодро ҳамду сано мегӯяд. Баъди он муқарраби ҳалифа ва, ба ҳамин васила, муқарраби Илоҳӣ – худи амирро.

Тамоми муслимини рӯйи замин дар ин соат ҷойнамоз густарда, бар замин саҷда меоваранд ва, ба ин маънӣ, сӯйи Маккаи мушаррафа сучуд мебаранд.

Ҳар мусулмоне бояд китоби муқаддаси дини ислом, маҷмӯи қонуну қавоиди шариат – «Қуръон»-ро баробари панҷ панҷааш медонист. «Қуръон» китоби муқаддасе ҳисобида мешуд, ки ба забони арабӣ танзим ёфта, ба забони дигаре тарҷума карданаш мамнӯъ аст.

«Қуръон»-ро дар мактабу мадориси мусулмонӣ меомӯзанд.

Баъди чанд рӯзи қӯчида Бухоро омадан Абдуллоҳ Ҳусайнро ба мактаб овард.

Понздаҳ писарбача зери по қоличаҳо густарда, гирдогирди Убайди ҳатиб давра ороста буданд. Дар миёни бачаҳо Ҳусайн аз ҳама хурдтар буд. Ҳатиб ба забони арабӣ суроҳои «Қуръон»-ро аз як сар мадқашон қироат мекард. Бисёрии бачаҳо забони арабиро бад мефаҳмиданд. Онҳо форсӣ – забони тоҷикону форсии бостониро медонистанд.

Ҳусайн алалфавр Убайдро саволборон намуд.

– Ситораҳои осмон аз кучо пайдо шудаанд? –  
пурсид ӯ.

– «Қуръон»-ро биёмӯз, – мегуфт устод Убайд, – аз он ба кулли саволҳоят ҷавоб ҳоҳӣ ёфт.

– Барои чӣ одамон мемиранд? – аз нав мепурсид Ҳусайн.

– Додани чунин саволҳо барои ту ҳанӯз бармаҳал аст, – оташин мешуд устод, – сараввал «Қуръон»-ро пурра азбар бикиун!

Одамони бешуморе «Куръон»-ро азбар менамуданд. Бисёриҳо бо ҳамин дараҷаи донишу омӯзиш то поёни зиндагӣ қаноат меварзианд.

– То рӯзи оянда сурай «Аъроф»-ро азбар намоед, – мефармуд устод.

– Мумкин аст, ки ман боз ягонтой дигарро ҳам азхуд намоям? – пурсид Ҳусайн.

– Не, танҳо сурай «Аъроф»-ро!

Вале талабагон дар рӯзи оянда ҳатто ҳамин сураро ҳам азёд гуфта наметавонистанд ва такроран меомӯхтанд.

Файри сесанбеву чумъа дигар ҳама рӯз талабагон дар мактаб ҷамъ меомаданд. Онҳо гоҳо дар қулбаяки сахни масcid ва гоҳо дар худи масcid машғулият мегузаронданд. Устод пушт бар сутуну шогирдон рӯйи қоличаҳо давра менишастанд.

– Мумкин аст, ки ман то дафъаи оянда боз ягон супориши дигарро ҳам ичро намоям? – сурай бутунеро азёд баёнкунон мепурсид Ҳусайн.

– Вазифаи барои дигарон супурдашуда ба ту ҳам даҳл дорад! – ғазабноктар мешуд устод. – Саросема нашав!

Ҳусайн дар айни вақт ба таълими устоди дигаре ҳам мерафт. Ин муаллим улуми адабия, сарфу наҳв ва сабки забони арабиро меомӯзонд. Ҳатто муаллим ба Ҳусайн усули қофиябандиро ёд дод.

Рӯзе Убайди хатиб бемор шуд. Ба ҷойи ў як моҳ каси дигар хутба хонд. Вай одами бефаросате буд, дар торҳои ришааш ҳамеша резаҳои нону ҳӯрок ва, ҳатто, қофазпораҳо часпида меистоданд.

Баъд Убайд баргашт. Бачаҳо боз мактаб омаданд.

– Ман «Куръон»-ро битамом омӯхтам, – арз намуд Ҳусайн. – Акнун метавонам, ки ба саволҳоям ҷавоб пурсам?

– Чаро ту бехурматона маро фиреб медиҳӣ? – ранцид устод.

—Солиёни дароз «Куръон»-ро таълим медиҳанду бо вучуди ин кам андар ками мусулмонон онро фаро мегиранд. Ба ин тоифа унвони эҳтиромии «Ҳофиз» -ро медиҳанд.

—Пас, ман — «Ҳофиз», — илова намуд Ҳусайн, — зеро тамоми суроҳоро аз аввал то охир азёд медонам!

—Бисёр хуб, — изҳор намуд устод. — Он гоҳ ту ба ман мазмуни сурай «Торик» -ро гуфта дех.

Устод сахифаи даркориро кушоду рафти ҳикояти Ҳусайнро муоина намуд.

Ҳусайн калимаеро ҳам напартофт.

—Не, ин сурай бисёр кўтоҳ буд, ту ба ман акнун сурай «Бақар»-ро мегўй. То ҳол онро ягон шогирди ман битамом наомўхтааст.

Ҳусайнин хурдсол ин сураро ҳам аз ёд гуфт.

—Сураи «Моъун»-ро чий...? Сураи «Шўро» -ро чий...?

Ҳусайн инҳоро ҳам хонд.

«Куръон»-ро ба ин пуррагӣ ҳатто худи хатиби номӣ Убайд ҳам намедонист.

—Акнун, — мепурсид Ҳусайн, — ман метавонам, ки саволҳоямро ба шумо диҳам?

—Намедонам, — худашро аз даст дода ҷавоб гардонд устод. — Танҳо ба падарат гуфта метавонам, ки туро дигар мактаб наорад. Ту, дар ҳақиқат, «Ҳофиз» ҳастӣ! «Куръон»-ро битамом азёд медонӣ. Замони бачагӣ ман ҳам ана ҳамин гуна саволҳоро ба муаллимам дода будам. Ў саҳтакак адабамро дода буд. Аз ҳамон дам ба гӯшай хушам гирифтам, ки ҷавоби кули саволҳо дар «Куръон» аст ва минбаъд аз худаму дигарон пурсидани чизеро бас кардам. Агар ту ба саволҳоят аз «Куръон» ҷавоб ёфта натавонӣ, ҳолат ҳароб мешавад. Рӯзгорат вазнину табоҳ мегардад.— Чунин буд андешаи Убайди куҳансол.

Аз ҳамон дам Ҳусайн дигар мактаб нарафт.

Дар бораи Ҳусайн чунин ривоятеро ҳам меоранд.

Хусайн бачаи басо оқиле буд. Ҳанӯз дар айёми туфуллият ба шарофати хушёриву даррокӣ «як тори мӯйро ба чиҳил мӯя тақсим карда метавонист».

Ҳамаи талабагон аз истеъдоду қобилияти ў ба ҳайрат афтода буданд.

Боре ҳамсабақонаш ўро санҷидани шуданд. Онҳо пештар аз Хусайн ба мактаб омада, зери қоличае, ки ҳамеша дар болои он менишаст, як варақ коғаз гузоштанд.

Хусайн ҳам омад, муаллим ҳам пайдо шуд, машғулият ҳам оғоз гардид.

Талабагон ба тамоми ҳастӣ рафтору амалиёти Хусайнро зери назорат гирифтанд. Ӯ гайримуқаррарӣ рафтор менамуд. Гоҳо дида тарафи шифт медӯхту даме сар ҷониби фарши дарсхона меҳамид.

Баъди фосилае мутахайирона пурсид:

– Намедонам, ё боми мактабамон андаке поён ҳамида, ё фаршаш каме болотар баромадааст; ба ҳар ҳол, баландии деворҳо тағийир ёфтааст...

## РУЧӮИ ЯКУМ

Сесаду ҳафтод соли расо пештар аз таваллуди Хусайн дине зуҳур намуд, ки хеле зуд ба яке аз динҳои муқтадиртарин ва мушаддадтарини олам мубаддал гардид.

Дар нимҷазираи Арабистон, дар сари роҳи калони корвонгарди миёни Сурияву Яман, дар лаби ҷашмаи Замзам, шаҳри тиҷоратии Макка воқеъ гардида буд. Масоҳати он, ба қавли як сайёҳи қадим, «аз масофати парвози дукаратаи тир дар мураббâb besh набуд». Маккаро дар дараи борикное бино карда буданд. Аз ҷапу рости он кӯҳҳои азиме ҳашамат меронданд. Ягон тоҷир, агар аз Яман ба тарафи Сурия раҳ гирифта бошад, ин дара ва, ба ин маънӣ, Маккаро нагузашта наметавонист. Дар Макка ғаллакорону боғдорон умуман набуданд; ҳатто шумораи ҳунармандон хеле

кам буда, факат аҳли тичорат зиндагӣ мекарданд. Тоҷирони сарватманд корвонҳоро омодаи сафар менамуданд, аҳолии камбағал ба сифати сорбонони ин корвонҳо хидмат карда, ба мақсади давлатёбӣ худҳошон низ аҳён-аҳён ба савдогарӣ машғул мегардианд.

Шаҳр аз ибодатхонаи худ даромади калоне мебардошт. Намояндағони қавму қабилаҳои зиёде барои таъбид ибодатхона омада, онро «Ҳарамулоҳ» меномиданд. Худи шаҳрро, ки маъбадгоҳ дар ҳудуди он воқеъ аст, Мадинаи мунаvvара ва, бо вучуди ноҳамвориву нооромии ҳаёти атроф, мамнӯъгоҳи ҷангу ҷидолҳо мешумурданд. Ибодаткада дар паҳлуи бозор истода, сурати муҳраро пеши назар меовард. Аз ин рӯ, «Қаъба», яъне муҳраи нарdbозӣ номида мешуд. Гирдогирди маъбадкада бутҳо – Ҳудоёни сангини дағалтарош истег меистоданд. Бути калонтарин андаруни ибодатхона дар болои ҷоҳе меистод. Одатан, одамон курбониҳои пешовардаи ҳудро ба ин ҷоҳе меандоҳтанд. Санги сиёҳи начандон калонеро ба андозаи якуним кафи даст бар девори ибодатхона наасб карда буданд. Ҳачаруласвад, гӯё, замоне аз осмон афтода будааст ва қавму қабилаҳо ҳам бар он аз давраҳои гузашта сучуд меовардаанд.

Ана дар ҳамин Макка Муҳаммади Паёмбар таваллуд ёфт.

Вале дар аввал ӯ на Паямбар, балки ятими бечора, бародарзодаи фақири тоҷири миёнаҳол Абӯтолиб буд. Сипас ӯ ҳамсари бевай сарватманд – Ҳадиҷа гардид. Онҳо бист соли расо якҷоя зиста, соҳиби ҷанд фарзанд шуданд. Алалхусус, духтари Муҳаммад – Фотима шуҳрати калоне пайдо намуд. Мақбараи ҳамсари Муҳаммад – Ҳадиҷа дар қабристони шимоли Макка то замони ҳозира бақо дид, зиёратгоҳи муқаддаси мусулмонон ҳисобида мешавад.

Дар Макка қонуну қоиди муайянे ҷорӣ набуд. Агар касе ба шаҳриён ҳабари муҳимме расондан ҳоҳад,

ба пуштаи назди майдони шаҳр баромада, бо овози баланд фарёд мебаровард. Дар асари овоз одамон чамъ омада, бодиқкат онро гӯш медоданд. Ҳар инсонро на қонуну на шаҳр, балки хешу табору авлодаш муҳофизат менамуданд. Агар касеро азоб диханд, ба ҳимояти ў хешовандонаш бармехостанд. Барои хун ҳунбахо гирифтаву барои таҳқир таҳқир менамуданд. Дар он давраҳо шаҳрҳо нимҷазираи Арабистон аз деҳоташ фақат аз рӯйи масоҳат тафрика доштанд. Аммо тарҳу ҳолати рӯзгори онҳо якхела буд.

Қабилаи Муҳаммад танҳо ба камбағалию фақирий ном бароварда буд. Дар овони ҷавонӣ ягон китобе ҳам нахонда буд. Аз тарзи ҳаёти қишвару қабилаҳои дигар фақат тавассути нақлу ҳикоёти мусофириён воқиф мешуд. Ҳатто ба гӯшаи гумонаш намеомад, ки то ў ҳам файласуфони соҳибхирад, ҷумҳуриву императориҳо будаанду гузаштаанд. Дар шаҳри худу атрофи худ фақат анбӯҳи мардумони нимгурусна, камбағалони ҷандапӯшу дороёни нодирилибосро мединд, ки сари ҳар қадам хафадор баставу ҳудкушӣ карда, ҳар сонияи умрашонро сарфи судури гуноҳе менамуданд.

«Дар қайди ҷунин ҷаҳолату зулмат, беконуниву бесомонӣ ва қароҳату қабоҳат чӣ гуна мезиста бошанд?» – андеша мекард Муҳаммад, ғами ҳамқабилагонашро ҳӯрда.

Ба Макка тоҷирони яхудиву насронӣ тез-тез омада меистоданд. Муҳаммад аввалин маротиба номи Ҳудоро аз онҳо бишнид. Ҳудо дар тамоми ҷабҳа қодир будааст. Ҳамаи афроде, ки дар рӯйи замин машгули бадиву бадкирдорӣ ҳастанд, албатта, ба ғазаби Ҳудо гирифтор мешудаанд, Ҳудованд аҳли имонро барои фароғат озими биҳишти ҷовидонӣ месоҳтааст.

«Ана, сабаби бадбаҳти ҳамтоифагони ман дар чӣ будааст – инҳо Ҳудованди яккаву ягонаро намешиносанд! Ҳатман онҳоро мӯътақид гардонидан, барояшон аз ҳусуси қудрати Илоҳӣ ҳадис овардан лозим аст, то аз роҳу равиши ҷории худ баргарданд, аз

рўйи қонуну қоида ва низоми беҳтаре зиндагӣ баранд. Вагарна ҳама гирифтори азобу машаққати ҷаҳаннам ҳоҳанд гашт. Аммо ба қадом усул? Ҷӣ гуна барояшон ҳикоя бояд кард? Қӣ маро бовар мекунад? – азоби рӯҳӣ мекашид Муҳаммад. – Барои Ҳудоро шинохтани ҳамқабилагони ман чӣ роҳе ихтиёр бояд намуд?».

Муҳаммад борҳо нолишкунон аз хобаш бедор мешуд. Ҳатто тафси офтоби биёбон ҳам андешаҳои ғамолуди ўро парешон карда наметавонист. Ба гуфтору ақидаи як одами одӣ қӣ бовар мекунад?!

Вале фарҷоми ҳама гуна шубҳаву дудилагиҳо фаро расид.

Он шаб ў баҳусус аз боби бадбаҳтиҳои ҳалқи худ, ки Ҳудованди яккаву ягона ва муқтадирро намешиноҳт, дурудароз андеша намуд. Сипас аз хона бадар омад. Ҳаври гализе аз замин бар осмон мебаромад. Моҳи мудаввари ҷаҳордаҳ аз торами само назаррабоӣ менамуд. Ва ногаҳон аз он ҷо, аз аъмоқи фазо, сояе ба назари Муҳаммад аён гардид. Ана, соя наздик омада истодааст, мана, мана, тамоман наздик омад, ду мили дигар монд!

«Ҳа, ин «рӯҳ»! Ба назди ман «рӯҳ» фаромад!» – ба ларза даромад Муҳаммад. Бар илова, андешид, ки омӣ нест, зеро «рӯҳ»-и фиристодаи худи Илоҳӣ назара什 кардааст.

«Ман Паёмбар мешавам! – икрор намуд Муҳаммад. – Инро ба ман Илоҳӣ фармуд. То ин дам Исову Мӯсо Паямбар буданд, акнун ман мешавам».

Ҳоби дидаи худро ба ҳамсарава Ҳадича ҳикоя намуд, занак ўро бовар кард. Асли воқеаро ба писари додари Ҳадича ҳам изҳор дошт. Писари амаки Муҳаммад – Алӣ ҳам ҳоби дидаи ўро қабул намуд.

Инак, Муҳаммад қарор дод, ки ба ҳамаи сокинони Макка ручӯй кунад.

Субҳи содик ў болои пуштаи Сафо, ки дар доманаи шарқии майдони бозор, рӯбарӯйи Каъба воқеъ гардида буд, баромада, ба даъвати мардум оғоз намуд.

– Алассабоҳ! – овоз дардод Муҳаммад.

Одатан бо ин овоз аҳолии шаҳрро аз омадани хатаре хабар медоданд.

Оҳиста-оҳиста издиҳоми начандон калони одамон чамъ омад.

Ҳамон лаҳза Муҳаммад ба даъвати онҳо пайи дунболаи ҳаёти одилонаву порсоёна пардохт.

– Дар баҳои куфру гуноҳатон баъди мурдан азобу ранҷу шиканҷа ҳоҳед кашид! – мегуфт ў.

Издиҳоми мардум аз ин гуфтаҳо чунон ба ҳандаву тамасхур меомад, ки...! Ба чунон алфози қабехе ҳидоятгари ояндаи худро дашномҳо медод, ки...! Мардум ба шӯру газаб меомаданд, ки Муҳаммад онҳоро барои гапҳои беҳудае аз кору борашон дур андохт!

Ҳамчунин, аз он ба қаҳру газаб меафтоданд, ки як ҷавони бесаводе, ки дирӯзакак дар қӯчаву паскӯчаҳо бо либоси ҷигда-ҷигда овора мегашт, беизору фискашол аз турми дари онҳо давида мегузашт, бо пиразане ҳамхона шуда молу ҳол ёфт, имрӯз часорати худро Пайғамбар тасаввур намудан ва аз номи Худо сухан рондан пайдо кардааст! Ҳамаро бовар мекунонад, ки Худо яккаву ягона мебошад, ҳол он ки шумораи аслии Худоҳо баробари сангҳои ибодатхона асту мұчассамаҳои санѓӣ ба шаҳр даромади хубе мебиёранд.

Вале Муҳаммад ором намегирифт. Пайваста фуқароро чамъ оварда, ба онҳо хоби дида ва Худои тасаввурмекардаи худро ҳикоя мекард.

Ҳешовандонаш, ҳатто ҳамонҳое ҳам, ки ба паёмбарии Муҳаммад бовар надоштанд, аз муҳофизату ҳимояти ҳешбачаи худ рӯй тофтанро бидъят мешумурданд. Аммо сонитар, баъди фавти амаки Абӯтолиб, эҳтимоли дар сари ҳар қадаме күшта шудани Муҳаммад афзуд.

Дар акнофи шаҳр овора гаштан, одамонро аз тиҷорату писаронро аз падарон чудо кардан, аз хусуси вахдати Худову дар ҳузури он Худо баробарии ҳамагон

арзи эътиқод намудан ва ҳамаро пайи ҳимояти фақирону ятимон бархезондани ҷавоне маҳаллӣ ба кӣ мефорид??

Дар масофати понздаҳ фарсах дуртар аз Макка мавзеъе бо номи Ясири барҷой буд, ки сонитар унвонашро Муҳаммад ба Мадина, яъне Мадинатуннабӣ (Шаҳри Пайгамбар) мубаддал гардонд. Дар деха фаллоҳон истиқомат доштанд, зеро дар Мадина чандин қавму қабила: бутпарастон, насрониён, яҳудиён иқомат дошта, дар нифоқу низои ҳамешагӣ буданд. Вақте ки бутпарастон зафар меёфтанд, насорову яҳудиён онҳоро бо номи паёмбари нав – Масехо, ки гӯё анқариб ба замин омада, ҷазои коғиронро медодааст, таҳдид менамуданд. Дар ҷавоб бутпарастони Мадина насрониёну яҳудиёнро фиреб додан меҳостанд, зеро бутпарастон аллакай аз зуҳури ким-кадом паёмбаре дар Маккаи мамнӯи ҷангу ҷидолҳо хабар ёфта буданд.

–Яҳудиёну насоро бӯй набурда, зудтар ӯро ба тарафи худ кашидан лозим, – қарор доданд онҳо.

Оқибат рӯзе Муҳаммад ҳамроҳи дӯстони ҳаммаслаки худ маҳфӣ ба Мадина фирор овард. Ин воқеа соли 622 рух дода буд. Аз ана ҳамин сол, аз замони ҳичрати Муҳаммад, тақвими мусулмонӣ – солшумории ҳичрӣ оғоз меёбад. Ҳоло ҳам мамолики исломӣ аз рӯйи тақвими ҳичрӣ солшуморӣ мекунанд.

Начандон пештар Муҳаммад изҳор менамуд, ки ҳама ҷо ҳукумат дар дasti осиён асту бар зидди ҳукумат мубориза бояд бурд.

Ҳоло худаш ҳокими шаҳр, сардори ҳукумат шудааст. Ҳудаш дар боби итоат қонунҳо мебарорад. Қонунҳои нахустинаш одӣ буданд. Мувофиқи қонунҳои нахустин аҳли Мадина маҷбур буданд, ки ӯро на ба тарзи расмиву маъмулӣ, балки бо эъзозу икром ном баранд. Ва бо зарурате наздаш оянд, то дами баромаданаш интизор шуда, бо садои баланд аз хонаҳои дарун барнаҳонанд.

Оҳиста-оҳиста шумораи диндорон афзуда, ҳолати рӯзгори Муҳаммад дигаргуна мешуд. Ӯ қарор аз пайи қарори дигаре мебаровард. Барои аҳли дину имон нӯшидани шаробу бозидани қиморро қатъан мамнӯй дониста, чунинҳоро шуғли шайтон меномид.

Ибодатхонаи Макка, яъне Каъба, «қиблагоҳи кулли муслимин», ба таъбири дигар, тарафе зълом дода шуд, ки ҳангоми намоз бояд аҳли дин рӯй ҷониби он мебурданд. Даруни масцид, дар ибодатгоҳи болокушода намоз меҳонданд. Ҳуди Муҳаммад асо дар даст аҳли сучудро пешвойӣ менамуд. Баъди намоз ӯ корҳои ҷамоатиро ба субут мерасонд, ҷангиву тарки муносибаткардагонро оштӣ медод, баҳсу мочарои меросхӯронро ҳал мекард.

Тамоми деҳоти ҳамсоя тадриҷан таҳти тасарруфи ӯ медаромаданд.

—Худо яккаву ягона ва Муҳаммад расули барҳақ аст, — рӯ тарафи қибла гардонда, фотиҳа меҳонданд аҳли дин.

Муҳаммад одамонро бовар мекунонд, ки ягон қонуну қоидаро пешдасти худ бофта набаровардааст.

—Кулли қонунномаву дастуруламалҳо ба вай аз тарафи Худо тавассути фариштаи Ҷабраил фиристода мешаванд. Муҳаммад фақат онҳоро амалий мегардонаду бас, — мегуфтанд ёрони Муҳаммаду ҳуди ӯ.

Паёмбар алайҳи осиёни дину имон ғазо мебардошт. Ганиматҳои ғазавотро ғозиён мобайни худ тақсим мекарданд. Панҷяки ганимат барои манфиати Худо, барои манфиати Расули Худо Муҳаммад, хешу таборони ӯ, ҳамчунин, ятимону факирон ва мусофирон масраф мешуд.

Ба зудӣ Муҳаммад аз марде хаёлпарвари содалавҳу паямбаре ҳандаҳариш ба ҳокими мулоҳизакор ва маккоре табдил гардид.

Ганимати зиёди ғазва насиби лашкари ӯ мегардид. Мадина ҳам доротар мешуд. Зоҳирان, начандон пештар Муҳаммади ҷавон гами ятимони бебаргу бенаворо

мехӯрд, барои қашшоқу нодорон адолат металабид, аммо ҳозир дини ў дини истилогарони золиме гардидааст, ки барояш ғазои ғоратгарона воҷиб амре мебошад.

– Дар назди Худо ҳамаи мӯъминон баробаранд. Молу мулки онҳо ҳалалнопазир аст. Аммо кофирро ба ҳабс овардан, гулом соҳтан, молу мулкашро тарақа намудан мумкин мебошад.

Сари осиён аз зарби шамшерҳо ба замин афтода, оғуштаи хоку хун мегардид. Доду нолаи зану фарзандони онҳо ба фалак мепечид. Шумораи сипоҳиёни Муҳаммад торафт зиёдтар мешуд. Чаро зиёд нашавад, охир ғанимати бешуморе насиби онҳо мегардид! Дар муддати кӯтоҳе вай ба Макка, ба худи ҳамон Маккае, ки бачагии бенавояш дар он ҷо гузашта буду дар ҳамон ҷо таҳти таҳқири тамасхур оворагардӣ менамуд, ба Маккае, ки дар он ҷой ўро сангсор карда буданд, билохира, ба Маккаи Мукаррама зафармандона ворид гардид. Баъди ин тоҷирони сарватманд – душманони аз ҳама ҳавғонкотарини ў, ки замоне аз дasti фишору тазиқоташон турехта буд, дӯстони наздиқаш шуданд. Тоҷирони сарватманд акнун ба ўву ойини ў дармепайвастанд, зоро дину ойине, ки аз ҳисоби он сармоядор шудан имконпазир аст, ба табъи тоҷирон мувофиқат менамуд.

Саросари Арабистон сар ба пойи Муҳаммад месоид.

Муҳаммад гайричашмдошт, баъди бемории кӯтоҳе, 8-уми июни соли 632 тарки дунё намуд. Агарчи борҳо фонӣ будани худро ҳам изҳор дошта буд, ба марги ў ҳаммазҳабонаш бо душворӣ бовар мекарданд. Шабе барои ў қабр кофта, турбаташро дар ҳамон ҷойи фавтидааш гўронданд.

Аввалҳо қабри Пайғамбар аз замин базӯр боло мешуд. Сонитар дар он ҷо масҷиди бузурге бино карда, ба ҷойи қабр мақбараи пуршукӯҳе барпо намуданд.

Баъди фавти Мұхаммад муборизай тахтуточталабың оғоз гардид. Аввалан дұсти наздиктарини Мұхаммад – Абұбакр халифа шуд. Абұбакрро сақобаи дигари Мұхаммад – Умар иваз намуд. Җойи Умарро ёри дигари Мұхаммад – Усмон гирифт.

Мұхаммад ақодиси худро китобат наменамуд, зеро хатту саводи казой надошт. Мұхаммади хирадманди бемаълумот аксарап дар рафти ҳадисхояш ҳикоёте меовард, ки аз касони дигар шунида буд. Имон дошт, ки Худои ӯву Худои насоро як асту ӯ, яне Мұхаммад, дар таъвизи Исо омадааст. Аз он ки насрониён ба вай имон намеоварданد, дар ҳайрат меафтод.

Ақодиси Мұхаммадро шахсони дигар навишта мегирифтанд. Ба ҳадисхо аз худ иловаҳо медароварданд. Мағмүи ҳадисхоро Мұхаммад «Қуръон» номид. Тамоми зисту зиндагонй, додгустарй, таълиму тарбия, хулоса, тамоми фаъолияти мусулмонон бояд аз рўйи нишондоди «Қуръон» амалй мегардид. Аммо баъди даҳ-понздаҳ соли Мұхаммад «Қуръон»-ҳои зиёде пайдо шудан гирифтанд, ки ҳамаги мутафарриқа буданд.

Халифаи савуми баъди Мұхаммад – Усмон фармон дод, ки ҳамаи «Қуръон»-ҳои мутафарриқа сўзонда, танҳо якто боқй монда шавад. Аз рўйи ҳамин нусхай ягона нусхаҳои мутааддиде нусхабардорй ва ба шаҳрҳои калон фиристода шуданд.

Фармон ба душманони халифа Усмон нафорид. Онҳо ба мукобили вай исён бардоштанд. Усмон күшта шуд. Ӯ «Қуръон» дар даст истиқболи қотилон баромад. Чунин меҳисобанд, ки ҳамон «Қуръон»-и ба хуни Усмон оғушта ҳоло дар Осорхонаи Тошканд нигоҳ дошта мешавад.

Баъди фавти халифа Усмони сарнагуншуда Алӣ – писарамаки худи Мұхаммад сари ҳукумат омад. Илова

бар ин, ў Фотимаи духтари Мұхаммадро ба занй гирифт. Баъди чанд сол Алй ҳам аз дасти қотиле күшта шуд.

Баъди марги Алй мусулмонон ба чандин гурӯхҳо тақсим шуданд. Гурӯхҳои асосӣ ҳоло ҳам зери унвони сунниён ва шиъён арзи ҳастӣ доранд.

Дуди сиёҳе биёбонро фаро гирифта буд, зеро шаҳрҳо месӯхтанд; дар муҳорибаҳо ҳазорон одамон мефавтиданд, зеро саворагони араб, гозиёни дину ойини барпокардаи Мұхаммад сарзамиňҳои нав ба навро истило менамуданд. Ҳудуди бекарони истилогардида ба давлатҳои алоҳида тақсими таҷзия мешуд. Дини тамоми давлатҳо ягона – ислом буд. Аммо дар сари як давлат сунниёну дар сари дигаре шииён меистоданд. Онон ҳамдигарро тақfir мөхонданд. Сунниён сари шиъёнро мегирифтанду шиъён сари сунниёнро! Шиъён мегуфтанд, ки ҳукумат танҳо дар дасти хешовандони Мұхаммад бояд бошад. Гүё, Мұхаммад асрори дини худро ба қабилаҳои бесавод пурра күшода дода наметавониста будааст. Миғтоҳи тағсири бисёр ибороти номағҳуми «Қуръон»-ро фақат авлоду асхоби Мұхаммад медонистаанду бас.

Чилави ҳукумати Мисрро авлоди Алй ва духтари Мұхаммад – Фотима ба даст гирифтанд. Ҳокимони силсилаи мазбурро Фотимиён меномиданд ва, табиист, ки шиъмазҳаб буданд.

Сунниён изҳори итминон менамуданд, ки тамоми нұктаҳои «Қуръон»-ро ба маъни аслӣ бояд фаҳмид ва барои дар рӯйи замин пайгири Мұхаммад шудан набера ва ё аберай ў будан шарт нест, ҳар мусулмони комил метавонад چойнишини Паямбар гардад.

Албатта, дар аксари маворид муноқишаҳои мазҳабӣ баҳонае беш набуда, сабаби воқеӣ мубориза барои тахту тоҷу салтанат буд.

– Ҳама дар назди Худо баробаранд, бадбаhtonро ранчондан ва мұммионро таққир намудан вубол аст! – чор меандохтанд воизон аз минбари масцидҳо.

Вале дар хилват ҳам соҳибони дину имону ҳам воизон акси гуфторашон амал мекардан, авомро паст мезаданд.

Сарзаминҳои истилошуда тобеи халифагон буданд. Сунниён халифаи худу шиъён халифаи худро доштанд. Дар Бухоре, ки Ҳусайн иқомат дошт ва дар сарзаминҳои нопайдоканору шаҳрҳои ноҳия амирон – ҷонишинони халифаҳо салтанат меронданд. Ба хотираи поягузори ҳонадон Исмоили Сомонӣ силсилаи амиронро Сомониён меномиданд. Онҳо тобеи халифаи Бағдод буданд. Халифаи Бағдод суннимазҳаб буда, бо тамоми қувват алайҳи шиъён мубориза мебурд.

Форсҳо, точикон ва дигар ҳалқҳое, ки таҳти сарварии Сомониён умр ба сар мебурданд, тобеи халифаи бағдорӣ буданро намехостанд. Аз ин рӯ, дар миёни ҳалқҳои мазбур одамони зиёде буданд, ки пинҳонӣ шиъёнро тарафдорӣ мекардан. Падари Ҳусайн – Абдуллоҳ ҳам шиии пинҳонӣ буд. Ҳатто ба писари худ ў кунияи Абӯалиро, ба шарафи халифаи маҳбуби шииён, писарамаки паямбар – Алӣ дода буд.

Хонаи Абдуллоҳ тез-тез меҳмондор мешуд. Ба зиёфати имшаба ҳам ў аз дами субҳ тайёрӣ медиҳ. Аз бозор гили хушхӯри нишопурӣ харида оварданд, ки зумуррадгуну равғанӣ буда, меҳмонони мисрӣ ҷашидани онро дӯст медоштанд. Шафтолу, мағзи писта ва найшакари гулобандуд ҳам оварданд. Кӯзаҳои гулобу шаробро низ захира намуданд.

Мувофики одати ҷиддӣ қадбону ҳаққу ҳукуқи қабули меҳмононро надошт. Ҳидмати меҳмононро канизак ба ҷой меовард. Мақоли «меҳмоне, ки ба мизбон «қадбонуро ҷег занед, то даме бо мо нишинад»

мегүяд, сазовори се карат сангсор аст»-ро ҳамаи меҳмонон ба хубӣ медонистанд.

Канизак дастархони калоне густарда, нуқлу наворо муҳайё намуд.

Махсусан, имшаб меҳмонони зиёде ҷамъ омада буданд.

Се нафар мусофири ҳофиз ҳам ҳамроҳи созҳояшон омаданд. Ҳар сеи онҳо ба якдигар шабоҳати куллӣ доштанд, зоро мӯйҳояшон якхела ранги балутӣ дода, якхела ба расми замон аз ду чаккаи сар пасрӯ шоназада буданд, ки ба таъбири мардуми ондавра «монанди қаждуме буданд, ки аз сабаби ба шуълаи руҳсораҳо наздик омадан дар ҳуд пецидааст».

Ҳофизон аз Миср, аз Манаф, омада буданд ва барои ҷанде дар ҳузури амир ҳунарнамоӣ кардан омода мешуданд. Ҳамроҳи онҳо тоҷири сарватманде ҳам меҳмон буд, ки Абдуллоҳ ўро «марди дар фалсафа, мъеморӣ ва санъат донишманд» гуфта шиносонд. Ҷанд одами дигаре ҳам омаданд, ки пирамарди аз роҳи дур омада – олим ва файласуф Нотилӣ ҳамроҳашон буд.

Меҳмонон давра ороста, ба ҳӯрдани зиёfat, нӯшидани шароб ва тафсондани сӯҳбат оғоз намуданд. Падараш Ҳусайнро дар бари ҳуд шинонда, шафтولуе дупора карда доду донакашро ба тағораи ахлот партофт.

Ҳофизон аз зиёfat фориг гашта, ба хонишу ромиш пардохтанд. Онҳо ҳам месароиданду ҳам менавохтанд. Аз дарди фироқу ғами ҳичрон, аз боби висолу ваҳдат, аз ҳусуси вафодориву сангдилӣ суруду наво мебардоштанд.

– Овози ширадори чунин ҷавононро шунидан саодатест беназир! – гуфт пирамард Нотилӣ. – Ғақат одами бисёр мұътабар аз давлати ташрифи онҳо баҳравар гашта метавонад.

Абдуллоҳ табассуме карду китф дарҳам қашид.

Сипас, баъди суруду наворо басанда кардани ҳофизон, онҳоро аз хусуси роҳ, аз тарзи ҳаёти мисриён пурсукоб намуданд.

– Оё дуруст аст, ки дар бозорҳои шумоён танҳо рости гапро гуфтан одат шудааст? Ва касе ҳаридорро фиреб дихад, ўро савори шутур кардаву ба дасташ зангӯла дода, гирдогирди шаҳр мегардондаанд?

– Ин ҳолатро ман ҳам тасдиқ карда метавонам, – ба гап ҳамроҳ шуд тоцири сарватманд. – Гунаҳкор дар чунин маврид зангӯлаеро зангзанон фарёд мебарорад: «Ман дурӯғ гуфтам, акнун ҷазои онро мекашам! Сазои дурӯғгӯ ҳамин аст!»

– Чунин низому тартиб фақат дар мамлакате ҷорӣ буда метавонад, ки онро ҳалифаи ростин, авлоди Паямбар идора кунад.

– Ин ҷо, дар Шарқ, дар бозор маро боб карда фиреб доданд. Ба ивази коло забонхати соҳтае пешниҳод намуданд. Рӯзи дигар, вақте ки қалбакӣ будани ҳуҷҷатро фаҳмида, колои худро бозпурсидам, ҳама баробар ҳанда бардоштанд. «Одати мо чунин аст: агар фиребро дарҳол пай набарӣ, колоро бознамегардонем».

– Дар ҳамаи мамлакатҳое, ки сунниёни худашонро боимон вонамудкунанда салтанат меронанд, бенизомиву бетартибӣ ҳукмрон аст! – гуфт яке аз ҳофизон.

– Дар бораи Бағдод ҳочати гап нест, – аз нав ба гап даромад тоцир. – Ҷанде пеш вазири Бағдод як душмани худро асир гирифта, дар муқобилаш чунон расвоиҳо кард, ки ҳеч одами мӯъмину мусулмон ва оқилу доно рафтори ўро ҳақ шумурда наметавонад. Вазир ба душмани худ пӯсти бӯзина пӯшонда, ҳангоми айшу нӯшҳояш ўро маҷбур менамуд, ки рақсу бозӣ кунад.

– О-ҳо, вай майнүшӣ ҳам мекунад? – изҳори таҳайюр намуд пирамард Нотилӣ.

– Ба дараҷае менӯшад, ки...!

– Дар бораи халифаи моён ал-Азиз чунин гапхоро наметавон гуфт, – изҳор намуд ҳофизе. – Ў монанди сарв қоматбаланду хушандом. Сайёди часур, касе чинси аспонро беҳтар аз ў намедонад, ҷавҳаршиноси доно. Вақте ки душманашро асир афтонд, ўро бо хаймаи маҳсус, аспҳо ва, умуман, тамоми лавозимоти даркорӣ таъмин намуд. Халифа ба ў ҳатто ангуштари ни муҳрдор ва муқаррабонашро баргардонд. Ҳангоми воҳӯрии нахустин ў фармуд, ки барои душман ҷоми шароб оранд ва чун дид, ки ҳариф аз заҳролудшавӣ тарсида, ҷуръати нӯшидан намекунад, аввалин шуда худаш аз ҷом ҷуръаero ошомид.

– Фақат ашҳоси начибу ҷавонмардони ҳақиқӣ, ворисони Паёмбар ба чунин амал қодиранд! – арза дошт Нотилӣ.

Албатта, агар ба хона одамони бегона меомаданд, меҳмонон мулоҳизакорона рафтор менамуданд, андаке дигархелтар сӯҳбат мекарданд. Лекин имрӯз ҳамаи меҳмонони Абдуллоҳ эътиқодманди мазҳаби ягона – шиъӣ буданд. Онҳо бо қаноатманӣ душманонашонро таҳқири мазаммат ва ҳаммаслаконашонро таърифу тавсиф менамуданд.

– Шумо дар шаҳри мо ба чӣ коре машғул ҳоҳед шуд? – пурсид Абдуллоҳ аз пирамарди фозил Нотилӣ.

– Рисолае таълиф намуда, дар он донистаҳои ҳудро доир ба фалсафа, нуҷум ва барҳе улуми дунявӣ баён ҳоҳам дошт. Шояд маро ба дарбор муаррифӣ кунанду маоше пайдо намоям.

– Шумо ягон ошно ва ё хешу табор доред?

– Не, ман танҳоям ва тамоми сарватамро ҳамроҳ дорам.

– Охир, то дами хотимаи рисола ба шумо лозим меояд, ки муддате бемаош зиндагӣ қунед...

– Ман инро медонам. Барои ман маоши зиёде лузумат надорад. Мумкин ягон нафар ва ё бештар шогирде пайдо қунам.

Абдуллоҳ гарки андеша гардид.

Барои муаллими Ҳусайн шудан оё ин пирамарди бохиради нуронӣ розӣ мешуда бошад? Ачаб хуб мешуд, агар ўзизигӣ медод. Ҳубии кор боз дар он аст, ки ўшиъст!

Абдуллоҳ аз он воқиф набуд, ки мӯйсафед пули пуччаке надошта, то дами хонаи вай омадан ба ҳар чизи пешомадаю хушомадаи мардум – порае нони ҷаву пиёлае оби ҳунук иктифо менамуд. Абдуллоҳ аз он ҳабар надошт, ки мӯйсафед аз остонаи дари ўзаромадан ва Ҳусайнро дидан замон қарib аз шодӣ динг-динг ҷаҳида буд. «Фарзандони шахси соҳибазилат, албатта, бояд илму дониш омӯзанд, – дар ҳуд меандешид ўз. – Кӣ медонад, шояд маро ба муаллими писарашон бигиранд?».

– Барои писари ман омӯзгор лозим аст, – арз намуд Абдуллоҳ. – Тавассути пешниҳоди ҳуд боиси малоли хотири шумо гаштанро намехоҳам, аммо ҳудатон изҳори майлу ҳоҳиш намоед, ман бо мамнуният дарҳои хонаамро ба рӯятон мекушодам.

– «Албатта, розӣ мешавам», – андешид Нотилий дар дил, аммо чизи дигареро ба забон овард:

– Дар роҳи таҳсил оё писаратон ягон дастоварде дорад? Охир, мантиқу ҳандаса ва улуми бақия, ки ман ўро таълим ҳоҳам дод, барои ақли ҷавон гаронӣ мекунанд.

– Марҳамат, агар майли сухбати ўро дошта бошед, дараҷаи донишашро ҳоҳед санҷид, – ҷавоб дод Абдуллоҳ.

Шаб анҷом пазируфт.

Хофизони сохибчамол инъомҳоро гирифта, роҳи манзили иқоматашонро пеш гирифтанд.

Точири сарватманд барои шаббошӣ хонаи рафиқаш рафт. Мехмонони бокимонда ҳам хона ба хона тақсим шуданд.

Нотилӣ дар хонаи Абдуллоҳ бозистод.

Субҳи рӯзи дигар Абдуллоҳ аз пайи саранҷоми корҳои идорӣ шитофт. Маҳмудро ба мактаб барои омӯзиши «Қуръон» оварданд. Нотилии солхӯрдаву Ҳусайн бар дар бари якдигар нишастанд.

Нотилӣ се нусха китоб дошт. Якеи онҳо боиси ифтиҳори хосаи ӯ буд. Ин китоб аз таълифоти Порфирий Тир буда, «Муқаддимаи мантиқ» номида мешуд.

— Мантиқ ченаки кулли ҳақиқатҳост, — Нотилӣ тақорори ин таъбири дар хотираш сабтшудаи хирадмандонро дӯст медошт.

— Писарам, ман ҳаяҷону вахми туро дар пеши ин фан эҳсос мекунам... — Нотилӣ қарор дод, ки Ҳусайнро таскин баҳшад.

— Ман ҳам як вақтҳо дар ҳарос афтода будам ва он тарсу ҳароси ман то ҳоло дур нашудааст. Мувофиқи шунидам, ту ҳофизӣ, «Қуръон»-ро азбар медонӣ. Зеҳни кӯдак тез, аммо нопойдор аст. Дар бачагӣ ман ҳам метавонистам ҳофиз шавам. Ва он улуми адабия, ки ту омӯҳттай, ҳатто фикҳу ҳисоби ҳиндӣ – ҳамагӣ қадамҳои нахустинеанд дар роҳи дарки маърифат. Доираи илму фарҳанг нопайдоканор буда, ҳудуди он дар торикии ғафлату ҷаҳолат ніҳон мешавад ва танҳо илми мантиқ роҳи моро ба сӯйи дониш мунаvvар месозад. — Нотилӣ даме ҳомӯш истод. Вай аз чунин муқаддимаи худ қаноатманд буд. — Ҳамаи он чизеро, ки бароят гуфтам, фаҳмидӣ?

— Бале, ҳамаашро фаҳмидам.

— Бисёр хуб. Набошад, сар мекунем.

Нотилий боэхтиёт чанд сахифаеро варақ гардонд.

– Хуб, ин ҳамд. Инак муқаддима. Ҳа, мана, дар ин чо... Шарҳи чинс, навъ ва тафриқаи навъӣ. Дар аввал ин ба назарат душвор менамояд, аммо сонитар, боварии комил дорам, ки ба ҳарроҳу васила онро хоҳӣ фахмид. Ҳуди ман дар айёми таҳсил фарқи миёни чинсу навъро дар тӯли ду ҳафта дарёфтам. Гӯшдор, барои ту меҳонам: «Чинс мағҳумест, ки дар мавриди ифодай маҷмӯи ашҳои гуногуннавъ ва дар ҷавоби саволи «ин чист?» оварда мешавад».

– Нафаҳмидӣ? – пурсид ӯ Ҳусайнро.

– Ба гумонам, фаҳмидам.

– Не, ту каме фикр бикун. Агар хоҳӣ, бароят боз як бор ва ё якчанд бори дигар меҳонам. Ва ё, ма, худат гирифта бихон, фақат эҳтиёт бош, варақҳоро надаронӣ.

– Ман аллакай фаҳмидам, – гуфт Ҳусайн.

– Ту саросема нашав, ҳуди ман барои амиқ фаҳмидани ин мағҳум ду ҳафтаи расо кӯшидаам...

– Мо «бино» ва «қаср» мегӯем. Ва медонем, ки ҳар як қаср биност, аммо ҳар бино қаср нест. Ба ин маънӣ, мағҳуми «бино» чинс асту мағҳуми «қаср» навъ. Яъне, мағҳуми васеътар дар таносуби мағҳуми тангтар чинс мебошад.

– Чӣ хел? Чӣ хел ин ҳамаро ту якбора фаҳмидӣ? – ба ҳайрат афтод Нотилий. – Наход ман ба ту ҳамин қадар содаю равshan фаҳмонда бошам?

– Ин чизи душвор нест. Масалан, «ҳайвон» ва «шутур». Ҳайвон – чинс, шутур – навъ. Ана боз..., – хандид Ҳусайн. – «Инсон» ва «аблаҳ». Инсон – чинс, аглаҳ – навъ.

– Агар «шутур» ва «шутуркурра» бошад чӣ? – Нотилий ҷашмонашро айёrona нимроғ кард. – Ва ё, масалан, «қаср» ва «қасри амир» бошад чӣ?

– Дар он сурат шутур ва қаср чинсу шутуркурра ва қасри амир навъ мешаванд.

–Акнун ҳамроҳи ту чӣ бояд кунем? – ҳайрон монд Нотилий. – Гумон доштам, ки барои дарки ин муаммо ману туро на кам аз як ҳафта сарф мешавад. Хайр, бисёр хуб, давомашро меҳонем.

Онҳо шарҳи таъриф ва тавсиф, шарҳи қазия ва шарҳи таносуби ихтилофи қазоёро омӯхта, муттасил пеш мерафтанд. Дигар акнун Нотилий ба шогирди худ чизеро шарҳу тафсир намедод. Ў фақат таърифотро меҳонду бас. Шогирд алалфавр моҳияти таърифотро дарк намуда, ба омӯзгор онҳоро шарҳу тафсир медод. Бар илова, Ҳусайн ончунон содаю фаҳмо ташреҳ медод, ҷиҳатҳои нозуктарини масъалаҳоро чунон амиқ дармеёфт, ки дар бораи онҳо устодаш ҳатто тасаввуроте надошт.

Баъди намози пешин Абдуллоҳ омад.

–Шуморо саъю қӯшиши писари ман қонеъ мекунонад?

Нотилий чӣ гуфтанашро надониста, шах шуда меистод. Ҳатто аз ғояти ҳаяҷону изтироб ашки дида резонд.

– Ман лойиқи омӯзгории писари шумо нестам... – гуфт ў худро ба даст гирифта. – Баргузидатарин омӯзгори тамоми давру замонҳо фақат орзуи чунин шогирдеро парварида метавонаду бас. Падари чунин писаре... – гуфту мӯйсафед инони суханро боз аз даст бидод.

– Сабаби изтироби шуморо мефаҳмам, – табассум кард падар, – ва хеле хурсандам, ки писари ман писанди табъатон гардидааст. Ҳоло наҳорӣ мекӯрем, сонӣ ту, Ҳусайн, баъзе ҳисобу китоби аз девон овардаи маро сарангом медиҳӣ.

– Не, не, – беихтиёр ба сухан даромад Нотилий. – Мағзи бачаро эҳтиёт бояд кард, онро ба фаъолияти бехуда банд намудан лозим нест! Ҳеч чиз, бидуни илму дониш, онро набояд фаро бигирад! Маъзурам доред, ки

ман ба коруборатон дахолат мекунам, аммо, беҳтараш, он ҳисобу китобро худи ман анҷом бидиҳам. Охир, ман ҳам аз ҳисоби ҳиндӣ каме боҳабарам...

— Медонед, гап дар сари он аст, ки... — андаке худро гум кард Абдуллоҳ, — гап дар сари он аст, ки ману шумо қудрати дар як шаб анҷом додани ин қадар ҳисобро надорем, аммо Ҳусайн дар бадали панҷ дақиқа, бе қофазу қалам, аз ёд онҳоро ҳал мекунад. Ин кор барои ўяк дилхушӣ, бозист.

Аз аввал то охири хурокхӯрӣ пирамард муҳри ҳомӯшӣ бар лаб зада, танҳо ба рӯйи шогирди худ бо ҳисси эҳтирому меҳрубонӣ назар меафканд.

Як вақтҳо дар Афшана Ҳусайнӣ кӯчак Умар ном ҳамсояи майдаяке дошт. Ин ҳамон Умаре буд, ки «дех, дех, дех!» гуфта дод заданро нағз медиҳ.

Холо волидайни Умар соҳиби мерос ва ба ин васила сарватманд гашта, кӯчида Бухоро омаданд ва дигарбора ҳамсояи Ҳусайн шуданд. Умар ёздаҳ сол дошт. Барои омӯзиши ҳунари таббоҳӣ ўро шогирди ошпазе монданӣ буданд, зеро тағои Умар вазифаи палавпазии хосаи амирро адо менамуд.

Ҳусайну Умар аксаран ҳамроҳ сайругашт мекарданд.

Рӯзе онон аз кӯча мегузаштанд.

— Ана ҳамин хел роҳ гашта, роҳ гашта, ногаҳон агар пул ёбӣ...— гуфт Умар.

Ва ҳамон лаҳза тасодуфан онҳо пул ёфтанд.

Ҳамёни ҷармини пуре дар миёни ҷангӯ хоки кӯча меҳобид, ки ниҳон аз ҷашми мардум мондааст. Кӯча ҳолӣ буд. Фақат аз дур мӯйсафеди маркабсаворе наздик меомад.

— Баробар тақсим мекунем! Пулҳоро баробар тақсим мекунем! — аз ҳурсандӣ дод мезад Умар.

Сонӣ ба ҳамгашти кӯча давиду дар болои санги пурҷонге нишаста, оҳистаяк пулҳоро ба кафи дасташ

рехт ва ҳамёнро пушти санг партофта, ба тақсимоти бозёфта даромад. Тавассути даҳ дирҳам чӣ корҳо кардан мумкин?!

Шираворӣ харида, то ба дилҳо задан даҳанро ширин кардан мумкин.

Ва ё бозичаҳои шавқовари мӯйина харидан мумкин, ки ба ин ҷой аз Ҳоразм ва аз кишварҳои дурдасти қаҳратун овардаанд.

Ва ё пулҳоро ба ҷандин морбоз додан мумкин буд. Он гоҳ ҳар морбозе бо най навои хосаи худро менавохту ҳар море рақси хосаи худро намоиш медод ва, дар натиҷа, тӯйи ваҳмангези морон барпо мегардид.

Билохира, ҳатто маркаб, албатта, маркаби начандон куррасолу бақуввату короӣ, харидан мумкин буд.

Ҳамёни ҷармин ана ҳамин қадар арзиш дошт.

– Бодоми ширинакро дӯст медорам, – гуфту Умар аз пайи харидани бодом шитофт. – Агар пулҳоро хона барам, қашида мегиранд.

Ҳусайн аз паси вай рафт.

– Ту ҳам бихар, вагарна ту дар паҳлуюм истиву ман ҳӯрдан гирам, ҳиссаи худро тақсим карданам лозим мешавад. Лекин ин аз рӯйи адолат нест, чунки пули ҳардӯямон баробар аст.

Вале ҷашми Ҳусайн аллакай ба қитобфурӯш афтода буд.

Қитобфурӯш дар соябуне панаҳ оварда бошад ҳам, аммомааш тар шуда буд. Аз ҷабинаш қатраҳои қалони арақ мешориданд. Ӯ марди ҷандон соҳибмаълумоте набуд, аммо якумрӣ қитобро азиз медонист. Ҳамроҳи қитобҳо мезисту паҳлуи қитобҳо меҳуфт. Одамони қитобдӯстро бағоят дӯст медошт. Ба ин маънӣ, Ҳусайнро ҳам дӯст дошт. Ҳатто руҳсаташ дод, ки қитобҳои фурӯширо тағуруӯ кунад, агарчи пул надоштани писаракро хуб медонист.

Лекин имрӯз ў пул дошт. Бар замми он, китобфурӯш имрӯз рисолаи нодире оварда буд, ки Ҳусайн кайҳо боз орзуяшро дар дил мепарварид. Нархаш ҳам расо панҷ дирҳам буд.

—Ман дигар ҳамроҳи ту пул намеёбам, – норозиёна гур-гур кард Умар аз бари Ҳусайн қадамзанон, зеро Ҳусайн тамоми пулхояшро барои китоб ҳарҷ намуд.

Ҳусайн ҷавобе намедод. Ба пеши поиш ҳам нигоҳ намекард. Ў фаврӣба китобхонӣ сар кард.

—Ҳозир ба ягон шутур бармехуриву шутур гӯшатро мегазад, – гуфт Умар.

Ҳусайн ҷавобе намегардонд.

— Ма, коматро бо бодоми ман ширин куну дониста мон, ки ман сахӣ ҳастам! – Умар унвони китобро хонд: «Шарҳи «Усули ҳандаса»-и Үқлидус». Ақаллан ягон нави суратдорашро дар бораи Синдбод меҳаридӣ, намешуд, ки фақат кухнаколоҳоро гун мекунӣ??!

Ҳусайн то фаро расидани шом китоб хонд.

Умар ҳамаи бодомҳоро ҳӯрд.

Ҳусайн ҳамоно китобхониро давом медод.

— Рафтем ба хонаи мо, аспакбозӣ мекунем, – таклиф менамуд Умар. Аммо Ҳусайн ўро пайхас наменамуд.

Рӯзи дигар онҳо боз кӯча баромаданд.

— Ту ҳозир аз ҳама бештар чиро меҳостӣ? – ноҳост пурсид Умар.

— Бисёр ҷизро... – табассум кард Ҳусайн.

— Вале, медонӣ, ман чӣ меҳоҳам? – як ба гирду атроф ҷашм давонд Умар. Кӯча монанди дафъаи гузашта холӣ буд. Ҷашмонашро пӯшид. – Меҳоҳам, ки боз пул ёбем. Фақат як бор, охирин бор! – Ў дарҳол ҷашмонашро қушоду ба замин нигарист. Мутаассифона, дар замин аз пул нишоне набуд.

Ниҳоят, устоду шогирд ба омӯхтани китобе, ки Нотилий басо ҳурмату иззаташ мекард, оғоз намуданд.

Нотилӣ ҳатто аниқ гуфта наметавонист, ки худи ў навиштаоти ин китобро хуб медонад ё не. Китоб «Ал-Маҷастӣ, ё аҳкоми кабири ҳайъат» номида мешуд. Онро мунаҷҷими искандариявӣ Клавдий Батлимус таълиф карда буд.

Албатта, то давраи Батлимус ҳам одамон анҷумшиносиро пеш гирифта, ситораҳоро мавриди муоина қарор медоданд. Аммо Батлимус аввалин шуда ба ин фан низому тартиби событу муайяне ворид овард.

На ҳамаи одамони қадима чунин мепиндоштанд, ки Замин ҳамворие буда, бар дӯши ҳафт наҳанг меистад. Бархе донишмандон изхор менамуданд, ки Замин устувонашакл буда, гирдогирдашро фазои малаъ ихота кардааст. Ва ситораҳо монанди гулмехе бар осмон кӯфта шудаанд. Гурӯҳи дигаре ҳам буданд ва чунин даъво доштанд, ки Шамсу Қамар сершуморанд ва ба тори ҳар кишваре Шамси худиву Қамари худӣ шуъла мепошад.

Танҳо хирадманди замони қадим, пири рӯҳонии Искандари Мақдунӣ – Арасту событ намуд, ки Замин курашакл аст. Лекин ў ҳам чунин меҳисобид, ки Замин, албатта, маркази коинот мебошад. Ба таъбири дигар, агар Замин марказ намебуд, Худо дар торами кайҳон чӣ кор мекард?! Фақат Архимед мегуфт, ки Замини курашакл аслан марказ не, балки сайёраи муқаррарии начандон калонест, ки дар атрофи меги оташбор – Офтоб давр мезанад.

Батлимус ҷадвали мунаzzами ҳайъати худро тартиб дод. Дар оғаридаи худ ў тамоми дастовардаҳои мунаҷҷимони пешинаро истифода бурда, зимнан дар он барои Худо ҳам чойи алоҳидае гузошт.

Айёми ҷавонӣ Нотилӣ сафаҳоти аввали «ал-Маҷастӣ»-ро гаштаву баргашта мутолиа менамуд. Парчаҳои зиёдашро азбар медонист. Аммо ҳар чӣ қадар дарунтар мерафт, китоб ҳамон андоза

душвортару мураккабтар мегардид. Барои ҳамин Нотилий гуфт:

– Китобро мустақилона омӯхта, сонӣ барои ман нақл мекунӣ. Он гаҳ туро санчида, ҷоҳои номафҳумашро фаҳмонда медиҳам.

Ҳусайн аз асари Батлимус донист, ки Замин кураи азими номутаҳаррике будааст. Гирдогирди Замин пардаҳои шаффофи мудавваре чарҳ мезадаанд, ки ба онҳо ҷирмҳои нурафшони гуногун илҳоқ шудаанд. Моҳтоб кураи наздиктарини Замин аст. Сипас кураи Аторуд, сонӣ Ноҳид, пас Офтоб, баъд Мирриҳ, баъди он Муштарӣ меояд. Кураи ҳафтумӣ Зуҳал мебошад. Ба кураи ҳаштумӣ тамоми ситораҳои номутаҳаррик илҳоқ шудаанд. Аммо дар кураи нуҳумӣ «кувваи ҳаракатдиҳандаи ибтидой» ниҳон шудааст, ки қулли ситора ва олами атрофро маҷбури ҳаракат месозад. «Кувваи ҳаракатдиҳандаи ибтидой», албатта, комилан аз хосту қудрати Худо вобастагӣ дорад.

Аз ин назария ҳам мунаҷҷимону ҳам уламои фиқҳ розию қаноатманд буданд. Танҳо баъди солиёни зиёде донишманди лаҳистонӣ Коперник алайҳи Батлимус ихтиёри баҳсу мунозира мекунаду бас.

Батлимус нақшай ҳаракати тамоми ситораҳоро қашида буд.

Нотилий тарзи қашиданӣ нақшай мазбурро қайҳо фаромӯш карда буд. Аммо Ҳусайн онро ҳам сарфаҳм мерафт. Бо фараҳу мамнунӣ нақшай ҷарҳиши ҳар як сайёраро ба қалам меовард ва ҳамаашро барои Нотилий шарҳу тавзех медод.

Замоне фаро расид, ки Нотилий тамоми дороиву сарваташро ба Ҳусайн баҳшида, захираи дониши худро қариб ба анҷом расонида буд. Акнун онҳо факат як илмро даст нарасонда монда буданд. Бисёр одамони он давра тавассути ин илм бурдаи нону косаи пиёбае меёфтанд.

– Аз рўйи ситораҳо пешгўй намудани қисмати одамонро ба ту меомўзонам. Он илми танчим аст, – хабар дод Нотилий рўзе ба оҳангӣ маҳфиёна.

Шабонгоҳон Ҳусайну устодаш ба тори манораи баланде мебаромаданд. Пирамард бо машаққати зиёде по рўйи зинаҳои баланди сангини зинапоя мениҳод. Барои он ки сараш ба чое барнахурад, ҳамида раҳ мепўид, вазнин-вазнин оҳу уҳ мекард, тез-тез бозистода, ба тахтапушти Ҳусайнни хурдсол такя менамуд. Ба ҳамин минвол оқибат ба тораки манора мерасиданд. Сояи наҳифи пирамард аз рўйи ҳамвори бомҳо намудор мегардид. Ў худро дар хильъаташ печонда буд. Ҳусайн аз дасташ дошта меистоду ҳар ду оромона фазои тираву сокитро назора менамуданд. Сонӣ пирамард ба гап медаромад. Овози ў дар ин олами тангу тору сабуксар хориқулодда ба гўш мерасид.

–Ху, ана, Насри Воқеъ, ситораи субҳ, – нишон медод пирамард. – Дами субҳ онро бисёр хуб дидан мумкин аст... Касе дар зери ана ваяш оламро наззора кунад ва мулоҳизаву эҳтиёт ба кор барад, умри дароз мебинад.

Шамол аз нав хилъати устодро парешон намуд. Устод танашро маҳкамтар печонда, нигоҳашро тарафи нуқтаҳои базӯр намоён – ситораҳо, ки дар аъмоқи тираву тор чашмак мезаданд, дўхта меистод.

Баъди чанде Ҳусайн мақоми сайёраву бурҷхоро зудтар аз пирамард меёфтагӣ шуд.

–Охир, ин ситораҳо баҳри чӣ вучуд доранд? – гоҳо мепурсид Ҳусайн. – Онҳо на гармие доранду на чандон зиё мебахшанд!

Пирамард хомӯш меистод.

– Худи олам барои чӣ вучуд дорад?

Пирамард ҳамоно хомӯш буд.

– Ҳастии ман барои чист?

– Кулли ашё бо иродай Ҳудо соҳта шудааст. Барои чӣ лозим будани ҳамаи ин берабтиҳоро фақат Оллоҳ медонад, – ҷавоб дод Нотилий, сараввал пасу пешро аз

назар гузаронда, то гуфтахояшро нашунаванд. – Агар марди комилу болиг шавй, он дам, мумкин аст, розеро барои ту бикшоям, – изҳор намуд пирамард дар яке аз чунин рӯзҳои муқаррарӣ. – Ростӣ, худи ман ҳам бар он шубҳа дорам...

– Ман аллакай ба камол расидаам. Намебинед, чӣ қадар калон ҳастам?! – қомат афроҳт Ҳусайн.

– Агарчанд ақлат аз синну солат расотар аст, ҳанӯз кӯдакӣ!

– Медонед, ба гумонам, мақоми ситораҳо ба тақдири инсон кам таъсире дорад...

– Во-оҳ! – пирамард сарашро миёни каф гирифт. – Чунин андешаҳоро рӯйрост изҳор намудан мумкин нест! Ба ту ин гапро кӣ гуфт?

– Худам фикр кардам. Агар навиштаоти хирадмандонро тааммуқ фармой ва ҳодисаю воқеоти зиндагиро қиёс намой, ногузир ба сари ҳамин хулоса меой. Охир, тамоми бурҷҳо нисбат ба ҳамаи одамон якхела ҷойгир шуда бошанд ҳам, дар як деха ҳосил фаровону дар дигаре хушксолист!

– Инашро ҳам худат андешидӣ?! – музтар монд пирамард. – Акнун мани мӯйсафед чӣ бояд кунам?! Наход аз нав овораю бенаво гардам?! Ту мефаҳмӣ, чӣ балоero ба сарам овардӣ?!

– Магар шуморо ранҷондам?

– Беҳтараш меранҷондӣ... Чунин хонадони пурфайзеро дигар аз кучо пайдо мекунам?! Чунин шогирди хушқареҳаero дигар аз кучо меёбам??

– Мо шуморо магар аз хона меронем?!

– Ман худам, худам, аз хонадони шумоён бояд биравам! Ман палави хуштаъми шумоёнро бехуда хӯрдаву хильъати зебои шумоёнро ройгон пӯшида наметавонам! Мани мӯйсафеди бенаво тамоми умр аз қонуну қавоиди ҷаҳон андешидам, дар биёбонҳо овора гаштам, дар шаҳрҳо гуруснагӣ қашидам, ҳаракати ҷирмҳои осмониро омӯҳтам, лекин омада-омада дар охири зиндагӣ ба фикри дақиқае пеш изҳордоштаи ту

расида, танҳо дар ҳамин лаҳза онро қашф намудам. Чунин андешидан хатарнок аст, аммо, ба назари ман ҳам, мақоми ҷисмҳои осмонӣ, ҳақиқатан, ба такдири одамон кам таъсире дорад. Вале ту дар ин бора гайри ман ба каси дигаре ягон чиз нағуфта бошӣ?

– Не...

– Агар пурсиданӣ чунин гапҳо барои омӯзгор раво нест, кайҳо боз донистан меҳостам, ки ин ҳама дониш барои ту чӣ лозим аст, барои чӣ шабҳои дароз намехобиву шуғли қитоб меварзӣ? Магар пули падарат қифоят намекунад? Ва ё ҳавлиатон мувофики табъ намебошад? Наход ту надонӣ, ки илму дониш бахту саодатат намебахшанд?! Пайваста дар гирдоби ранҷу қулфат мемонӣ, ғаму озор ҳамсафари доимијат мегардад. Наход то ин дам ҳаминро нафаҳмида бошӣ?!

– Роҳи дигаре надорам, – ҷавоб дод Ҳусайн.

Ногаҳон фикре ба сари пирамард омад: «Не, ин қӯдак нест, ҳамту ба назар қӯдак менамояд. Шояд дар асл аз ман ҳам солортар бошад».

– Агар муттасил ҷизи наверо фаҳмида наистам, соате ҳам зиста наметавонам, – идома медод Ҳусайн. – Ман бояд аз ҳусуси фарозу нишеби олам ҳамвора фикри тозае дарёбам, вагарна тамоман зиста наметавонам.

– Рӯзгори ояндаи ту басо вазнин ҳоҳад омад. Бо вучуди ин, ягон замоне, шояд баъди ҳазор сол, дар бораи ту суҳбат ороста, одамон номи камина – Нотилиро ҳам ба некӣ ёдовар шаванд, зоро ман, андаке бошад ҳам, ҳаққи устодии туро дорам.

Шаби дароз Абдуллоҳ ошуфтаҳолона рӯ-рӯйи хона қадам мезад. Омадани меҳмонон даркор буд, аммо наомаданд. Ҳофизони манафӣ ҳам наомаданд, онҳо хапу дам раҳт барбаста, азми сафар намудаанд.

– Ин амиру вазири моён ҷиҳо карда истодаанд?! – такрор менамуд падари Ҳусайн. – Ҳалқ норозӣ, душманон тохта ба шаҳр наздик омада истодаанд! Инҳо бошанд, андозу ҳироҷи нав ҷорӣ мекунанд!

Ситора, медонӣ, мабодо ман бимирам, қисми молу мулки мо ба хазина мегузарад. Ҷойи он ки ба хонаводаи марҳум дasti ёрӣ дароз кунанд, маҷбуран андоз меситонанд! Ҳукуматдори моён имрӯз ана ҳамин гуна қарор баровард. Бар илова, умед дорад, ки ҳалқ ба тарафдории ӯ мебарояд. Мани бадбаҳт бояд ин иродай ӯро амалӣ гардонам. Пагоҳ, агар ягон рафиқам бимирад, ман ба қадом рӯ пеши аҳлу аёли вай рафта, молу мулкашро меситонам?!

– Агар иродаву хости амир чунин бошад, шумо бояд муросо кунед!

– Ман-ку муросо мекунам, аммо дехқононе, ки фавран аз онҳо барои ҳосили оянда ҳозир андоз бояд ғун намоям, чӣ кор мекунанд? Медонӣ, барои ҳосили оянда!! Баъди ин ҳам хазинаи амир боз холӣ мешавад, пас ӯ барои ҳосили қадом сол андоз мегирад? Шояд ин дафъа аз ҳисобу ризқу рӯзии Ҳусайнӣ мо занад!

– Шумо саросема нашавед, – гуфт модари Ҳусайн.

– Шитоб нақунед.

– Шитоб намудан шарт аст, зоро дар бадали ҳафта ҷамеи андозҳоро ба хазина супурданам лозим!

– Саросари бозорро ҳабару овозаҳои воҳиманок фаро гирифтаанд. Фоиқи сарлашкар дар даромадгоҳи Самарқанд мағлуб гаштааст. Буғроҳон бар лашкари мо ғолиб омада, рост тарафи Буҳоро меомадааст. Мегӯянд, ки амир ҳамроҳи муқаррабонаш шаҳрро тарқ гуфтанист. Ба фикрам, бачаҳоро руҳсати кӯчабарой надодан беҳтар.

– Ҳа, беҳтараш аз хона набароянд.

– Агар амир роҳи гурезро пеш гирифта бошад, андозҳоро шумо барои хазинаи кӣ ҷамъ меоваред? Ҳудо нишон надиҳад, мабодо силоҳиёни Буғроҳон шаҳрро забт кунанд, бочу хироҷ туъмаи онҳо мегардад. Шумо се-ҷор рӯз сабр кунед. Сонӣ пешомади тамоми корҳо равshan мешавад.

Рӯзи дигар авзои корҳо равshan гардид.

Субхи мурғеңзан, ҳанұз Офтоб набаромада ва гунбади манорақо шуоъҳои онро акс нанамуда, садои наъли аспон оромиро фурӯ бурд.

Ҳавои субхи содиқон ҳамеша мусаффост, зеро рӯзона чангү губор аз ҳарорати Хуршед намиро партофта, ба ҳаво бармехезанд. Аммо шабона гарду хок рӯйи замину болои бому пушти баргҳо меҳобанд.

Сокинони аз садои бемаҳали наъли аспон баҳаросафтода сар аз дару дарвозаҳо берун меоварданд.

Саворагони фарбех-фарбех, ки посбонони зархари迪 шахсии амир буданд, аспони пурзӯрашонро бо суръати тамом метозонданд. Шутурбонон шутурҳои пурбори молу мулки хусусии амирро саросема пеш меронданд. Дар иҳотаи ҳочагони дабанг зебосанамони ҷодари сияҳпӯш – ахли ҳарами амир аспсавор раҳ мегирифтанд. Боз гуломон. Аз паси онҳо ҳуди амир. Ва боз саворагони мусаллаҳ.

Хомӯшӣ ҳама чоро фаро гирифт. Танҳо нолай мургакону ҳангоси аҳён-аҳёни маркабон оромиро каме ҳалалдор менамуд. Чангү губори бархоста ҳам оҳиста-оҳиста ба қӯчаҳои шаҳр фурӯ менишааст. Одамони сари деворҳо медианд, ки аз тарафи уфуки шарқӣ рӯйи Офтобро пӯшонда, порай дигари чангү губор наздик меояд. Аввал он ба абрпораи ҳақиқие монандӣ дошт. Аммо чанде мардони ҳассос рӯйи замин хобидаву гӯш бар сангҳо ниҳода, садои раъдосои саворагони Бугроҳонро таъйин намуданд.

Дарвозаҳои шаҳрро касе посбонӣ намекард, тамоми дувоздаҳ дарвозаи Бухоро күшода буданд. Дар сурате, ки ҳуди ҳукumatдор аз шаҳр фирор кардааст, ба саворагони ваҳшӣ муқобилату муқовимат нишон надодан оқилонатар менамуд.

Баъзеҳо ҳанұз умеди хайре доштанд, ки абри карибоянда монанди ҳамон абрпораҳои раъдоваре, ки баъзан аз болои шаҳр убур менамуданд, аз тори сарашон гузашта меравад.

Вале дурандешон аллакай дару дарвозаҳои худро баста буданд. Кӯчаҳо ҳам ҳолӣ шуданд, танҳо ҳасу ҳошокҳо рӯ-рӯйи замин гелида, мурғакон аз каноре ба канори дигари роҳи сангфарш часуруна паропарӣ мекарданд.

Садои гиреву наъли саворӣ торафт наздиктар мешуд. Мана, аллакай онҳо дар кӯчаҳо! Ҳазор андар ҳазор саворагон дар кӯчаҳо ҳар чизи пешомада: одами бадбаҳт, хару ғов, чизу ҷораҳоро зери по карда, асп метозонданд.

Буғроҳон ба дарбори амир зада даромад. Арки амир маъқулаш афтоду қарор дод, ки дар миёни ин ҳама боғу роғу ҳавзҳо раҳти иқомат густарад.

Сипоҳиёни кӯчманҷӣ барои дар ҳонаҳои хафа зистан одат накарда буданд. Онҳо дар ҷодарҳое, ки дар ҳама ҷо ҳамроҳашон доштанд, истиқомат мекарданд. Ҳоло гирдогирди Буҳоро шаҳри нав – шаҳри ҷодарпӯше пайдо шуда буд.

Амир барои аз шаҳр баровардани тамоми ҳазина – сарвати гункардаи бобою бобокалонаш фурсату имконияте наёфта буд.

«Ғанимати начандон баде насибам гардид, – изҳори ҳурсандӣ менамуд Буғроҳон. – Шояд, фармон дихам, ки аҳолии шаҳрро, маҳсусан ба хотири муқобилат нишон надоданашон, он қадар безобита накунанд».

Дар кӯча касе баланд-баланд нолиш мекард.

– Ягон ҳодисае рӯй додагист, баромада ёрӣ расондан лозим, – оромона гуфт Абдуллоҳ.

– Ман метарсам, – ҳамчунин оромона ҷавоб дод Ситора. – Мабодо дар он ҷо сипоҳиёни Буғроҳон бошанд, ба ҳонаи мо зер карда даромаданашон мумкин.

– Бо вучуди ин, нигоҳ кардан даркор. Намефаҳмӣ, ҷӣ хел вазнин-вазнин менолад!

Абдуллоҳ, Рустами хидматгор ва Нотилӣ наздики дар омада, оҳиста ба кӯча нигаристанд. Кӯча ҳолӣ буд.

Марде дар буни девор меҳобид. Бо дasti чапаш китоберо саҳт оғӯш мекарду дasti росташ номутаносиб тофта шуда буд.

– Одами бомаърифат барин, ўро ёрӣ додан лозим,  
– пиҷиррос зад Нотилий.

– Дар ҳар ҳолат, ҳатто бесавод ҳам бошад, ёрӣ расондан даркор! – садо баровард Абдуллоҳ.

Онҳо давида кӯча баромаданд ва марди хобидаро ба хона дароварданд. Мардак монанди пештара бо дasti чапаш китобро маҳкам фашурда, доду нола мебаровард. Ҳусайн назди вай омад.

– Ўро ба ҳуш овардан лозим, – гуфт Нотилий.

Сонӣ руҳсораҳои нолишгарро тап-тап задан, ба даҳонаш пуф кардан ва гӯшҳояшро кафмол додан гирифт.

Рангу рӯйи нолишгар барои Ҳусайн ошно менамуд. Нотилий бори дигар ба даҳони мардак ҳаво дамид. Ӯ ҷашм кушода, бо овози наҳифе пурсид:

– Китоби ман дар кучост??!

– Китобатон дар ҳамин чост, осуда бошед! Шумо дар кучо, дар қадом маҳалла зиндагӣ мекунед?

– Китобамро нишон дихед!

Ҳусайн китобро дароз кард. Китоб аз асари наъли аспҳо дарида буд.

– Писарам, баҳти фарзандонаш баланд бод, ту писари Абулҳусайн Абдуллоҳ ибни Сино нестӣ?! – беногоҳ пурсид он мард.

– Бале, – гуфту Ҳусайн акнун кӣ будани ўро фахмид.

Соҳиби китоб дар Рометан мезист. Ана ҳамин одам аз падара什 пурсида буд, ки аз андоз озодаш кунад. Ана ҳамин одам маснавие навишта, ба амир баҳшидани буд.

– Ман китобамро Бухоро оварда, Худо рӯзгори босаодаташро афзун дорад, ба худи Нӯҳ ибни Мансур ҳадя кардани будам.

– Барои иҷрои ниятатон вақти бехудаэро интихоб кардаед, – талҳ ҳандида гуфт Абдуллоҳи

пешомадаистода. – Мебинам, ки мадоратон баргашта истодааст. Дасти ўро чй шудааст? – пурсид Абдуллоҳ аз Нотилий.

– Ба фикрам, устухонаш сихат. Вале, бехтараш, шикастабандро даъват кардан лозим.

– Барои ман ташвиш кашидан даркор нест, даркор нест. Ҳатто пайсае надорам, ки дар ивази некиҳои то ин дам барои ман раводоштаатон шумоён бидиҳам.

– Ҳозир Абӯсаҳли Масеҳӣ, табиби машҳури хоразмӣ дар кӯчаи мо иқомат дорад. Рустам, он хонаро ту медонӣ, як оҳиста ба он ҷо рафта меомадӣ. Масеҳӣ ҳаммазҳаби мо не, аҳли насорост. Ҳоло ҳаёти ўро ҳам ҳавфу хатар таҳдид мекунад. Сипоҳиёни Бугроҳон ҳар каси дар коғирӣ гумонбурдаашонро мегиранд, аз ин ҷиҳат ҳоли масеҳиён зиёдтар ҳароб мешавад. Ба ҳар ҳол, ўро ба хона даъват бикиун!

Рустам рафту ба зудӣ ҳамроҳи марди хильати сиёҳпеч ва қулоҳи болобаланди қароқӯлипӯш омад.

Ин одам Абӯсаҳли Масеҳӣ буд. Вай аз Хоразм ҳамроҳи корвониён барои дидорбинии дӯсташ омада буд. Акнун илочи аз Бухоро баромаданро ёфта наметавонист.

Ў саропойи беморро муоина намуд. Баъд, ғайричашмдошт, дасти ўро такон дод. Бемор фарёди ҷонкоҳе баровард, аммо Масеҳӣ зуд оромаш бахшид:

– Акнун ҳамааш ҷобаҷо шуд. Ин китоби шумост?  
– пурсид аз бемор. – Мебинам, ки шоир ҳастед.

– Ман шоири бетолеъям. Барои навиштани маснавӣ солиёни дарозе заҳмат кашидам. Билохира, баъди нусҳаи тоза бардоштан, рӯзе, субҳи содик, аз хоб барҳеста, Бухоро, ба дарбор омадам, то дostonро барои амир ҳадя фармоям, аммо дарборро ҳолӣ дарёфтам. Сипас саворагон он ҷо зада даромаданд, ман худамро буни деворе гирифтам, лекин онҳо маро асптозон аз по фитонда, китобамро зери наълҳо мондаву дарронданд. Ҳатто ҳанчарамро кашида гирифтанд. Сад шукр, ки бесавод буданду китоб барояшон даркор нашуд. Ман

роху бeroхаро надониста раftan гирифтам, онҳо маро бори дувум аз по фитонданд. Хушбахтона, дафъай дувум дар қарибии ҳавлии Абдуллоҳ ибни Сино зада афтонданд... Ҳа-а, Абӯсаҳли Масехӣ будани шумо рост аст? Дар бораи донишмандии шумо бисёр чизҳо шунидаам.

—Бале, Масехӣ манам. Аммо ҳозир аз ин хусус гуфтугузор намудан оқибати бад дорад.

—Мефаҳмам. Ба касе чизе намегӯям. Барои ман худи ҳамин лаҳзаи гуфтугӯ бо шумо, давою шифои шумо ва ҳузури хонаи Абдуллоҳ ибни Сино кифоят аст.

Масехӣ музди пешниҳодкардаи Абдуллоҳро нагирифта, хайрухуш намуду боз ҳудро ба чакмани сиёҳ печонда, баромада рафт.

Шоири bemorро барои шаббоши нигоҳ доштанд. Субҳдам ў ҳудро тамоман солиму бардам ҳис менамуд. Абдуллоҳ барояш ҳачире чудо карду шоир озими Рометан гардид.

Баъди ин воқеа Масехӣ боз чанд маротиба ба хонаи онҳо ташриф овард.

Ўву падара什 аз боби фикӯ фалсафа суҳбат меоростанд. Ҳусайн гуфтаҳои ононро бодикқат гӯш мекард.

—Ман аз ҷавонони ҳозира дар ҳайратам, — гуфт боре Масехӣ. — Порае аз тағсири «Қуръон»-ро хиғз менамоянд, андаке аз фикҳро ба хотир мегиранд, ду-се ривоятеро дар бораи Паёмбар мефаҳманд ва бо ҳамин гумон мекунанд, ки соҳиби маълумот шудаанд. Ҳол он ки барои онҳо чӣ қадар муаммоҳо пӯшидаанд!

— Ҳусайнин писарҷони ман, — гуфт Абдуллоҳ, — ҳофиз аст. «Қуръон»-ро битамом азёд медонад!

—Наход? Ациб-ку... Агарчанд аҳли мазҳаби ғайрам, — одамонеро, ки дар қасби амали ҳуд саъю қӯшиши бештар омӯхтанро доранд, эҳтиром мекунам. Магар ў барои воизӣ тайёри мебинад?

— Илмҳои дигарро ҳам меомӯзад.

– Охир, ту домони кадом пешаро хоҳӣ гирифт, Ҳусайн? – пурсид Масеҳӣ.

– Ҳоло чизе гуфта наметавонам. Ба назарам ҳама чиз ациб менамояд.

– Ў на танҳо «Муқаддимаи мантиқ», балки тамоми шарҳу тафсироти онро ҳам омӯҳт, – сарбаландона гуфт Нотилий. – Аммо дар шарҳу тавзехи ашколи ҳандасаи Ӯқлидус, ба гумонам, дар саросари Бухоро касе баробараш намеояд. Ҳозир мо якҷоя «ал-Маҷастӣ» – рисолаи ҳайъати Батлимусро омӯҳта истодаем.

– Танҳо дар доираи ситорашиносӣ маҳдуд нашав! Беҳтараш, илми тибро интихоб бикун! Ман Берунӣ ном шогирде дорам, ҷавони басо мустаъид аст, барои ў низ ҳамин маслиҳатро додам. Вале дикқати вайро бештар улуми табииёт ба ҳуд мекашанд. Кори аз ҳама ҳайр тиббу табобат аст. Табиб барои ҳама: ҳам амиру дарвешон, ҳам пайғамбару тифлони гаҳвора шахси даркорист!

– Дурустии ин гуфтаро шумо ҷанде пеш, ҳангоми даровардани дасти шоири шӯридаҳати рометаний ба ҳубӣ собит намуда будед.

– Албатта, фақеҳӣ ҳам бад нест, аммо чунин ҳолатҳое ҳам пеш меоянд, ки ба кас на фиқҳу на... – гуфту гирдогирдашро аз назар гузаронд, – ҳадиси Паёмбар ёрӣ расонда метавонанд! Танҳо илми тиб туро ҳамеша аз кулли балоҳо начот медиҳад. ҳатто, аз эҳтиёҷу ниёzmандӣ! Ва, албатта, як табиб аз даҳҳо фақеҳ манфиатноктар аст! – Масеҳӣ якбора ҳандид. – Мехоҳед, таърихи аз тарафи табиби номӣ Закариёи Розӣ чӣ гуна табобат намудани фалаҷи падари амири ҳозираро ҳикоя кунам?

Ва ба нақли воқеа оғоз намуд:

– Амир Мансур ибни Нӯҳ одами асабоние буд. Даству поящ доимо ларзида меистод. Оқибат ў гирифтори бемории фалаҷ гардид. Ҳар ду поящ аз ҳаракат монданд. Амир барҳостан меҳост, аммо

похояш итоат наменамуданд. Дар бораи мустақилона савори асп шудан ва аз хонае ба хонаи дигарӣ гузаштан ў дигар фикр ҳам карда наметавонист. Табибон ўро дурудароз муолиҷа намуданд, аммо ҳоли амир бадтар мешуд. Танҳо баъди ин ба Розӣ кас фиристоданд. Ў муддати дарозе розӣ нашуд, зеро фалачи гузаштаро табобат намудан амре муҳол буд. Кор ба ҷое расид, ки дастони табибро баста, ўро ба қаиқ кашола кардану ба воситаи Омӯдарё Бухоро оварда, зӯран ба арки амир дароварданд. Ҳулоса, Розӣ маҷбур гардид, ки аз пайи табобат шавад. Аз таҳти дил табобат мекард, тамоми воситаҳоро ба кор мебурд, аммо беҳбудие ҳис карда намешуд. Он гоҳ қарор дод, ки охирин даворо ба кор андозад. Ў медонист, ки амир одами асабонист ва фалаҷ аз ихтилиғи саҳти асабҳо пайдо шудааст. Ва, инак, Розӣ ба амир рӯй овард: «Пагоҳ ман табобати дигареро ба кор мебарам, аммо барои гузарондани ин табобат аз аспу ҳачири хоса чудо шуданатон лозим меояд». Аспу ҳачири амир савориҳои аз ҳама тезгарди Бухоро буданд. Аспу ҳачирро зину банд заданду ба ихтиёри ў доданд. Розӣ ба ғуломаш фармуд, ки савориҳоро дар пушти дари ҳаммом омода дорад. Ҳудаш ҳамроҳи хидматгорон амирро аз арк бароварда, ба ҳамон ҳаммом овард. Гирду атрофро боғу бӯстонҳо ихота карда буданд, товусони хушхиром зери дараҳтон гаштугузор доштанд. Амир раҳораҳ ашқ мерезонд: Наход ў дигар мустақилона ба сайру тавофи Мӯлиён баромада натавонад?!

Табиб амирро дар миёнаҷои ҳаммом шинонда, ба хидматгорон ишораи рафтан намуд. Баъд ба сару тани амир чанд тагора оби гарм рехта, шарбати ба мушакҳо қувватдиҳанда нӯшонд. Боз аз нав ба курсӣ шинонда, ҳудаш берун баромада сарулибосашро пӯшид ва назди амир баргашта, ўро бо тамоми суханони аз даҳонаш омада дашному ҳақорат додан гирифт. «Аҳ, ту фалону беҳмадон! Ту фармон додӣ, ки дасту пойи маро баста, ба зӯрӣ оваранд?! Барои ҳамин поҳои качалаи ту

чаллод ҷазои маро медиҳад?! Агар дар баҳои ин ҳама ман худам ҷонатро нагирам, номам Розӣ набошад!».

Амир аз ҳад зиёд ба ҳашму газаб омад, ҳатто фолиции худро фаромӯш карда, аз ҷояш нимхез шуд. Розӣ қаҷкордашро аз гилоф кашида, боз ба таҳкиру дашноми амир пардоҳт. Амири ба тарсу ҳарос ва ҳашму газабафтода тамоман аз ҷой барҳост ва ақиб гурехтан гирифт. Ба ин ҳол Розӣ ҳандида, аз ҳаммом берун давид ва худаш ба аспу гуломаш ба ҳачир савор шуда, ҳар ду савориҳоро бо тамоми суръат тарафи Амударё тозонданд. Аз дарё гузашта, муддати мадиде дар ягон ҷой таваққуф накарданد. Баъдтар Розӣ номае ирсол дошта, асли воқеаро шарҳ дод.

– Амир чӣ кор кард?! – пурсид Ҳусайн. – Аз нав сиҳҳату саломат ёфт??

– Албатта! Ҳамон лаҳзае, ки Розӣ аз ҳаммом берун давид, амир аз ҳуш рафт. Баъд ба ҳуд омада, аз ҳаммом берун баромад ва хидматгоронро ҷег зада пурсид: «Табиб дар кучост?!». «Магар ӯро ҳудатон ҷавоб надодед?! – дар тааҷҷуб афтоданд хидматгорон. – Табиб ба аспу гуломаш ба ҳачир савор шуда, ҳар ду тозон ғайб заданд». Амир асли воқеаро фахмид. Сонӣ зиёфат орост. Ҳама изҳори ҳурсандӣ мекарданд, ҳамаро ҳайру садақа медоданд. Ба табиб амир аспи муҷаҳҳаз, ҷакмани гаронбаҳо, салла, ярок, гулом ва қанизаке фиристод. Ин ҳама инъомотро ӯ ҳамроҳи шахси номдоре роҳӣ намуд.

Аз таърихи ҳикоякардаи Масеҳӣ ҳамагон дурудароз ҳандиданд.

Сипас Масеҳиву падари Ҳусайн дар бораи ким-чизе оҳиста-оҳиста сӯҳбати тӯлоние карданд.

Шаби оянда Масеҳӣ ба меҳмонӣ наомад.

– Вай рафт, – гуфт Абдуллоҳ. – Ман бо тоҷири шиносам гуфтугӯй кардам, аспу ҳамсафарони боэъти mode дод ва субҳи бармаҳал Масеҳӣ баромада ба Ҳоразм равон шуд. – Падар китоберо ба Ҳусайн дароз

кард. – Ў хоҳиш кард, ки инро ба ту диҳам. Ва гуфт, ки ту бояд инро, албатта, аз назар гузаронӣ.

Китоб «Тибби назарӣ ва амалий» номида мешуд. Онро табиб ва донишманди маъруф Форобӣ навишта буд. Ҳусайн аз хусуси Форобӣ шунида бошад ҳам, китоби ўро бори нахуст ба даст мегирифт.

Як пагоҳӣ ду савора ба ҳавлии Ҳусайниного омада, ба Абдуллоҳ ибни Сино фармуданд, ки зуд ба девон расида равад.

– Рӯзашон бе ман намегузарад, – гуфт Абдуллоҳ – ва саллаи наверо гирди сар печонда, чомаашро афшонду аз дар баромад.

Тақрибан баъди чаҳор соат, наздикиҳои намози шом, вақте ки Офтоб баръало ба тарафи мағриб фурӯ мерафт, Абдуллоҳ баргашт.

– Дар бораи Масехӣ аз шумо чизе напурсиданд? – гуфт Ҳусайн.

– Напурсиданд, агарчи ўро мечӯянд. Буғроҳон касал шудааст, онҳо нияти барои табобат Масехиро даъват кардан доранд.

– Онҳо барои чӣ шуморо ҷеф задаанд? – пурсид Ситора.

– Дарди дерина. Фурсати ҷамъоварии бочу хироҷи амирро наёфта, аллакай бояд барои ҳазинаи Буғроҳон андоз ғун кунам. Ин кор барои ман душворие намеоварад. Аммо ҳоли бечораҳое, ки аллакай барои ҳосили соли оянда ба ҳазинаи амир пул супурдаанду ҳоло бори дигар ба Буғроҳон бояд супоранд, чӣ мешавад?

– Аз афташ, корҳои Буғроҳон ҳам чандон хуб нестанд, агар ўчунин шитоб дошта бошад. Ҳанӯз, охир, тамоми ҳосил ҷамъ оварда нашудааст, – оҳи вазнине кашид Нотилий. – Шояд, ба мадади Илоҳӣ, амири ҳудамон баргардад...

– Ман дирӯз фахмидам, ки Буғроҳон касал будааст, – гуфт Ситора. – Гап-гап меравад, ки аз таъсири боду ҳавои мо ва қадом меваҷоте, ки ба

хўрданашон одат накардааст, касал шудааст. Мегўянд, ки ба қарибиҳо аз Бухоро мерафтааст.

–Ох, кош ки ҳамин тавр мешуд! – хурсандӣ зохир намуд Нотилӣ.

–Ба ҳар ҳол, дар андозғундорӣ шитоб кардан лозим нест, – гуфт Ситора. – Беҳтараш, Шумо чанд рӯз пинҳон шавед. Агар пурсанд, мегўем, ки андоз фундошта истодааст.

Гапи Ситора ҳақ баромад.

Бугрохонро сипоҳиёни ў бар рӯйи тахти равоне гузоштаву бурдан доранд. Чодарҳояшонро ҳам раҳт баста истодаанд. Анбӯҳи чангӯ губор ҳам ба дуродур, чониби Самарқанд меравад.

Баъди ин шикор сар шуд. Сокинони Бухоро боқимондаҳои лашкари Бугрохонро дар кӯчаҳо дошта, аз аспҳо сарозер меафканданд.

–Ту аспи маро кашида гирифтӣ? Кашида гирифтӣ!  
– дод мезад мӯйсафеде дар кӯча. – Акнун ман аспи туро кашида мегирам! Ту хонаи маро форат кардӣ? Форат кардӣ! Акнун ман яроқу аслиҳай туро зада мегирам!

–Дар роҳ аробаи пур аз колоҳои гуногун ва сарулибосу зару зевари Бугрохон банд шуда мондааст!  
– дод мегуфтанд одамон. – Рафтем, кашида меорем!

Дарҳол гурӯҳе, тақрибан иборат аз сӣ нафар савдогарону ҳунармандону маъмурони хурди давлатӣ, ҷамъ омад. Ҳамаи онҳо мусаллаҳ шуда, тарафи ароба шитофанд.

Баъди чанд рӯз, ҳабдаҳуми августи соли 922, амир Нӯҳ ибни Мансур бо иззату икроми тамом дохили Бухоро гардид.

– Шояд падари ту шахси асосие бошад, ки барои ба ин ғалаба нойил гардидан ба амир ёрӣ расондааст, – гуфт Нотилӣ. – Агар падарат Масеҳиро намефиристод, кӣ медонад, мумкин ў Бугрохонро табобат мекард. Он гоҳ Бугрохон ҳамроҳи лашкариёнаш баромада

намерафт ва амир, Худо бахту иқболи баландаш ато кунад, шаҳр ба шаҳр оворагардӣ карда мегашт.

Падари Ҳусайн ҳам аз паси лашкари амир баргашта омад. Ӯ дар Рометан дар хонаи одамони боэъти mode паноҳ бурда буд, агарчи ӯро касе чустучӯ ҳам намекард. Зохирон, аҳволи Бугроҳон бисёр бад шуда буд, ки андозҳо ба гӯшай гумонаш ҳам намеомаданд.

Расо баъди чанд ҳафта Бугроҳон мурд.

– Акнун, ки ба хонаи шумоён осоиш омад, ман бояд бо шумо хайрухуш намоям, – гуфт Нотилий.

– Пас роҳбарии таълими Махмудро кӣ бар уҳда мегирад? – узр овард Абдуллоҳ.

Вале қарори Нотилий қатъӣ буд.

– Маро ба Гурганҷ даъват мекунанд. Хеши ман фарзандони бисёре дорад, онҳоро ҳам омӯзондан лозим аст!

Ин гап рост буд, зеро Нотилий бо хешаш мукотиба дошт ва ӯ дар яке аз номаҳояш Нотилиро ба ҳавлии худ даъват намуда буд. Субҳи бармаҳал Нотилий аз Бухоро баромада рафт.

– Оянда кадом пешаро ихтиёр ҳоҳӣ намуд? – мепурсид Абӯсаҳли Масеҳӣ аз Ҳусайн. Ӯ пай набурда буд, ки Ҳусайн аллакай бар сари ин масъала мустақилона андеша рондааст.

Илму дониш фоидайе монанд – ана он чизе, ки Ҳусайн гайри ҷашмдошти худ қашф намуда буд!

Чандин сол ӯ факат аз субҳ то шом ба китобхонӣ машғул гардида, танҳо дар вақти намозу тановул сар аз китоб бармендишту бас. Шабони дароз китобҳоро азбар менамуд ва, ҳатто, вақти хоб дар сараш ҳалли муаммоҳои норавшане пайдо мешуданд. Баногоҳ саволи қӯтоҳакаке вайро аз роҳаш боздошт: «Барои чӣ?»

Ў фақеҳи мутакаббиреро медонист, ки бо тамоми ҳастай «умкы дониши худро» нишон додан меҳост. Вале аз ин кори вай олам ранги беҳтаре намегирифт. Ҳатто қонуну қоидаҳо мисли пештара вайрон карда мешуданд.

Фарз кардем, ки «Қуръон»-ро битамом азёд донистай, пас аз он чӣ фоида?! Ва ё ҳандасаи Уқлидусро! Ё, ҳатто, мантиқро! Одамон на аз рӯйи нишондоди мантиқ, балки дар асоси ҳоҳиши ҳарлаҳзайнаи худ амал мекунанд!

Аз дехқони одие, ки галла мекорад, ва аз ҳунарманде, ки мӯза медӯзад, нисбат ба фақеҳи каллааш лабрези дониш манфиати бештаре ба зиндагист.

«Ман ҳам факеҳ шуда метавонам, – андеша меронд Ҳусайн. – Ҳатто мисли падарам, ходими намоёни давлатӣ ҳам шуда метавонам. Вале метавонам нашавам. Барои чӣ, ҷаро ин ба ман лозим?»

Ҳусайн дар саросари зиндагии одамон як навъ номувофиқатии ваҳмангезеро медид. «Одам барои чӣ зиндагӣ мекунад?! – шабҳои дароз азоб қашида фикр мекард Ҳусайн. – Наход барои мурдан?! Пас, ў барои чӣ шодӣ мекунаду ғам меҳӯрад?! Барои чӣ олим як умрашро ҳарчи донишомӯзӣ карда, дар охир ба тариқи кофӣ донишҳоро фаро мегираду ҳамон лаҳза мемирад?! Наход ў якумрӣ барои он илму дониш ҷуста бошад, ки оқибат онҳоро ба гӯр барад?! Ҳуди ман барои чӣ зиндагӣ мекунам?! Ҳаёти ҷовидони ман дар он дунёст! – ҷунин таълим медиҳанд уламои дин. Пас, ман дар ин дунё ҳаёти ғайриасосӣ ба сар мебарам?!».

Ба ин ҳама Ҳусайн бовар кардан намехост.

«Ҳозир ман ҳаёти ғайриасосиро ба сар мебарам». Аз ин фикр дилаш ба дард медаромад. Ақлаш бо ҷунин андеша муросо карда наметавонист!

«Агар одам дар рӯйи замин чӣ қадар хоҳад, ҳамон андоза зиста метавонист... Он гоҳ ҳаёти мо ҳаёти асосӣ мешуд, – меандешид Ҳусайн. – Касе, ки хонаи қабрро хоҳад, бигзор ба он ҷо биравад. Фақат... касе ба он ҷо рафтан намехоҳад. Ҳама дар ҳамин ҷо, дар рӯйи замин зистан меҳоҳанд».

«Наход, ки мани бардаму бақувват рӯзе бимираму дигар дар рӯйи замин набошам! – фикр мекард Ҳусайн.  
– Ман мурдан намехоҳам! Ман умри дароз дидан меҳоҳам!».

Баногоҳ фикри одие соиқавор ба сари Ҳусайн барҳӯрд: «Охир, илми тиб маҳз барои ҳамин вучуд дорад! Чаро пештар инро пай набурдам! – меандешид ў.  
– Илми тиб барои он даркор аст, ки ҳаёти рӯйизамиинии одамонро дарозтар кунад. Шояд одамоне ҳам бошанд, ки ҷовидон зистан хоҳанд. Шояд аллакай ҷунин доруҳое ҳам ёфт шаванд, ки ба одамон умри ҷовидонӣ бахшанд. Барои инро донистан бисёртар китоб хондан лозим».

Ҳамроҳи ҳамин фикрҳо дар қӯчаҳо гаштаву бо ҳамин андешаҳо табассум мекард.

Мӯйсафеди нуронии ҳарсавори аз паҳлуюш гузаранда фаъолияти азимеро, ки ҷавони рӯбарӯяш тааҷҷубовар табассумкунанда ба нақша гирифта буд, ҳатто пай намебурд.

«Ман гиреҳи аҷалро хоҳам кушод! – меандешид Ҳусайн. – Барои амалий гардондани ин мақсад зистан меарзад. Шугли асосии ман тиббу табобат хоҳад буд. Ман одамонро дарозумр хоҳам кард. Ана, барои чӣ ман зистан меҳоҳам!».

Акнун Ҳусайн мунтазам китобҳои тиббиро меҳонд. Падараш аз шиносе сӣ ҷилди «ал-Ҳовӣ» ном асари Розиро гирифта, дар ҳӯрчине ба ҳар бор карда хона овард. Муаллифи асар ҳамон табибе буд, ки Масеҳӣ дар бораи вай нақл карда буд. Розӣ, мувоғиқи

шуниди Ҳусайн, роҳбарии нахустин табобатхонаи дар Бағдод соҳташударо бар уҳда дошт.

Розӣ дастовардҳои табибони атиқа – Буқроту Ҷолинусро муфассал баён менамуд. Дар асар хосияти бисёр дорувориҳо тавсиф шуда буданд.

Ҳусайн ин китобхоро як соли расо омӯҳт. Баъзан дар онҳо фикру маслиҳатҳои аз ақл дуре ҳам вомехӯрданд.

«Чунин меҳисобанд, ки агар заргӯшро дошта, бо пӯсташ ҷӯшонанд ва, баробари ин, аз ҷондор ҷашм наканда нигоҳ карда истанд, сармоҳӯрдагиро шифо мебахшад».

«Чаро маҳз заргӯш?» – ҳайрон мешуд ӯ.

Баъди як сол Ҳусайн аллакай тамоми навиштаоти дастраси тиббири фаро гирифт. Акнун аввалин беморон ба назди ӯ меомаданд.

Ҳусайн дорухат менавишт ва атторон аз рӯйи он дорую даво тайёр мекарданд. Тайёр кардани дорухои номураккабро худаш ёд гирифт.

Ҳар чӣ бештар табибон ҳам ба назди ӯ барои маслиҳату ёрӣ меомадагӣ шуданд.

– Ҳусайн, ту таркиби дорувориеро, ки ба сактаи дил шифо мебахшад, дар хотир надорӣ? – пурсид пирамарди солҳӯрда, вале шифокори ҷаласавод.

Ҳусайн дарҳол таркиби онро гуфта дод:

– Сунбул, дорчини чинӣ, занҷабил ва тухми шибитро дар шароби ангур маъҷун месозанд.

Минбаъд ӯро ба назди гирифторони бемориҳои вазнин даъват мекардагӣ шуданд. Гоҳо тамоми гуфтаҳои осори тибро дар бораи аломатҳои касалии ҷунин беморон як-як ба ёд оварда, сари қароре омадани ҳуди ӯ лозим мешуд.

Китобҳо дар бораи соҳти узвҳои дарунӣ чизе намегуфтанд.

«Дар бораи инсон мо бисёр кам медонем, – фикр меронд Ҳусайн. – Гурдаҳо аз чӣ таркиб ёфтаанд? Шуш чист? Барои чӣ одамони сиппа-сиҳат аз дарду халаи ёни росташон яку якбора мемуранд ва дар ин вақт бисёриҳоро шикам дам мекунад?»

Ҳусайн ба назди қассоб рафта, меъда ва дили шутуру гӯсфанду аспонро аз назари таҳқиқ мегузаронд.

– Наход ту дили маро ба дили ҳамин гӯсфанди фарбех монанд пиндорӣ? – меҳандид қассоб.

Ҳатто соҳти мушаку меъдаву рӯдаҳои шутуру гӯсфанд аз ҳамдигар фарқи куллӣ доштанд. Одам аз онҳо бояд тамоман фарқи қалон дошта бошад!

Гоҳо Ҳусайн аз табобати одамон мувакқатӣ даст кашидан меҳост, зеро донишҳое, ки бар таҳмину фарзияҳо асос ёфтаанд, танҳо зарар оварда метавонанду бас. Аммо беморон, одамони очизу дармонда омадан мегирифтанд ва Ҳусайн аз ёрии онҳо даст кашида наметавонист. Табибони дигар аз ӯ на зиёдтар, балки камтар медонистанд. Ӯ барои ёрӣ расондан ба беморон маҷбур буд. Онҳоро аз таҳти дил муоина менамуд. Нафасгириӣ, набз ва садоҳои муҳталифи бадани онҳоро бодиққат гӯш мекард. Доруҳо таъйин менамуд ва аксаран доруҳо ба беморон даво мебахшиданд.

Вале баъзан, вақте Ҳусайнро ба назди беморон даъват менамуданд, ӯ то охир фаҳмида наметавонист, ки дар он ҷо, дар даруни вучуди чанде пеш солим чӣ ҳолате рӯй додааст. Дар чунин ҳолатҳо табибон одатан дорувориҳои ба тамоми узвҳо қувватбахш таъйин менамуданд, то андаке бошад ҳам, ба бемор умединорие боқӣ гузорад.

Роҳи омӯзиши соҳти бадани инсон баста буд. Агар барои омӯзиши колбад қӯшише ба ҳарҷ дихад, худи табиб аз рӯйи қонуни шариат алалфавр ба колбад табдил дода мешуд.

Хусайн орзуву андешаҳои худро дар бораи дароз намудани умри тамоми одамон ба хотир овард. Онҳо то чӣ андоза дастнорас буданд! Вай аз беиктидориву дастқӯтоҳии худ нафрат менамуд. Аммо, зохиран, илочи дигаре набуд.

Рӯзе Хусайн дар миёни китобҳои пахну парешон меистод, ки табиби машҳури бухорӣ Қамарӣ наздаш омад.

– Номат чист, ҷавонмард? – пурсид Қамарӣ.  
– Ҳусайн.

– Овозай шифокории муваффақиятноки ту ба гӯши ман ҳам расид, – бо овози паст гуфт Қамарӣ маънидорона.

Ҳусайн ҷавобе надод, фақат табассуми талхе намуд. Магар ҳамин ҳам шифокории муваффақиятнок шуд!?

– Гӯш дор, ҳамин рӯз як ба хонаи пушти истеҳқоми шаҳр, назди дарвозаи Рометан ташриф биёр, – гуфт бандогоҳ Қамарӣ ва дарҳол баромада рафт.

Барои чӣ маро даъват кард? – меандешид Ҳусайн, шабона аз дарвозаҳои шаҳр гузашта. Дар ин ҳавлӣ кайҳо боз касе намезист. Хона ба ҳаробазоре мубаддал гардида, ба сабаби номаълуме тирезачааш маҳкам пардапӯш буд. Дар даруни он шамъҳо месӯxtанд ва Қамарӣ танҳо менишаст.

– Ба ман бигӯй, ҷавонмард, ки аз надонистани соҳти бадани одамӣ бисёр азобу машақкат мекашӣ? – пурсид Қамарӣ.

– Ҳайр, онро чӣ хел омӯхтан лозим? Одами зиндаро ҷарроҳӣ кардан мумкин нест, мурдаро шариат иҷозат намедиҳад. Ақаллан, агар чунин имконияту шароите мебуд, ман барои ёрӣ расондан ба зиндаҳо ҳатман часади одами мурдаро меомӯхтам.

Ҳусайн мақсади даъвати Қамариро пай бурд.

—Хангоме ки бемориҳои мураккабро табобат намудан лозим буд, аз сабаби қўтоҳдастӣ муддати дарозе ман ин корро анҷом дода натавонистам. Акнун пир шудааму чизеро аз даст намедиҳам. Ҳозир посбони қабристон одами ҳамин рӯз гўронидашудаэро меорад ва мо сабаби марги ўро муайян мекунем. Ман дарди шиками ўро дурудароз муолиҷа намудам, аммо табобат кумаки чиддие нарасонд.

То субҳдам Ҳусайну Қамарӣ зери рӯшноии шамъҳо узвҳои одами мурдаро таҳқиқ намуданд. Онҳо дар кўррӯда мугчай номаълумеро пайдо карданд. Ҳусайн чунин мугчаро дар ҳайвонот надида буд. Қамарӣ ҳам бори аввал онро мефаҳмид. Мугчай зери ҷароҳат хуну рим гирифтаву кафида ва аз он фасоду зардоб баромадаву паҳн шуда, ҷидори шикамро заҳролуд кардаанд.

Акнун муаммои бисёр касалиҳои номаълум кушода шуд. Ва аллакай дар роҳи табобати онҳо нахустин иқдомотро гузоштан мумкин буд.

Ин шаб ба Ҳусайн на камтар аз китобҳои хондааш дониш дод.

Минбаъда на як бору ду бор Ҳусайну Қамарӣ шабонгоҳ, ба пасу пешашон нигариста, то ки онҳоро таъқиб накунанд, ба кулбай ҳаробу абгоре, ки дар паҳлуи хонаи посбони қабристон ҷойгир буд, медаромаданд.

«Фалсафа модари тамоми илмҳост, – аксар вақт мешунид Ҳусайн. – Танҳо дар сурате олим шудан мумкин аст, ки моҳияти фалсафаро дарк намой».

Аллакай ў «Мобаъдуттабиа»-и донишманди Юнони Қадим Арастуро аз сатри аввал то охир бист маротиба хонда баромад, онро азёд медонад, аммо ягон бобашро амиқ фаҳмида наметавонист.

«Ин китобест, ки роҳи маърифаташ нопайдост» – андешид ў.

Сипас қарор дод, ки онро як сұғ гузорад, дар бораи он дигар фикре накунад, фаромұшаш кунад.

Пагоҳй ба назди вай ду нафар бемор омаданд. Яке ҳұнарманд, боғанда буд. Аз зарби гаштугузор поҳояш обила карда буданд. Ҳусайн барои марҳами он равган тайёр намуд. Дувумй савдогари көгази Самарқанд буд. Абрўий чапи ў тез-тез парида меистод. Ҳусайн маслихат дод, ки то ҳадди сабру тоқат он мард абрўяшро, монанди он ки худи абрў мепарад, парондан гирад. Баъди чанд рӯз абрў дигар ба ҳеч вачх намепарид. Савдогар каллаашро چунбонда, нобоварона табассум менамуд. Ҳусайн бо душворие ўро бовар кунонд.

Дикқати ўро беморон аз китоби Арасту канда буданд. «Вале ҳама илохиётро илми асосй мәхисобанд. Наход онҳо дурӯғ гүянд, чаҳолату нодонии худро рӯпӯш кунанд?! – меандешид Ҳусайн. – Набояд чунин бошад. Маълум мешавад, ки фаҳмиши худи ман он қадар коғй нест».

Ҳусайн намедонист, ки ин китобро борхо аз забоне бар забони дигар тарчума кардаанд. Ҳар як тарчумон аз худ бар он порчаву саҳифаҳои бутунеро илова мекард. Ва дар ҳамин шакли пуртахриф китоб ба дасти вай омада расида буд.

Шабона Ҳусайн дурудароз сайргашт карда, сипас ба майдоне омад, ки дар он бозори китоб чой гирифта буд. Аз он чо китобҳои доир ба тамоми соҳаҳои донишро харидан мумкин буд. Тафсирҳои арабиву форсии «Қуръон», тарҷумаҳои рисолаи тибби Букрот, кутуби нұчум, маҷмұаҳои ашъору маснавӣ болои ҳам мөхобиданд. Тамоми одамони соҳибмаърифати Бухоро ба ин чой омада, дастанависхоро тагурӯ менамуданд. Ҳусайн аллакай шоири маъруф Абулфатҳи Бутсиро мешинохт, ки ба ду забон – арабиву форсий шеър менавишт, бародариву

баробарии олии мардумро тарғиб менамуд ва бар зидди ҹангу нифоқ мебаромад. Харидори дигари ҳамешагӣ ва маъруфи бозори китоб – ҳаким Қамарӣ дӯсти Ҳусайн гардида буд. Ҳамаи инҳо ва дигар одамони шиносу ношинос даствисҳоро муҳокима менамуданд, ба якдигар шеър меҳонданд, баҳс мекарданд, ҳатто ҳамдигарро дашном медоданд, аммо, зоҳирان, бе ҳамдигар зиста наметавонистанд.

Китобфурӯш Ҳусайнро бо ишорае назди худ хонд.

– Китоби тамоман арzon. Ҳамагӣ се дирҳам. Талабае мефурӯшад. Мегӯяд, ки китоби бисёр хуб. Фақат аз сабаби дармондагӣ ба савдо мондааст.

Ҳусайн китобро ба даст гирифт. Китоб ҷандон гафс набуд. Вай унвонашро хонд: «Агрози «Мобаъдуттабия». «Боз ҳам мобаъдуттабия»! – нешҳанде зад ў.

Муаллифи тафсир ҳамон Абӯнасири Форобӣ буд. «Ҳатто ба ман ёрӣ расондани Форобӣ ҳам дар гумон аст», – андешид Ҳусайн.

– Се дирҳамак, бисёр арzon, – розӣ мекунондаш китобфурӯш.

Ҳусайн аз киса се тангаи нуқрато бароварда, ба китобфурӯш дароз кард.

Раҳорах, аввал боби якум, баъдан дувум, сипас савуми китобро хонда баромад.

Ҳамааш фаҳмо буд. Ҳамааш ба куллӣ равшан буд.

«Охир, ҳама чизи одӣ-ку! Пас, чӣ гуна ман Арастуро нафаҳмидаам! – ҳайрон шуд Ҳусайн. – Таълимот дар бораи аз шакл ҷудо набудани ҷавҳари ашё фаҳмо. Ҳамааш фаҳмо!»

Акнун, баъди дастраси китоби Форобӣ, Ҳусайн фараҳмандона аз сари як ҷумла ба ҷумлаи дигари Арасту мерасид...

Рӯзи дигар аз падараш пул гирифта ба бозор рафту онро ба ниёзмандон тақсим кард.

Боре Хусайн дар күча бо ҳамсояш Умар вохўрд.

– Салом – гуфт Умар, – кайҳо боз туро надидаам!

Доимо бандай китобӣ?

– Чомаи нават муборак!

– Чома! Ту бибин, чӣ хел саллаи қиматбаҳо дорам!

Ба худам нигар, ишкамам сер, димогам чоқ!

– Ту хурсанд бошӣ, ман ҳам хурсандам, Умар!

– Албатта, хурсандам! Медонӣ, ман дастёри худи ошпази амири кабир шудам. Ту чӣ? Ягон амал дорӣ?

– Усули табобати одамонро меомӯзам.

– Табобат?! Аз он даромади зиёде мегирий?! Худо хоҳад, агар худам ошпаз шавам, туро ба дарбор даъват мекунам. Ба ман мадад мерасонӣ, ҳар чӣ ҳам бошад, бо ҳам калон шудаем...

Умар аз кӯча бовикорона қадам зада, дур шуд.

Баъди рӯзе чанд аз Хусайн дasti ёрӣ талаб намуд.

Не, Умар соқу саломат буд. Падара什 ҳам сиппахат буд.

Танҳо бародари калонии Умар бемор буд. Чандин рӯз инҷониб аз ғояти бемадорӣ аз ҷояш барҳоста наметавонист, иштиҳояш тамоман баста буданд. Чандин рӯз инҷониб бо хешовандонаш гуфтугӯ ҳам карда наметавонист, рӯ ҷониби девор меҳобид.

Бародари калонии Умарро дuxтуре табобат мекард. Ў ба бемор пӯчоқи кӯфтаи чормагз ва «нӯшдоруи чинӣ» медод, vale фоидае намебахшиданд. Сипас маслиҳат дод, ки ба пойи бемор қаждуме гузоранд, то аз таъсири неши ҷонвари заҳрнок аз ҷояш барҷаҳад. Қаждумро дошта оварданд, аммо ҷонвар оҳиста рӯ-рӯйи пойи беҳаракат ҳазида, онро намегазид.

Бародари калонӣ рӯз аз рӯз беҳолу бемадор мегашт.

–Хӯш, дар боби чунин қасалиҳо дар китобҳои ту чизе навишта нашудааст? – пурсид Умар, вақте ки Хусайн беморро аз назар мегузаронд.

—Ба гумонам, аввал сабаби касалиро фаҳмидан даркор.

—Хаёл мекунӣ, ки напурсидам? Вай аз аввал дамдузд буд, ҳоло тамоман хап шудааст. Дар давоми моҳ калимае ҳам нагуфтааст. Ба қарибӣ аз хизмат озодаш мекунанду дарди сари ман мешавад.

Бародари калонӣ, ҳақиқатан, ба онҳо эътиборе намедод. Мисли пештара рӯ ҷониби девор меҳобид, гоҳ-гоҳ оромона нафас мекашид.

— Ман ба вай гап намезанам, — гуфт Ҳусайн.

Баъд дasti беморро гирифта, набзашро санҷид ва ноҳост тамоми маҳаллаҳои Бухороро пайиҳам ном бурдан гирифт.

—Ту чӣ кор карда истодай? — дар ҳайрат афтод Умар.

Ҳусайн ўро бо дасташ ишора намуд: «Ҳомӯш!». Баъд аз ўпурсид:

—Кӯчаҳои маҳаллаи калони тоҷиронро дар хотир дорӣ?

—Набошад чӣ! Ҳамон ошпази амири кабир дар он ҷо зиндагӣ мекунад!

—Хайр, онҳоро як-як номбар кардан бигир!

Умар ном бурдан гирифт.

Ҳусайн мисли пештара набзи беморро месанҷид. Умар, мувоғики дарҳости Ҳусайн, ҳавлиҳои яке аз кӯчаҳоро пайиҳам ном бурдан гирифт.

— Ана, ҳоло ҷояш ба мо маълум шуд, — гуфт Ҳусайн. — Шояд акнун сабаби касалиро худи бародарат гӯяд?

Вале бародари Умар ҳамон ҳомӯш меистод. Муқобилат ҳам нишон намедод ва дар вакти дасташро доштани Ҳусайн, гӯё дasti каси дигаре бошад, онро ҳатто намекашид. Ва худашро чунон воменамуд, ки гӯё дар ҷойи дуре воқеъ гардидаасту дар қунҷи девор каси

дигаре мехобад. Ва, гүё, аз каноре назора менамуд, ки бо он каси бегона чихо карда истодаанд.

– Хуб, кани, – гуфт Ҳусайн ба Умар, – номи он занхөөрө, ки ба хотират меоянд, гуфтан бигир!

Ҳусайн мисли пештара дasti беморро раҳо наменамуд ва набзи ўро санчида меистод.

– Исто! – саросемавор гуфт ў. – Ман сабаби бемориро ёфтам. – Дар ин маврид Ҳусайн тарафи бемор нигариста, баланд-баланд гап задан гирифт, то гуфтахояшро ба хубй фахмад. – Бародарат ошик шудааст. Сабабгори ғаму кулфати ў Дилоро ном дорад. Он духтар дар ҳавлии назди ҳаммоми нав, дар маҳаллаи калони тоциром истиқомат мекунад.

– Шумо чй хел фахмидед?! – ногаҳон бо овози хира ба гап даромад бародари калонй, ҳамчунон рӯ ба тарафи онҳо нагардонида. – Ин розест, ки ман дар дил ниҳонаш медорам...

– Ман ҳам аз рӯйи задани дилатон фахмидам. Вақте ки одамон суханони ба дил наздику азизашонро талаффуз мекунанд, дил ором мегирад. Ва дар ин маврид набзи он меафзояд. Ман як рози табобати бародари туро медонам, – гуфт Ҳусайн ба Умар. – Вай ошик шудааст. Тўй бояд ҳар чи зудтар ва шодмана гузаронида шавад.

Баъди як моҳ Ҳусайну Умар боз дар кўча воҳӯрданд.

– Аҳволи бародарат хуб аст? – пурсид Ҳусайн.

– Қарибй дар чойи хидмат ўро мансаби баландтаре медиҳанд. Баъди як ҳафта тўй. Ту меҳмони гиромй мешавй.

– Мутаассифона, дар тўй иштирок карда наметавонам. Ҳозир машгули табобати гирифторони вабо ҳастам. Ҳеч кас, ғайри ман, чуръати нигоҳубини онҳоро намекунад.

—Ту дар ҳузури гирифторони чунин касалии махуф чӣ хел истода метавонӣ? – дар ҳайрат афтод Умар. – Не, ба ҳар навъ, одами ғалатӣ ҳастӣ. Ягон рӯз касалии онҳо ба ту сироят карда, ҳатман касал мешавӣ. Лекин ғам махур, ман туро тоқа намегузорам, бароят ҳар рӯз палав мефиристам.

Боре шиками амири кабир ба дард омад. Шикамаш пештар ҳам гоҳ-гоҳ дард мекард, аммо дард ба зудӣ гузашта мерафт. Вале ҳоло шикам бар болишт меҳобид. Аз дами субҳ то намози шом ва баъди он тамоми шаб гирдогирди ў табибону хидматгорон парвонавор ҷарҳ мезаданд, аммо ба ягон усул фоидае баҳшида наметавонистанд. Баъди таомхурӣ дарди шикам якбора меафзуд ва амир, ба хотири он ки бо доду фарёд обрӯяшро нарезад, шараққос дандонҳоро ба ҳам месоид.

—Наход дар саросари шаҳр гайр аз шумо, кӯрсаводони бехунар, ягон табиби ҳаққонӣ набошад! – ба дод омад оқибат шабе амир, вакте ки дард аз ҳадди тоқат гузашт. – Ҷавоб дех! – пӯписаомез пурсид аз табиби қалонӣ.

—Ҳаст, – ҷавоб дод сартабиб. – Ман бо вай шахсан шинос нестам, аммо, мегӯянд, ў беморонеро табобат мекунад, ки аз онҳо худи Худо ҳазар менамуд. Ў шогирди Қамарӣ будааст. Мутаассифона, худи Қамарӣ дар шаҳр нест, мо дар ин хусус арза дошта будем...

– Пас, барои чӣ дар бораи шогирди Қамарӣ чизе нагуфтӣ?

– Ў бисёр ҷавон. Ҳатто, наврас, – ҳамагӣ ҳабдаҳ сол дорад ва ҳавфи ман аз он аст, ки дар роҳи табобати касалиҳо ба ў на ҳунари шифокорӣ, балки тасодуф мадад мерасонад.

– Ўро ба ин ҷо биёр! Зудтар биёред! – даст афшонд амир.

Дарвозаҳои арк күшода шуданд ва дастай посбонони савора асптозон ба қӯчаҳои торик даромада рафт.

– Аз афташ, ягон гунаҳкори ашаддиро медоранд, – зери лаб пиҷиррос мезаданд сокинони бедоршуда. – Факат, кош, ки дурттар, кош, ки дурттар аз хонаи мо медоштандаш...

Онҳо метавонистанд ором бихобанд, зеро ғуломон табиби ҷавон Ҳусайнро мечустанд.

Баъди чанде аз доду фарёд ва қўбокўби дарвоза ҳамкӯчагони Ҳусайн аз хоб бархостанд.

Сонӣ посбонони савора писари Абдуллоҳ ибни Синои барои ҳама азизу муҳтарам, Ҳусайнин бечораро гирифта бурданд.

– Магар нагуфта будем: «Аз баҳри ҳамин китобҳои сабилмонда баро!» – миёни худ пиҷир-пиҷир мекарданд ҳамсояғони дилсӯзу меҳрубон.

– Хабар доред? Ӯро барои табобати амири бемор бурданд, – пиҷиррос мезаданд баъзеҳои дигар. – Бисёр хуб, ў мо, бандаҳои фониро ҳам табобат карда буд. Лекин табобати мо барин одамони одӣ кори осон аст. Аммо дарди одами бузург ҳам дардест бузург! Сари писараки бечора ба бало дармонд!

Ҳусайнро аз миёни боғоти Мӯлиён гузаронда, ба арк оварданд.

– Акнун ҳамин писарак ба мо, табиони машхур, сабақ медиҳад! – гурӯҳи табионе, ки назди девор рост меистоданд, тамасхуромезона калла мечунбонданд.

Вале Ҳусайн гаюronа назди амири дарозкашида даромад.

– Ту қистӣ, писар? – пурсид амир.

– Ман табибам ва барои табобати шумо омадаам, – ҷавоб дод Ҳусайн.

Дар овози ў нишонаи тарсу нобоварӣ зохир набуд.

Амирро дурудароз аз назари муюина гузаронд.  
Амир итоатмандона аз паҳлуе ба паҳлуи дигар мегашт,  
шиками урёнашро гаҳе мекашиду гаҳе сар медод.

Сонӣ барои амир таом оварданد.

Ошпазҳо яке паси дигар, ҳар яке бо таоми пухтаи  
худ саф оростанд. Дар миёни онҳо палавпазе, ки  
Умарро ба шогирдӣ гирифта буд, низ меистод.

– Иҷозат аст, ки таоми пухтаи шуморо бибинам? –  
пурсид Ҳусайн.

– Аз он намеандешӣ, ки шояд ин таом заҳролуд  
бошад? – ба ҳаяҷону талотум омаданд табибон.

– Ҳар дафъа, пештар аз пешкаши ҷаноби олий  
намудан, моён онро нафақат аз назар мегузаронем,  
балки ҷашида мебинем, – гуфт сартабиб.

– Магар амир ҳамеша чунин таомҳои серравған,  
палаву шӯрбо тановул мекунанд?

– Ҷӣ гуна ҷуръат карда чунин саволро додӣ? – дар  
ҳайрат афтоданд табибон. – Магар амири моён гадост,  
ки гӯшти шутури қоқ хурад? Ва ё ту бехабарӣ, ки барои  
таоми амир одамони маҳсус гӯсфандони маҳсусеро  
парвою парвариш мекунанд?

– Акнун сабаби қасалиро фахмидам, – гуфт  
Ҳусайн. – Шумо доруҳои шифобаҳаш тайёр мекунед, – рӯй  
тарафи табибон гардонд. – Вале, муҳимтараш, ин ҳама  
таомҳои серравғанро бардоред. Баъд ин хел кунед:  
пиёбаи бегӯшту равған пазед ва нони аз орди гандуми  
хушсифат тайёршударо хушконед!

– Боз ҳамин пиёбаатро ба амир додани набошӣ?! –  
табассум кард амир.

– Бале, – тасдиқ намуд Ҳусайн. – Меъдаи амир дар  
сайру сафарҳо ҳамроҳашон гашта, монда шудааст,  
акнун андаке бояд дам бигирад. Палави серравған кори  
меъдаро душвор мегардонад.

– Албатта, ба нияти шифо ин пиёбаро хӯрданам  
мумкин аст. Аммо ту медонӣ, ки дар сурати фоида

набахшиданаш ба чӣ балое гирифтор хоҳӣ шуд? – таҳдидомез пурсид амир.

Вале пиёба фоида бахшид.

Рӯзи оянда Ҳусайн барои амир таоми дигар фармуд.

Амири хушхолгашта ба болиштҳо такя зада, дигар дандонҳояшро ба ҳам намесоид.

– Чӣ инъоме аз ман талаб дорӣ, ҷавон? – пурсид амир рӯзе. – Табобатат ба дарди ман даво бахшид.

– Мешунавед, – ба ҷунбуҷӯл даромаданд дарбориён, – амир ба вай инъоми дилҳоҷашро пешкаш мекунад! Сагираи хушбахт будааст!

– Намедонам, аз шумо пурсиданам мумкин бошад... Талаби ман бисёр бузург аст, – ба гап даромад Ҳусайн ва тамоми дарбориён муҳри ҳомӯшӣ бар лаб зада, гарданҳояшонро дароз карданд.

– Бифармой, бочуръаттар бифармой, чӣ матлаб дорӣ?!

– Ман дер боз орзуи вуруди китобхонаи дарборро мепарварам. Ният дорам, ки китобҳои китобхонаро мутолиа намоям.

– Буду шуд ҳамин!? – оромона ҳандиданд аҳли дарбор.

– Дарҳости бад не! – фучур-кучур мекарданд баъзеҳо. – Охир, фақат аҳли ҳонадони амир рухсати истифодаи китобхонаро доранд...

– Ҳамааш ҳамин?! – писхандзанон пурсид амир.

– Ман мефаҳмам, ки дарҳостам бисёр азим аст, зеро ин китобхона – яккаву ягона, назираш дар дунё боқӣ намондааст...

– Иҷозат аст, албатта, иҷозат аст, – ҷавоб дод амир.

– Чӣ хел соддалавҳ будааст! – ба фучур-кучур даромаданд аҳли дарбор. – Агар бахти моён ҷунун омад мекард, чӣ тухфа гирифтанимонро медонистем.

— Ва боз, — зери лаб гуфт амиру якбора хомӯш шуд.  
— Ту табиби дарбор таъйин мешавӣ. Минбаъд дасти касе ба ту наҳоҳад расид. Ҳаётатро посбонон муҳофизат мекунанд.

— Ташаккур гӯй, зудтар ташаккур гӯй! — Ҳусайнро пештар тела дод сартабиб.

— Барои чунин шарафи бузургеро насибам гардондан ба шумо ташаккур мегӯям, — таъзим намуд Ҳусайн. — Вале ман онҳои дигареро ҳам табобат кардан меҳостам, ки... надоранд.

Амир аллакай ўро гӯш намекард. Тарафи дарбориён рӯй оварда буд.

Падар, модар, додар, хидматгорон — хама Ҳусайнро аз хусуси зебу зинати дарбор, аз хусуси шаклу намуди амир пурсуков менамуданд, вале фикру зикри Ҳусайн танҳо ба як чиз — китобхона банд буд.

Дар бинои муҳташаму дурударози китобхона хонаҳои бисёре мавҷуд буданд. Дар ҳар як хона сандуқҳои маҳсуси китобдорӣ ҷой доштанд.

Ҳусайнро мӯйсафеди турушрӯйи кӯзапуште истиқбол намуд.

Файр аз мӯйсафед ва чанд нафар фаррош дар бино каси дигаре набуд. Мӯйсафед Ҳусайнро аз хонае ба хона мебурд. Дар як хона танҳо китобҳои тиб, дар дигарааш китобҳои нуҷум, дар савумӣ корномаву саргузаштҳо ҷой гирифта буданд.

Баъди чандин сол, ҳангоми нақли тафсилоти рӯзгори худ ба шогирдаш Ҷурҷонӣ, Ибни Сино аз ин китобхона чунин ёдовар мешавад: «Дар ин китобхона китобҳои гуногунеро дидам ва хондам, ки ҳатто номи онҳоро ҳам касе нашунида буд ва худам низ то он рӯзгор чунин китобҳоро надида будам ва баъди он ҳам дигар надидам. Сипас он китобҳоро хондам ва аз онҳо баҳравар гардидаам ва мақоми ҳар як олимро дар чаҳони илму дониш дарёфтам».

Танҳо як нафар – писари калонии амир Мансур гоҳо ба китобхона медаромад. Ҳусайн аз дур бо ишорати сар ўро салом дод. Мансур саломи вайро алейк гирифт. Онҳо дар китобхона ба ҳамдигар тамоман ёри гап нашуданд.

### **Гар шоирон наванд, манам навгувора, Як байти парниён кунам аз сангি хора!**

Ин сатрҳои Рӯдакиро Ҳусайн ҳанӯз аз овони кӯдакӣ, аз давраҳои дар Афшана зистанаш медонист. Баъдтар дар Бухоро омӯзгори улуми адабия ба вай усулу қоидаҳои шеърнависиро омӯзонд.

Қофиябандӣ ва дар қолаби арӯз овардани мисраъҳоро бисёр одамони соҳибмаълумоти давра медонистанд, лекин ин сатрҳои пароканда дар сурате шеъри комил ҳисобида мешуданд, ки шодиву фараҳ ва дарду алами қалби гӯяндаро ифода намуда, дилҳои дигарон ҳам баъди шунидани онҳо ба ларзиш дароянд.

Шеърҳои нахустинашро Ҳусайн аз рӯйи ҳавову ҳавас менавишт. Гоҳо мутантану сурарангез ва гоҳо риққатовар шудани калимаҳои муқаррарӣ ба назараш ациб менамуд. Оҳиста-оҳиста ҷанбаи эҳсос ва хиради ашъори ў бештар мегардид. Аллакай онҳоро бисёр сокинони Бухоро медонистанд, аз даст ба даст мегардонданд.

Дар бозгашт аз китобхона Ҳусайн ба муфтии калони Бухоро рӯбарӯ омад. Муфтӣ Ҳусайнро боздошта, бо майлу рағбати тамом аз ў мепурсид, ки дар китобхонаи амир қадом китобҳоро меҳонад. Албатта, Ҳусайн ба муфтӣ нагуфт, ки дириӯз мутолиаи китоби Розӣ «Ҳиял ал-мутанаббия»-ро ба охир расондааст. Табиби номӣ дар ин китобаш кулли қаромоти паёмбаронро зери шубҳа гирифтааст. Дар бораи дигар китобҳо ҳам Ҳусайн ба муфтӣ чизе нагуфт.

— Ман аходиси Мұхаммадро меконам, — қавоб гардонд Ҳусайн.

Муфті аз ин қавоб қаноатманд буд.

Ҳусайн ҳам қаноатманд буд.

Онҳо хайрухуш намуданд ва филфавр ин шеър ба сари Ҳусайн омад:

**Бо ин ду-се нодон, ки чунон медонанд,  
Аз чахл, ки донои ҷаҳон ононанд,  
Ҳар бош, ки ин ҷамоа, аз фарти ҳарӣ,  
Ҳар кӯй на ҳар аст, кофираш меҳонанд!**

Ҳамин тариқ, монанди порина, шаби ҷумъаи ҷаҳордаҳуми моҳи раҷаби соли 387 ҳичрӣ, яъне 23-юми июли соли 997, боз суми аспон гарди кӯчаро ба фалак баровард. Савораҳо дар назди ҳавлии Абдуллоҳ бозистоданд.

Ҳамагӣ ҷанд соат пеш муаззин азони намози ҳуфтандро ҳонда буд. Бӯю таффи шошаи ҳару оби гандидай кӯлмаку ҳавзҳо боду ҳавои ҳафаро ҳафатар менамуданд. Одамону ҳайвонот давоми ҳаёти рӯзонаро дар хоб медианд.

— Ҳусайн ибни Абдуллоҳ бояд зуд ба дарбори амир равад! – дод мезаданд ғуломон.

Ҳусайн даррав омода шуд.

— Ҳоли амир аз нав бад шудагист. Вақте ки бо вай ҳайрухуш мекардам, аҳволи саломатиаш хеле ногувор буд, – гуфт ў ба падари аз хоб бедоршудааш.

Имсол дараҳтони себ ҳосили фаровоне бастаанд. Шоҳаҳо аз ғояти гаронборӣ ба замин ҳамида буданд. Ҷоғонон онҳоро ба ҳаччаву тиргак бардошта буданд.

Ҳусайн ҳамроҳи сипоҳиён аспсавор аз миёни себзорони Мӯлиён гузашта мерафт. Пеши роҳро Моҳтоб равшан менамуд. Аз вазиши шамоли саҳт себҳо тук-тук ба замин меафтоданд.

Дарбориён ҳанӯз нахобида буданд. Ду нафар давида пешвози Ҳусайн баромаданд. Якеи онҳоро Ҳусайн даррав шинохт – ў писари миёнаи амир буд.

Ҳамон лаҳза вазири амир ҳам пешвози Ҳусайн баромад. Ранги рӯйи вазир парида буд. Ҳарфе нагуфта аз зери каши Ҳусайн дошту ба ҷое, ки амир хобида буд, роҳнамоӣ намуд.

Амир чашмонашро ба шифт дӯхта, рӯболово дароз кашида буд.

Ҳусайн пеши ў ба зону нишаста, дастгашро гирифт ва набзашро санҷид. Набз ҳис карда намешуд.

Амир мурда буд.

Писарони амир: калонӣ – Мансур, мобайни – Абдулмалик, ҳурдӣ – Исмоил оҳиста даромада омаданд.

Вазир тарафи Ҳусайн бо даст ишорае кард. Онҳо оҳиста баромаданд.

– Туро посбонон то хонаат мегузелонанд, – гуфт вазир.

Ва дар паҳлуи Ҳусайн андаке қадам зад.

– То дамидан субҳ тафсилоти беморӣ ва маргро тайёр бикун! Онро ба ҳалқ эълон намудан даркор! – Вазир, гӯё ҳунук ҳӯрда бошад, худ ба худ ларзид. – Шаби даҳшатовар. Метарсам, ки минбаъд чунин шабҳои даҳшатовар пайиҳам омадан нагиранд.

Писари амир Мансур, ки ҳоло амири мӯъминин шуда буд, ҳамаи мансабдорони олирутбаро назди худ даъват намуд. Дар ин ҷаласа Абдуллоҳ ҳам иштирок дошт.

Мансур ҳамаро ба нигаҳ доштани тартибот ва дастгирии қонуну қоидаҳо даъват менамуд. Ҳамон вазири пешинаи падарашро вазири худ таъян кард.

Абдуллоҳ нақл мекард, ки вазир мутакаббirona дар назди амир истода, гоҳ-гоҳе ҳам шуда, пиҷирросзанон ба гӯшаш чизе мегуфту амир

маслиҳатҳои ӯро пазируфта, ба нишони тасдиқ сарашро мечунбонд.

Амири ҷавон солиму бардам буд ва ба табион эҳтиёҷе надошт.

Ҳусайн бо сабру тоқати тамом дар китобхона нишаста, ҳатто баъзан намози хуфтандро дар он ҷой меҳонд. Ҳамаи посбонон ӯро мешинохтанд ва бе гапу ҳарф иҷозати даробарояш медоданд. Рӯзе вай, мувоғиқи одати муқарраӣ, то намози шом дар китобхона машгули мутолиа буд. Аз ҷониби дарбор ғалогулае ба гӯш мерасид. Аммо ин хол касеро ба ҳайрат намеовард, зоро дар дарбор оё кам ғалогула рӯй медиҳад?! Китобдори кӯзапушт дар миёнаҳои рӯз ба ким-кучое ғайб зада, дигар бо ҳамин барнагашт. Вақте ки тамоман торик шуд, Ҳусайн худаш китобхонаро қуфл кард ва сӯйи дарвоза қадам ниҳод. Баногоҳ ӯро дағалона фарёд карданд.

– Ту кистӣ? – пурсид аз ӯ сипоҳии ношиносе.

– Ман табибам, – мутаҳаййир гардид Ҳусайн. – Табиби хосаи амир Мансур, – илова намуд ӯ бовиқорона, то ки дағалии посбонро шиканад.

Посбон аз банди дасти ӯ саҳт дошт.

– Ҷӣ, ту дар ин ҷо зидди хости Ҳудо фикр карда истодай? Амири ту ҳанӯз нисфириӯзӣ ба қалъаи худ, ба Омул ғурехта буд. Мо ҳозир кӣ будани туро фаҳмида мегирем!

– Ба ростӣ, ман табибам! – худро гум кард Ҳусайн.

– Агар табиб бошӣ, беморонат каниӣ? Дар сурате ки ҳама ғурехтаанд, ту дар ин нисфишабӣ киро табобат мекунӣ? Беҳтараш, иқрор шав, ки ба чӣ кор машгулӣ!?

– Дар китобхонаи амир китоб меҳондам, ҳоло дарашро маҳкам кардам, – ӯ калидро нишон дод, – ва ба хона рафта истодаам.

– Бо вай гапзанон кардан ҳочате надорад! – гуфт сардори посбонон. – Пурсукови ўазифаи мо нест! Вазифаи мо доштан буд, ки анчомаш додем!

Ҳусайнро ба таҳхона бурда, дар хонаи намноки холие, ки палоси фарсудае дошт, маҳбус намуданд.

Раҳорах аз рӯи гапҳо фаҳмид, ки Фоиқи сарлашкар ҳамроҳи лашкаркашони дигар мочаро карда, тавассути се ҳазор сипоҳиёни худ Бухороро забт намудааст. Амир, эҳтиётан, то расидани Фоиқ, дар қалъа паноҳ овардааст.

Ҳавои қароргоҳи Ҳусайн хунук буд. Дар кунҷояш мушҳо қитир-қитир доштанд.

Танҳо қарибиҳои субҳ хобаш бурд.

Субҳдам ўро худи сардори посбонони дарбор ҷавоб дод. Сардор ҳамон сардори пешина буду Ҳусайнро мешиноҳт. Вале посбонон ҳоло дар тобеияти сардор набуданд. Ҷангварони Фоиқ танҳо ба сарлашкари худ итоат мекарданд.

– Ҳамин?! – пурсид сардори посбонон.

– Ҳамин! – ҷавоб дод сардори собиқи посбонон. – Ҳусайн ибни Абдуллоҳ, табиби хоса! Ў ҳамеша то фарорасии шаб ба мутолиаи китоб машғул мешавад.

Дарборро ким-қадом сарлашкари бовиқори гафси савори аспи зебое бурида мегузашт. Ў қарор гирифта, ҳамаро бо ишорати даст тарафи худ хонд: ҳам Ҳусайн, ҳам сипоҳиён ва ҳам сардори собиқи посбононро.

Сардори посбонону сипоҳиён сари таъзим ҳам карданд, Ҳусайн ҳам таъзим намуд.

– Ин Фоиқ, – мавриде ёфта ба гӯши Ҳусайн пиҷиррос зад сардори собиқи посбонон.

Фоиқ одами куҳансол ва гафсе буд. Рӯю ғабғабу гарданаш аз хурдтарин ҳаракат ба ҷунбиш медаромаданд. Ў бо овози гайричашмдошти маҳине ба гапзанӣ даромад.

—Пас, одамони ман шабона туро доштаанд? —  
пурсид ў Ҳусайнро.

— Ўро, ўро! — ҷавоб дод сардори сипоҳиён.

— Табиб будан ва ё ягон қасди баде доштани туро  
дар нисфишабӣ таъйин намудан душвор аст! Ман  
фармон дода будам, ки дарбори Амиралмӯъминин  
Мансур саҳт посбонӣ карда шавад. То даме ки вай дар  
қалъаи худ Омул сархушӣ мекунад, аз молу мулкаш  
бояд гарде ҳам кам нашавад! Ҳар кадом хидматгари  
вафодоре чунин амал мекунад ва ман ҳам ҳамин хел  
амал намудам. Ман хидмати падари ўро адо кардам ва  
ҳоло хидмати худашро ҳам ба ҷой меорам. Иншоаллоҳ,  
пагоҳ амир ба Бухоро бармегардад ва маро барои  
чунин амалам инъомҳо ҳоҳад бахшид.

Сардори собиқи посбонон ҳамвора сари таъзим  
фуруд оварда, дар ҷавоби ҳар гуфтаи Фоик бо аломати  
тасдиқ калла мечунбонд.

— Ту ҳам молу мулқро дурустакак назорат бикиун! —  
гуфт ўро Фоик. — Ҳушёр бош, ки худат дуздида,  
шармандагиро ба гардани сипоҳиёни ман бор накунӣ!  
Ман душмани амир не, хидматгари вафодори ваям, —  
илова намуд ў, — ва барои муҳофизати амир аз дасти  
фишору зӯроварии вазир ва худсариҳои сарлашкарон  
омодаам!

Дар беруни дарвоза Ҳусайнро додари ба  
ҳаяҷономадааш Маҳмуд интизор буд.

— Падарам аллакай аз пайи ҷустуҷӯйи одамони  
лозимӣ рафтанд, то барои ҳалосии шумо ҷорае бинанд,  
— гуфт Маҳмуд. — Акнун он кас бисёр хурсанд  
мешаванд.

Рӯзгори сиёҳи Бухоро фаро расид.

Вазире вазири дигарро муовиза менамуд. Вазири  
нав вазири кухнаро дурттар аз назари худ, ба ягон гӯшаи  
дурдасти мамлакат мефиристод. Сарлашкарон охирин

дафъа миёни худ чанчолу мочарои чиддӣ намуданд ва дигар амир Мансур онҳоро оштӣ дода натавонист.

Писари ғуломи собиқи турк ва сарлашкари сонӣ Сабуктегин – Маҳмуди Фазнавӣ шаҳрero az паси шаҳри дигаре забт менамуд.

Аммо хатибони ў ҳамвора дар масҷидҳо ҳалқро бовар мекунонданд, ки Маҳмуд мисли пештара хидмати Амиралмӯъминин Мансурро поквиҷдонона адо менамояд. Онҳо ба Маҳмуд унвони «сайфулислом»-ӣ, яъне «Шамшери ислом»-ро дода буданд. «Шамшери ислом» сарҳои гайримазҳабонро бе истиҳола буридан мегирифт. Барои он ки меҳру муҳаббати халифаи Бағдодро нисбат ба худ афзояд, ў тамоми шиъёнро таҳди迪 қирон менамуд. «Шамшери ислом» ҷавону бакуввату часур буд. Орзуи шуҳрату ҳокимијатро парварида, соҳиби таҳту тоҷ шудан меҳост. Алҳол ин орзуви ниятҳояшро ниҳон медошт.

Сарлашкарони байни худ мочарокарда барои муддати кӯтоҳе оштӣ намуданд, то бо қувваи умумӣ ҳисоби Маҳмуди Фазнавиро ёбанд, зеро вай az ҳад зиёд ҳудҳоҳу бесар шуда буд. Онҳо ба юруш баромаданд, ҳамроҳашон амир Мансур ҳам баромад. Амир ҳанӯз ҳам нияте дошт, ки сарлашкаронро бо Маҳмуд оштӣ дихад. Ў дудила мешуд, муҳорибаро сар кардан намехост. Чунин дудилагиву беқатъиятии амир боиси ҳар гуна шубҳаҳо мегардид. Беҳуда нест, ки Фоиқ борҳо ба амир ва савғанди худ хиёнат намуд. Сарлашкарони дигар низ ҳар рӯз айёриву маккорӣ нишон дода, як сарлашкарро ба дигараш, дувумиро ба савумаш шӯронда, хиёнат ба савғандашон мекарданд.

«Мабодо ба тарафи Маҳмуд гузашта намонад», – шабона пичир-пичир мекарданд сарлашкарон дар бораи амир Мансур.

Вале дар асл амир меҳост, ки бидуни мамониат онҳоро оштӣ диҷад, аз ҳамаи монеаҳо бе ҷангу хуҷрезӣ гузарад.

Се ҳафта пеш амир Мансур ба кӯшунҳо сардорӣ мекард, vale ҳоло ҷавони нобиноеро ба шутур бор карда бурда истодаанд. Ҷавони нобино ҳама чизи пешомадаро бо дастони нобовараш мепалмосад. Нобино сарулибоси амир Мансурро дар тан дорад.

Бале, ин ҳамон амири собиқ аст! Ӯро хидматгорони вафодораш, мисли Фоиқу дигарон, ба пушт афтондаву кӯр кардаанд. Ҳаққонӣ, амир аз ҳад зиёд беиродаву бекатъият буд. Ҳамаро таскин додан меҳост.

Мебинем, ки бародари мобайни ҷӣ гуна салтанат меронад ва ҷанд вақт сари таҳт меистад.

Ҳар рӯзе ҳазор андар ҳазор саворагон пешвози сапедадамон баромада, Бухороро тарк мегӯянд.

Дар шаҳрҳо овозаҳои гайриодие ба гӯш мерасанд. Овозаҳо ҳатто ба Бағдоду Хоразм расидаанд. Яъне, давлати муктадире, ки қариби дусад сол ба он сулолаи Сомониён ҳукмронӣ менамуд, акнун ҳароб мешавад. Аз тамоми гӯшаю канор абри сиёҳи ҷангу ғубор фаро мерасад – лашкари пуриқтидори савора ба Бухоро наздик меояд. Агар таҳту тоҷро Маҳмуди Фазнавӣ кашида нағирад ва дар ин кор андаке таваққуф намояд, пойтаҳтро дигарон ҳоҳанд ситонд. Айёми бачагии Насри писари Буғроҳон дар Бухоро гузашта, ҳоло ба камол расидааст ва қӯшуни турконро сардорӣ мекунад. Ӯ бўйи муаттари боготи Мӯлиён, чаҳ-чаҳи шабҳангоми мургакон ва садои ҷашмасорони онро нағз дар хотир дорад.

Бародари қалонӣ дар дарбор гашта, тамоми ашёро бо дастони ларzonаш мепалмосад. Хидматгоре Ӯро ба сайргушт мебарорад. Бародари мобайни баъди муҳорибаҳои бемуваффақият бо Маҳмуди Фазнавӣ дар

дарбор паноҳ мебарад. Ҳамроҳи вай тамоми лашкариёнаш низ гурехтаанд.

Вазири навбатӣ амалдоронро даъват намуда, барои ҷамъоварии андоз фармон медиҳад.

— Ҳалқ гуруснаву ўрён аст, аз он ҷизе гирифтан имкон надорад, — ҷавоб медиҳанд амалдорон. — Агар пештар қитъаи хурди бо ду барзагов киштукоршаванд се ҳазор дирҳам арзиш дошта бошад, ҳозир онро қариб бепул гирифтан мумкин аст, зоро дар ҷайби одамон пули пуччаке боқӣ намондааст.

— Боке надорад, ҳар ҷизеро, ки пасандоз кардаанд, ҳамонро бигиред!

— Ҳар он ҷизеро, ки пасандоз кардаанд, мо дар давраи вазири пешин гирифта будем...

Боз омилон — гункунандагони бочу хироҷ ба дехаҳо фиристода мешаванд. Онҳо бо зарби тозиёнаву фишору таҳдид пулу мол ситонданӣ мешаванд.

— Агар ҷавон мебудам, фавран тарки Бухоро менамудам, — гуфт Абдуллоҳ ба Ҳусайн. — Тоҷирон корвонҳояшонро ба ақиб бармегардонанд. Корвоне, ки ҳар сол дар ин вақт мӯина меовард, аз Ҳоразм наомад. Аз Миср ҳам корвоне наомад. Эҳ, сабаби ин ба қӯдак ҳам маълум — дар ин айёми даҳшатбори мо кӣ ҳоҳишу майли тичорат мекунад!?

Хатибон дар тамоми масцидҳои Бухоро хутба меконанд.

— Душмани қаттол, Насри писари Буғроҳон ба тарафи мо ҳуҷум меоварад. Ҷанговарони ў ҳарису бадкоранд. Онҳо на ба мардон раҳме доранду на ба занон! — дод мезананд хатибон. — Ҳуди Наср мусулмони ломазҳаб, тамоми лашкараш коғиркешанд! Ҳунармандону тоҷирон, яроқ ба даст бигиред! Дар муҳориба ҷон дихед ҳам, дину имон ва амиру ҳонадони ҳудро муҳофизат мекунед!

Шаҳриён гуфтаи хатибонро шунида, байни худ гуфтугузор мекунанд.

Дар шафати онҳо сӯфии хирқаи сиёҳпӯшे рӯйи қолиҷае намоз меҳонад, шабзиндадорӣ мекунад. Вай аллакай ҷашминаашро ба само дӯҳт ва худро фаромӯш карда, хирқаашро аз гиребон медарад, куртai пашминаашро пора-пора мекунад, худашро тозиёна мезанад ва хубоб-хубоб кафк аз даҳони сӯфӣ мерезад. Пораҳои куртаро бод ба ҳар тараф мебарад. Шаҳриён пораҳоро дошта, пинҳон мекунанд. Сӯфӣ шахси муқаддас аст, аз ин рӯ, пораҳои пӯшоки ў низ муқаддасанд...

Баъди намозашро тамом кардану нафасашро рост намудан сӯфӣ бо овози муқаррарӣ ба анбуҳи ҷамъомада мегӯяд:

— Ҷанговарони Наср чӣ гуна коғир будаанд?! Онҳо мусулмони ҳақиқиянд! Худи Наср ҳам мусулмон аст! Онҳо аз амири моён мӯмину мусулмонтаранд! Амир ҳалифаи нави Бағдодро нашиноҳт, аммо Наср ўро эътироф менамояд.

— Ҳақ асту рост, — ба пиҷир-пиҷир медароянд анбуҳи шаҳриён.

— Яроқу аслиҳа ба даст гиред, шаҳрро муҳофизат кунед, амирамон — такягоҳи сулҳу амониро муҳофизат кунед! — дод мезаданд хатибон.

— Такягоҳи сулҳу амонӣ кифоят аст! — пиҷиррос мезаданд сӯфиён дар миёни анбуҳ. — Тухми кинаву нобоварии зиёде корид. Шиъён бемалол дар хонаҳо ҷамъ омада, байни худ изҳори фикру ақида мекунанд. Китобҳои пур аз афкори даҳриёна ҳаридаву фурӯҳта мешаванд. Барои мо ҳукумати пурқувват даркор аст. Ҳукумати пурқувват дину имонро мустаҳкам мекунад.

Рӯзи душанбеи 23-юми октябри соли 999 писари Буғроҳон, пештози саворагони турк Наср ба шаҳр зада даромад. Ягон одами мусаллаҳе пеши роҳи вай

набаромад. Наср соҳиби хазина гардид. Аммо хазина камбизоат буд.

Чанговарони Наср хонаҳоро горат мекарданд.

–Кулли кофирионро аз Бухоро меронем! – хурсандӣ менамуданд онҳо, ганимати бағоратовардаро тақсим карда истода.

Ҳатто рӯзона аз кӯчаҳо гузаштан ҳавфнок буд. Ҳар як савори рӯбарӯомада бе ягон сабаб одами раҳгузарро метавонист зери зарбаи тозиёна гирад. Занонро аз хона танҳо баромадан намегузоштанд.

Одамон ба яқдигар зери лаб пичирросзанон гап мезаданд, гирду атроф пур аз ҷосусон буд. Ва ба ин ҳама нигоҳ накарда, дар девони Абдуллоҳ хидмат идома мейфт.

– Мо одамони аз ҳама муҳимму даркорӣ шудем, – мегуфт Абдуллоҳ дар хона. – Ҷонишини амир андози нав ҷорӣ намуд. Вале кӣ онро медиҳад? Одамон заминҳои худро партофта, ба ҷойҳои бехавфу ҳатар мегурезанд. Ба қарибӣ заминҳоро бепул тақсим мекунанду онҳоро касе намегирад.

Дар Бухоро ҷонишини Наср ҳукмронӣ менамуд.

Машгулияти Ҳусайн дар китобхонае, ки ба он бисёр одат карда буд, рӯзе ба охир расид. Китобҳо битамом сӯхтанд. Дигар акнун аз дарбор ӯ маоше пайдо карда наметавонист, зеро ҷонишин табибони худро дошт.

Тамоми мардони хирадманд – шоирон, риёзионон, файласуфон ва меъморон аз шаҳр гайб заданд. Дигар ба хонаи Абдуллоҳ касе меҳмонӣ намеомад. Умуман, одамон меҳмониравиро бас карда буданд.

–Агар одамони ёру бародар аз озодона ба ҳамдигар гап задан тарсанд, аён аст, ки ба мамлакати онҳо марг таҳдид мекунад, – гуфт рӯзе Абдуллоҳ.

Бар ивази ин саросари шаҳрро ҳар гуна раммолу фолбину дарвешон пур карда буданд. Онҳо дар дари масцидҳо менишастанд, дар майдонҳо оворагардӣ менамуданд, бо раксу симоъ намоз меҳонданд.

Рӯзе як нафар ҳаммаҳаллаашон ба ҳавлии Ҳусайнинома омад. Шахси давлатманде буд, аммо Ҳусайн ӯро хуб намешинохт. Танҳо дар вақти воҳӯриҳо саломаш медод. Абдуллоҳ дар хона набуд, аммо меҳмон майли рафтани надошт ва Ҳусайн кӯшиш намуд, ки сабаби омаданашро фаҳмад.

Онҳо дар бораи ҳар гуна майда-чуйдаҳо, боду ҳаво ва ҳосили соли оянда суҳбат карданд.

Меҳмон дар омади гап овозаеро хабар дод, ки гӯё бародари хурдии амир дар либоси занона аз зиндан гурехтааст. Ўхудашро Мунтасир, яъне мағлубногизир номида, ҳоло барои забти Бухоро қӯшун ҷамъ меовардааст.

Меҳмон ин овозаро чунон нақл кард, ки ҳеч равшан набуд – оё вай хурсандӣ дораду омадани Мунтасирро интизор аст ва ё, баръакс, аз он ғам меҳурад.

Ҳусайн оромона гуфтаҳои ӯро тасдиқ менамуд.

Билохира, меҳмон ба сари мақсад омад:

– Эҳтимол, зиндагии ту вазнин бошад. Охир, ту аз ҳуқуқи маоши дарбори амир маҳрум шудӣ...

– Ҳамааш ба дасти Худост, – гуфт Ҳусайн.

– Ҳа-ҳа, боз чӣ қадар китобҳои китобхонаи амир сӯхтанд. Мегӯянд, ки ин дувумин китобхонаи дунё будааст. Оё рост аст, ки боре амир ба ту руҳсати даромадани онро додааст?

– Рост аст, – ҷавоб дод Ҳусайн, – ман дар ин китобхона ду соли расо илм омӯҳтам.

– Ҳа-ҳа, ҳамин қадар бойигарӣ сӯҳт. Оё дар ин китобхона машғулият намуда, бисёр чизҳоро омӯҳтӣ?

– Бисёр чизҳоро омӯхтам, – гуфт Ҳусайн ба таври норавшан, – аммо ҳанӯз нокифоя аст.

– Наметавонӣ барои ман китобе тартиб дихӣ, ки дар он аз хусуси ҳамаи илмҳо маълумот дода шавад? Медонам, ки барои ин заҳмат ба дараҷаи он лутфу марҳамате, ки танҳо ҳокимон қодиранд, ҳақ дода наметавонам. Аммо ҳамин изҳори ташаккури ноҷизи ман дар чунин айём аз фоида ҳолӣ нест.

– Ин аз имкон берун аст, зеро барои нақли мазмуни ҳазор китоб ҳазор китоби наве навиштан лозим меояд. Ман, албатта, ҳамаашро азёд медонам ва он ҳамаро барқарор карда ҳам метавонистам, аммо барои ин ҳаёт даркор аст.

– Ман муҳтасаран меҳоҳам. Бисёр муғассалаш даркор нест. Охир, дар бораи як рӯзи ҳаёт мумкин аст як рӯз ва мумкин аст як дақиқа нақл қунӣ.

Ҳусайн розӣ шуд. Ба ҳар ҳол, ин маоши зиндагӣ мешуд.

Ӯ шабурӯз менавишт. Ва бисёр тез менавишт. Оқибат китоби гафсе пайдо шуд. Дар он, ба гайр аз риёзиёт, дар бораи тамоми илмҳои дигар маълумот дода мешуд. Гоҳо Ҳусайн худдорӣ карда натавониста, ба ҷойи нақлу ҳикоя бо муаллифони қадимӣ ба баҳсу мунозира мепардоҳт. Ин баҳсу мунозираҳо низ ба маҷмӯа доҳил карда мешуданд. Китоб «ал-Маҷмӯъ» номида мешуд. Ҳамсоя аз хурсандӣ дар курта намегунҷид, зеро вай акнун якумрӣ бо илму дониш таъмин буд. Илму дониш акнун дар хонаи ӯ нигоҳ дошта мешуд – ҳар лаҳзасе, ки ҳоҳад, онро истифода бурда метавонист.

Ҳанӯз китоби якумрӣ ба охир нарасида, ҳамсояи дигараш – Барқӣ назди Ҳусайн омад. Аслан аз Хоразм будани ӯро кулоҳи болобаланди қароқӯлиаш ҳам тасдиқ менамуд. Ӯ фақеҳ буда, тафсири «Қуръон»-ро

медонист, таърихи мазоҳиби исломро меомӯхт. Пештар Ҳусайн аксар вақт ўро дар бозори китоб медиҳид.

Барқӣ дурӯягӣ намекард, дастуло ҳам намехӯрд, гапашро рӯйрост ва омирана мегуфт. Ӯ меҳост, ки Ҳусайн китобе дар шарҳи илми фикҳ бинависад. Ҳамчунин, меҳост, ки Ҳусайн дар боби ахлоқ, дар бораи қонуну қоидаҳои муоширати одамон дар рӯйи замин китоби дигаре таълиф намояд.

Ҳусайн ин дарҳостро ҳам қабул намуд.

Дар он замон қонунҳои зиёде вучуд доштанд, ки ба ҳамдигар маҳлут шуда буданд. Шарҳу тафсири қонунҳо тақрибан бист ҷилдро фаро гирифтанд. Барқӣ дар ҳайрат афтод, зоро худро фақеҳи ҳамадон меҳисобид, аммо баъди ин акнун ба мақсадаш расида метавонист. Китоби ахлоқ «ал-Бир в-ал-исм» номида мешуд.

Тамоми тирамоҳу зимиstonу тобистон ва тирамоҳи нав сарфи кору андешаҳо гардиданд.

Ҳусайн аҳён-аҳён аз хона берун мебаромад.

Кӯчаҳо пури овоза буданд. Гоҳо шаҳрро саворагон зер карда мегирифтанд. Ин ҳамон бародари ҳурдии амир, ки дар либоси занона аз ҳабс гурехта буд, ба Бухоро баргаштааст. Ин ҳамонест, ки худро Мунтасир – мағлубнопазир номида буд. Вале баъд Мунтасирро ҳам мағлуб намуданд ва аз Бухоро гурехта рафт. Баъд, бори дигар, ғолиб омада, боз ба Бухоро омад. Ва боз ўро мағлуб намуданд.

Хонаҳо месӯхтанд. Вақте ки Мунтасир ғолиб меомад, хонаҳои душманони ў, вақте ки Мунтасир мағлуб мешуд, хонаҳои тарафдорони ў месӯхтанд.

Ҳар хонаи дилҳоҳро дар ҳар рӯзи дилҳоҳ оташ зада метавонистанд. Барои ин танҳо як бор дод задан кифоя буд, ки соҳиби ҳавлӣ дӯст ва ё, баръакс, душмани фалонист. Алҳол сипоҳиёни оворагард танҳо барои сарҳушӣ давутоз менамуданд.

Рӯзе, ҳанӯз дар давраҳои оромӣ, ҳаким Қамарӣ ба Ҳусайн номае оварда буд.

– Ин номаи Берунии ҷавон, шогирди Масехист. Дар ин нома саволҳое ҳастанд, ки ба ҷавобашон дониши ман норасой мекунад. Шояд ту ҷавоби ӯро бигӯй. Вай аз ту тақрибан шаш – ҳашт сол қалонтар аст.

Ҳусайн ҷавобашро гардонд. Ӯ ба шогирди Масехӣ мефаҳмонд, ки ҷаро «агар зарфи шишагини мудаввари покиза ва шаффоферо гирифта, тавассути оби соғ пур қунем, онро ба ҷойи заррабини булӯрин барои оташгиронӣ истифода бурдан мумкин аст. Аммо зарфи ҳолӣ на оташро гиронда метавонаду на нурро ҷамъ оварда».

Ҳусайн, ҳамчунин, бо қадом усул ва барои ҷӣ дида шудани ашёи зери обро шарҳ дод. Ҳосиятҳои сардӣ ва, шакли сангро ба худ гирифта бошад ҳам, барои ҷӣ рӯйи об истодани яҳро низ фахмонд.

Ба тамоми саволҳои Берунӣ Ҳусайн аз таҳти дил ҷавоб медод. Вале ба вай аз тарафи худ низ ҷанд саволе пеш ниҳод.

Берунӣ ба зудӣ ҷавобашро фиристод. Ин дағъа номаро рост ба худи Ҳусайн оварданд. Маълум шуд, ки Беруниву Масехӣ ҳоло дар Ҳоразм намезистаанд. Дар Ҷурҷон, дар хидмати амир Қобус будаанд.

Берунӣ бемақсад савол намедод. Ӯ дар ин бора аллакай нуқтаи назари худро дошт. Ба баъзе ҷавобҳои Ҳусайн розӣ набуд.

«Тасдиқ менамоӣ, ки дар табиат ҳало мавҷуд нест. Аммо ҷаро ҳавои зарфи шишагиро кашида гирему онро ҷаппа карда бар об ғӯтонем, об оҳиста-оҳиста баланд рафта, даруни зарф медарояд?» – навишта буд Берунӣ.

Дар номаи дувумаш Берунӣ саволҳое дода буд, ки аз онҳо сари Ҳусайн гич мешуд, зоро касе ба онҳо ҷавоби равшан дода наметавонист.

«Аз ду қадоме ҳақанд: оне, ки чониби маркази коинот ҳаракат намудани обу хок ва аз марказ омадани боду оташро тарафдорӣ мекунад, ва ё оне, ки тамоми ин таркибот тарафи марказ мекӯшанду вале вазни бештардорашон аз ҳама пеш мегузарад мегӯяд?» – мепурсид Берунӣ.

Рӯзи дигар Ҳусайн номаи муфассале навишта фиристод.

Ҳамин тариқ, мукотибаи онҳо сар шуд. Вале ҳар ду гумон надоштанд, ки баъди чанд сол дӯст мешаванду зарурати номанависӣ аз миён меафтад, зоро онҳо ҳар рӯз баҳри баҳсу мунозира, сухбату маслиҳат ва шодиву хурсандӣ назди яқдигар меоянд.

Алҳол Берунӣ бобҳоero аз китоби наваш ба Ҳусайн фиристода меистод. Ин китоб «ал-Осор-ул-боқия» номида мешуд.

Ҳусайн зуд-зуд аз ҳоли падараш воқиф шуда меистод, аммо пиршавии ӯро пай намебурд.

Ҳусайн тамоми рӯз ва, аксаран, шабона ҳам, баъди баргаштан аз масҷид, меҳнат мекард. Бар иловай китобҳои фармудашуда, фарҳанги бисёрчилдаи тиббие низ тартиб медод.

Аммо вақте ки сустию заъфи падарашро ҳис намуд, аллакай дер шуда буд...

Ҳамон рӯз падараш хост ба асп савор шавад, аммо натавонист – пойҳояш сустӣ карданд. Ӯ ба хона даромада дароз кашид ва то намози шом хобид.

Намози шом ӯ Ҳусайну Маҳмудро назди худ даъват намуд. Ҳусайн танҳо ҳамон дам ранги рӯйи паридаи падарашро дид ва сустии дастони ӯро ҳис кард.

– Ба модаратон ғамхорӣ намоед, ӯро ҳамеша эҳтиёт кунед. Ту, Ҳусайн, ба хидмати ҳокими дигар, ба он چое, ки сулҳу амонӣ ва тартибу интизом ҷорист, бирав! Дар Бухоро дигар оромӣ намешавад. Аз он

дуртар гурез! Беҳтараш, ба Хоразм бирав! Дар ҳамон ҷо ба хизмат даро, соҳиби ҳонаю дар шав... Ман бовар дорам, ки толеи шумоён нек мешавад, – гуфт Абдуллоҳ.

Сипас дар бари ў Ситора нишаст. Онҳо дурударозу оромона сухбат намуданд.

Ҳусайнро баъди фавти падараш ба девон ҳонда, таклифи мирзой намуданд. Ин кор аз дараҷаи дониши Ҳусайн паст истад ҳам, ночор розӣ шуд, зеро синни ў ба бистусе расида ва, бар замми ин, ахли оилаашонро ҳӯрондану пӯшондан лозим буд.

## РУҶӢИ ДУВУМ

Таърихи ин воқеа ба бисёр шаҳрҳо паҳн шуда буд.

Дар шаҳри Тӯс Фирдавсӣ ном деҳқони\* ҷавоне мезист. Ў ба ҷамъоварии қиссаву ривоятҳое, ки ҳалқ дар бораи фарзандони қаҳрамони ҳуд эҷод карда буд, машғул мегардид. Қиссаву ривоятҳоро навишта мегирифт, афсонаҳои қадимиро ҷамъ меовард ва онҳоро ба назм медаровард. Як вақтҳо ба ин кор Дақиқӣ ном шоири дигаре камар баста буд. Аммо Дақиқӣ вафот кард ва маснавии нотамоми ўро Фирдавсӣ ба асари ҳуд дохил намуд. «Ин достон аз ҳусуси корнамоҳои наҷиби аҷдодамон нақл ҳоҳад кард, – орзу менамуд Фирдавсӣ. – Дар бораи қаҳрамонони ҳалқӣ ва ҷангварони ҳайрҳоҳу ҷасури он ҳикоя ҳоҳад кард». Фирдавсӣ ба хотири ин достон аз баҳри тамоми корҳои ҳочагӣ баромад. Амлеки ў шӯразор гашта, баъдтар тамоман аз байн рафт. Омили бочу хироҷ ўро ҳатто аз андоздиҳӣ озод намуд. «Бигзор ҳависад», – қарор дод омил.

Ва, дар ҳақиқат, Фирдавсӣ ҳавишт. Ў даҳ сол, бист сол, сӣ сол пайиҳам ҳавишт. Дар оғози

---

\* Дар замони Фирдавсӣ заминдорони қалонро деҳқон меномиданд.

достоннависӣ ҷавон набошад ҳам, ҳоло пир шудааст – ана, ӯ шастсола шуд. Фирдавсӣ ният дошт, ки достони бузурго ба ягон ҳокими азиме бахшида, соҳиби инъомоти зиёде мегардад ва ба ивази он инъомот ба зодгоҳаш об мебарорад.

Одамони соҳибмалумот дар тамоми шаҳрҳо бесаброна мунтазири достон буданд. Достон «Шоҳнома» номида мешуд. Мардум аз қироати порчаҳои достони ҳанӯз нотамом ҳаловат мебардоштанд. Фирдавсӣ ниҳоят асарашро ба анҷом расонд. Вале дар ин вақт аллакай амири қабир дар Бухоро набуд. Ҷойи ӯро ҳокими дигари ашаддӣ – Султон Маҳмуди Ғазнавӣ гирифта буд.

Маҳмуди Ғазнавӣ марзу бүмҳои беканореро таҳти тасарруф дароварда, ҳудуди давлати Сомониёнро ба он ҳамроҳ намуд ва ҳуд ба маснади султонӣ нишаст. Шаҳри Ғазнаро пойтаҳти ҳуд қарор дод.

Дар қарибӣ, дар доманаи кӯҳҳо мамлакати бойтарини қора – Ҳиндустон доман густарда буд. Султон қарор дод, ки бар зидди ин мамлакат ҷанг эълон кунад. Ва барои рӯйпӯш намудани мақсадҳои горатгарона султон ин ҷанги ҳудро муқаддас, яъне ғазавот эълон намуд. Ӯ ҳамаро, ихтиёриёни сарзаминҳои ҳамсояро, барои ҳамроҳшавӣ ба ғазавот даъват менамуд. Ва ихтиёриёни дар дил нияти ҷангу горатдошта, ҳатто аз Ҳоразм, ба назди ӯ меомаданд. Лашкари Султон Маҳмуд лашкари муқтадиртарини Машриқзамин буд. Ҳатто ба ҳайати он филҳои ҷангӣ дохил мешуданд. Ҷангварони қавму қабилаҳои мухталиф ва соҳиби забонҳои гуногун бо ҷидду ҷаҳд омехта карда мешуданд, то рӯзе тасодуфан иттиҳод баставу сар набардоранд.

Гуломон дар Ғазна аз ҳама арзонтарин буданд. Ҳатто гулдонҳои нодири ҳинҷӣ дар кӯчаҳои он ҷой

паҳну парешон меҳобиданд. Ҷанговарон аз Ҳиндустон моломоли ҷавоҳирот бармегаштанд.

Халифаи Бағдод, ки Султон Маҳмуд тобеи вай буд, ба зердасти худ меҳру муҳаббати тамоме дошт. Султон ба ҳалифа номаҳо навишта, ваъда медод, ки тамоми кофирон, ҳамчунин шиъёну муътазилиён ва намояндағони шуъбаҳои дигари аз дин баргаштаро кир мекунад. Ин ваъдаҳо хушку ҳолӣ набуданд. Ӯ бо чунон ҷидду ҷаҳд онҳоро кир менамуд, ки ҳатто барои ба ҳок супурдани часади бадбахтон фурсат намеёфтанд. Ба ҳар ойина, вай ягона ҳокими қалоне буд, ки барои додани маблағи бештаре қудрату имконият дошт ва маҳз аз ҳамин сабаб Фирдавсӣ достонашро гирифта ба ҳузури ӯ рафт.

Маҳмуд достонро ҷанд рӯз мутолиа кард. Асари нобигаи «Шоҳнома» маъқулаш нашуд, зоро дар достон афкори даҳриёна хеле зиёд буданд. Ва ба ҳамин сабаб Султон барои Фирдавсӣ маблағи ноҷизе роҳӣ намуд.

Тангаҳои фиристодаи ӯро Фирдавсӣ ба ҳаммом бурда, дар он ҷой шароб нӯшид ва боқимондаро баробар миёни ҳаммомбон, шарбатфурӯш ва саворае, ки инъомро оварда буд, тақсим кард.

Султон ҳуди ҳамон рӯз аз ин воқеа ҳабардор шуд. Ӯ фармон дод, ки шоири мӯйсафедро пайдо карда, зери пойи филон андозанд. Вале шоир паноҳанда шуд. Ӯро дар бисёр шаҳру деҳаҳо ҷустуҷӯ намуданд, аммо пайдо карда натавонистанд. Ба ҷои шоир ҳаҷвияе пайдо шуд, ки Фирдавсӣ онро ба султон равона карда буд. Ҳаҷвия оҳиста-оҳиста аз даҳон ба даҳон мегузашт:

**Аз он гуфтам ин байтҳои баланд,  
Ки то шоҳ гирад аз ин кор панд.  
К-аз ин пас бидонад: чӣ бошад сухан,  
Бияндешад аз панди пири куҳан!  
Дигар шоиронро наёзорад ӯй,  
Ҳамон ҳурмати худ нигах дорад ӯй!**

## **Ки шоир чу ранчад, бигүяд хичо, Бимонад хичо то қиёмат бачо! –**

чунин сатрҳо дошт он ҳаҷвия.

Ин таъриҳ интиҳои худро дорад. Бист сол аз он мегузараид. Ҳусайн дар ин муддат аллакай вазири дарбори ҳокими Ҳамадон – Шамсуддавла мегардад. Ва дар ҳамон солҳо мефаҳмад, ки суханвари нобига Фирдавсӣ ба зодгоҳаш – шаҳри Тӯс омадааст, то дар он ҷой ҳок шавад. Дар он замон абёти маснавӣ дар миёни ҳар як зореву сипоҳӣ машхуру маъруф гардида буданд. Ҳатто ҳуди Султон Маҳмуд маҷбур мешавад, ки ба тарики ҳадя корвони пур аз ҷавоҳиротро барои шоири солҳӯрда фиристад. Аммо дар ҳамон соате, ки корвон аз яке дарвозаҳои шаҳри Тӯс ворид мешавад, тобути Фирдавсиро аз дарвозаи дигар мебароранд.

Чанд маротиба фиристодагони Султон Маҳмуд барои Ҳусайн дари ҳавлии онҳоро кӯфтанд. Ҳар дафъа ҷавоби онҳоро додари Ҳусайн мегардонд.

–Султони муazzами моён одами бағоят соҳибмаърифатанд, – мегуфтанд савораҳо. – Дар вақтҳои холӣ аз юришҳо он кас ҳатто дар боби илоҳиёт китоб менависанд. Ҳирадмандии эшон дар ин соҳа ба ҳама аён аст.

–Бародарам машғули кор, ӯ банд аст, – ҷавоб медод Маҳмуд. «Шӯрбахтам, ки маро ҳамноми султон кардаанд», – меандешид ӯ.

–Султони моён олимон, шоирон ва меъморон, ҳамчунин, фуқаҳо, қонуншиносу мунаҷҷимонро ба гирди ҳуд ҷамъ меоварад. Султони моён савганд ҳӯрдааст, ки тамоми коғирон ва шиъёну даҳриёнро кир мекунад. «Кош ки Ҳусайн ба дасти султон наафтад! – фикр мекард Маҳмуд, дар навбати ҳуд ба тарафи саворагон табассуми боадабона намуда. – Вагарна – ё марг ё зиндан».

—Барои чӣ бародари ту ба хидмати султон намегузараад? — ўро ба гап медароварданд савораҳо. — Охир, султон ўро бо меҳру муҳаббат сарафroz мегардонад. Саховати султон нисбат ба онҳое, ки мақсаду нияти ўро мефаҳманд, беҳадду канор аст!

«Хусайн ҳеч гоҳ мақсаду нияти ўро пай бурда наметавонад. Ў ҳамон даҳриандеша ва шиии комилест, ки шумо беху бунёдашро қанданӣ ҳастед», — меандешид Маҳмуд.

—Вале он касеро, ки аз меҳру муҳаббати султон қанораҷӯй мекунад, тамоми умри дароз ҷазои саҳту вазнин насиб ҳоҳад шуд, — мегуфтанд саворагон.

«Оҳо! — фикр кард Маҳмуд. — Набошад, аз Бухоро баромада рафтани Хусайн лозим меомадааст».

## РЎЗГОРИ ХОРАЗМ

Барқии ошно, ҳамон ҳамсояе, ки Хусайн барояш дар шарҳи қавонини фиқҳ асаре таълиф намуда буд, ба тичорат машгулият меварзид. Ў дар Гурганҷ, дар пойтаҳти Хоразм мезист ва гоҳо ба Бухоро саргашта мешуд. Ин дафъа вай барои ба Хоразм бурда расондани Хусайн розигӣ дод ва ҳатто аз гирифтани роҳпулӣ даст қашид.

—Баръакс, аз ман барои дарёфтани шарафи муонисати одаме, ки шаъну шуҳраташ пештар аз худаш роҳи мепаймудаашро тай намудааст, пул гирифтани лозим, — мегуфт ў.

Дар бораи тамоми масъалаҳои даркорӣ шабона дар хона маслиҳат карда, китобҳои зарурӣ ва ҷизу ҷора хеле барвақт омода шуда буданд.

Пули аҳли оила барои рӯзгузаронӣ дар ҳолати ҳозираи нарху наво ба ним сол мерасид. Баъди он Хусайн ба хидмат даромада, ҳавлию ҷой меҳарад ва аҳли хонадонашро назди худ даъват мекунад.

Бухоро пушти сар монд. Акнун девору боми хонаҳо ба назар часпидаи ҳамдигар намуда, манораҳо ва дарвозаи Ҳадшерун, ки роҳи Хоразм аз он ибтидо меёбад, аллакай ба ҷашм наменамуданд. Ва дигар акнун дар кучо будани масциди ҷомеи бинокардаи Кутайба фарқ карда намешуд.

—Як вақтҳо, — гуфт тоҷир, — ҳангоме ки падарам аввалин дафъа маро ҳамроҳи корвоне ба Миср мефиристод, ман ҳам аз дур ба шаҳрамон назар афканда будам.

Роҳи то Гурганҷ тӯлонӣ буд. Ба соҳили Омӯдарё, ба работи Ҷигарбанд аз миёни деҳаву работ ва тавассути биёбону регзорон расидан мумкин буд. Дар он ҷо тавассути оби лойқаву чиркини рӯди нопайдоканоре, ки андозаи чуқуриаш номаълум аст, аз соҳили рост ба соҳили ҷап гузаргоҳе буд. Дар поёноби дарё марғзору боғоти пурмева нашъунамо доштанд, аммо ҷанд фарсаҳ ба тарафи болооб нарафта, регзорони хушку ташналаб пеш мебаромаданд. Ба Ҷигарбанд расидан маъни ба Хоразм расиданро дошт. Ин ҷой урғу расми ҳоса, ҳатто забони дигареро доро буд, ки он забон хоразмӣ номида, ба осонӣ аз забони тоҷикӣ фарқ карда мешуд.

Ҳусайн дар работҳо хуфта, ҳамроҳи тоҷирон, шутурбонон ва силоҳдороне, ки корвонро аз ҳар гуна қасони тасодуфию роҳзан нигаҳбонӣ мекарданд, ҳӯрок меҳӯрд.

Ниҳоят онҳо ба дарвозаи Гурганҷ расиданд ва даромадпулиро супурданд. Лаҳзас даҳшат онҳоро фаро гирифт, зеро тамоми кӯчаю хонаю одамон барояшон ношинос буд.

— Алҳол дар хонаи ман истиқомат мекунӣ, — гуфт тоҷир. — Ман аз сарпаноҳ додан ба ту барин аллома хурсанд ҳоҳам буд.

Дар майдони марказӣ гӯсфанд мефурӯхтанд. Ин майдон ба Регистони Бухоро шабоҳат дошт. Ду тарафи майдонро қасрҳо фаро гирифта буданд. Ҳусайн дару дарвозаҳои музайяни қасрҳоро дуру дароз тамошо кард. Бозаргонон ва қаландарони ҷулҳундипӯш гирдогирди дарвозаҳо гашта, катибаҳоро аз назар мегузаронданд ва ба аломати таҳсин сар мечунбонданд. Дар рӯбарӯйи қасри падараш ҳокими ҳозираи сулолаи Хоразмшоҳиён – Алии писари Маъмун барои худ қасри дигаре бино карда буд.

Дар гузаштаи начандон дур Гурганҷ пойтахти Хоразм набуд. Пойтахт шаҳри Қиёт буд. Қиёт дар масофаи тақрибан сиву чаҳор фарсаҳ болообтари Омӯдарё, дар соҳили рост, дар қарибиҳои саргаҳи рӯдхона воеъ гардида буд.

–Шаҳри мо оличаноб аст. Донандагони адабиёти нафиса хеле зиёд, наҷҷоронаш ҳунарварони бехамто, қориёни шаҳри мо басо ҳушвазанд ва дар ҳиммату хирадмандӣ касе ҳампояшон нест. Шаҳри мо сарватмандони бисёре дорад, молу ашёи ҳубу зебо бешуморанд! – чунин мегуфтанд аҳли Қиёт. – Дарбори Хоразмшоҳ ҳам дар шаҳри мост.

Ин гуфтаҳои онон ҳақ буд.

–Шаҳратон ботлоқзори бӯине беш нест. Дар кадом фасли соле, ки наҳоҳад, об онро зер мекунад. Тамоми кунҷу канора什 ифлос. На яку ду мусоғир дар бевақтӣ дар қӯлмакҳои пурлойи шумо афтодааст, – чунин мегуфтанд гурганчиён ба қиётиён.

Ва ин гуфтаҳо ҳам ҳақ буданд.

Вале чӣ илоҷ, шаҳри марказӣ Қиёт буд.

Соли 995 амири Гурганҷ – Маъмун шаҳри Қиётро муҳосира намуд. Аҳолии шаҳр муқобилати дурударозе нишон доданд. Бисёриҳо мурданд. Маъмун шаҳри Қиётро гирифта, унвони Хоразмшоҳ, яъне шоҳи Хоразмро ҳам гирифт. Шаҳр бераҳмона горат карда

шуда буд. Бисёрии сокинони он хонаву дарашибро партофта, дар чойҳои дигар қарор мегирифтанд. Берунии ҷавон ҳам то қувваи охирин ҳамроҳи ҳамшархиёнаш муқовимат нишон дода, дар охир аз шаҳр баромада рафт.

Писари Маъмуни Хоразмшоҳ – Алӣ шахси маълумотноке буд. Дар дарбори ў ҳам риёзидонону файласуфон ва ҳам табибону фуқаҳо гирд омада буданд. Ин гурӯҳи ҷамъомадаро охирҳо «Байт-ул-ҳикма»-и Маъмун номида буданд.

– Шояд рост назди Хоразмшоҳ рафта, дар беруни дарвоза мунтазири баромадани ў шудан беҳтар бошад?  
– маслиҳат мепурсид Ҳусайн аз тоҷир.

– Беҳтараш, дигархелтар амал намо: ба қабули вазир Сухайлӣ рафта, бигӯй, ки ту фақеҳӣ. Ў, ки худ фақеҳи маъруф аст, фуқаҳоро дӯст медорад, онҳоро бо ҳушнудиву лутф қабул мекунад.

Барои назди вазир даромадан Ҳусайн сарулибоси маҳсусе пӯшид, албатта, чомаи беҳтаринашро ба китғандоҳт. Вале аз ҳама мухиммаш дуруст бастани салла ва фаромӯш накардани тайласон буд. Салларо чунон бастан лозим буд, ки фаши дарозаш овезон истад. Фаш мебоист аз таги манаҳ гузашта, аз болои китғи рост ба пушт ҳамоӣил шавад. Аз болои китғи чапаш тайласон ҳамоӣил буд. Тайласонро ба ҷелак ҳам табдил додан мумкин буд. Расми либоспӯшии фуқаҳои онрӯза ҳамин хел буд. Ҷаҳонӣ аз рӯйи либосаш кӣ будани он шаҳс, олим ё фақеҳро муайян кардан имкон дошт.

Ба қабули вазир рафта истода, Ҳусайн аз кучо сар кардани гапро меандешид. Вазирро дафъатан бовар кунондан лозим буд, ки дар ҳузури ў на ҷавоне баргаштабаҳт, балки марде дар илми фиқҳ устод, андӯхтаи улуми бақия ва пок аз ҳар гуна мақсаду ниятҳои аҳмақона истодааст ва мақсаду нияте дорад, ки

ба вазир ва Хоразмшоҳ Алӣ ибни Маъмун танҳо манфиат оварад.

Аз иборати аввалин бисёр чизҳои дигар низ вобастагӣ дошт. Масалан, агар Ҳусайнро ба хидмат қабул кунанд, барояш маоше ҳам муқаррар менамоянд. Агар ба хидмат нагиранд, табиист, ки дар бораи маош орзуе кардан ҳам галат мебуд. Ҳол он ки пулҳояш тамом шуданд...

Ба Ҳусайн ибрози суханони раҳораҳ андешидаш лозим наомад. Вазир Суҳайлӣ номи фақҳи ҷавонро шунидан баробар табассуме карду ҳудаш ба номбурди фазилатҳои ўпардоҳт:

—Табобати ҳайратовари амир Нӯҳ ибни Мансур... Танҳо қасони нодону бехабар Хоразмро гӯшиаш дурдасттарини мамолики исломӣ меҳисобанд. Охир, мо ҳабарҳои тозаю навро пештар аз дигарон мефаҳмем. Бист ҷилд асар дар тафсири фикҳ барои Барқӣ... Мегӯянд, ки тавассути онҳо Барқӣ беҳтарин фақҳи Бухоро гардидааст. Вале сад афсӯс, ки вай онҳоро ба танҳои меҳонад ва қасеро ба онҳо наздишавӣ ҳам намегузорад. Аммо нусхабардорӣ шудани онҳо чӣ қадар манфиате меовард...

Аз ин гуфтаҳо бармеояд, ки вазир ё бо ҳуди Барқӣ ва ё бо ягон шиноси ўмкотиба дорад.

Вазир Ҳусайнро ба ҷаласаи уламо фиристод.

—Бар ин ҷаласа ҳуди Хоразмшоҳ илтифот меоварад ва барои ўшунидан муҳокимарониҳои донишмандтарин одами замона ҳушнудӣ хоҳад афзуд.

Аз ҳама муҳиммаш, вазир барои Ҳусайн маош таъйин намуд.

Вазир гуфт, ки бо таъйини мансабе бори Ҳусайнро гарон намекунад. Бигзор Ҳусайн машғули илму дониш гардад. Ва умед дорад, ки Ҳусайн тавассути қашфиёти ҳуд ҳам Хоразму ҳам дарбори Хоразмшоҳиёнро шуҳратманд мегардонад.

Маош аз чашмдошти Ҳусайн ҳам зиёдтар буд. Вакте ки вазир Сүхайлӣ дараҷаи муздро гуфт, Ҳусайн базӯр аз табассуми шодӣ худдорӣ намуд. Вале, аз афташ, қиёфаи Ҳусайн асрори ўро фош намуда буд, ки вазир дарҳол дабирро хонда, гуфтаҳояшро нависонд ва қоғази фармонро ба Ҳусайн дароз кард.

– Пулро худи ҳамин рӯз гирифтан мумкин...

Ҳусайн аз шодӣ дар кӯча роҳ намегашт, балки медавид. Ў ҳамон лаҳза қарор дод, ки барои тамоми хонаводаашон ҳавлие харида, ба додараш Махмуд номае мефиристад, то молу мулкашонро фурӯхта, модарашу хидматгоронро гирифта ба Гурганҷ ояд.

Дар ҷаласаи уламо одамони синну соли гуногун ҳузур доштанд. Дар бораи баъзеи онҳо Ҳусайн пештар шунида буд. Табиби номӣ Абулҳайри Ҳаммор омад. Қозикalon ҳам омад. Қозӣ бо ҳама эҳтиромдорона пурсупос қунад ҳам, боре лар лабонаш табассуме намедамид. Ў туршрӯёна дар ҷояш нишаста, ҳамвора ҳомӯш буд. Дар миёни ҳама ҷавони хушсурати дар бар либоси қиматбаҳои мӯйинаи мисрӣ фарқ карда меистод. Вазир Сүхайлӣ оромона ба гӯши Ҳусайн гуфт, ки вай хеши Ҳоразмшоҳ, риёзидони соҳибистеъдод Абӯнасри Арроқ аст.

Вазир Ҳусайнро назди Арроқ бурда, ба ғап даромад:

– Иҷозат бидиҳед, Абӯнаср, ба шумо ин ҷавонмард, Абӯалӣ ибни Синоро, ки дар бораи ҳунару истеъдоди шифокориаш кайҳо боз овозаи шуҳрат меравад, шиносонам.

Арроқ дар ҳайрат афтод:

– Шумо табиб будаед, – гуфт ў ба Ҳусайн. – Аммо ман гумон мекардам, ки вазири мо боз ягон фақехро овардааст.

– Абӯалӣ дар фиқҳ ҳам на камтар аз тиб донишу маҳорат дорад, – изҳор дошт вазир.

– Дар риёзиёт чӣ? – пурсид Арроқ. Ва ба Ҳусайн дар бораи асари риёзии Берунӣ сухан гуфтан гирифт.

Вақте ки Ҳусайн аз хусуси ин китобро донистани худ изҳори назар намуд, Арроқ хеле хурсанд шуд ва ҳар ду дар рафти сухангӯйи дигарон оид ба китоби Берунӣ «ал-Осор-ул-боқия» андешаронӣ кардан гирифтанд. Қозикалон дар шафати онҳо менишаст ва ноқаноатмандона ҷунбучӯл менамуд. Сипас Арроқ аз хусуси асбоби нави ситорашиносие, ки Берунӣ ҳамроҳи риёзидон Саҳрӣ ихтироъ карда буд, нақлашро давом дод. Қозӣ ба тарафи онҳо баргашту ногаҳон ба ғурриш даромад:

–Ҳар чизи дар «Қуръон»-и шариф нонавиштаро омӯхттан зиёдатӣ ва ғуноҳе азим аст!

Вале дар ин вакт ҳуди Хоразмшоҳ – Алӣ ибни Маъмун, марди начандон қалонсоли қавичусса даромада омад. Ҳама ҳомӯш шуданд. Хоразмшоҳ нишасту ҳозиронро ҳам таклифи нишастан намуд.

Он рӯз баромади асосиро вазир бар уҳда дошт. Ӯ дар бораи таърихи ҳукуқи мерос сухан ронд. Дар бораи ирсияти молу мулк дар Юнони Қадиму Рум, аз хусуси тарзи меросгирии мусулмонон маълумот дод.

Баъзан амир ғалат андеша меронд.

Сипас, вақте ки ба муҳокимаи баромади ӯ ғузаштанд, Ҳусайн эҳтиромдорона қайд намуд:

–Зоҳирان, вазири донишманду соҳибмаърифати мо ҳанӯз фуррати ҳондани асари Беруниро наёфтаанд, вагарна ба баъзе носаҳехиҳо роҳ намедоданд.

Ва ҳамон лаҳза дар толор ҳомӯшии мудҳише ҷорӣ шуд. Сонӣ вазир ким-ҷӣ хел як сурфаи гайриоддие баровард ва Арроқ аз пушти остини Ҳусайн қашид.

Аммо Ҳусайн андешаҳояшро то охир иброз дошт:

–Оид ба ҷандин масъала фикри Берунӣ дигар аст.

Ҳомӯши ҳамон идома меёфт. Касе ҷониби Ҳусайн наменигарист. Ҳама ба Хоразмшоҳ ҷашм медӯхтанд.

Хоразмшоҳ ҳам ором меистод. Баъдтар ў табассуме кард.

– Ин ҷавон кист? Зоҳиран, ў дар маҷлиси мо бори нахуст иштирок мекунад, вагарна чунин беистиҳола номи мададгори душманони моро ба забон намеовард.

Акнун ҳар балое ба сар омаданаш мумкин буд.

Ҳусайн бисёр уламоро медонист, ки риштаи ҳаёташон дар ҳамон лаҳзае канда шудааст, ки гирифтори газаби ҳокиме гардидаанд.

Вале табассуми Хоразмшоҳ идома меёфт.

– Наздиктар биё, номатро бигӯй!

Ҳусайн наздиктар омад. Пойҳояш, аз чӣ сабабе бошад, дуруст ҳаракат намекарданд...

– Ин ҷавон Абӯалий Ҳусайн... – оғоз намуд вазир.

– Ба фикри мо, дар сурате ки чуръат карда дар баробари мо он номро гирифт, чуръаташ ба баёни номи худаш ҳам мерасад.

Ҳусайн наздиктар омада таъзиме карду номашро гуфт.

– Акнун ба мо бигӯй, ки он одам дар китоби худ аз ҷӣ ҳусус ҳарф мезанад...

Шунавандагон ба ҷунбиш даромаданд.

Ҳусайн фаслҳои ба дину ойин ва қонуну қоидаҳои юнониён, римиён ва форсҳо бахшидаи китоби Беруниро муҳтасаран нақл намуд. Зимнан баъзе носаҳехиҳои баромади вазирро ҳам ислоҳ кард.

Касе гапи ўро намебурид. Ҳама бодиққат гӯш медоданд.

– Вале дониши худи ту дар ин бобат амиқтар аст, – гуфт Хоразмшоҳ. – Моён аз баромади нахустини ту дар ҷамъомадамон қаноатмандем. Ҳа-а, боз як чиз... Ту китоби он одамро дар даст дорӣ? – Хоразмшоҳ ба ҳеч ваҷҳ номи Беруниро ба забон овардан намехост, зоро як вақтҳо зикри номи ўро манъ карда буд.

– Нусхае аз он китоб дар дасти ман ҳаст, – гуфт  
баногоҳ бо овози баланд Апроқи хеши Хоразмшоҳ.

Ҳама акнун ба тарафи Апроқ манигаристанд.

– Ту нахустин одаме ҳастӣ, ки дар ҳузури  
Хоразмшоҳ номи Беруниро гирифтӣ, – гуфт Апроқ  
ҳангоми аз дарбор баромаданашон. – Оқибати кор бад  
шуданаш мумкин. Ҳашт сол муқаддам, вақте ки қӯшуни  
бобои ман ба шаҳр зада медаромад, Берунӣ охирин  
касе буд, ки аз майдони муҳориба баромадааст. Баъд ў  
дар бораи бобоям чанд латифаи дагалу таҳқиромезе  
бофта баровард. Агар ў пештар аз ин ба ин ҷой меомад,  
аз зиндон ҳалосӣ надошт.

Дар маҷлиси Хоразмшоҳ ҳама бо яқдигар  
эҳтиромдорона муносибат менамуданд. Агар касе  
унвони эҳтиромӣ надошта бошад, кунияи ўро  
мегирифтанд. Одамро аз рӯйи нисбааш низ ном бурдан  
мумкин буд. Ҳусайн метавонист ба ҳуд нисбай  
Бухориро гирад, ки далели бухорӣ будани ў мебуд.  
Аммо то вай аллакай таҳти нисбай Бухорӣ муаррихе  
зиндагӣ ба сар бурда буд.

Ҳусайн кунияи Абӯалиро дошт.

– Одами муҳтарам бояд лақаб ё куния ва ё нисбае  
дошта бошад, – мегуфт вазир. – Тасаввур кунед, ки ман  
ба ҷое медароям, ки дар он ҷой даҳ нафар Ҳусайн  
нишастаанд ва ҷеғ мезанам: «Ҳусайн!». Ҳамаи он даҳ  
нафар якбора дод гуфта мехезанд: «Ман!, Ман!, Ман!».  
Одамони оқил чунин рафтор намекунанд. Беҳтарааш,  
ман даромада мегӯям: «Абӯалий». Ва ҳамон Ҳусайн, ки  
ман ба ў муроҷиат мекунам, дарҳол ҷавоб медиҳад,  
боқимондаҳо ҳомӯш меистанд.

Дар маҷлисҳо ҳамаро бо эҳтиром ном мебурданд:  
Абӯисмоил, Абулқосим, Абӯалий ва ғайра.

Аммо Ҳусайн падар набуд. Ў зану фарзанд  
надошт. Лекин ба зудӣ ба ин унвони эҳтиромӣ одат

кард. Дигар ҳеч кас номи ўро намегирифт. Фақат Абӯалӣ мегуфтанд.

Абӯалӣ сайргушти шахрро дўст медошт. Саҳариҳо хеле пештар аз азони намози бомдод аз хоб бармехост. Мисли пештара бисёр заҳмат мекашид, илмҳои кимиё, нуҷум ва табииётро меомӯҳт. Чанд китоби наверо ба нақша гирифта, барои онҳо қайдҳои пешакӣ менамуд.

Алҳол Абӯалӣ дар хонаи ҳамон тоҷире, ки аз Бухоро ҳамроҳаш омада буд, истиқомат мекард. Тоҷир аз ўйчорапулӣ намегирифт. Аз ин рӯ, Абӯалӣ қарор дод, ки ба писари хурдии даҳсолаи тоҷир ҳатту савод омӯзонад. Ҳуди тоҷир, корвоне мураттаб соҳта, сӯйи сарзамиҳои ба худ номаълуми соҳили Итил, яъне ба мулки Булғор озими сафар гардид. Аз он ҷой, аз шимолтари Булғор, ба пойтаҳти ҳоразмшоҳиён молҳои ҳайратовару ачибе меоварданд. Ҳафтае як маротиба рӯзи панҷшанбе бозори мӯина күшода мешуд. Савдогарон дар ин рӯз мӯинаи ҳар гуна ҳайвонот: самур, қоқум, ҳаз, рӯбоҳ, сагобӣ, ҳаргӯшро ба фурӯш мебароварданд. Дар қарибиҳо бозори дигаре буд, ки дар он ҳар гуна молҳои камёби сақлобиро, аз қабили пӯстлоҳи тӯс, шилми моҳӣ, устухонҳои калон-калони суфтаву нӯғтез, ки онҳоро дандони моҳӣ гӯянд ҳам, аслан дандони морж буданд, мефурӯхтанд. Абӯалӣ дар бораи моржҳо чизе наҳондаву нашунида буд. Ҳатто чунин моҳиҳои дандондарозро ба худ тасаввур карда наметавонист.

Баъзан ў бо фараҳмандӣ молҳои зодгоҳи азизашро медиду мешиноҳт. Ҳарбузахои дар ақсои олам машҳури бухориро ҳатто ба Ҳоразм ҳам меоварданд. Онҳоро дар қутиҳои қӯрғошимини яҳдор мекашонданд. Албатта, дар Ҳоразм ҳам тарбузу ҳарбузахои ҷойдорӣ бисёр буданд, аммо ҳатто ҳуди Ҳоразмшоҳ ҳарбузахои Бухороро маъқултар мешуморид.

Баъди чанде Абӯалӣ соҳиби шогирдон гардид. Онҳо одамони баркамол буданд. Устод ба онҳо ҷойҳои номафҳуми фалсафа, фикҳ ва ё ашқоли ҳандасии Үқлидусро фаҳмонда медод. Ва, албатта, бештар аз ҳама ба Абӯалӣ беморон муроҷиат менамуданд.

Рӯзе дар бозор ўпай бурд, ки ким-кадом одами қуҳналибосе ҳамвора аз қафояш мегардад. Абӯалӣ ба тарафаш нигарист, аммо он одам дар пушти шутур пинҳон шуд. «Боз ягон одами Султон Маҳмуд набошад?» – меандешид Абӯалӣ. Сонӣ Абӯалӣ тақрибан сад қадам зада, чанд маротиба роҳашро қаҷукилеб андоҳт. Аммо дар ҳама ҷой он одам руст шуда-руст шуда ўро таъқиб менамуд. Он гоҳ Абӯалӣ ба дӯкони танги сартарош даромад. Баъди чанд дақиқаи таваққуф ба кӯча баромад ва ҳамон лаҳза ба он одами ношинос барҳӯрд.

Он одам як қад парида, ба қафо баргашт. Вале баъд якбора ба гап даромад:

– Маро бибахшед, Абӯалӣ, ки шуморо нороҳат мекунам! Ман медонам, ки чанде пеш аз Бухоро омадаед. Худи ман ҳам аз Бухоро омадам, аммо сарулибосам ягон вақт ин хел ҷуллу чанда набуд! Шароит ва майлу рағбати дониш маро ба ҷунин ҳолат оварданд. Илтиҷо дорам, як сари қадам ба хонаи ман биравем, дар роҳ тафсилоти ҳамаашро ба шумо мегӯям.

«Мабод ин доме бошаду маро монанди мурғаки нодоне ба дом оваранд» – фикр мекард Абӯалӣ аз паси ўрафта истода.

Ин одам кимиёгар будааст. Ўқитобҳои қадимаи сеҳру ҷодуро ҳонда, тавассути афсунгарӣ меҳост, ки аз фулузоти арzonтаре тилло ҳосил намояд. Як вақтҳо Абӯалӣ ҳам дар қитобхонаи амир ин гуна қитобҳоро варақ зада, дарҳол ҷаҳолату нодонии муаллифонашонро фаҳмида буд.

—Мақсад тамоман наздик омадааст, — мегуфт он одам дар роҳи хонааш. — Ду-се калимаи даркориро ба қолаби ҷоду медарораму бо ҳамин омехтаи сурбу нукрато ба тилло мубаддал мегардонам.

Абӯалӣ ба хонаи он одам даромад. Хона холӣ буд. На палосе дошту на бӯйи таоме ба димоғ мерасид. Дар кунҷҳои хона анкабут тор метанид. Дар саросари хона ифлосиву қоғазпораҳо титу парешон меҳобиданд.

Вале хонаи дигар аз анбиқу гармкунакҳо ва ҳар гуна лавозимоти кимиё пур буд.

Дар миёнаи бοғ дар чуқурие оташ аланга мезад. Дар рӯйи алӣ деге овехта шуда буд, ки дар дарунаш мои обшудаи хокистарранги қалъагӣ дар эҳтиозу ҷунбиш буд.

—Вақте ки аз қӯчаи мо мегузаштед, ман шуморо дидам, — гуфт он одам, — ва ҳамаро як сӯ гузошта, аз ақибатон давидам, vale ҷуръати муроҷиат пайдо карда наметавонистам...

Абӯалӣ ҳамёнашро бароварда, тамоми пулҳои дарунашро ба вай дод.

—Ман аз арзи миннатдорӣ ба шумо беҳад хурсандам! — гуфт он мард. — Иншоаллоҳ, мебинед, ки баъди ҷанд рӯзи дигар асрори тиллоҳосилкуниро пайдо менамоям. Он гоҳ ба қадри дилҳоҳ тилло мегирам. Баъд ҳавлии қалоне ҳарид, онро бо қитобҳое, ки алҳол танҳо орзуяшонро дар сар дорам, пур ҳоҳам кард. Сонӣ қарзи шуморо даҳ баробар зиёдтар бармегардонам! Ва мумкин аст он вакт шумо аз ман қарз бигиред? Мехоҳед, ки сеяки тамоми тиллоҳо насиби шумо гардад?

Абӯалӣ танҳо қалла мечунбонд. Ӯ ба қувваи сехру ҷоду ва нақшаҳои афсунгари бовар надошт. Медонист, ки қалъагиро ба тилло мубаддал сохтан мумкин нест, монанди он ки саргини шутурро ба шутур табдил додан имкон надорад.

– Дар ҳар ҳол, қарзи додаи шуморо даҳ баробар зиёд бармегардонам! Ман инро ба ҳама нишон медиҳам! – гуфт он мард вақти хайрухуш.

Рӯзе Хоразмшоҳ дар маҷlis иброз дошт:

– Мо китоби Абӯрайҳони Беруниро хонда баромадем. Дар он баробари андешаҳои даҳриёна фикрҳои ачиби бисёре ҳастанд. Бар илова, мегӯянд, ки Абӯнаср бо Берунӣ мукотиба доштааст? – Хоразмшоҳ ба тарафи хешбачааш нигарист.

– Бале, ману ў мукотиба дорем.

– Абӯалӣ ҳам дар ин мукотиба ширкат дорад?

– Ман ҳанӯз дар Бухоро бо Берунӣ мукотиба менамудам ва барои қатъи он баҳонае надорам, – ҷавоб дод Абӯалӣ.

– Ба назари мо, хуб мешуд, ки ҳам Абӯнасрӯ ҳам Абӯалӣ аз номи худашон алоҳида-алоҳида Беруниро маслиҳат медоданд, ки ба Гурганҷ ояд. Ба мо гуфтанд, ки Берунӣ боз ба илми обёрий ҳам машғул аст. Обёрии майдонҳои мо амри воҷибест ва Берунӣ дар ин бобат тавассути дониши худ манфиати зиёде ҳоҳад овард. Дар ин бора фикри Суҳайлӣ чист?!

– Дар ин бора фикри ман ҳам аз пайи фикри амирам меравад, – ҷавоб дод вазир.

Лаҷоми гуфтугӯ тарафи дигаре кашида шуда бошад ҳам, Абӯалӣ ба он дуруст гӯш намедод. Ўхурсандӣ менамуд, ки ниҳоят ба дидори Берунӣ мушарраф мегардад. Ва аллакай мазмuni номаero, ки ба вай ҳоҳад навишт, фикр карда баромад.

Ниҳоят онҳо воҳӯрданд!

Арроқ бо хизматгори худ мактубчае фиристода, дар он аз Абӯалӣ ҳоҳиш менамуд, ки зудтар ба дарбор – назди ў биёд.

Абӯалӣ зуд ба роҳ даромад.

Аксаран Абӯалӣ ашрофзода будани Арроқро фаромӯш мекард. Ҳуди Арроқ ҳам нисбат ба худаш

ягон муносибати махсуси тамаллукомезро тақозо наменамуд. Ў риёзидон ва мусаввир буд, маҷлисҳои тарабро дӯст медошт ва ба хотири машғулияти дӯстдоштаи худ ба ҳеч ваҷҳ маснади шоҳиро умед намекард.

Дарбори Арроқ музайяну муҳташам буда, катибаҳои девор, ки баъзеи онҳо амали худи Арроқ буданд, ва қолинҳои нақшини Самарқанд онро зебу оро мебахшиданд. Сарулибоси хидматгорони Арроқ ҳам аз сарулибоси хидматгорони бисёр ашрофи машхур камӣ надошт.

Дар меҳмонсаройи калони Арроқ гайр аз худи ў боз ду нафари дигар мезистанд. Яке пири фартути афтодаҳолу дигаре ҷавонмарди тақрибан сӣ-сивусесола буд.

Абӯалӣ мӯйсафедро дарҳол шинохта, кӣ будани ҷавонмардро ҳам зуд дарёфт.

– Ман намедонам, шумоёнро бо ҳамдигар муаррифӣ намудан лозим аст ё на? – пурсид Арроқ.

– Магар маро бо Ҳусайн шинос намудан лузумате дорад!؟ – хитоб намуд бандогоҳ мӯйсафед бо овози гиро.

– Ман ўро ҳанӯз аз замони бачагиаш, аз ҳамон вақте ки муаллими ҳонагиаш Ҳусайн ҳофиз аст гуфта таърифҳо мекард, мешиносам.

Ин одам Абӯсаҳли Масеҳӣ буд. Бале, худи ў буд! Ҳозир ў ҳамроҳи Берунӣ аз Ҷурҷон омадааст.

Дувумй, охир, маълум аст, ки Берунист!

Баъди чанд дақиқа Берунӣ аллакай бо Абӯаливу Арроқ баҳсу мунозира менамуд.

– Аз номаҳоятон дарёфтам, ки шумоён ҳанӯз бар сари фикри хеш мӯътақидед. Ҳардуяton имон доред, ки Замин номутаҳаррик аст ва Офтобу ситораҳо ва тамоми ҷирмҳои осмонӣ дар атрофи Замин ҳаракат мекунанд.

—Албатта, бар ин моро Батлимусу Форобй таълим додаанд. Ва худи ман хulosахои мантиқии ононро санцида баромадам. Замин номутаҳаррик аст, – гуфт Абӯалӣ.

—Ҳатто баъзан ба кутуби муқаддас ҳам бовар кардан мумкин нест! – даст афшонд Берунӣ.

—Оҳо! – ба ханда даромад Арроқ.

Бар сари тамоми фикру андешаҳо мұнтақиди саҳт будану мубоҳисай ҷиддӣ намудани Беруниро Абӯалӣ ҳанӯз хеле пеш аз мактуботи ў фаҳмида буд. Берунӣ кӯшиш менамуд, ки дар кулли масъалаҳо ақидаи худро дошта бошад, ҳар як хulosaro дар амал санцидан меҳост. Дар ин ҷода ҳардӯяшон монанд буданд. Аксаран ба фикру ақидаи яқдигар розӣ нашаванд ҳам, ҳар ду ба сўйи ҳақиқат роҳ мечустанд.

—Вақти ба маҷлиси уламо рафтани расид, – гуфт Арроқ ва сарулибоси Беруниро аз назар гузаронд. – Шумо, албатта, мондаву кӯфта шудаед, имрӯз истироҳат мекунед ва ё либосатонро дигар карда, ҳамроҳи мо ба маҷлис меравед?

—Тайёрам, – гуфт Берунӣ. – Аммо сарулибоси дигаре надорам. Нисбай ман Берунӣ, яъне одами беруна аст ва худи ҳамин аз кӣ будани ман гувоҳӣ медиҳад.

Арроқ хандиду хидматгорро даъват намуд.

—Аз миёнаи либосҳои ман ба ин одамон сарулибоси нав биёр! – гуфт ўро.

Вале Берунӣ ногаҳон эътиroz намуд:

—Ман лойиқи чунин тухфаи гаронбаҳо нестам...

—Боз инаш барои чӣ?! – мутаҳаййир шуд Арроқ. – Зудтар омода шуда, рафтани лозим, мо таъхир карда истодаем...

—Агар ба ман ягон ғуломе пӯшокӣ тухфа менамуд, онро пӯшиданам мумкин буд, зеро ғуломи ғулом будан имкон надорад. Аммо сарулибоси ҳадякардаи узви

хонадони Хоразмшоҳро қабул намекунам. Дар акси ҳол, ҳар бинандае ҳоҳад гуфт: «Бибинед, ғуломи Хоразмшоҳ омада истодааст!». Ғулом дӯст буда наметавонад. Ҳиссёти фурӯзони вафодорӣ танҳо дар озодӣ ҳис карда мешавад, – ў суханашро шӯҳиомез оғоз намуда, чиддӣ ба анҷом расонд. – Ман дар ҳамон либосе, ки дорам, он ҷо меравам. Навашро пагоҳ меҳарам.

– Бисёр хуб, – гуфт Арроқу хидматгори дигареро ҷеф зад. – Ту ягон либоси напӯшида дорӣ?

– Ҳаст, тақсир, – ҷавоб дод хидматгор парешонҳолона.

– Ҳамонро ба ин одам ҳадя бикиун!

– Ба ҷашм, тақсир! – ҷавоб дод хидматгор.

– Таслим! – ҳандид Берунӣ.

Шояд уламо фаҳмида бошанд, ки Беруниву Масеҳӣ ташриф овардаанд ва ё, шояд, амри тасодуфе бошад, ки дар маҷлис одамони ғайримуқарарии зиёде ҷамъ омада буданд.

– Умед дорам, ки вақти даромадани Хоразмшоҳ шуарои дарбор ба поящ намеафтанд, рост ба рӯяш нигариста қасида ҳам намехонанд? – пурсид Берунӣ аз Абӯалӣ.

– Султони мо Маҳмуд нест, алҳол дар ин ҷо чунин расму тартиб ҳам дида намешавад...

Суҳайлии вазир Беруниву Масеҳиро назди Хоразмшоҳ бурда, ҳардӯяшонро шиносонд. Онҳо расми таъзим ба ҷой оварданд.

– Мо шодем, ки маҷлисамон аз ҳузури ду ақли муҷалло ғанӣ мегардад, – гуфт Хоразмшоҳ.

Баъди ним соат аллакай Беруниро саволборон менамуданд.

– Рост аст, ки Берунӣ дар китоби ҳуд ҳадисеро дар бораи он ки Паёмбар рӯзе Офтобро боздоштаву Офтоб

бо иродаи вай дар болои сараш истодааст, рад мекунад?! – пурсид одами либоси фақеҳӣ дар бар.

– Офтоб дақиқае ҳам аз ҳаракат бозистода наметавонад, зеро ин хилофи қонунҳои ҳақиқии табиат аст!

Ҳусайну Арроқ мутахаййирона ба ҳамдигар нигаристанд, зеро Берунӣ бочуръат сухан меғуфт. Андешаҳои худро дар китоб ифода намудан дигару дар ҳузури Хоразмшоҳ баланд-баланд ба аҳли маҷлис талқин намудан дигар аст!

– Дуруст аст, ки дар китоби Берунӣ чунин суханон оварда шудаанд: «Бигзор ҳамаи ононеро, ки ба маҳлуқи дигари соҳибэҳсос ва безарар азобу машаққатро раво дониста, аз он ҳаловат мебаранд, Илоҳӣ ба газаби худ гирифткор фармояд»?! – пурсид Ҳаммори табиби хосаи Хоразмшоҳ.

– Дуруст аст, айни ҳамон гуфтаҳо! – ҷавоб дод Берунӣ.

Баъди ин ҳам ҳурсандона ба фиш-фиш даромаданд. Ин суханон ба ҳама, ҳатто ба қозикалон, маъқул афтоданд.

– Оё Берунӣ ба омӯхтани фикҳ ҳам машғул мешавад? – пурсид Суҳайлӣ вазир.

– Диққати маро бештар улуми табииёт, таъриҳ, риёзиёт, нучум ва маъданшиносӣ ба худ ҷалб менамоянд, – ҷавоб дод Берунӣ.

– Ҳуб шуд, ки доир ба масъалаҳои дину ойин камтар савол доданд, вагарна ягон мочаро бармехост, – оромона гуфт Арроқ баъди тамомшавии маҷлис.

Берунӣ марди зарифтабъе буд.

Дар он замон лақабгирӣ расм шуда буд. Ҳар одам кӯшиш менамуд, ки ба худ лақабе гирад. Масалан, Султон Маҳмуд «Сайфуддавла» ва «Яддуддавла» ва «Аминуддин» барин лақабҳо дошт. Қозиёнро «Шарафулислом» ва «Сайфуссұна» номида метавонис-

танд. Ҳатто марди ночизе ҳам гоҳо соҳиби лақаби «Мұхтас», яъне «маҳсус интихобшуда» ва «Муваффак», яъне «комёбшуда» гардида метавонист. Қозикалон, ки дар тамоми мачолиси уламо дар бари Хоразмшоҳ менишаст, унвони «Сайфуссуна»-ро дошт, ки маънояш «шамшери мазҳаби суннӣ» мебошад. Аксаран ўтуршруёна хомӯш истода, фақат гоҳо ба тарафи сухангӯ сар мегардонд. Ҳар як ибораи мулҳидонаи дар мачлис шунидаашро дар хона навишта мегирифт.

«Рӯзе мерасад, ки онҳо дар пеши назари ман мисли саг уллос қашида, барои ҳар як ақлнамоиашон ҷазои муносиб ҳоҳанд гирифт».

Ӯ ҳам Абӯаливу ҳам Беруниро ҷашми дидан надошт. Ҳатто худи Хоразмшоҳро барои мулоиматияш айбор мөхисобид.

«Чилави онҳоро сар додааст! – меандешид ўдар бораи Хоразмшоҳ. – Агар ҳукумат дар дasti ман мебуд, ҳамаи онҳоро занҷирбанд карда, шаҳр ба шаҳр мегардондам, ки дигарон аз баҳсу муҳокима худдорӣ намоянд. Ба онҳо дониш бас! Барои онҳо қашфиёти Илоҳӣ, «Қуръон» кам аст! Агар ҳукумат дар дasti ман мебуд!...».

Хушнудона, ҳокимият дар дasti вай набуд.

Албатта, тамоми олимон ҳисси бадбинии ашаддии қозиро пай мебурданд. Вале қасе қушоду равшан чуръат намекард, ки гапи ўро гардонад.

Танҳо Берунӣ рӯзе бо оҳанги басо эҳтиромдорона ба қозӣ муроҷиат намуд:

– Сайфулуламо, марҳамат карда ба мо бигӯед, ки...

Ҳама қинояи Берунӣ ва, албатта, косаи таги нимкосаи онро фаҳмиданд. Ва дарун-дарун дар мачлису қушоду равшан дар хонаҳо ба ҳанда даромаданд. Аммо танҳо қозӣ таги гапро зуд нафаҳмид. Дар аввал ўмутакаббirona ба даҳон бод гирифт. Танҳо саҳарӣ

тамоми чараёни гуфтугӯро ба хотир оварда, аз газаб дандон ба дандон месоид. Минбаъд акнун уламо байни худ қозиро факат «Сайфулуламо» меномиданд.

Берунӣ бо рафиқонаш бисёр ҳазлу шӯҳӣ мекард. Дар он давра бисёри одамон барои нишон додани фазлу дониши худ кӯшиш менамуданд, ки пуробуранг гап зананд. Ҳар як одами дарбор вазифадор буд, ки зебову маснӯъ сухан ронад. Бе чунин фазилат олимерио ба маҷлиси уламо роҳ надода ҳам метавонистанд. Берунӣ чунин навъи зебобаёниро мазоҳ мекард, он гуна шахсонро хандаҳариш менамуд.

Масалан, Абӯалӣ боре аз Берунӣ чунин мактубчае гирифт, ки шояд он аз ягон китоби арабӣ гирифта ва ё, мумкин аст, аз тарафи худи ӯ навишта шуда бошад:

«Ё тақсир, мо дар маҷлисе ҷамъ омадаем, ки гайри ту ҳама мавҷуд аст, аз ҳама, ҷуз адами шаҳси ту, қаноатмандем. Дар ин ҷо нарғис дида во кардааст, бунафша рӯҳ намудааст, ҷилими муракқаб машомро муаттар месозад, ҷилди норинҷон ҷудо афтодааст, забони барбату рӯд дар сухангӯист, воизони риштабарпой барҳостаанд, насими ҷомҳо дар вазишанд, бозори лутфу назокат гардон аст, мунодии базм садои хушбоӯ медиҳад, ситораи ҳамтабақон ба қирон омадааст, бӯйи мушку анбар осмонҳоро гирифтааст. Қасам ба ҷонам, агар қадам ранҷа фармой, ҳамроҳ дар биҳишти ҷовидонӣ ҳоҳем афтод ва ту ёқути мобайни шаддай марҷон ҳоҳӣ гашт!».

Вақте ки «ёқути мобайни», яъне Абӯалӣ зуд барои меҳмонӣ талаб карда шудани худро фахмида, хонаи Берунӣ омад, онҳо бар болои мактубча дурудароз хандиданд.

Абӯалӣ баъзан аз додараш ҳам мактуб мегирифт.

Онҳоро шахсони мұттамад меоварданд.

Модараш касал шудааст. Дар ҳамон рӯзе касал шудааст, ки Маҳмуд ҳавлӣ ва молу мулқашонро

фурӯхта, назди Абӯалӣ, ба Гурганҷ, омаданӣ будааст. Модар аз ҷой намехеставу канизакон ўро нигоҳубин мекардаанд. Абӯалӣ тавассути номаҳо усули табобати дурусти модарро нишон медод, аммо маслиҳати холӣ фоидае намебахшид.

«Коре кунеду ба Бухоро барнагардед! – менавишт додараш Маҳмуд, – Шуморо одамони султон чустучӯ доранд. Онҳо ҷанд маротиба ба ҳавлитон даромада, тамоми кунҷу канорашро кофтанд. Ҳатто, ҳарамсарой занонро кофтуков намуданд. Мегӯянд, султон фармудааст, ки шуморо зӯран назди ў, ба дарбор, дошта баранд».

Маҳмуд дар бораи ба дарбори волии Амир Наср гузаронда шудани худ ҳарфе нанавишта буд. Дар он ҷой ўро хуб истинток карда, ба кучо рафтани Ҳусайнро фаҳмидани мешуданд.

Дар мактуби додараш унвони номагир қайд нашуда буд. Имзои номанавис ҳам дида намешуд. Мабодо нома ба дasti ҷосусони султон ҳам афтад, онҳо ба нишони кӣ равона шудани онро пай бурда наметавонистанд.

Абӯалӣ ҳамроҳи Берунӣ дар кӯчаҳо сайругашт карданро дӯст медошт. Берунӣ бармаҳал аз падар ятим монда, бо заҳмату машаққати зиёде соҳиби маълумот гашта буд.

– Дар шаҳри мо юнони насроние зиндагӣ мекард, – нақл мекард Берунӣ. – Он вақт ман ҳаштсола будам. Ман ба наздаш ҳар гуна растаниҳоро мебурдам, ў номи онҳоро мегуфту ҳосияташонро як-як баён мекард. Баъд ба ман барои мутолиаи китобҳои лозима дастур медод, ҷоҳои номафҳумашонро мефаҳмонд. Аксар вақт ба ман китобҳои худашро медод. Ҳатто сарфу наҳв ва сабки арабиро худам мустақил омӯхтам. Рӯзона кор мекардам, ба корубори ҳочагии модарам ёрӣ мерасондам ва шабона машгули илмомӯзӣ мешудам.

– Муаллими ман... – гуфт Абӯалӣ ва дар бораи Нотилӣ нақлҳо кард.

Рӯзе Абӯалӣ тасодуфан аз забони шахсе фаҳмид, ки Нотилӣ дар ҳамин ҷо, дар беруни шаҳр мадфун аст.

Ҳар ду бо Берунӣ ба зиёрати қабристон рафтанд. Абӯалӣ вакти бозгашт ба қабристонбон пул дод, то қабрро дурусттар нигоҳубин кунад.

Абӯаливу Берунӣ фақат дар танҳоӣ доир ба қулли масъалаҳо озодона сүхбат карда метавонистанд.

– Боре бо ман фуқаҳо тамоми рӯз баҳс карда, гуфтанд, ки оби фаввораҳо ба иродаву хости Худо боло мечаяд. Охир, ҷаҳолату нодонии ҳудро тавассути баёни қудрати Худо пӯшонидан ҳандаовар аст! – тасдиқ менамуд Берунӣ.

– Шояд, дар ҳақиқат, он вучуд дошта бошад?! – мекалавид Абӯалӣ.

– Кӣ вучуд дорад?! – ба ғазаб омад Берунӣ.

– Худо! Мумкин аст, аввалан он ба тамоми ҷараёни инкишифи коинот таконе дода бошаду ҳозир ҳаёт аз рӯйи қонунҳои ҳудӣ, ҳуд ба ҳуд, ҷараён гирифта истода бошад?!

Агар ин гуфтугӯро қозикалон мешунид, сари онҳоро ҳуди Ҳоразмшоҳ ҳам аз буридан нигоҳ дошта наметавонист!

Ба вучуди Илоҳӣ шак овардан?! Ин чунин маъно дорад, ки ҳам Мӯсову ҳам Исо ва ҳам қулли паёмбарони дигар ғалат кардаанд! Ин чунин маъно дорад, ки Муҳаммад Ҳудоро қашф нанамудааст! Ҳамчунин, «Қуръон»-ро ҳам на Ҳудо ба воситаи фариштаи Ҷабраил баён намудааст, балки ҳуди Муҳаммад оғаридааст! Боз ин чунин маъно дорад, ки ҷизи асосие, ки дину давлату ҳаёт бар болои он соҳта мешаванд, аслан ким-ҷӣ гуна дурӯгу ҳатост!

Оре, барои чунин андешаҳо на танҳо қозӣ, балки ҳар як мусулмони муътакид бетаваққуф аз баҳри ҳаёти

ҳам Абӯаливу ҳам Берунӣ гузашта, онҳоро барои мулоқоти Худо фиристода метавонист, то дар он дунё бинанду фаҳманд – Худо ҳаст ё не!

Аз ин сабаб, Абӯаливу Берунӣ фақат дар танҳоӣ сухбату маслиҳат мекарданд.

Аммо фолбину ҷодугарон даста-даста дар хиёбону майдонҳо овора мегаштанд ва мардум қавли онҳоро бовар мекарданд. «Авлиёҳо»-и нодону ҷоҳил ва фолкушоёни беақлу бехирад дар маснади эҳтирому иззат буданд. Ҳар сахар дар бозорҳо аҷойботу гароиботи наве аз даҳан ба даҳан мегузаштанд.

Рӯзе дар вакти чунин сайргашт Абӯаливу Берунӣ садои ғулогулаеро шуниданд. Баъди лаҳзае аз ҳавлии наздике забонаи оташ боло баромад. Абӯалӣ он ҷойро шинохт. Дар он ҷой ҳамон кимиёғаре, ки тавассути сеҳру ҷодугарии дурударозу тоқатфарсо аз фулузоти арzon тилло ҳосил карданӣ буд, зиндагӣ мекард.

Одамон об зада алангай оташро ҳомӯш мекарданд. Обро дар машку қӯзаҳо мекашонданд. Кимиёғар дар қарибиҳои дарвозаи шаҳр мезист ва канали аз Омӯдарё ҷориshawанд аз турми ҳамон дарвоза мегузашт.

Онсӯтар остини сӯхтаи ҷомае мебобид. Мӯйсафеде бо пойҳояш оташи онро ҳомӯш мекард.

Баъд аз миёнаи оҳанпораву ангиштлаҳчаҳо часади қолабгумкардаи кимиёғари бадбаҳтро қашида бароварданд.

Хонаи ўзараре надида буд. Берунӣ қоғазпораҳоро ҷамъ овард. Кимиёғар дар онҳо қайдҳои худро мегузошт. Абӯалӣ ба ҳондани қайдҳо даромад.

Ба ҷойи тилло кимиёғар тавассути мубодилоти кимиёвӣ ба гирифтани моддаи ҳавғонки тарканда – симоби мунфачира нойил гардида буд. Ва, зоҳирان, аз таркиши ҳамин модда мурдааст.

Кимиёгар чандин усули аз ишқорхо ҳосил намудани фулузотро кашф карда буд. Як худи ҳамин кораш обрӯю эътибори вайро зиёд карда метавонист. Аммо кимиёгар инро ҳатто пай набурда буд.

Ба маҷлиси илмӣ Хоразмшоҳ бо табъи хуш омад. Имрӯз навбати баҳси фуқаҳо буд.

Ҳар як сурай «Қуръон» бо таъбири «Бисмиллоҳир-раҳмон ир-раҳим» оғоз мегардад. Моҳияти онро ҳар як фақеҳ ба тарзи худ мефаҳмид, ҳар яке ба тариқи худ шарҳу тафсир медод. Ҳатто як олим, ки зиёда аз сад тафсири ин ибораро ҷамъ оварда буд, ба номбурди онҳо сар кард.

Беруниву Абӯалӣ аз ин мубоҳиса дилгир буданд. Онҳо ҳомӯшона дар бораи масоили дигаре суҳбат мекарданд.

– Ниҳоят имрӯз ман ба таълифи китобе дар бораи пайдоиши кӯҳу биёбонҳо сар кардам, – гуфт Абӯалӣ.

– Дар бораи пайдоишашон?! – мутаҳайир шуд Берунӣ.

– Мефаҳмӣ, ман андаке ғайримуқаррарӣ будани ин масъаларо медонам. Тамоми мусулмонон чунин меҳисобанд, ки ҳаёти рӯизамини дар як рӯз ва барои ҷовидон соҳта шудааст. Ҳатто бохирадтарин уламо мегӯянд, ки кӯҳҳо аз ибтидо кӯҳу биёбонҳо биёбон буданд.

– Ман ҳам аз ин хусус фикр кардаам, – гуфт Берунӣ, – vale барои радди суханони онҳо далелу бурҳони қотеъ наёфтам.

– Дар хотир дорӣ, вақте ки ба обёрии заминҳои ташналаб машғул будиву ҳамроҳи ту ба Хоразм рафтуомад мекардем, дар ҳайрат меафтодӣ, ки барои чӣ ман дар обкандаҳои соҳили дарё ҷунбуҷӯл дорам ва ба чуқурии дараҳо фуробаро мекунам? Ман он вақт қарор додам, ки то муддати муайянे фикрҳои худро аз ту ниҳон дорам. Ту ҳам, эҳтимол, мушоҳида карда

бошӣ, ки қиши замин монанди қатмол аз қабатҳои гуногуни мутафарриқа иборат аст. Дар пуштаҳои бодхӯрдаи биёбонҳо ман ногаҳон садафи баҳрӣ ва боқимондаи рустаниҳои шахшударо дарёфтам. Ба қадомроҳ онҳо дар ин чой, дар қуллаи қӯҳҳои як вақтҳо сарбаланд пайдо шудаанд?! Маълум мешавад, ки ин қӯҳҳо замоне қаъри баҳр будаанд, дар ин чой моҳиҳо шино мекардаанд, рустаниҳои баҳрӣ алвонҷ меҳӯрдаанд. Аммо тамоми кутуби илоҳӣёт андешаи дигареро пеш меронанд. Онҳо мегӯянд, ки олам ба қарибиҳо, ҳамагӣ чанд ҳазор сол пеш ва дар муддати чанд рӯз аз рӯйи хосту ироди Худо соҳта шудааст. Вале ягон олим ин ақидаи фуқаҳоро рад накардааст.

– Майли рад мекардаанд, рӯзашонро медидан! – Берунӣ табассуми пурдарде намуд.

– Вале далелу бурҳон, табиат ва ақли одии солим муттафиқан дар бораи чизи дигаре ҷор мезананд! – гуфт Абӯалий бо ҳаяҷон. – Дар бораи замоне, бешакку шубҳа, қаъри баҳр будани бисёр биёбонҳо ҳатмӣ ягон асаре навиштан лозим! Вале он ҷоҳое, ки ҳозир дар аъммоқи об меҳобанд, муқаррар, доманаи қӯҳу дара буда, дар онҳо рустаниҳои қӯҳӣ мерустанд, аз онҳо дарёчаҳо ҷорӣ мешуданд. Ва ҳам он қабати хоке, ки ҳоло хеле боло баромадааст ва аз он ман боқимондаҳои ҳайвоноти баҳриро ёфтам, на ду ва, ҳатто, даҳ ҳазор сол пештар, балки зиёдатар аз он қаъри укёнусе будааст. Охир, қӯҳ дар тӯли ҳазорсолаҳои дароз бодхӯрда мешавад. Ба ҳар навъ, – дар ин ҷо Абӯалий табассуме кард, – албатта, уламои динро ҳам ранҷондан лозим нест! Аз ин рӯ, қарор додам бинависам, ки ҳар як зухурот, албатта, бо хосту ироди Илоҳӣ руҳ медиҳад.

Дар ин лаҳза Хоразмшоҳ, ки зоҳирان ў ҳам аз баҳси фуқаҳо ранҷур гардида буд, Абӯалиро назди худ хонд.

– Мо фаҳмидем, ки Абӯалӣ ҳоло ҳам мисли пештара дар хонаи каси бегонае зиндагӣ меқунад? – пурсид Хоразмшоҳ. – Чунин ҳолат ба мансаби илмие, ки Абӯалӣ онро дар дарбори мо ишғол менамояд, ҳеч мувофиқат намекунад! Мо барои Абӯалӣ панҷ ҳазор динор ҳадя мефармоем. Бигзор ў барои худ тамоми лавозимоти даркориро бихарад!

«Бадтарини одамон қасест, ки танҳо меҳурад, ба савории безину афсор савор мешавад ва гуломашро мезанад» – чунин мақоле даргард буд.

Абӯалӣ на асп дошту на гулом. Ў хонае харидан меҳост, аммо дар хона танҳо зистан имкон надошт. Ҳидматгоре пайдо кардан лозим буд.

– Мехоҳед, яке аз хидматгоронамро ба шумо бибаҳшам? – пурсид Аррок.

– «Он бандae, ки ба ҷойи дигар азиз буда бошад, маҳар, ки агар вайро азиз надорӣ, бигрезад, ё фурӯхтан ҳоҳад, ё ба дил душмани ту шавад», – ба ҷойи ҷавоб Абӯалӣ ин гуфтаро хотиррасон намуд.

Абӯалӣ ба бозори бардафурӯшон равон шуд. Ўро писари калонии тоҷир ҳамроҳӣ менамуд.

– Бисёриҳо гумон меқунанд, ки гуломхарӣ аз ҷумлаи савдогарист. Аммо гуломхарӣ ва илми он аз ҷумлаи файласуфист, зоро ҳаридор хислату фазилатҳои гуломро бояд бидонад, – калонгирана баҳс менамуд дар давоми роҳ писари тоҷир.

Ў дар тамоми роҳ бидир-бидир карда, ба Абӯалӣ дар бораи ҷинси гуломон ваъзи дурударозе меҳонд, аз бетаҷрибагии Абӯалӣ дар ҳайрат меафтод.

– Аломати гуломи доно ва рӯзбех, – мегуфт писари тоҷир, – чунин аст: ў бояд ростқомат, мұтадилмӯй ва мұтадилгӯшт, сафеди лаълғом, паҳнкаф, миёни ангуштонаш фароҳ, паҳнпешонӣ, шаҳлоҷашм, күшодарӯйи беҳад ҳандонрӯй бошад. Чунин гулом дар

илмомұзӣ, котибӣ, хазинадорӣ ва ҳар шуғли дигаре ҳамчун шахси боэътимод кор медиҳад.

Абӯалӣ гуфтаҳои ўро бе ягон дудилагӣ гӯш мекард.

— Агар ғуломи фарохабрӯ, азрақчашм, пилкҳои дидаш дурушту ашқар, лабу дандондароз ва фароҳдаҳон бошад, бепул диҳанд ҳам, нагиред. Чунин ғулом бешарму хаё, нопок, беадаб, шарир ва балочӯй мешавад.

Оқибат онҳо ба бозори бардафурӯшӣ расиданд.

Бозор аз масоҳати чоркунчаи болокушодае иборат буда, гирдогирдашро деворҳои пастаке фаро гирифта буданд. Дарунаш аз раҳравҳои тангаку хоначаҳо иборат буд. Шабона ғуломон дар ин хоначаҳо хуфта, рӯзона онҳоро ба дўкончаҳои савдо мебароварданд.

Дар даромадгоҳ гӯши Абӯалиро садои баланди чорчӣ қариб кар карда буд.

— Духтарони дилҳоҳатонро интихоб карда метавонед! Духтарони сиёҳчардаи нубиёй; духтарони хунёгари ҳиндӣ; духтарони сап-сафеди силлобӣ; духтарони турку юнониву барбарӣ! Духтарони табъи дил, фақат ба хонадонҳои бонуфуз фурӯхта мешаванд!

— Ғуломбачаҳоро дар нимаи дарунтар мефурӯшанд, — гуфт писари тоҷир.

Онҳо аз назди духтароне, ки либосҳои сафеду сурҳ пӯшида буданд, мегузаштанд. Дар симои духтарон бепарвоии мутлақе зоҳир мегардид.

Баногоҳ ҷашми Абӯалӣ ба духтарни наврасе афтод. Духтар писарчай таҳминан панҷсолаеро ором медошт. Писарча пойлуч буда, дар тан эзорчай дарози бегонае дошт. Ў баланд-баланд гирия мекарду духтар табассумқунон ба вай чизе мегуфт, вале дар ҷашмони духтар андӯху тарс хона доштанд.

— Духтараки хуб, ҳатту савод дорад, хӯрокпазиро медонад, суруд хондаву рақс карда метавонад, — наздик

омад гуломфурӯш, – дастомӯзи занаки бомаънӣ! Хӯчайнзан, Худо ҷояшро ҷаннат гардонад, ба қариб мурд, барои ҳамин хешовандонаш тамоми молу мулкашро мефурӯшанд. Ту ҳамин писарчаатро дафъ мекунӣ, охир, ё не!? – дод зад ў ба сари духтарак. – Ин додарчаи ўст, – гуломфурӯш аз нав тарафи Абӯалӣ рӯй овард. – Ман аллакай онро фурӯхтам. Ҳозир омада мебаранд.

Писарак ин гуфтаро шунида, боз ба гиря даромад ва духтарак лабро ба лаб газида, аз табассум бозистод.

– Ба мо ягон марди хонабон даркор, – гуфт писари тоҷир.

– Ҳа-а, – даст афшонд гуломфурӯш ва дарҳол бепарвой зоҳир намуд. – Хонабононро ҳо-о дар он гӯша мефурӯшанд!

Онсӯтар мардони миёнасолро мефурӯхтанд. Фуломфурӯшон бо тамоми овоз маълумотнокӣ ва ақли модарзоди онҳоро таъриф мекарданд.

Фуломони бисёре буданд, аммо Абӯалӣ пеши пойи худ нигариста аз наздашон гузашта мерафт.

– Ба шумо чӣ шуд? – гуфт писари тоҷир. – Ана, ба инаш нигаред – ҳам нигоҳаш кушода, ҳам пӯсташ тоза! Фурӯшандагӣ ҳам мегӯяд, ки вай ҷандин забонро медонад.

Абӯалӣ аз назди он ҳам гузашта рафт. Ў ба ҷашми ягон одами дар ин ҷо фурӯхтамешуда нигариста наметавонист. Ба ҷашмони пурҳароси беморон нигаристан ва бо нигоҳи боварибахши худ ба онҳо умед бахшиданро одат карда буд.

– Не, не, ман намехоҳам одамонро бихарам!

Абӯалӣ ақиб, тарафи баромадгоҳ баргашт.

– Вақти зиёдеро беҳуда сарф кардем! – ғур-ғур мекард писари тоҷир. – Пагоҳ худам танҳо ба бозор омада, барои шумо гулом ҳарида мебарам.

Онҳо бори дигар аз назди он духтар гузаштанд. Аллакай писарча набуд. Ӯро, зоҳиран, хӯчайони нав бурда буданд. Духтарак акнун зор-зор мегирист. Аммо фурӯшандада хақорати саҳташ медод.

– Пагоҳӣ барои чӣ руҳсораҳои туро сурх карданд! – дӯғ мезад ӯ. – Барои чӣ мушку абири молиданд! Барои он ки нарҳат баланд шавад?! Ҳа, ҳозир туро касе ба як дирҳам ҳам намехарад!

Дар наздикиҳо ҳаридоре набуд, аз ин рӯ, фурӯшандада ҳар гапи ба даҳонаш омадаро мегуфт.

– Бас қун, ин духтарро ман меҳарам! – гуфт Абӯалӣ.

– Барои шумо духтар чӣ даркор?! – тааҷҷуб намуд писари тоҷир. – Охир, мо барои ҳаридани мард омада будем! Агар ба шумо духтар даркор бошад, зудтар мегуфтед, ман кайҳо аз ҳама мувофиқашро ёфта медодам!

– Ман маҳз ана ҳамин духтарро ҳаридан меҳоҳам, – ба гап даромад Абӯалӣ. – Додарчаашро ҳам меҳарам.

Духтарак аз гиря бозистода, ба гуфтугӯ диққат медод.

– Номат чист? – аз ӯ пурсид Абӯалӣ.

– Ширин, – оромона гуфт духтар.

– Номаш-ку зебо... – ба гап ҳамроҳ шуд фурӯшандада.

– Нарҳаш чӣ? – пурсид писари тоҷир.

Фурӯшандада, гӯё, ки фикр карда истода бошад, хомӯш шуд.

Абӯалӣ даррав даст ба ҳамён бурд.

– Ин қимат, – гуфт писари тоҷир, – рафтем! Ягон духтари дигарро мейбем!

Барои Абӯалӣ чунин ҳаридуфурӯш маъқул набуд.

– Даҳ динораашро кам қунӣ, – меҳарем, – гуфт писари тоҷир. – Агар не, меравем!

– Ту мұйхояшро даст зада бин, мұйхой ҳақиқій, беранғубор ва беилова! Дандонхояш ҳам! Баъзехо дандонхояшонро бо омехтаи ангишту намаки суда сафед мекунанд, аммо дандонхой ин худашон сапсафеданд! Забони хоразмиро ҳам медонад. Танҳо барои хотири шумо барин одамони хуб ўро ба наваду ду динор медиҳам!

Абұалій пулро дод. Фурӯшанда қабола навишт. Дар ин қабола гуфта мешуд, ки хұчайни ҳақиқиүү минбаъдаи духтар Абұалій ибни Сино мебошад. Соңи фурӯшанда чойи истиқомати онҳоеро, ки писарчаро харида буданд, маълум кард.

– Рафтем, Ширин, аз пайи ҹустүчүйи додарчаат мешавем! – гуфт Абұалій.

Онҳо аз бозор баромаданд. Писари точир баробари Абұалій қадам мезад. Ширин андаке қафотар меомад.

Писари точир ғур-ғурашро давом медод:

– Наваду ду динор! Қаріб ду ҳазор дирҳами нақд! Пештар ба ин миқдор пул як оила расо як сол ризқу рұзғарда метавонист! Нарху наво чӣ қадар боло баромадааст! Ва сабаби ҳамааш дар он ки мо кам ҹанг мекунем. Султон Маҳмуд баҳри газавоти Ҳиндустон баромадааст, аз ин рӯ, ғуломони ў бепуланд. Аммо ғуломон дар ин чо садҳо динор арзиш доранд.

– Ту мусулмонй? – пурсид Абұалій аз духтар.

– Не, – ҹавоб гардонд духтар. – Ман аз ахли насороям. Падару модари ман аз Юнон буданд.

Онҳо хонаи даркориро ёфтанд. Барои савдо писари точир пеш даромад. Абұалій аз берун овози баланди ўро мешунид.

Писари точир савдои дурударозе кард.

– Ин писарча ба мо маъқул афтод, – мегуфтанд ахли хонадон.

– Хайр, ман нархашро ду баробар медиҳам! –  
бовар меқунонд онҳоро писари точир.

– Ман ба шумо, хұқаин, арзиши пулатонро  
бармегардонам, хидмататонро ба چой меорам, факат  
додарчаамро харида гиред! – мегуфт духтарак. – Шумо  
метавонед ба ман тухфае надиҳед, ман кам меҳұрам,  
додаракам ҳам кам меҳұрад.

Абұалій табассуме кард.

– Хуб, – гуфт ў. – Инашро баъдтар аниқ меқунем.

Ниҳоят писари точир бо рангу рўйи сурху  
газабнок берун омад.

– Бист динор будааст! Ҳол он ки худашон ба нух  
динор хариданд!

Вай аз Абұалій пулро гирифта, баъди чанд дақиқа  
писарчаро берун овард.

Писарча ба тарафи хоҳаркалонаш давида, банди  
дасти ўро маҳкам дошт.

– Ана акнун, – ботантана эълон намуд Абұалій, –  
ту, Ширин, озод ҳастӣ! Додаракат ҳам озод аст!

– Барои чӣ?! – гуфт духтарак тарсида-тарсида.

Писари точир аз ҳайрат ҳатто чашмакӣ зада монд.

– Ҳоло, ки ту аз нав бо додарчаат ҳамроҳ шудӣ,  
ҳардуютон ба кучое, ки хоҳед, рафта метавонед.

– Мо چойи рафт надорем, – гуфт духтар. – Ҳонаву  
пул ҳам надорем. Ҳар касе моро ғам дода метавонад.  
Шумо хұқаини мо ҳастед ва моро дар манзили худ چой  
доданатон лозим аст. Мо бояд тамоми дархосту  
фармоишоти шуморо ичро кунем...

– Мебахшед, Абұалій, vale шумо ба ин духтарак  
ҳақиқатан роҳи нодурустero нишон дода истодаед.  
Агар кори хайре карданӣ бошед, онро то ба охир  
расонед. Онҳоро дар ҳавлии худ چой дода, эҳтиёчи  
ҳаёташонро таъмин кунед!

Бисёр хуб, ки Абұалій ҳавлии фурӯширо аллакай аз  
назар гузаронда, дар бораи нархаш ҳам гуфтугӯ карда

будааст. Нархи ҳавлӣ ду ҳазор динор буд. Қолинҳо, ҳар гуна таҷхизоти дигар ва чиновориҳо боз якуним ҳазори дигар арзиш доштанд.

Ба ҳаридуфурӯш писари тоҷир машғул буд. Ӯ ин корро бо тамоми ҳастӣ анҷом медод, баланд-баланд савдо мекард, баҳсу мунозира менамуд.

Дар яке аз шабнишиниҳо Масеҳӣ порчаҳоеро аз китоби навакак анҷомдодаи тиббиаш хонда дод. Ҳамаи муҳокимон китобро таъриф мекарданд.

Аммо ҳуди Масеҳӣ қаноатманд набуд.

—Закариёи Розӣ дар бист ҷилд асари тиббие навиштааст, ки барои аз ҷое ба ҷое бурданашон шутур лозим мешавад, — гуфт Масеҳӣ ба Ҳусайн. — Вале, барабари ин, дар китоби мазкур бисёр ҷизҳо афтодаву бисёре аз Ҷолинусу Буқрот рӯбардор шудаанд. Китоби дигартаре даркор аст, аммо касе онро то ҳол навишта натавонист. Ман ҳам натавонистам. Зарур аст, ки он китоб тамоми донишҳои тиббира фаро гирад, аммо ҳаҷман он қадар қалон набошад. Чунин асареро фақат одами бохирadi соҳиби хотираи амиқ ва ақли буррову қалби оташин оғарида метавонад. Ман акнун чунин китоберо навишта наметавонам.

Ҳусайн хост аз ҳусуси қайдҳои пешакии китоби тиббии ҳуд ба Масеҳӣ нақл кунад, аммо ҳуддорӣ кард.

Аксар вақт ҳамроҳи Масеҳӣ ба табобати беморон мепардохтанд. Масеҳӣ аз маҳорати Ҳусайн дар аниқ муайян намудани бемориҳо ва аз рӯйи нишонаҳои базӯр маълуме фаҳмидани сабаби қасалиҳо дар ҳайрат меафтод. Ҳамроҳи Масеҳӣ ҷарроҳӣ мекарданд. Ҳусайн дар ин ҷо ҳам аз омӯзиш бознамеистод, агарчи Масеҳӣ бовар дошт, ки дониши Ҳусайн аллакай аз ӯ гузаштааст.

Онҳо ҳамроҳ дар озмоишгоҳи кимиёвии Арроқ таҷриба мегузаронданд. Ҳуди Арроқ аз кимиё даст кашида, бештар ба риёзиёт майл менамуд, аммо

озмоишгоҳ боқӣ монда, тамоми лавозимоти даркориро дошт. Гоҳо ба Абӯаливу Масеҳӣ Берунӣ ҳам ҳамроҳ мешуд. Онҳо дар он ҷо ҳар гуна таҷриба мегузаронданд. Абӯалӣ ҳамроҳи Берунӣ ба нуҷум ҳам машғул мегардид.

Имшаб Абӯалӣ барои таълифи асари бузурги тиббии ҳуд, ҳамон асаре, ки вактҳои охир фикру нияташ аз сари ӯ ҳеч дур намешуд, аввалин қайдҳои пешакиро рӯйи қоғаз овард. Дар китобхона шамъ месӯҳт.

Дар хонаи дигарӣ Шириин гаштугузор дошт. Ӯ зери лаб ким-чизеро замзама менамуд, додарчааш аллакай хобида буд.

Баноҳост аз хонаи тоҷир одаме давида омад.

– Ба ҳавлии мо гумоштагон омаданд, онҳо ҳанӯз дар қучо будани ҳавлии нави шуморо намедонанд. Шуморо фавран ба дарбори Хоразмшоҳ меҳонанд! – мегуфт хидматгор ҳишишас зада истода.

«Дар он ҷо чӣ ҳодиса рӯй дода бошад?! – аз фикр мегузаронд Абӯалӣ, либосҳояшро пӯшида истода. – Мабодо Хоразмшоҳ қасал нашуда бошад?!»

Дар даромадгоҳи дарбор Абӯалӣ бо Масеҳӣ рӯбарӯ омад. Ин донишманди қуҳансолро ҳам даъват карда буданд. Дар толор онҳо боз Берунӣ, Аррок ва, ҳатто, Ҳаммори табиби ҳосаи Хоразмшоҳро диданд. Суҳайлӣ вазир ҳам ҳозир буд.

Хоразмшоҳ ҳам даромада омад.

– Хидматгорон фиристода шуданд?! – пурсид ӯ вазирро.

– Бале, қасе намонд, – ҷавоб дод Суҳайлӣ.

Сонӣ варақи якчанд муҳрдорро бароварда нишон дод.

– Ҳатти Мешкон, сардабири девони Султон Маҳмуд, – оромона гуфт Берунӣ. – Танҳо ӯ ҷунин зебо навишта метавонад.

– Имрӯз аз чониби Султон Маҳмуд одами номдоре нома расонд, – гапро сар кард вазир. – Пагоҳ саҳарӣ Хоразмшоҳ ба шарафи ӯ зиёфат медиҳад. Дар ин варак фармони ба Хоразмшоҳ фиристодаи султон сабт гардидааст.

– Онро бихонед, – гуфт Хоразмшоҳ.

Вазир ба хондан даромад. Дар аввали нома унвонҳо зикр ёфта буданд, ки вазир онҳоро тез-тез хонда, баъд сари мақсад омад.

«ФаҳмиDEM, ки дар маҷлиси Хоразмшоҳ якчанд мардони илме ҳастанд, ки ҳамтои худро надоранд. Лозим мешавад, ки Хоразмшоҳ онҳоро ба маҷлиси мо бифиристад, то шарафи ҳузури маҷлиси моро дарёбанд ва мо аз илму донишу истеъоди эшон пуштибонӣ ба амал оварда, аз Хоразмшоҳ сипосгузор ҳоҳем буд».

Вазир номаро хонда тамом кард ва ҳозирин чанд дақиқаи дигар ҳомӯш монданд.

– Дар бораи пуштибонии ӯ мо бисёр шунидаем, – гуфт Берунӣ.

– Ҳудо чунин пушту паноҳро ба касе нишон надиҳад!

Хоразмшоҳ ба гап даромад.

– Касеро зӯран ба хидмати худ маҷбур кунондан мумкин нест. Бар замми ин, шумоён, алалхусус, онҳое, ки начандон пештар майли дарбори мо намуданд, одамони озоду мустақил ҳастед. Вале ҳама хуб медонед, ки Султон Маҳмуд пуриқтидор аст, давлаташ ҳам гул-гул мешукуфад, ҳукуматаш устувор, ӯ тамоми хоки Ҳурносон ва як қисми Ҳиндустонро забт намуда, ҳоло ба Ироқ лашкар мекашад. Мо аз ноилоҷӣ бо вай дӯстӣ мекунем. Танҳо барои нигоҳ доштани оромии мамлакатамон маро лозим омад, ки ҳоҳари ӯро ба занӣ бигирам. Мо фармони ӯро ба инобат нагирифта ва майлу ҳоҳиши ӯро иҷро накарда наметавонем. Ҳудатон

акнун ба сари хулосае биёед ва қарордоди ҳар якатонро ба зудӣ маълум намоед!

Ҳама чанд дақиқа ҳомӯш монданд.

– Шахсан ман ба дарбори султон рафта наметавонам, зеро насрониям ва ба ҳузури ў рафтани баробари зиндонӣ шудан аст! – гуфт Масеҳӣ.

– Ман ҳам ба назди Султон Маҳмуд намеравам. Гумоштагони вай аллакай маро дар Бухоро чустуҷӯ доранд, – изҳор дошт Абӯалӣ.

– Ба шумоён аз ичрои фармони султон гардан тофтан мумкин аст, – ба гап даромад Ҳаммори табиб, – зеро хоразмӣ нестед. Лекин ман гӯш накунам, ҳоли Хоразм табоҳ мешавад.

– Ман ҳам маҷбурам, ки итоат кунам, – гуфт Аррок.

– Ман ҳам аз Хоразмам, – гуфт Берунӣ, – ва чӣ балое, ки ба сарам наояд, итоат мекунам.

– Бисёр хуб, – гуфт Хоразмшоҳ. – Мо медонистем, ки маҳз ана ҳамин хел мешавад. Ҳардӯи шумоён – Абӯаливу Масеҳӣ бояд худи ҳамин рӯз аз назарҳо ғойиб шавед! Саҳарӣ мо ба шарафи гумоштаи султон зиёfat медиҳем, ўро инъомоти зиёде мебахшем ва мегӯем, ки шумоён дар ин шаҳр нестед.

Хоразмшоҳ узр хосту баромада рафт.

– Шумоён бояд алалфавр аз шаҳр баромада равед! – гуфт вазир. – Агар фиристода фаҳмад, ки ўро фиреб додаем, аҳволамон боз ҳам бадтар ҳоҳад шуд.

– Ман тайёрам, – гуфт Абӯалӣ, – вале ба кучо рафтанамро аниқ накардаам.

– Ба гумони ман, беҳтараш ба қафо, ба Ҷурҷон, ба ҳузури амир Қобус рафтани лозим. Агар ҳоҳӣ, ҳамроҳ меравем, – таклиф намуд Масеҳӣ.

– Қобус туро хуб пешвоз ҳоҳад гирифт, – гуфт Берунӣ. – Ба номи ў ман нома менависам.

– Одами ман роҳи биёбони тарафи Ҷурчонро нағз медонад, – пешниҳод кард вазир. – Баъди ду соат бо се шутури мучахҳаз ў дар майдони марказӣ мунтазири шумоён мешавад.

Берунӣ баромада рафт ва баъди чанд дақиқа ҳамроҳи мактуби ба номи амир Қобус навиштааш даромада омад.

Ҳама бо яқдигар хайрухуш намуда, зуд пароканда шуданд.

Абӯалӣ қайдҳо ва китобҳои худро ҷамъ овард. Васиқае навишт, ки ҳавлӣ ва молу мулк ба Ширин тааллуқ доранд. Барои Ширин як миқдор пул ҳам гузошт, ки ба василаи он тақрибан як сол умру рӯз гузарондан мумкин буд. Ба додараш мактубе навишт.

Ширин сабабашро фаҳмида наметавонист, ки чаро Абӯалӣ ба муддати дурударозе баромада меравад, барои чӣ ўву додарчаашро ҳамроҳи худ гирифта наметавонад, онҳоро танҳо меғузорад! Сабабашро Абӯалӣ ҳам ба вай фаҳмонда наметавонист. Ў, ҳатто, ба Ширин номи шаҳри мерафтагиашро ҳам гуфта наметавонист. Ў танҳо гуфт, ки ба Ширин ҳат навишта меистад, пул ҳам мефиристад. Ва бигзор ягон мӯйсафеди боимонро барои ҳавлибонӣ киро карда бигирад, он гоҳ дар ҳавлии беодам ба тарсу ваҳм гирифтор наҳоҳанд шуд.

Додарчай Ширин гарқи хоби ширина буд. Абӯалӣ ўро аз хоб бедор кардан наҳост.

Ҳӯрчинро бардошта аз хона ба қӯчаи торик баромад.

## САРГАРДОНИЙ

Баъди ду-се фарсах биёбон оғоз мешуд. Фарсахи маъмулӣ ба роҳи яқсоати шутур баробар аст. Вале

имшаб онҳо як фарсаҳро дар муддати ним соат тай намуданд.

Дар тоқи осмони нопайдоканори зулмонӣ моҳи нав медураҳшид, ситораҳо базӯр-базӯр милтирос мезаданд.

Онон бар дар бари яқдигар роҳ мепаймуданд, гоҳо ба регтеппаҳо мебаромаданду гоҳо мефуромаданд. Саксавулҳои пурхори сари роҳро, ки ногаҳон дар торикий пеши по мебаромаданд, ҷарҳи зада мегузаштанд.

«Охир, мо имшаб ҳаракати моҳро мушоҳида карданӣ будем», – аз фикр гузаронд Абӯалӣ.

Ҳамроҳи Берунӣ асбоби наве ихтироъ карда буданд ва ният доштанд, ки зичи дақиқи ҳаракати моҳро тартиби диханд.

Ҳозир Абӯалӣ меҳост фикрашро дар ин бобат ба пирамард Масеҳӣ баён кунад, аммо гарқи андешае ба сукут рафтани Масеҳиро дид, ӯ низ хомӯш монд.

Дар ин торикии зулмонӣ сухан рондан амри муҳоле буд, зеро бетаваққуф ҷашмҳоро ба кор андохта, пеши пойҳоро бо диққати тамом аз назар гузаронидан лозим меомад.

Шамоли сарде барҳост. Ҳаво ҳам салқин шуд.

Гоҳо рост аз пеши ҷашм нуқтаҳои рахшоне – гамбӯсакҳо парида мегузаштанд.

Ситораҳо оҳиста-оҳиста нопадид мегаштанд. Равшани фаро расидан гирифт.

– Баъди ками дигаре ба сари ҷоҳ мерасем, – овоз баровард роҳбалад.

Ин аввалин суханони ӯ дар ин шаб буданд.

Ситораҳо тамоман нопадид шуданд. Вақти намози бомдод ҳам расид. Ҳатто дар роҳи сафар ҳам, мувоғиқи шароит, бояд панҷ вақт намоз қанда нашавад. Вале ҳозир касе ёди намоз намекард ва дар ин бора ломе ҳам намегуфт.

Айёми бомдодон чони биёбон медарояд. Дар саросари регзор изи дарандаву хазандагон аён мешавад. Рахҳои дароз аз хазида гузаштани мор далолат медиҳанд. Гамбӯсаке пускаи ба назара什 қиматбаҳои гӯсфандро бо почаҳои қафояш саҳт дошта гелон-гелон пеш меравад. Тимсоҳе гарон-гарон кадам монда, болои регтӯда мебарояд. Як-ду маротиба ҷондори майдаяки гуллимӯ – муши биёбонӣ аз зери буттаҳо часта баромада, худро зери пойи шутур андоҳт.

Ниҳоят, вақте ки Хур shedи камнури сабоҳӣ аз паси регтӯдаҳои сафедча намоён гардид, онҳо ба сари ҷоҳ расиданд.

Ҷоҳ дар пастхамие воқеъ буда, дар атрофи он якбора биступанҷ-сӣ буттаи саксавул рӯйидааст.

– Каме дам мегирем, – изҳор дошт роҳбалад, – шутурҳо аз пой монданд...

Онон аз шутурҳо фуромада, пойҳояшонро базӯр бар регзор дароз карданд.

Роҳбалад сарпӯшаки ҷоҳро аз таги рег кофта бароварда, ба тарафе ҳаво дод ва аз даруни ҷоҳ зарфи қалони сияҳтобшудаero боло қашид. Об андаке шӯрмаза будааст.

Шутурҳоро ҳам об доданд. Шутурҳо дарҳол дароз қашиданд.

Роҳбалад гирдогирди буттаҳоро давр зада, ҳаспораҳои хушкидаро ҷамъ овард ва гулхан афрӯҳт. Гармии оташи саксавул баланд будааст, ки об зуд ба ҷӯш омад. Роҳбалад аз ҳӯрчин нон баровард.

– Тановул мекунему хоб меравем, – гуфт ӯ. – Понздаҳ фарсаҳи роҳро тай намудем. Ин роҳи кухна! Кайҳост, ки бо ин роҳ рафтую намекунанд. Аммо ҷоҳҳо ҳанӯз барҷоянд. Кай онҳоро кофтаанд, кӣ кофтааст – инро фақат Парвардгор медонад...

Масеҳӣ тақвими нучумро бароварда, онро варақ зад ва як сӯ гузошт.

– Мувофиқи ин тақвим рўзҳои умри ман башуморанд, – гуфт ў, – зеро дар ин ду рўз тақдири ман аз ситораи Алтайр вобастагӣ дорад. Ин ситора нишонаи ачали ман аст.

– Ҳамаи ин сафсатта, бофтаи хаёли одамони ҷоҳил! – гуфт Абӯалӣ. Масеҳӣ чизе намегуфт.

Вақте ки тасфи ҳаво нишаст, онҳо шутурҳоро бархезонда, давоми роҳашонро пеш гирифтанд. Аввал шамолро ҳис накарданд, зеро аз пушти мевазид. Аммо баъдтар роҳбалад ташвишомез ба пасу пеш нигаристан гирифт.

– Тӯфон! Ҳозир тӯфон бармехезад! – гуфт роҳбалад.

Онҳо ба илоҷе фурсати худро ба рӯйи регзор партофтан ва шутурҳоро хобондан ёфтанд. Барои фуровардани бори шутурҳо аллакай фурсат намонда буд.

Пардаи гафсу тираи чангӯ губор ба онҳо наздик меомад. Вай рӯйи Офтобро панаҳ намуд ва ҳама чороторикий фаро гирифт. Дар қарибиҳошон гайр аз буттаҳои бекуввату маҳине паноҳгоҳи дигаре набуд. Ҷое, ки паноҳ бурда буданд, чойи шамолнорас, аммо сокиту даҳшатоваре буд. Шамол торафт наздиктар меомад. Ва, ниҳоят, даррасида, ба сару рӯйи онҳо ҳамла овард, ҷашмҳояшонро кӯру гӯшҳояшонро кар намуд. Абӯалӣ худро ба танаи шутур ҷафс кард. Регпораҳо ба гӯшу бинӣ даромада, ҳеч илоҷи нафасгирий намедоданд.

Шамол ба ҳамон тарзе, ки якбора барҳоста буд, якбора фурӯ нишаст.

Вақте ки Абӯалӣ сарашро бардошт, аллакай дар осмони тираву тор ситораҳо нурафшонӣ мекарданд. Дар паҳлуи вай пирамард Масеҳӣ ва роҳбалад ҳам аз регзор сар бардоштанд.

Якеи шутурҳо набуд. Боз ҳамон шутуре, ки захирай асосии обу озуқаро мекашонд!

Масехӣ барои нигаҳбонии шутури Абӯаливу худаш истод. Роҳбаладу Абӯалӣ ба ҷустуҷӯйи шутури гумшуда баромаданд. Онҳо гирду атроф, ҳар як пастиви баландӣ, ҳар як сиёҳиро бодикқат аз назар мегузаронданд, бо овози баланд садо дармедоданд. Аммо аз шутур ному нишоне набуд!

– Аввал он дар паҳлуи ман буд, – гуфт роҳбалад. – Баъд, гӯё, чин бурдаш! Як машки пуроб ҳамроҳи мо монд, – тасалло медод ў. – Ҳайр, боке надорад, ҳангоми рафтанд аз як ҷоҳ то ҷоҳи дигар онро пур кардан мегирем.

Аввал роҳбалад пеш-пеш мерафту Масехиву Абӯалӣ аз ақиби ў. Баъдтар роҳбалад ба шутур нишасту Абӯалӣ пиёда шуд.

Субҳ дамидан дошт.

– Бояд дар ҳамин наздикиҳо ҷоҳе бошад, – гуфт роҳбалад.

Онҳо хеле пештар рафтанд. Вале аз ҷоҳ дараке набуд.

– Ҷоҳ бояд ана дар ҳамин ҷойҳо мебуд, – дар тааҷҷуб афтод роҳбалад. Вай Абӯаливу Масехиро гузошта, худ ба тарафи баромадгоҳи Офтоб роҳӣ шуд.

Роҳбалад зуд баргашт.

– Ҷоҳе нест! – гуфт ў парешонҳолона.

Ҳамаашон якҷоя ба тарафи гарб рафтанд, аммо дар он тараф ҳам ҷоҳе дида намешуд.

Сипас бо роҳи омадаашон ақиб баргаштанд. Дар ҳеч ҷой аз ҷоҳ осоре набуд!

Офтоб аллакай ба миёнаҷои осмон омада, ҳаворо хуб метафсонд.

Онҳо назди буттаи урёне нишаста, аз машқи яккаву ягонаашон об нӯшиданд.

Масехӣ аз чӣ бошад, ки боз ба варактардони ҷадвали ситораҳо шурӯъ намуд.

— Ман иштибох кардаам, — гуфт ўгайричашмдошт, — мувофики чадвал рўзҳои ситораи Алтайр баъди як ҳафта фаро мерасанд.

— Ақаллан, ҳамин дафъа ахтаршиносӣ пешгӯйии ҳаққонӣ менамуд, дарди баҳайре буд, — писханде зада гуфт Абӯалӣ.

Нон реголуд шуда буд. Ҳамчу сӯҳони асаб дар зери дандонҳо ғиҷиррос мезад. Ҳӯрдании дигаре набуд.

Даме, ки ҳаво ниҳоят гарм шуд, пирамард Масеҳӣ ҳамроҳонашро барои якқултӣ об нӯшидан даъват намуд.

— Ташаккур, ман намехоҳам, — гуфт Абӯалӣ даҳони хушкидаашро базӯр кушода, — шумо нӯши чон фармоед, устод!

Масеҳӣ ҳам наనӯшид.

Агар об фаровон бошад, кас он қадар майли нӯшидан намекунад. Алҳол фикри набудани об аз сарҳо дур рафтан намехост ва пеши ҳамаи фикрҳои дигарро гирифта буд.

Шабона боз ба роҳ даромаданд. Акнун ба ситораҳо назар карда, таҳминан тарафи ҷануб роҳ мепаймуданд. Дар интиҳои биёбон бояд шаҳри Ҷурҷон ва ё, умуман, ягон шаҳри дигаре воқеъ гардида бошад. Инаш он қадар муҳим нест, фақат бигзор ягон шаҳр ё деха ва ё ҷӯйборе бошад. Бигзор як хона ё буттае бошад, аммо ҳатман бояд ягон чоҳ дошта бошад, об дошта бошад.

Масеҳӣ базӯр дар болои шутур истода, хирросзанон нафас мекашид.

Абӯалӣ маҷбуран ўро чанд қулт об нӯшонд.

Об мададе накард.

— Беҳуда масраф накунед, — гуфт Масеҳӣ, — об минбаъд ба шумоён зарур мешавад.

Абӯалӣ хост, ки ўро бо ягон сухани рӯхафзое ҷавоб гардонад ва шод кунад, аммо аз ҳалқи ҳушида танҳо ҷанд овози хирросӣ бароварда тавонисту бас.

Рӯзи дигар аллакай Масеҳӣ аз ҷой ҳеста наметавонист.

Сипас ба ҳазёнгӯй даромад. Гоҳо ба ҳуд омада, барои фаҳмотар гап задан илоҷе ёфтани мешуд ва изҳори ҳоҳиш менамуд, ки ўро дар ҳамин ҷо ба ҳоли ҳудаш гузошта бираванд. Онҳо бояд фурсату қуввати бокимодаро аз даст надода пеш раванд, аммо вай дигар ба ҳеч кучо рафта наметавонад.

Абӯалӣ ноилоч дастонашро болои ҳам гузошта, ҳомӯшона дар паҳлуи Масеҳӣ менишасти. Дар ин маврид ягон дорую даво мадад расонда наметавонист. Эҳсоси нотавониву бемуттакой ҳолати аз ҳама даҳшатовартарин аст. Алалхусус, ҳангоме ки дар паҳluent инсоне ҷон меканаду барои сабук кардани дарду ранчи ў илоҷе надорӣ.

...Абӯаливу роҳбалад часади Масеҳии тарки оламгуфттаро дар қаъри регзор дағн намуданд, то кафторҳои пошакор онро бароварда пора насозанд.

Баъди як рӯз онҳо шутури дувумиро ҳам гум карданд. Эҳтимол шутур дар ҳамон наздикиҳо бошад, аммо дар онҳо мадори ҷустуҷӯ боқӣ намонда буд. Бинобар ин, роҳашонро ба самти ҷануб идома додан гирифтанд.

Акунун Абӯалӣ пеш-пеш мерафту роҳбалад аз бари ў бо азобу машаққате қадам мениҳод. Ҳар ду ягона шутури бокимондаро дошта-дошта пеш мерафтанд.

Ҳангоми ғуруби Офтоб аз ҷониби уфуқ се чуссаи бузурге намудор шуд, ки дутояш чуссаи одамӣ буд. Он ду чусса ҳам чуссаи шутурро дошта-дошта, сӯйи инҳо мешитофтанд. Роҳбалад аз пой афтоду ҷашмонашро пӯшид. Якеи он чуссаҳо ҳам дар они воҳид ба зону зад.

— Худо ин арвохро фиристодааст, ки чони моро ситонанд, — пичиррос мезад роҳбалад. — Ман ҳис мекунам, ки ҳозир ҷон аз танам чудо шуда истодааст.

— Бархез, ин шабаҳи биёбонист! Ман дар ин хусус аз сайёҳон нақлҳои зиёде шунидаам! — гуфт Абӯалӣ.

Вале роҳбалад аллакай чизеро дарк намекард. Фақат суханони берабтеро ғурунг-ғурунг ба забон меоварду бас.

— Намозро кам меҳондам, — зери лаб ғур-ғур мекард ў, — шукру қаноат намекардам...

— Бархез! — гуфта Абӯалӣ ўро каме такон дод, аммо қариб буд, ки ҳудаш аз ғояти бемадорӣ аз пой фитад.

Онҳо боз ба роҳпаймой даромаданд. Роҳбалад аллакай ҳудро, зоҳирон, дар осмони хафтум медиҳ, ки зери лаб таъбиротеро канда-канда гуфтан мегирифт.

— Оҳ, падарҷонам! — пичиррос мезад роҳбалад. — Вах, чӣ қадар овози ҳушу гуворо доранд ин ҳуру париҳо! Вах, чи бӯйи муаттаре!

Роҳбалад аз паҳлуи шутур дошта-дошта беҳолу бемадорона қадам мезад, аз ин тараф ба он тараф мекалавид ва ҷашмонашро пӯшида, ҳамон пичир-пичир мекард.

Ногаҳон изи поии шутурро диданд. «Ягон каси дигар ҳам аз ин биёбон гузаштааст», — аз фикр гузаронд Абӯалӣ.

Шутур аз ин роҳ ким-кайҳо гузашта рафта буд. Атрофро заминҳои кишт фаро гирифта буданд, лекин Абӯалӣ инро ҳам ба зудӣ пай набурд.

Роҳбалад аз пичирросзани бозмонд. «Гап зада истоданаш беҳтар буд, — андешид Абӯалӣ, — таҳти садои ў қадам задан осонтар аст».

Баъд аз хаёл гузаронд: «Агар боз чанд қадами дигар гузорам, аз пой мефитам».

Шутур аз гаштан бозистод.

Дар рӯбарӯи онҳо хонае меистод. Дар паҳлуи он деворҳои қалъа шуълаҳои Маҳтобро инъикос менамуданд.

Абӯалӣ ба хона наздик омад ва ба дари он такя зада истод, зеро дигар мадори даст бардоштану кӯфтани дарро надошт.

Ин чо шаҳри Абевард буд.

Субҳ, тамоми рӯз ва шаби дароз Абӯалӣ дар хонаи торике меҳобид.

Дар паҳлуюш роҳбалад ҳам дароз кашида буд.

Баъзан онҳо аз хоб бедор шуда, пиёлаи оберо, ки касе дар паҳлуюшон гузашта буд, менӯшиданд ва боз аз ҳуш мерафтанд.

Баъдтар Абӯалӣ фахмид, ки онҳоро пирамарди фартути ҳаробае нигоҳубин мекунад. Абӯалӣ ҷашмонашро бодикқат бар ў дӯхт, аммо рангу рӯяшро дида наметавонист.

Оқибат, субҳдам, баъди ду рӯз, онҳо аз ҷой барҳоста, ҷор тарафро аз назар гузаронданд.

Шутур онҳоро ба худи дарвозаи шаҳр оварда буд. Дар кулбачаи шафати дарваза марди мӯчаррад – посбони қабристон зиндагӣ мекард.

– Ҳам падару ҳам бобои ман посбони қабристон буданд, – нақӣ менамуд он мард, – аммо ба Ҳудо бовар надоштанд. Ман ҳам бовар надорам...

Роҳбалад аз шунидани чунин гапҳо кару гунг мешуд. Баъди чунин сарсониву саргардониҳо ҳам панҷ вақт намозашро тарқ намекард.

– Ҳеч гуна ҳаёти ондунёй вучуд надорад, – меҳандид қабристонбон. – Ҳамаи онҳо дар ҳамин ҷо хуфтаанд!

Барои он ки чунин суханони гочу аблажонаро нашувавад, роҳбалад аз хонача баромада дур рафт.

– Пас, шумо ба чӣ бовар доред? – мепурсид Абӯалӣ.

– Ман ба инсон бовар дорам! Худо ёрӣ намерасонад, лекин одам ба одам ҳамеша дasti ёрӣ дароз мекунад. Агар касе ёрӣ нарасонад, маълум мешавад, ки ҳайвон аст, на инсон!

Қабристонбон шабонгоҳон норозиёна ғур-ғур мекард:

– Имрӯз боз як касро гӯронданд. Пештар ба тарзи дигаре мегӯронданд: муддати дурударозе ҷойи қабр интихоб менамуданд, то марҳум хушку гарм биҳобад. Аммо имрӯз чукурие кофта, ба даруни об бошад ҳам, мурдаро мепартоянд. Не-е, замона дигар шудааст! – оҳ мекашид қабристонбон.

Дар муддати чанд рӯз Абӯаливу роҳбалад қувват гирифтанд. Аз Абевард ҷониби Хоразм корвони бузургеро мұчаҳҳаз менамуданд. Роҳбалад қарор дод, ки ба ин корвон ҳамроҳ шаванд.

– Бори охирин аз биёбон гузар мекунам, – мегуфт ў. – Минбаъд сартарош мешавам, дигар аз роҳи масциду хона қадаме берун намениҳам!

Чурчон дурттар аз ин ҷо, дар тарафи гарб воқеъ гардида буд. Қабристонбон барои киро кардани шутуре аз корвоне, ки ба тарафи гарб мерафт, ёрӣ расонд ва Абӯалӣ ба роҳ даромад.

Ҳамроҳи роҳбалад Абӯалӣ ба Хоразм се мактуб фиристод. Яке – бо арзи ташаккуру миннатдорӣ ва тасвири саргардонихо ба вазир, дигаре – ба Берунӣ, савумӣ – ба Ширин.

– Агар ба корвон ҳамла кунанд, ту ҳатман ин номаҳоро пора-пора карда, ба шамол сар дех! – хоҳиш мекард Абӯалӣ.

Роҳбалад одами тамоман тарсуе шуда буд. Рӯзе чанд савораero дида, гумон кард, ки худи ҳозир онҳо ҳамла мекунанд ва дар як он номаҳоро пора-пора карда партофт.

Вале савораҳо одамони тамоман безарар буданд.

Абӯалӣ дар ин бора чизеро намедонист. Аллакай ба роҳ даромада буд.

## РУЧӮИ САВУМ

Имрӯз аз харитаҳои ҷуғрофӣ Бухороро пайдо намудан осон корест. Вале Гурганчро ёфтан андаке душвортар аст. Баъди истилои Чингизхон Гурганчро Урганҷ меномидагӣ шуданд. Шаҳри мазкур борҳо вайрону валангор шуда, хонаҳояш беодам мондаанд. Ҳоло начандон дурттар аз он ҷое, ки Гурганҷ воқеъ гардида буд, шаҳри Ҳева ҷой гирифтааст. Ҳозир аз Абеварде, ки як вақтҳо шаҳри қадимтарин буд, нишоне боқӣ намондааст. Харобазори шаҳр дар Ҷумҳурии Туркманистон, начандон дурттар аз истгоҳи роҳи оҳани Қаҳқаҳа, воқеъ гардидааст.

Корвоне, ки Абӯалӣ ҳамроҳаш аз Абевард баромада буд, гоҳо аз миёни шаҳрҳо мегузашт. Шаҳри қадимаи Нисо ҳам дар сари роҳ меистод. Бисёрии шоҳони парфиёни то эраи нав дар Нисо ба ҳок супурда шудаанд. Вале имрӯз ин шаҳрро ҳам аз харита наметавон дарёфт. Харобазорони нимашон зери ҳокмондаи шаҳри Нисо ҳоло ҳаждаҳ километр берунтар аз Ашқобод, дар шафати Богир ном авули туркманон, меҳобанд.

Нишопур шаҳри уламо, файласуфон ва фуқаҳост.

Нишопур аввалин шаҳрест, ки дар он мадрасаи олий бино кардаанд.

Дар қаъри замини Нишопур водопроводи ҳақиқӣ соҳта шуда буд.

«Ҷӣ гуна шаҳри нозанине мебуд Нишопур, агар корезҳояш дар рӯйи замину одамонаш дар зери замин воқеъ мегардиданд», – ҷунин ҳазл мекарданд дар мамлакатҳои муҳталифи исломии онрӯза.

Дар Нишопур файласуфи машхур – Шайх Абӯсаид зиндагӣ мекард. Дар ин шаҳр миёни Ибни Сино ва Абӯсаид оид ба фалсафа мубоҳисаи тӯлоние ташкил намуданд.

Абӯалӣ дар Нишопур чанд рӯз таваққуф намуд.

Аз Нишопур роҳ рост тарафи Ҷурҷон мебурд.

Корвони азиме аз дарвозаи Ҷурҷон ворид гашт. Ҳамаи ояндагон аз рӯйи тартиби муқаррарӣ ҳаққи духул месупурданд. Абӯалӣ ҳам ҳамёнашро омода намуд. Ҳамён хеле сабук шуда буд.

Баногоҳ аз тарафи кӯча ғуломони сипоҳӣ намудор шуданд.

– Роҳ дихед! Роҳ дихед! – дод мезаданд онҳо ба сари тоҷирон.

Роҳгузарон ба танаи деворҳо чафс мешуданд.

Савораҳо пирамарди сарулибоси гаронпӯшеро мебурданд, ки дастонаш занҷирбанд буданд.

– Ин бадбаҳт кӣ бошад? – пурсид Абӯалӣ аз роҳгузаре.

– Ин амири собиқи мо Қобус аст, – ҷавоб дод он ҷурҷонӣ. – Дирӯз маснади ўро писари амир Мануҷеҳр ишғол намуд.

– Ба қадом сабаб? – парешонҳотирона пурсид Абӯалӣ.

Номаи барои амир Қобус навиштаи Берунӣ ҳоло ҳам ҳамроҳи Абӯалӣ буд.

– Сабабашро донистан вазифаи ману шумо нест, – тақсир! – гуфт он ҷурҷонӣ. – Мо одамони бечораем...

Абӯалӣ даруни шаҳр даромад. Нияти ба ин чой одамонро ҳанӯз дар вақти аз Гурганҷ баромаданаш дар сар дошт. Барои амалий гардондани ҳамин мақсадаш регзору ағбаҳои кӯҳиву ботлоқзорони пурҷамҷамаро тай намуд. Орзу дошт, ки боз зиндагии осудаҳолонае насибаш мегардад. Шабҳои дароз дар работҳо рӯйи пахолҳои шӯразада хобидан ба дилаш зада буд.

Раҳорах бисёр масъалаҳои илмиро ҳам аз фикр мегузаронд.

«Амир маро ба хидмат қабул мекунад, – орзу мекард Абӯалӣ раҳорах. – Бигзор маошаш кам бошад, аммо, ба ҳар ҳол, кулбачаеро ичора гирифта, додарам Махмуд, Ширин ва Алии хурдсолро назди худ даъват карда метавонам. Он гоҳ бо ҳам осуда зиндагӣ мекунем. Муҳимтар аз ҳама – ман зуд ба кори илмӣ машғул шуда метавонам!».

«Ин шаҳрро ҳам тарк гуфтан лозим мешавад», – қарор дод Абӯалӣ.

Ҳамагӣ чанд рӯз дар корвонсарой истода, тарафи Дехистон, ба соҳили баҳри Хазар роҳ гирифт.

Дар Дехистон ў бо нархи арзоне дар қабати болои дӯкони хайёт\* хоначаеро ба ичора гирифт. Фақирона мепӯшиду фақирона хӯрок меҳӯрд. Ба миёни мардум камтар мебаромад.

Богу роғҳои ин ҷо шукуфон буданд. Ҳавояш доимо гарм ва аз сабаби буҳори оби баҳр хеле гализ буд.

Аҳолии шаҳр аз об таъмин буданд, ҳам ба одамону ҳам ба растаниҳо об мерасид. Дами саҳар аз таъсири боду ҳавои пурнам либосҳо тару сард мегаштанд. Абӯалӣ ҳар саҳар аввал ба риёзати бадан машғул гардида, сонӣ ба сари кор менишастан.

Аз рӯйи қайдҳои пешакие, ки ҳанӯз дар Гурганҷ рӯйи коғаз оварда буд, якбора ба таълифи чанд асар оғоз намуд. Дар охири ҳар рӯзи корӣ гирдогирди ў варакҳои навишта ғарам мешуданд.

Хайёте, ки Абӯалӣ дар хонааш ичора менишастан, номи худро базӯр навишта метавонист. Аммо дар ҳамон вақтҳое, ки Абӯалӣ аҳён-аҳён ба шаҳр мебаромад, хайёт дуздида-дуздида ба он хонача

---

\* Хайёт – дӯзанд, дарзӣ.

медаромад. Варакъоеро, ки ичоранишин бо хатти резай зич пур карда буд, хонданй мешуд. Ҳарфҳо шинос буданд, онҳо калимаҳои маълумеро баҳам меоварданд. Аммо фаҳмидани маъни умуниашон ниҳоят душвор буд. Хайёт зўр мезад, ки ақаллан маъни чанд ибораро сарфаҳм равад, аммо сараш зуд ба дард медаромад: «Ичоранишин китобҳои пурхикмате менавиштааст!».

«Бигзор нависад, – аз фикр мегузаронд хайёт. – Шояд ягон фақеҳ ё файласуфи машхур шаваду ба ҳамин васила шаъну шуҳрати хонаи маро бардорад. Мухимаш он ки ичорапулиро дар вақт-вақташ месупорад».

Абӯалӣ пули зиёдатие надошт, аз ин рӯй, шамъ афрӯхта наметавонист. Вагарна шабҳо ҳам кор мекард. Аммо шаб барои фикру андеша қулай буд. Гоҳо ҳалли бисёр масъалаҳои норавшан маҳз шабона ба сар меомад. Як шаб Абӯалӣ хунукии сахтеро ҳис кард, аммо ҳаври баланди ҳавои берунро медонист. Хунуқӣ аз даруни дилу чигараши медамид, дасту поҳояш меларзиданд. Ў барои рафъи сустии ногаҳонӣ ва хунукии баданаш хеле кӯшида, оқибат дароз кашид. Тамоми либосу палоси хонаро ба рӯяш гирифт, аммо ларза дур намешуд.

«Агар баъди сардӣ дар бадан гармӣ пайдо шавад, нишонаи он аст, ки ман ба табларза гирифтор шудаам», – меандешид Абӯалӣ.

Баъди муддате ҳарорати бадан оғоз гардид. Ҳазору як фикру андешаи мубҳам ба сараш мезаданд. Абӯалӣ дандонҳояшро ба ҳам газида меистод, то аз ҳуш наравад. Баъди гармӣ аъзои баданаш суст шуданд. Аллакай шаб шуда буд. Абӯалӣ дар обу арақ ғӯтида, бехолу bemador mehobid.

Касалиро муайян кардан душвор набуд.

– Ман гуфтам-ку, бисёр одамони мо ба табларза гирифтор мешаванд, – шарҳ медод дар рӯзи дигар соҳиби хона. – Ин ҳамин хел ҷой. Аз ин ҷо рафтанат

лозим меояд, дар иқлими мо табобат ёфтнанат амри мухоласт!

Абўалӣ ба табобати худ пардоҳт. Ҳар гуна доруворӣ тайёр кард. Аммо дард баъди се рӯз аз нав хурӯҷ намуд. Абўалӣ наздикони хурӯҷро ҳис мекард ва дар муқобили он ҳамчун муқобили ҷанг тайёри медиҳд.

Тамоми мушоҳидаҳояшро аз рафти касалии худ рӯйи қоғаз меовард.

Ният дошт, ки баъдтар дар асоси ин қайдҳо рисолае навишта, номашро «Дар бораи вараҷа» гузорад. Рисола барои табибон фоидан калон оварда, беморони зиёдеро аз ин касалӣ начот ҳоҳад дод.

Чун шиддати беморӣ паст фуромаду таъсираш камтар шуд, Абўалӣ қарор дод, ки ба ҷойи дигаре биравад.

Пулҳои ӯ тамом шуда буданд. «Ба Ҷурҷон бояд баргашт. Дар он ҷой ба табобати беморон машғул шуда, қути лоямуте пайдо ҳоҳам кард», – андешид Абўалӣ.

Вале дар дилаш умеди дигаре ҳам маҳфуз буд: шояд бандоҳ амир Қобус баргардад. Аз ин рӯ, мактуби Беруниро мисли пештара ҳамроҳи худ мегардонд.

Ба Ҷурҷон ӯ бо ҳамёни ҳолӣ баргашт.

Дар корвонсарое қарор гирифта, тамоми либосҳои нави ҳанӯз аз давраи Гурганҷ ҷамъкардаашро фурӯҳт.

Пули либосҳо барои ҷанд ҳафта умру рӯз мерасид.

Дар бораи ҳолати вазнини бенавоии худ қасидае ҳам навишт:

**«Бузургӣ ёфтам, аммо ба шахре нест миқдорам,  
Гарон андар баҳо гаштам, валекин бехаридорам»\***

---

\* Байт аз асли арабияш ба тоҷикӣ гардонда шуд (Мутарҷим).

—чунин оғоз мегардид он қасида.

Амир Қобус дар зиндон вафот кард. Барои дафни часади амир дар Чурҷон мақбараи азиме соҳтанд. Баъд писари ноҳалафе, ки падарашро зинда-зинда ба гӯри торики зиндон андохта буд, соҳтмонро анҷом дод.

Абӯалӣ танҳо ба пораи ноне қаноат менамуд. Нонҳои арзонтаринро меҳарид.

Он шаб охирин вараки боқимондаро пур мекард. То ҳадди имкон хурду реза менавишт, аммо, чӣ илоҷ, ин варақ ҳам анҷом пазируфт!

Дар паси девор одаме хирроссанон оҳу нола мебаровард.

Абӯалӣ кӣ будани ўро аз ҳӯҷаини корвонсарой пурсон шуд.

— Тоҷире бадбаҳти балҳист! – ҷавоб дод ҳӯҷаин. – Аз афташ, яхоб ҳӯрдааст, ки сармош задааст. Дар ин шаҳр ҳешу таборе надорад, дар кучо будани шиносӯ ҳамсафаронашро ҳам намедонад...

Миқдоре аз дорувориҳои Абӯалӣ боқӣ монда буданд. Ӯ ҳамонҳоеро, ки дилро пуркуват мекарданд ва ҳарорати баданро мефуроварданд, чудо кард.

То саҳар дар сари болини тоҷир нишаста баромад, дорую даво манфиат расонданд. Тоҷир оҳиста-оҳиста ором гирифт ва нағасгириаш ба тартиб даромад.

Ўро ҳӯрондан лозим буд, Абӯалӣ нони қимати гандум ҳарид. Ҳудаш ин саҳар аз баҳри ҳӯрдан гузашт.

Баъди ду рӯз тоҷир ба пой барҳоста, аз пайи таҷҳизи корвон шитофт.

Барои Абӯалӣ чомае тухфавор оварда, миқдоре пулаш ҳам дод.

— Биёед, ҳамроҳ ба Балҳ мераҳем. Шумо меҳмони муҳтараму азизи хонадони мо мешавед, – даъваташ намуд тоҷир.

Абӯалӣ даъвати ўро рад намуд. Аммо ба тоҷир фаҳмонда наметавонист, ки Балҳ дар наздикии Ғазна –

пойтахти Султон Маҳмуд воқеъ гардидаасту дар Балх ҷонишини султон ҳукумат меронад...

Пештар Абӯалӣ аз пулу тухфаи беморон даст мекашид. Ҳоло ҳам ҷомаву ҳам пулро бо миннатдорӣ қабул кард, зеро ба ивази пул когаз ҳаридан мумкин буд.

Писари ҳӯҷаини корвонсарой ҳам гирифтори қасалӣ буд. Пойҳои ў пайваста меҳориданд. Писарак аз ғояти ҳориш поҳояшро хуншор менамуд. Ҳориш муддате басандга шуда, боз ҳурӯҷ мекард. Бачагони ҳамсоя бо писарак бозӣ намекарданд.

—Дар Ҷурҷон табиби донишманде нест! Як вақтҳо дар хидмати Амир Қобус ҳаким Абӯсаҳли Масехӣ ном табиби бузурге ҳузур дошт. Одами бисёр фозиле буд. Шояд шумо ҳам дар бораи он қас шунида бошед? — мегуфт ҳӯҷаини корвонсарой. — Ҳамин тавр ў ба Гурганд гузашта рафт. Ман ҷуръат карда аз ў дасти мадад пурсида натавонистам. Масехӣ шогирдон ҳам дошт. Албатта, ҳозир онҳо ҳам нестанд. Бо рафтани Амир Қобус одамони наздики ў низ рафтанд. Амири нав, писари Қобус, бо Султон Маҳмуд азми дӯстӣ дорад.

Абӯалӣ решай рустанини даркориро пайдо кард. Рустани дар замини паҳлуи корвонсарой мерӯйид. Решаро тоза карда, каме думбаи гӯсфанд талаб ҳост ва равғани молиданӣ тайёр соҳт.

Ҳӯҷаин аз он ҳамагӣ се маротиба ба пойҳои писарааш молиду ҳориш тамоман гум шуд. Абӯалӣ ҳоҳиши намуд, ки ягон даҳ рӯз молида истад, то муддати табобат ба охир бирасад. Ҳӯҷаин барои эҳтиёт онро маҳфӣ-маҳфӣ ба пойҳои худаш ҳам мемолид, то мабодо дар оянда ҳориш пайдо нақунанд.

Акнун Абӯалӣ метавонист то охири умр дар корвонсарой бепул истиқомат кунад.

Овозаи ҳакими донишманд дар тамоми маҳалла паҳн гардид. Акнун ҳар сахар ба назди Абӯалӣ беморон омадан мегирифтанд.

– Ҳакими бисёр доно будааст, – аз даҳон ба даҳон мегузаштанд ин суханон, – ҳамсояи маро табобат кард, додараравиши маро шифо баҳшид. Пули зиёде ҳам намегирад. Чӣ қадаре ки дихӣ, ҳамонро мегирад, дигар чизе талаб намекунад.

Абӯалӣ соҳиби як миқдор пул шуд.

«Шояд акнун ман ба мақсади зиндагиам расида бошам, – аз фикр мегузаронд ў баъзан. – Одамонро табобат мекунам, онҳо хурсанд мешаванд, ба ман изҳори ташаккур менамоянд. Мухточи касе нестам, аз касе қарздор ҳам нестам. Машгулияти илмиро давом дода метавонам. Аммо, афсӯс, касе нест, ки ҳамроҳаш маслиҳат қунем, баҳса мунозира ороем!».

Дар Ҷурҷон одаме мезист, ки ўро Абӯмуҳаммади Шерозӣ меномиданд. Ў шахсе бадавлат буда, амлости зиёде дошт. Суҳбатҳои илмиро дӯст медошт. Рӯзе аз асп галтиду дасташ баромад. Абӯалӣ ба хонаи вай барои даровардану бастани дасташ омад.

Дар хонаи Шерозӣ ҷашми Абӯалӣ ба «Мобаъдуттабиа»-и Арасту, ҳамон китобе афтод, ки мифтоҳи фаҳмишашро Форобӣ ба дasti ў дода буд.

– Бисёр китоби душворфаҳм, – гуфт Шерозӣ, – ким-чӣ хел маҳлуту мавхум...

Абӯалӣ баъзе масъалаҳои асосии онро ба Шерозӣ фаҳмонд.

– Ана чӣ хел будааст... – дар ҳайрат афтод соҳиби хонаи пурсарват. – Маълум мешавад, ки шумо на танҳо ҳакими тавоно ҳастед, балки улуми фалсафаро ҳам амиқ фаро гирифтаед. Чунин дараҷаи донишро фақат ду нафар аз одамони маълум доро буданд. Ҳатто рӯзе шарафи суҳбати онон насибам гардид...

– Беруниву Масехиро дар назар доред? – пурсид Абӯалӣ.

– Оре, – зиёдтар дар ҳайрат афтод Шерозӣ. – Онҳоро шумо ҳам медонед? Ҳа-ҳа, маро бибахшед... Аз ҳоҳиши ман дар тааҷҷуб наафтода, назди тиреза рафта, тарафи рости рӯятонро ба ман мегардонд...

Абӯалӣ дар тааҷҷуб омада бошад ҳам, ба назди тиреза рафт.

Шерозӣ ҷанд дақиқа ба рӯйи ӯ нигарон истод.

– Наход бахту саодат ба хонаи ҳақиронаи ман меҳмон шуда бошад?! – ногаҳон ба гап даромад ӯ. – Магар ман худи ҳамон Абӯалӣ Ҳусайн ибни Абдуллоҳ ибни Ҳасан ибни Алӣ ибни Синоро мебинам?!

– Шумо номи маро аз кучо медонед? Онҳое, ки маро дар ин шаҳр мешиносанд, танҳо Абӯалӣ гуфта ном мебаранд...

– Ҷашми мо аз нури саодаташон равшан! – давом медод Шерозӣ. – Пас, ман нахустин аз шумо шодкомаи ҳабари тозаро мегирифтаам?!

– Ҷӣ ҳабар будааст? – пурсид Абӯалӣ ва ҳамон дам аз ҳаёл гузаронд: «Мумкин додарам омада, маро кофта истода бошад?».

– Шуморо худи Султон Маҳмуди Фазнавӣ ба хидмати дарбори худ даъват мекунад!

– Ҷӣ тавр ӯ маро даъват карда метавонад?

– Зоҳирон, шумо дер боз дар масциди ҷомеи мо набудаед. Як сари қадам он ҷо дароед, ҳатман дароед. Дар девори масцид ҳудро ҳудатон мебинед, расми ҳудатонро мебинед! Он суратро Султон Маҳмуд ба амири моён Манучехр фиристодааст. Манучехр амр додааст, ки онро дар девори масциди ҷомеъ оvezанд. Пас, ҷаро ҳурсандӣ намекунед?!

– Дар он ҷо катиба ҳам ҳаст?

– Ҳаст, бисёр оличаноб! «Султон Маҳмуди Фазнавӣ фозилтарин ва донотарини уламо (баъд аз ин

номатон меояд)-ро барои хидмати дарбори худ меҳонад». Ва аз ҳар касе, ки шуморо мебинад, Султон Маҳмуд талаб дорад, ки ҷоягонро фаврӣ ба ҳатиб, ё имом, ё амир маълум кунад ва барои ин мукофоти сазовор мегирад».

– Ташаккур, – гуфт Абӯалӣ ва қӯшиш намуд, ки сухани болоро хушҳолона баён намояд, аммо натавонист.

– Ба назарам, ин ҳабари ман шуморо дар ташвиш андохт, – гуфт Шерозӣ. – Ҳонаи маро ҳонаи дӯстнатон ҳисобед. Фаҳмида, ки Беруниву Масехӣ аз Ҷурҷон ба хидмати Ҳоразмшоҳ рафтаанд. Аммо сабаби тарки ёру дӯston намудан ва ба ин ҷой омадани шумо дар чист?

Ҷойи шакку шубҳае набуд. Аз ин рӯ, Абӯалӣ кушоду равшан ҷавоб дод:

– Сабабгораш даъвати Султон Маҳмуд аст. Шумо, албатта, муносибати ўро бо шоир Фирдавсӣ шунидаед ва золимиву ҳунҳориҳои ўро хуб медонед. Султон аҳли маҷлиси моро ба дарбори худ талаб намуд, барои ҳамин аз Ҳоразм баромада рафтнам лозим омад. Масехии қӯҳансол дар миёнароҳи резгорон аз олам даргузашт. Ӯ ҳамроҳи ман ба Ҷурҷон омада истода буд. Берунӣ бояд дар дарбори султон бошад, – Абӯалӣ рост ба ҷашмони Шерозӣ менигарист.

Бисёр ҷизҳо ба қарордоди ҳозираи Шерозӣ вобаста буданд.

«Наход ҳуди ҳамин рӯз шутуре киро карда, баромада рафтнам лозим бошад? Вале кучо бояд рафт? Дастони Султон Маҳмуд бисёр дарозанд».

– Ҳамаашро фаҳмида, – гуфт Шерозӣ. – Шумо бехуда дар корвонсарой қарор гирифтаед. Дар байни мардум камтар гаштанатон даркор. Ман набошам, каси дигар, албатта, шуморо мешиноҳт. Агар ҳоҳед, ки дар шаҳри мо бимонед, бояд ягон ҳавлӣ ҳарид, номаълумакак дар он истиқомат карда гардед. –

Шерозӣ ба фикр фурӯ рафт. – Ҳамсояи ман ҳавлиашро фурӯхта, ба Нишопур меравад, – Шерозӣ аз нав хомӯш монд. – Намедонам ин фикри худро ба шумо чӣ хел нозук фаҳмонам. Зоҳирان, аз дур сар кардан беҳтар будагист... Тамоми умр орзу мекардам, ки дар сухбати мардони донишманд нишаста, лаззату ҳаловат бардорам. Агар ин ҳонаро барои шумо ҳарида дихам, шумо ақаллан розӣ мешавед, ки гоҳ-гоҳ ба ман ҷойҳои номафҳуми китобҳои душворфаҳмро шарҳу тафсир дидед? Ба ё, мумкин аст, дар бораи донишшатон маҳсус барои ман ягон китобе нависед? Номи шуморо ман пинҳон медорам. Тайёрам, ки шабу рӯз машгули дуву фотиҳа гардам, то шумо матлаби ноҷизи маро адо намоед.

Баъди чанд рӯз Абӯалӣ бо ҳӯҷанини корвонсарой ҳайрухуш намуда, ба ҳонаи ҳаридаи Шерозӣ гузашт.

Шариат кашидани сурати инсонро мамнӯъ меҳисобид. Фақат кашидани расми мурғу шоҳони афсонавию гулу меваҷот иҷозат дода шуда буд. Бе ин ҳам, масалан, сурати занеро, ки рӯяшро аз ҷашми бад мепӯшад, чӣ тавр кашида метавонистӣ?!

Бародарзодаи Ҳоразмшоҳ – Арроқ рӯзе дар базми тарабе тасвири Ибни Синоро рӯйи қоғаз оварда буд.

Ҳозир айни ҳамон тасвир дар масциди ҷомеъ оvezон буд. Албатта, ин тасвир ҳам амали Арроқ аст. Пас, маълум мешавад, ки вай аллакай дар доираи дарбори Султон Маҳмуд мебошад. Ҳамчунин, албатта, ӯ на аз рӯйи ҳоҳиш тасвири дӯсташро кашидааст. Рӯзе Абӯалӣ, дар вақти набудани одамон, ба масциди ҷомеъ омад.

«Ҳоли дӯstonат чӣ шуда бошад, Ҳусайн? Берунӣ дар чӣ ҳол аст? Ӯ ба мутеият одат накарда буд, аммо султон тобеияти тамомро талаб мекунад. Аз тарафи Ҳоразм ҳабари дурусте намеояд. Фақат мегӯянд, ки

Хоразмшоҳ бемаҳал вафот кардааст, ҳоло бародари вай Маъмун, амаки дигарии Апроқ, дар сари таҳт аст».

Абӯалӣ ҷониби Гурганҷ боз мактубе фиристод. Мактуб ба унвони дӯсти тоҷири ўравона шуда буд. Вай ҳатман хабари саломатии ўро ба бародарааш Махмуд мерасонад. Абӯалӣ ҳатто ҳамроҳи мактуб ба онҳо пул ҳам фиристод. Пули зиёде набошад ҳам, дасти онҳоро гирифта метавонист.

Акнун тарҳи ришу мӯйлабро дигар кардан лозим буд. Салларо ҳам дигаргунтар бастан даркор мешуд. Он гоҳ ўро шинохтан душвортар мегардид.

Абӯалӣ ҳанӯз дар корвонсарой бо Ҷурҷонии ҷавон, ки бо иштиёқи тамом дар дорусозӣ кумакаш мерасонд, шинос шуда буд. Абӯубайди Ҷурҷони шимиазҳаб аз дasti навқарони Махмуд гурехта буд. Он вақт ў намедонист, ки шогирди яқумрии Абӯалӣ шуда, биступанҷ соли ҳаёташро ҳамроҳи устодаш мегузаронад.

Алҳол шармгинона ба хона медаромад. Агар Абӯалӣ дар ин вақт машгули таълиф бошад, шогирд ҳомӯш меистод ва кӯшиш менамуд, ки ҳатто нафасгириаш ба фикри устод ҳалале нарасонад. Бехабар аз худ тамоми хислатҳои Абӯалӣ, аз чумла, тарзи роҳгардӣ, ҳаракатҳои канда-канда, одати ҳангоми фикр нимпӯш кардани ҷашмҳоро чида мегирифт.

Абӯалӣ барои ў бобҳои алоҳидаи «ал-Маҷастӣ»-ро нақл мекард. Ба тарзи худ фаҳмидаи бисёр андешаҳои мунаҷҷими Юнони Қадим Батлимусро ҳам ба ў гуфта медод. Гоҳо гарки андешаҳо гашта, баҳсу мунозираҳои худро бо Берунӣ ёдовар мешуд. Бо вучуди ин ҳама, Берунӣ аз фикри он, ки Замин дар атрофи Офтоб давр мезанад, рӯй наметофт. Абӯалӣ ҳозир ҳам, дар ҳузури шогирдаш, бо Берунӣ баҳс оғоз менамуд. Зимнан, гӯё, ки худ бо худ шоҳмотбозӣ мекарда бошад,

гоҳ аз ҷониби Берунӣ шарҳу далелҳо меоварду гоҳ аз ҷониби худ. Ҷурҷонӣ дар паҳлуи устод рӯйи қолин нишаста, тамоми гуфтаҳояшро бодиққат гӯш медод. Боре Берунӣ дар мубоҳиса ғолиб омад ва Абӯалӣ ногаҳон аз шарм ҳомӯш монд. Ӯ далелу бурхоноти дақиқ ва хулосаҳои амалий мечуст, то ракибашро мағлуб созад, аммо хулосаҳояш ковок мебаромаданд, тоб намеоварданд...

Баъд Ҷурҷонӣ аз устодаш илтимос намуд, ки фикру андешаҳояшро доир ба илми мантиқ баён кунаду вай онҳоро навишта гирад. Ҷурҷонӣ гуфтаҳои устодро бо ҳатти ҳонову муҷалло батартиб навишта мегирифт. Китоби «ал-Муҳтасар-ул-авосит» ба ҳамин тариқа пайдо шуд.

Барои Шерозии хайрҳоҳу накӯкор ҳам китобе навиштан лозим буд.

Шерозӣ ҳар шаб омада сафаҳоти наверо, ки Абӯалӣ шабона барои ӯ менавишт, бодиққат гӯш мекард. Абӯалӣ чунон саргарми кор шуд, ки ба ҷойи як ду китоб навишт. Китоби аввал аз фалсафа баҳс карда, «ал-Мабдаъ в-ал-маод» номиде мешуд. Китоби дигар оид ба ҳодисаю воқеоте буд, ки худи Абӯалӣ онҳоро ба мушоҳида мегирифт ва «ал-Ирсад-ил-куллия» ном дошт.

Оқибат ӯ таълифи китоби аз ҳама муҳимтарин, китоби тамоми ҳаёти худ, китобе, ки барои ҳар як табиб зарур буд, оғоз намуд. Он китоб «ал-Қонун фӣ-тиб» ном гирифта буд.

Ба ҳамин минвол рӯз аз пайи рӯз мегузашт.

Субҳдам ӯ ба таълифи «ал-Қонун» машғул мегардиду рӯзона ба таълими Ҷурҷонӣ.

Ҳамроҳи Ҷурҷонӣ кор бисёр хуб пеш мерафт. Ӯ на танҳо тамоми гуфтаҳои устодро навишта мегирифт, балки барои фаҳмидани мазмуну моҳияти ҳар як ибора кӯшиш менамуд. Барои ҳамин, агар Абӯалӣ ягон

маъниву мафхуми мураккабро баён кунад, ў дарҳол шарҳу тафсири онро мепурсид. Минбаъд Абӯалӣ фикрҳояшро соддатар иброз менамуд. Китоби мантиқе, ки онро барои шогирдаш мегуфту вай навишта мегирифт, хеле содаю фаҳмо буд.

Абӯалӣ баъди таълими Ҷурҷонӣ боз аз пайи фикри китоби дигаре мешуд. Ў ҳамеша дар як вақт ба навиштани якчанд асар машғул мегардид.

Бегоҳихо Шерозӣ меомад.

Сонӣ шаб фаро мерасид ва Абӯалӣ ба навиштани китоби барои Шерозӣ пешбинишуда мепардоҳт.

Баъд аз он субҳ медамид.

Аз тарафи Гурганд ҳеч ҳатту ҳабаре набуд.

Абӯалӣ аз нав ба навиштани нома медаромад. Ин дафъа якбора ду мактуби якхела навишта, бо дасти одамони гуногун роҳӣ намудашон.

Абӯалӣ намедонист, ки тоцир кайҳо дар вақти гузаштан аз дарёи Итил мурда, писари калонии ў баъди марги падар ҳавлию молу мулкашонро фурӯҳта, ҳамроҳи аҳлу иёлаш ба шаҳри дигаре рафта буд.

Шерозӣ субҳдам ба хонаи Абӯалӣ давида омад. Азбаски ҳамеша бегоҳихо меомад, ташрифи ҳозирааш бебало наменамуд.

– Тамоми нақшаҳо барбод рафтанд! – гуфт Шерозӣ. – Касе шуморо шинохта, аз ин хусус амир Манучехро ҳабардор кардааст. Ин амир кайҳо боз муҳаббати ҳудро нисбат ба Султон Маҳмуд исбот кардан меҳост. Аз ин рӯ, дар қадом лаҳзае, ки набошад, ғуломон омада шуморо ба ҳузури амир бурда метавонанд. Бибахшед, ки ман бе руҳсати шумо ҳолати воқеиро ба яке аз хешовандонам арз намудам. Он хеши ман дар ҳамсоягии вазири амир истиқомат мекунад. Вазир ба ў маҳфӣ гуфтааст, ки дар шаҳри мо будани шуморо ба гӯши амир расондаанд. Хешам аз ин хусус маро дарҳол воқиф намуд. Ман зуд ба шумо расондам.

– Аз нав ба корвонсарой гузаштан лозим меояд, – гуфт Ибни Сино.

– Не-не! Ман аллакай барои шумо саворие омода намудам. Он хешам ҳатто ба номи Сайидаи ҳокими Рай муаррифиномае тайёр кардааст. Шумо ба Рай меравед...

Ҳамин дам Ҷурчонӣ ба хона даромад.

– Ин шогирди ман аст, аз ӯ гапи пинҳоне надорам, – гуфт Абӯалӣ. – Туро лозим меояд, ки ҳамроҳи муаллими дигаре машгулиятатро ба охир расонӣ, – гуфт ӯ ба тарафи Ҷурчонӣ. – Ман бояд аз ин чой ба зудӣ биравам. Ҷойи исти маро ба амир хабар додаанд.

– Ман ҳам ҳамроҳатон меравам, устод, – оромона гуфт Ҷурчонӣ.

– Дурусттар андеша бикиун. Агар ин қадар майли рафтан дошта бошӣ, баъдтар меравӣ.

– Ман аллакай ба сари чунин қарор омадам.

– Аммо барои ту ҳёти осудаҳолонаэро ваъда карда наметавонам.

Абӯалӣ китобҳоро гункунон суханашро давом медод:

– Ба ҳар навъ, андеша бикиун...

– Қарорам қатъист, устод! – ҷиддан изҳор дошт Ҷурчонӣ. – Охир, барои шумо дӯсте ҳамсұхбату ёрирасон даркор аст?

– Кӣ дар ин рӯзгори мо аз дӯстӣ рӯй метобад...

– Ин тавр бошад, ман ҳамроҳатон меравам, устод!

Баъди як соат аллакай устоду шогирд аз Ҷурчон баромада рафтанд.

Ҳокимзани шаҳри Райро Сайида, яъне «Бону» меномиданд. Рай шаҳри калоне ва бисёр амлеки гирду атрофаш тобеи он буд.

Ҳокими пештараи Рай шавҳари Сайида буд. Аз ӯ Маҷд ном писараки хурдсоли касалие ворис монда буд. Ҳоло Сайида ба ҷойи Маҷд салтанат меронд.

Роҳбарии давлатро бар уҳда доштани зане, ки рӯяшро аз ҳар гуна ҷашми бад мепӯшид, андаке ғайримуқарарӣ метофт, зоро бо вай маслиҳат кардани вазиру сарлашкарону қозиву ашрофон лозим меомад. Бояд ин зан онҳоро фармон медод.

Хоҷагони ҳарам, хидматгорони фармонбардораш аз рафти ичрои ин фармонҳо ҳабардораш карда меистанд, овозаҳои шаҳрро ба гӯшаш мерасонанд.

Дар як кунҷи ҳонаи хоси Саййида писараке нишастааст. Ин писари ўст. Писарак зиқ аст. Расман ўҳокими давлат, амир аст, аммо то дами камоли ў ба ҷояш модараш ҳукмронӣ мекунад.

Писарак ба камол расид, акнун ў ҷавони болиг аст. Хидматгорони ҳассосе ҳар қадамашро зери назорат мегиранд. Ана, вакти аз назди вазир гузаштан ў ба тарзи ачибе ҷашмакӣ зад. Ба бону ҳабар додан лозим аст. Мабодо писари ў фикри сӯйқасдеро надошта бошад! Мабодо ҳукуматро ба дасти ҳуд қашида гирифтани набошад! Ана, дар бог сайругашт дораду ҳамвора гирдогирди буттае мегардад. Баъдтар буттаро аз назар гузарондан лозим: мабодо дар зери он қасе пинҳон нашуда бошад, мабодо пичирроси онҳо набаромада бошад!

Тарзи ҳуфтухобашро ҳам тафтиш кардан лозим!  
Тарзи таомхурияшро ҳам муоина намудан даркор!

Беҳтар мешуд, агар ўро тамоман аз дарбор берунравӣ намегузоштанд.

– Мегӯянд, ки вай дари ҳонаашро қулф карда, танҳо менишастагӣ шудааст!

– Бале, тамоми рӯз қасеро ба ҳузураш напазирифта, танҳо нишаст!

– Дар ҳонааш ба чӣ коре машғул буд?!

– Ба ҳеч кор!

– Дурӯғ!

– Бале-бале! Кайҳо боз одате пайдо кардааст, ки ба ҳеч кучо намебарояд, касеро дидан намехоҳад. Ҳуд ба ҳуд, танҳо ва бегапу ҳарф дар хонааш менишинад. Як рӯзи дароз, ҳатто панҷ рӯз мисли кару гунг нишаста метавонад.

Аз ин гапҳо Саййида ба тарс афтод. Мабодо писараш гирифтори ягон қасалӣ нашуда бошад?! Албатта, майлу рағбати ҳукуматрониро дар дил дорад, аммо бе вориси таҳту ҷоҳ ҳукумат ба кӣ даркор?! Охир, ҳукуматро ба дasti писари ҳуд бояд дод, на ба ягон қаси бегона!

Вазир ана дар ҳамин лаҳза ҳабар медиҳад, ки ба Рай табиб ва файласуфи машҳур Ибни Сино омадааст.

–Худи ҳамон! – мегуфт вазир. – Афту андомаш комилан ба ҳамон сурати фиристодаи Султон Маҳмуд монанд. Бо Ибни Сино чӣ бояд кард?! Шояд, иззату икромаш намуда, ҷанд ғуломеро ҳамроҳ қунему ба ҳузури султон фиристем?!

– Иззату икромаш намоед, – қарор медиҳад Саййида. – Аммо ба ҳузури султон фиристодан даркор нест! Мо тобеи султон неstem! Дасти султон аз мо хеле дур аст. Агар Ибни Синоро ба ҳузури ўфиристем, султон гумон меқунад, ки мо майли тобеияти ўро дорем. Бигзор табиб писари моро муолиҷа қунад, шояд аз тобобати ўманфиате бинад. Табибони мо қасалиро дарёбанд ҳам, сабаби онро пайдо карда наметавонанд. Шояд ҳамин мусоғир илочи табобаташро пайдо қунад...

Баъди муддати дурударозе нахустин бор Абӯалӣ паноҳгоҳе намечӯяду пинҳон намешавад. Ў дар кӯчаҳои шаҳр озодона қадам мезанад. Бо вай аллакай одамони роҳгузар саломуалейку пурсупос меқунанд, зеро медонанд, ки марде накӯкор аст. Дар борааш мегӯянд, ки ҳамаро табобат меқунад, алалхусус қасалиҳои саҳтро аз таҳти дилу ҷон муолиҷа менамояд. Боз

мегӯянд, ки ҳатто ба табобати молихӯлиёй писари бону машгул аст!

Сурати султон фиристодаи Ибни Синоро дар хонаи хосай худ нигоҳ медорад. Гоҳо дар дами танҳой саросар аз назар мегузаронад.

Дар сурат акси рӯйи ҷавонмарди тақрибан сисола ва ё, шояд, аз он ҳам ҷавонтаре нигошта шудааст. Мегӯянд, ки дар бораи хираду фазилати вай аллакай афсонаҳо бофта шудаанд. Чунин ҷавону... Ҳайр, ҷойи шакку шубҳае нест, вақти Ҳадичаро ба занӣ гирифтан Пайғамбар аз ин ҳам ҷавонтар буд! Дар қисмати Ҳадича ҳам, монанди Сайида, ҷашидани лаззати ҳаёти бевазани буда метавонист. Ҷеҳраи зебову нуроние дорад ин Абӯалӣ! Аз хидматгорони ҳарам пурсидан лозим аст, ки писарашро чӣ гуна табобат мекунад.

Хоҷагони ҳарам дар ин ҳусус нақлҳои ачибу ғарibe мекунанд.

Табиби нав Абӯалӣ писари бонуро дар боғ сайругашт медиҳад. Онҳо дар он ҷо дар сояи дараҳтон нишаста сухбат мекунанд. Абӯалӣ воқеаву таъриҳхоро нақл мекунаду Мачд ӯро гӯш мекунад, ҳарамҳоҷагон ҳам ӯро дуздиона гӯш медоранд...

Мачд дар қасри муҳташаме танҳо мезист. Дар гирду атрофаш хидматгорони зиёде ҳалқа зада бошанд ҳам, худро яккаву танҳо ҳис мекард. Модараш бачагонро ба назди ӯ намегузозшт. Ӯ на рафиқе дошту на ҳамсӯҳбате!

Абӯалӣ тақрибан бе доруворӣ муолиҷа мекардаш. Фақат баъзе доруҳои қувватафзой медоду бас. Аммо ҳамроҳаш бисёр сайругашт мекард.

Баъд аз сухбат бармаҳал ба қаср омада, ӯро, худи Мачдро, маҷбур мекард, ки мустақилона ба риёзати бадан машгул шавад.

Баъди он аз хидматгорон ҳоҳиш мекард, ки ифлосиҳои қаъри ҳавзро бардоранд. Ин ҳавз дар

миёначойи боғ кофта шуда, солҳои зиёде инҷониб обаш пур накарда буданд. Абӯалӣ барои оббозӣ ёд додани писари Сайида машғул гардид.

Баъди чанд моҳе саломатии Мачд аз ҳамаи хавфу ҳатарҳо эмин гардид. Ӯ ҳамроҳи одамон мӯтадил гап мезадагӣ шуд, гоҳо, ҳатто, худаш ихтиёри ба сухбат медаромад.

«Китоб ул-маод»-ро Абӯалӣ дар Рай навишт.

Беморон саҳарии барвақт ба ҳузураш меомаданд, онҳоро самимона муолиҷа мекард.

Баъди он ба қаср рафта, ба таълими Мачд машғул мешуд.

Баъдан ба хона баргашта, ҳамроҳи шогирдони дигараш машғулият мегузаронд. Дар ин дарсҳо Ҷурҷонӣ ҳам ҳамроҳи шогирдон иштирок мекард.

Баъзе шогирдон рӯзе ду бор меомаданд – як бор субҳи бармаҳал, вакте ки Абӯалӣ bemorонро қабул мекард, дафъаи дувум шабона – ба дарсҳои фалсафа, ҳисоб ва ҳандаса.

Шабонгоҳон Абӯалӣ танҳо мемонд. Таълифи «ал-Қонун фӣ-т-тиб» суст пеш мерафт.

«Агар панҷ-шаш сол ҳаёти оромона насибам мегардид, бисёр хуб мешуд», – аз фикр мегузаронд Абӯалӣ.

Вале ҳаёти оромона насибаш нагардид.

Воқеаи басо ваҳмангезе рух дод.

Сипоҳиёни Султон Маҳмуди Фазнавӣ ба Рай наздик меомаданд.

– Юришҳои ҳарсола ба Ҳиндустон ӯро камӣ кардаанд, – мегуфт Сайида, – моро ҳам зери даст овардан меҳоҳад! Талаб мекунад, ки мо ҳам бочу хироҷ диҳем, ӯро дар масҷидҳо таърифу тавсиф намоем, номашро дар рӯйи тангаҳоямон сикка занонем.

Вазири Сайида Абӯалиро ба дарбор барои сухбати маҳфӣ даъват намуд.

Аз чӣ хусус рафтани гапро Абӯалӣ пешакӣ медонист. Ҷурҷонӣ ҳанӯз аз аввали субҳ китобҳоро раҳт мебаст.

— Бонуи моён аз Абӯалӣ барои табобати писарашон Мачд беҳад миннатдор ва сипосгузоранд. Агар Абӯалӣ то охири умр меҳмони муҳтарами шаҳрашон буда метавонист, аз он шоду мамнун мебуданд. Аммо ҳолати руҳдодаро худи Абӯалӣ мебинанд. Шаҳр дар зери хавфу ҳатар аст. Ва, мувофиқи фаҳмиши бону, Абӯалӣ бандии Султон Маҳмуд шуданро намехостагистанд. Барои ҳамин бону ба номи бародари шавҳари марҳумашон Шамсуддавла, ки ҳокими Ҳамадон аст, мактубе навиштанд. Мактубу ҳарчи роҳ дар ҳамин ҷоянд. Аспону хидматгорон ҳам барои пешгирифтани роҳ омодаанд.

Ҳамин тариқ, Абӯалӣ боз бо як шаҳри дигар хайрбод гуфт.

Ҳамроҳи Ҷурҷонӣ ҷониби Ҳамадон раҳсипор гаштанд.

Ба Сайдаи оқила мұяссар гардид, ки бо илоче пеши роҳи Султон Маҳмудро бигираид.

Нависанда Унсурулмаолии Кайковус, набераи амир Қобус, аз ин хусус дар китоби худ «Қобуснома» чүнин нақл мекунад: «...Султон Маҳмуд ибни Сабуктегин ба вай (Сайида) расул фиристоду гуфт: «Бояд ки хутбаву сикка ба номи ман кунӣ, вагарна ман биёйму Рай биситонаму вайро ҳароб кунаму туро нест гардонам» ва таҳди迪 бисёр гуфт. Чун расул биёмаду нома бидод, Сайида гуфт: «Бигӯй Султон Маҳмудро, ки то шӯйи ман зинда буд, маро андешаи он буд, ки туро магар ин рой буваду мақсади Рай кунӣ!? Чун вай фармон ёфту шуғл ба ман афтод, маро ин андеша аз дил барҳост, гуфтам: «Султон Маҳмуд подшоҳи оқил аст; донад, ки чун ў подшоҳеро ба ҷангӣ чун ман зане набояд омад. Акнун агар биёй, Худой огоҳ аст, ки ман

нахоҳам гурехту чангро истодаам, аз он чӣ аз ду берун набошад: аз ду лашкар яке шикаста шавад. Агар ман туро бишканам, ба ҳама олам нома нависам, ки Султон Маҳмудро бишкастам, ки сад подшоҳро шикаста буд. Маро ҳам фатҳнома бувад ворасаду ҳам шеъри фатҳ! Ва гар ту маро бишканӣ, чӣ тавонӣ навишт?! Гӯйӣ «занеро бишкастам», туро на фатҳнома расаду на шеъри фатҳ! Шикастани зане бас фахр набошад! Гӯянд, ки Султон Маҳмуд занеро бишкаст».

Бад-ин як сухан, то вай зинда буд, Султон Маҳмуд қасди Рай накарду мутаарризи вай нашуд».

Абӯаливу Ҷурҷонӣ аллакай аз ағба гузашта, дур рафта буданд. Онҳо ҷониби Ҳамадон мерафтанд.

## ВАЗИРИ ҲАМАДОН

«Синни ман аллакай ба сиву чаҳор расидааст, – аз фикр мегузаронд Абӯалӣ, ба тарафи дарбори ҳокими Ҳамадон рафта истода. – Ин айёми ҷамъбости самараҳои нахустини ҳаёти инсон аст. Айёмест, ки аллакай таҳкурсиву деворҳои иморати зиндагӣ соҳта шуда, барои комилан аз даст баромадани бино танҳо бомашро пӯшондану дарунашро андовидан боқӣ мемонаду бас. Аммо таҳкурсии бинои ҳаёти ман каний?! Баландии иморати умрам чӣ қадар аст?! Ҳанӯз аз сад яки нақшаву андешаҳоямро амалӣ нагардондаам, қариб умуман коре накардаам. Пас, ман ба хотири чӣ зиндагӣ мекунам?».

Сипас ашъоре, ки начандон пеш аз ин дар роҳ эҷод карда буд, ба хотираш омаданд:

**Ай кош, бидонаме, ки ман кистаме,  
Саргашта ба олам аз пайи чистаме!  
Гар муқбилам, осудаву хуш зистаме,  
Варна ба ҳазор дида бигристаме!**

– Гиря кунам?! – мегуфт ў худ ба худ. – Не, набояд гирист!

Агарчи чаҳони ботинашро ғаму андухи зиёде фаро гирифта буд, худро бо шеърҳои худ тасалло мебахшид:

**З-он пеш, ки аз ҷаҳон фурӯ монӣ фард,  
Он бех, ки набоядат пушаймонӣ ҳ (в) ард!  
Имрӯз бикун, чу метавонӣ, коре,  
Фардо чӣ қунӣ, чун натвонӣ кард?!**

Ин сатрҳоро дар вақти ҳаёти қашшоқонааш, дар корвонсаройи Ҷурҷон эҷод карда буд. Он вақт ў рӯзе чанд маротиба пулҳояшро мешумурду гуруснагиву нодорӣ маслиҳаташ медоданд, ки нисбат ба чанд варақ қогази холӣ нони ҷави арzon ҳаридан беҳтар аст.

Ба дарбор Абӯалиро даромадан намонданд.

– Ҷаноби Олӣ саргарми базманд, – мегуфтанд ўро.  
– Ғалабаашонро бар болои Ҳилол ид меқунанд!

– Ман ба эшон кори заруре дорам, – кӯшиши гапгузаронӣ менамуд Абӯалӣ.

– Боке надорад, кори шумо кухна намешавад, аз кори ҳазрати Шамс заруртар набудагист!?

Баъд қадом амалдори дарбор берун омад.

– Эшон Тоҷулмулк, муқарраби худи Амир Шамсанд, ба он қас муроҷиат бароед, ҷораи коратонро мечӯянд, – мегуфтанд ба Абӯалӣ.

Тоҷулмулк аввал таҳдорона ба рӯйи Абӯалӣ нигариста, сонӣ ба қушодани мактуби Сайида саркард.

– Бону ба ман гуфта буданд, ки ин мактубро шахсан ба дasti худи ҷаноби амир расонам, – гуфтани буд Абӯалӣ.

Вале Тоҷулмулк якбора сухани ўро бурид:

– Ҷаноби Олӣ ба ман руҳсати хондани ҳама гуна номаро додаанд!

Фиристодаро шитобкорона хонда, тарафи Абӯалӣ ҷашм дӯхт.

– Бону менависанд, ки шумо донишманде бузургу ҳакиме номй ҳастед. Аммо ман шуморо намешиносам. Вақте ки ман шуморо намешиносам, бармеояд, ки шахси он қадар машхуре набудаед. Дар доираи дарбори амири моён табибони зиёде ҳастанд. Шукри Худой, ҳазрати амирамон сиҳҳату саломатанд ва ба табиб эҳтиёче ҳам надоранд! Шуморо лозим меояд, ки аз ягон чойи дигар чустучӯйи хидмат кунед. Фақат илочи шуморо ба котиби қабул намудан ҳасту бас. Аммо котибонамон ҳам аз ҳад зиёданд, ҳама соҳибмаълумот ҳам шудаанд. Андаке сабр кунед, агар ягон котиб мурад, он гоҳ шуморо дар чойи ў ба хидмат таъйин мекунам.

Абӯалӣ давоми суханонашро шунидан нахост...

Аз қаср баромада ҷониби корвонсарой равон шуд.

«Табиб, ба ҳар ҳол, на танҳо барои ҳукамо даркор аст», – аз фикр гузаронд ў.

Онҳо дар корвонсарой раҳти иқомат густарданд.

Баъди чанде ба назди Абӯалӣ беморон меомадагӣ шуданд, баъзеи онҳоро бардошта ҳам меоварданد.

Чурчонӣ ба устодаш ёрӣ мерасонд.

– Ман то ҳол аз ҳунару истеъоди шумо дар ҳайратам, устод, – мегуфт ў. – Ҳозир марде омада буд, ки ҳатто сабаби қасалиашро дуруст фаҳмонда наметавонист, аммо шумо заҳми меъда доштанашро дарҳол муайян кардед. Охир, шумо даруни шиками ўро надида будед?

– Набз ин ҳаракати шарёнҳост, ки аз фишор ёфтани васеъ гаштан пайдо мешавад, – гуфт Абӯалӣ. – Муддате ман давраи фишорёбиро берун аз назар мегузоштам. Сонӣ таҳқиқу муоинаро то дами эҳсоси тамоми зуҳуроти он давом додам. Баъди ин дарҳои рози набз ба рӯям во шуданд. Ҳоло фарқи миёни набзи мұттадил ва ғайримұттадилро ба осонӣ фаҳмида метавонам, – идома медод ў.

Чурчонӣ хотираву аъсобашро фишор медод, кўшиш менамуд, ки ҳама чизро дар ёдаш нигаҳ дорад.

– Набз афтодаву ларзида, ситабру борик, охуйиву мұрчагй, арагиву думимушй, қуволдұзыву дузахмй, миёнаву баланд, афтодаву ларзанда, дарозу күтох, азimu хурд, тезу мұтадил, ҳамвору тихй ва тангу дирангй мешавад. Ва ҳамай ин анвои набзро фарқ карда тавонистан лозим аст!

– Ман инро дар ягон китоби тиб нахондаам! – дар тааҷҷуб меафгод Җурчонй.

– Ин нукта дар ягон китоб нест, – розй мешуд Абұалй. – Оид ба набз ман рисолаи маҳсусе ҳоҳам навишт, ки он, мумкин аст, ба «Қонун» дохил шавад. Ағсұс, ки алҳол кам андар ками табибон ҳаракати рагҳоро фарқ карда метавонанд. Баъзеи қасалиҳоро, алалхусус ба ҹашм ноаёнашонро, ман факат аз рўий тағирии набз муайян мекунам. Табиати набз ба табиати мусиқй шабоҳат дорад. Аз рўии ихтиоли таносуби набз ҳар гуна қасалии пўшидаро ёфтган мумкин аст.

Начандон дурттар аз Ҳамадон Кадбонуя ном ҳокими хурде зиндагй мекард.

Дандонҳои ҳоким лиққонак шуда буданд. Онҳо ҳанӯз аз овони бачагиаш сусту қасалй буданд, аммо ҳозир себро ҳам газида наметавонист.

Хўчаини корвонсарой хеши дури Кадбонуя буд. Рўзе ҳар ду воҳӯрданд ва саройбон ба Кадбонуя аз ҳусуси табиби ачибе, ки дар корвонсарой иқомат дорад, ҳикоя кард.

– Ҳидоятгари дастони ў худи Худост! – такрор менамуд ў ба ваҷд омада.

Кадбонуя ба Абұалй номае навишт. Дар мактубаш табибу аҳли хонаводаашро ба хидмат даъват намуда, ҳолати қасалии худро тасвир карда буд.

Абұалй мисли пештара аҳлу аёле надошт. Танҳо шогирд, дўст ва дастгираш Җурчонй ҳамроҳаш буду тамом.

Онҳо ҳамроҳ ба назди Кадбонуя омаданд.

Муолиҷаи ҳоким ягон кор буд.

Хидматгор аз Ҳамадон қатрони зифт овард. Абӯалӣ аз ин қатрон, мӯмиё ва асал маъчуне тайёр намуд. Ин омехтаро Кадбоня бояд доимо хойида мегашт. Маводи нофеи маъчун дар ин асно ба вораҳо гузашта, дандонҳо мустаҳкам мешуданд.

Баъзан ў хандон-хандон хидматгореро наздаш хонда мефармуд:

– Дастатро шуста, канӣ як ба ана ин дандони ман бирас!

Хидматгор бечуръатона ба дандонҳои пеши Кадбоня даст мерасонд.

– Бирасон, бирасон, натарс!

Хидматгор бочуръаттар ангушт мерасонд.

– Мебинӣ, тамоман аз ҷунбиш мондаанд! Маълум мешавад, ки на ҳамаи табибон дурӯғгӯянд!

Кадбоня ҳокими хеле ҳам хурде буд. Ва, шояд, аз ҳамин сабаб бошад, ў ба тарзи хоса худнамоӣ мекард. Ба тамоми тобеони худ унвону лақабҳои болохонадор дода буд. Ба Абӯалӣ ҳам унвони «Шамсулмаолӣ»-ро додан меҳост.

Муоинаи табиб ўро хуш омада буд. Абӯалӣ ўро ҳар рӯз муоина менамуд. Кадбоня дароз мекашид, шиштухез мекард, гоҳо шах мешуду гоҳо нафаси хирросие мебаровард. Вале дар ҳама ҳолат ў қиёфаи мутакаббironаву мутантани худро нигоҳ доштан меҳост.

Абӯалӣ тамоми шав-шуву садои бадани Кадбоняро меомӯҳт. Чӣ гуна ва аз кучо садо баровардани қафаси синаро месанҷид. Ҳамаи тағиироти набзашро хуб дар хотир мегирифт ва дар ҳайрат овардани ҳокими худро дӯст медошт.

– Ҳоким имшаб бофароғат нахуфтаанд, пагоҳӣ каме ба ғазаб омадаанд, – мегуфт Абӯалӣ.

– Дуруст, – дар ҳайрат мемонд Кадбоня аз зирақии табиби худ. – Тамоми шаб сагон уллос мекашиданд, пагоҳӣ барои ҳамин ман хидматгоронро сарзаниш кардам.

– Ҳокимам гүшти барра хўрдаанд. Гўшт аз андоза зиёд бирён шуда будааст, – мегуфт Абўалӣ, меъдаи Кадбонуяро даст-даст кардаву набзашро санчида.

– Тамоман дуруст! – боз дар ҳайрат меафтод Кадбонуя. – Ман аллакай чазои ошпазамро додам!

Дандонҳои ҳоким тамоман мустаҳкам шуданд. Абўалӣ дарди сари девондор ва исҳоли писарашро ҳам муолиҷа намуд.

Саҳаргоҳон мисли пештара беморонро қабул мекард. Бисёриҳое, ки табобаташонро дар Ҳамадон сар карда буд, низ меомаданд, зеро Ҳамадон начандон дур буда, роҳи миёна ҳамагӣ ду-се фарсах дарозӣ дошт.

Дар корвонсаройи Ҳамадон ў танҳо ҷарроҳиҳои одӣ – шикастабандӣ ва даровардани сутунмуҳраҳои баромадаро ба ҷой оварда метавонисту бас. Дар ин ҷо, дар хонаи васеву равшан ў сангি обдони бемореро, ки борҳо назди вай ба корвонсарой омада буд, дур андоҳт. Олоти ҷарроҳиаш кӯҳна, аз ҳамонҳое, ки ҳанӯз Қамарӣ дар Бухоро тухфа карда буд ва аз ҳамонҳое, ки дар Хоразму Гурганҷ устоҳои соҳибтаҷриба мувофиқи нақшаҳои худи Абўалӣ соҳта буданд, иборат буданд.

Дар ҷарроҳиҳо Ҷурҷонӣ ҳамдастӣ менамуд. Абўалӣ ғурри бинии чандин беморонро дур карда, заҳми ҷашми як писараки панҷсоларо муолиҷа намуд. Аз ҷарроҳии ҷашм ифтиҳори маҳсусе дошт.

– Ҳусусияти ин касалиҳоро ҳатман дар «Қонун» тасвир бояд кунам, – мегуфт ў шабона ба шогирдаш, – то ҳар як табиб усули ҷарроҳии онҳоро омӯхта тавонад.

Ҷурҷонӣ таълифотро сафеднавис мекард.

– Устод, имрӯз ман бист саҳифаро рӯйбардор кардам, аммо боре ҳам номи Илоҳиро дучор наомадам, – мегуфт баъзан Ҷурҷонӣ.

– Бале, дуруст пай бурдай! Онро дар як-ду ҷое, ки салоҳ медонӣ, илова бикиун!

Он гоҳ Ҷурҷонии покизакор ибораи «ва ин бемориро давои зикршуда шифо мебахшад»-ро ба

таври «ва ин бемориро бо мадади Илоҳӣ давои зикршуда шифо мебахшад» таҳрир менамуд.

Гоҳо дар вакти муоина Кадбонуя мепурсид:

– Абӯалӣ, магар ин рост аст, ки ту ҳамон Ибни Синое ҳастӣ, ки ўро Султон Маҳмуд ба хидмати дарбораш даъват менамояд?! Мегӯянд, ки ҳатто вай чиҳил тасвири туро ба шаҳрҳои муҳталиф фиристодааст. Боз мегӯянд, ки сурати ту дар дasti амири моён Шамсуддавла ҳам будааст?!

– Бале, султон маро даъват карда буд, – ҷавоб гардонд Абӯалӣ.

– Ҳуди султон туро даъват мекунад, аммо ту ба ҳузураш намеравӣ! – ба ҳанда сар кард Кадбонуя ва баъд аз ғуруру такаббур ба фаххос даромад. – Султон даъватат мекунад, аммо ту дар хидмати маний...

Шиками амири Ҳамадон Шамсуддавла ба ҳала даромад.

Начандон пештар ў дар саросари дарбор базм ороста, ғалабаҳои ҷангии ҳудро ҷашн мегирифт, дар тамоми гирду гӯша мансабдорони ширакайф сарсарӣ мегаштанд. Ҳоло саросари дарborро ҳомӯshӣ фаро гирифта буд.

Хидматгорон оҳиставу бесадо қадам зада, ба ҳамдигар пиҷирросзанон мегуфтанд:

– Ором! Шиками амир дард мекунад!

Танҳо як одам–ҳуди амир доду фарёд мебаровард.

Амир Шамс аз марг метарсид. Аз банди дasti муқаррабони ҳуд саҳт дошта, ба ҷашмонашон нигариста мепурсид:

– Табибон чӣ гуфтанд?! Аз ахтаршиносон пурсиед?! Толеи ман дар кӯчост?!

Аз нишон додани толеъ ба Шамс мулоҳиза мекарданд.

Мувофиқи пешгӯйии ахтаршиносон Шамс дар ҳамин рӯзҳо ба муваффакиятҳои азими ҷангӣ ва нияту ҳоҳишҳояш нойил мегардид.

Аммо вай сар ба болин ниҳода, аз ғояти дард ба худ мепечид, доду нола мебаровард, ҳақорату дашном медод.

Ногаҳон ба хотири Тоҷулмулк Ибни Сино омад.

«Дар бораи ӯ ба Шамс гуфтан лозим, – қарор дод Тоҷулмулк. – Агар ин табиб аз дард начоташ дихад, ман барои ӯро овардан инъом хоҳам гирифт. Агар табобат карда натавонад, чазо насиби худи табиб хоҳад шуд. Кори ман – овардан».

Дар танаффуси миёни хурӯчи касалӣ, вақте ки Амир Шамс базӯр-базӯр оҳу нола мекард, Тоҷулмулк ӯро аз Абӯалӣ, ки ҳамроҳи муаррифиномаи худи Сайида омада буд, воқиф гардонд.

– То ҳол дар андешаи чӣ будӣ!? – доду фарёд бардошт Шамс, дардро фаромӯш карда. – Ту ҳам мисли инҳо, – амир табибони дарборашро нишон медод, – маро куштан меҳоҳӣ?! Зудтар аз пайи ҷустуҷӯйи ӯ шавед!

Саворагон ҷониби корвонсаройҳо шитофтанд.

– Ҳа, ҳамин хел як табибе буд, – гуфт ҳӯҷаини корвонсаройи аз ҳама қашшоқтарин, – ҳоло ба хидмати Кадбонуя рафт. Бисёр беморонро муолиҷа мекард. Баъзехо акнун ба ҳамон ҷой барои табобат мераванд.

– Кадбонуя тобеи ман аст! Табиби ӯро ситонед! – фармон медод Шамс.

Рӯзи дигар Абӯаливу Ҷурҷонӣ боз вориди Ҳамадон шуданд.

Онҳоро сипоҳиёни Шамс мебурданд. Сипоҳиён онҳоро дар вақти раҳтбанӣ чунон саросема карданд, ки ба назари Абӯалӣ қавлашон дурӯғ намуд.

– Ҳамагӣ чандрӯзакак пештар Шамс сиҳҳату саломат буд. Шояд ӯ моро ба сифати тухфа пешкаши Султон Маҳмуд фармудани бошад?! – маслиҳат мекард ӯ бо Ҷурҷонӣ. – Агарчи то ҳол Шамс аз дӯстии султон канора мечуст... Дар роҳ як гурехтанро намесанҷем!?

Сипоҳиён онҳоро таъқиб менамуданд, аз ин рӯ, имкони гурез пайдо нашуд.

Чурчонй дар беруни дарбор интизори устод меистод.

Абўалиро даруни дарбор бурданд. Ўро ҳамон Тоҷулмулк истиқбол гирифт. Акнун Тоҷулмулк хушнудона калла мечунбонд. Абўалий аллакай аз хонаҳои дарун оху нолаи Шамси беморро мешунид. Ўфаҳмид, ки фиребаш надода будаанд.

Ҳолати касалии Шамсуддавла равшан буд: ҷароҳати мъеда ва рӯдаҳо. Айни ҳамон таъриҳе, ки бо амири Бухоро рух дода буд. Гӯё тамоми амирони кабир маслиҳат кардаанд, ки гирифтори бемории якхела мешаванд.

Абўалий ҳоҳиш кард, ки фавран доруи пасткунандай дард омода намоянд. Маъҷун аз зира, тухми ҷаъфарӣ, тухми зардҷома, бодоми талҳак ва ҷанд ашёи дигар таркиб мейғт. Ва ҳамаи инро бо асал омехтан лозим буд.

Маъҷунро табиби дарбор омода мекарду худи Абўалий ба тарзи дорусозии ў назорат мебурд.

Муддати кӯтоҳе нагузашта ҳолати саломатии Шамс беҳтар гардид. Абўалий ҳамчунин фармуд, ки барои нишондани дарди рӯдаҳо қиёми ҳулбӯ тайёр кунанд.

– Хуб, ҳамон табибе, ки аз Рай, аз назди беваи бародари марҳуми ман омада буд, ту ҳастӣ?! – пурсид Шамс дар ҳолате ки Абўалий ўро бодикқаттар муюина менамуд.

– Бале, манам, – Абўалий хост, ки номаи муаррифиро аз ҷайб берун орад.

– Мактуб лозим нест! Коре, ки ҳозир анҷомаш додӣ, беҳтар аз ҳар гуна мактубе туро мешиносонад!

Абўалий нақшай муолиҷаро фикр карда баромад. Дорувориҳои борҳо санҷидашударо ба рӯйхат гирифт. Рӯйхат аз решай сӯъд, зирадона, қундури суда, зифти бутм, равғани ҳино ва таркиботи дигар иборат буд.

Ҳамин дам барои Шамс ҷоми шароб оварданд. Пеши Абўалий ҳам қадаҳ ниҳоданд.

– То гоҳи ба куллӣ сиҳат ёфтан аз ин чиз андаке парҳез мебоист кард, – гуфт Абӯалӣ. – Ман муқобили майхурӣ нестам, ба шарте ки он манфиат бахшад. Аммо ҳозир андаке ҳам аз шароб истеъмол фармоед, боиси таҷаддуди дард мегардад ва, ҳатто, дар илоҷаш музтар мемонем.

– Хайр, майлаш, бибар! – фармон дод Шамс ба хидматгор. – Фақат ҳушёр бош, боз дар роҳ нанӯшӣ!

Абӯалӣ аз ҷой барҳост.

– Ба кучо?! – дар тааҷҷуб афтод Шамс. – Аввал шаробнӯширо манъ кардӣ, акнун худат меравӣ?! Агар қасал бошам, ту бояд дар ҳузури ман истӣ! Агар сиҳат бошам, иҷозати шароб бидех!

– Дар беруни дарбор маро... хешбачаам интизор аст, – гуфт Абӯалӣ. – Ӯ ҷои рафте надорад.

– Пас, ҷаро ҳомӯш истодӣ? – дар ҳайрат омад Шамс. – Зудтар мегуфтӣ намешуд?! Ҳама коре мекунанд, ки пули маро ба илоҷе ситонанд, аммо ту ҳомӯш истодай! Ғами хешбачаи туро меҳуранд. Барояш ҳона ёфта медиҳанд. Аммо барои худат аз қасри ман ҳонаи алоҳидае чудо мекунанд.

Абӯалӣ ба табобати амири Ҳамадон – Шамсуддавла муддати дурударозе машғул гардид.

Дарду ҳалае, ки гоҳо пайдо мешуд, он қадар таъсире надошт. Рафта-рафта қасалӣ тамоман нопадид шуд.

– Канӣ, имрӯз иҷозати майнӯшӣ медиҳӣ?! – мепурсид Шамс ҳар рӯз.

Доруворӣ таъсири нек мерасонд. Абӯалӣ ҳис мекард, ки заҳмҳо аллакай баҳам омадаанд. Аммо табобатро давом додан лозим буд.

Баъди қавӣ шудани дил ва рӯзи ҷиҳилу якуми табобат Абӯалӣ ба Шамс рухсат дод, ки ним ҷуръа шароби тозаи ангур бинӯшад.

Худи ҳамон рӯз Абӯалиро ба ҳона оварданд. Ин ҳонаро барои ӯву Ҷурҷонӣ чудо карда буданд. Ҳона васеву барҳаво ва дорои таҷхизоти гаронбаҳо буд.

Җурчонӣ аллакай тамоми китобҳои барои тадқиқоту машғулияти илмӣ даркориро паҳн карда монда буд.

Дастнависи «Қонун» дар худи ҳамон варақе, ки чиҳил рӯзи расо пештар Абӯалӣ таълифашро қатъ намуда буд, кушода меистод.

## РУЧӮИ ЧОРУМ

Таърихи пайдоиши шаҳри Ҳамадон дар зулмоти ҳазорсолаҳо нопадид мегардад. Ҳамадоние, ки як замон Эқботон номида шудани Ҳамадонро медониста бошад, ба нудрат дарёфт мешавад. Шаҳри Эқботон пойтаҳти мамлакати бузурги Мидиён буд. Шоҳ Дорои Аввал аробасавор дар ин шаҳри асосии худ бисёр сайргашт мекард. Искандари машхур – сипаҳсолориベンазири мақдунӣ лашкари Дорои Савумро маглуб намуда, зимни ҳамлае Эқботонро таҳти тасарруф даровард. Ба ин васила ғанчи ниҳону ҳазинаи гароне насиби Искандари Мақдунӣ гардид. Ин воқеа соли 324-уми то эраи нав, ҳазору сесад сол муқаддам аз ҳаёти Абӯалӣ рух дода буд. Минбаъд Искандари Мақдунӣ охирҳои тобистон ва тамоми тирамоҳонро дар Эқботон мегузаронд.

Мисгару кафшдӯзон ва хатибу қозиёни чаласавод ҳар рӯз аз канори ҳаробазори азим – девораҳои фароҳ мегузаранд, аммо пай намебаранд, ки дар ин чой ибодатгоҳи муazzами Кухандиз (Арк), ки муаррихи замони қадим Ҳеродот тасвираш намудааст, қомат афроҳта буд.

Вале раҳгузарон пеши пой зада гузаштани шери қавипайкари сангиро дӯст медоранд. Ин шер ҳазор сол боз дар болои мӯҷассамапоя меистод. Аммо вақте ки бобову бобокалони Амир Шамс дар Ҳамадон салтанат меронданд, амр доданд, ки пайкара ҳамчун мӯҷассамаи нодаркори бутпарастӣ яксони замин карда шавад. Дар ҳамон чой ин пайкара ҳазор соли дигарро

ҳам бидуни ғамхориву нигаҳбонӣ пушти сар мекунад. Ва он ҳама роҳгузару бачагоне, ки барои дилхӯшӣ пайкараи сангиро пеши пой мезананд, намедонанд, ки баъди ҳазор соли барзиёд аз ҳаёти онҳо Созмони муҳофизати мӯжассамаҳои Эрон (соли 1909) ин шерро дар майдони маҳсусе бармегузорад.

Шамс боз ба юриш баромадани буд.

Ӯ ба минтақаи қӯҳистон, ки дар он ҷой шаҳри Кирмоншоҳ воқеъ гардида буд, лашкар қашидан меҳост. Ният дошт, ки ҳокими Кирмоншоҳро мағлуб намуда, ҳазинаашро ба даст оварад ва аз ҳисоби он ҳазинай тамоман холигаштаи худро пур кунад.

Ба Абӯалӣ фармон дода буд, ки ҳамроҳи Шамс озими сафар гарداد.

– Ту табиби шаҳсии ман ҳастӣ ва то даме, ки зиндаам, дар ҳама ҷой ҳамроҳи ман ҳоҳӣ буд! – борҳо такрор менамуд Шамс.

Чанд рӯз пештар аз баромадани лашкар Шамс ба Абӯалӣ гуфт:

– Дар ҳар ҷой ғап аз донишмандии ту меравад. Шайхе аз Бағдод омада буд, пурсид: магар рост аст, ки дар шаҳри шумо худи Ибни Сино, – «Ҳамон файласуфи бузург зиндагӣ мекунад?!». Ман гуфтам, ки рост. Ӯ духтури шаҳсии ман аст. Навакак ишқами маро муоина карда буд...

– Бале, ман аз уламои Бағдод чанд нома гирифтам ва худам низ ба онҳо мактуб навиштам. Онҳо навиштаҷоти маро хондаанд...

– Дар илми ҳайъат ҳам, албатта, соҳибмаълумот будагистӣ? – пурсид Шамс.

Абӯалӣ номафҳумона сар ҷунбонд, зеро барои Шамсе, ки аз овони тифлӣ дар рӯҳияи боварӣ ба танҷим тарбият ёфтааст, беҳудагии толеъбиниро собит намудан амри муҳоле мебуд.

– Каний, як толеъро омода карда бибин, ки барои юриш вақти мусоид интихоб кардаам ё на?! Толеъбинони ман мегӯянд, ки вақти беҳтаринero

интихоб намудаам. Вале, ба ҳар ҳол, онҳо ҳукқабозу кисабуронанд ва дар илми ҳайъат кам чизеро сарфаҳм мераанд! Акнун ману ту онҳоро месанҷем...

Шабона ҳамроҳи Ҷурҷонӣ суҳбаткунон Абӯалӣ ба соҳтани толеъ пардоҳт. Ҷурҷонӣ аз ин ба ҳайрат афтод, зеро медонист, ки устодаш ҳамеша ба ҳоли толеъбинон мекандид.

– Берунӣ ҳам барои Амир Қобус толеъ месоҳт, – гуфт Абӯалӣ, – агарчи фарзиёти ў доир ба ҳаракати Замин дар атрофи Офтоб бо толеъбинӣ мувофиқате надоштанд!

Толеъбинони дарбор аз рӯйи ситораҳо танҳо муваффақият, музafferият ва сарватёбиро пешгӯйӣ мекарданд.

Аммо Абӯалӣ баръакс – бемуваффақиятӣ ва мағлубиятро!

«Бидуни толеъбинӣ ҳам аён аст, ки Шамс муҳорибаро хоҳад боҳт, – аз фикр гузаронд Абӯалӣ. – Кишвари ношиноси қӯҳистон. Мардумонаш бақувват. Ва ҳатто Шамс барои муддати кӯтоҳе ғалаба ба даст оварад ҳам, аз он ба кӣ фоида хоҳад расид – ба лашкаркашони ҳарис?! Оре, факат ба ҳамонҳо! Ҳаракат мекунам, ки Шамсро аз юриш боздорам», – қарор дод Абӯалӣ.

– Ту, албатта, табиби бехамто ҳастӣ! – гуфт Шамс, вакте ки Абӯалӣ бо толеъ назди вай омад. – Файласуфи машхур ҳам ҳастӣ! Дар шеъру шоирий ҳам моҳирӣ, ман дар базмҳои худ инро нағз фахмидаам. Аммо дар санъати танҷим чизеро намефаҳмӣ! Бехуда маҷбурат кардам, ки ба ин кор машғул шавӣ. Ин дафъа ғалаба насиби ман хоҳад шуд! Толеъбинони ман ҳам ин дафъа рости гапро гуфтанд! Вакте ки ҳамроҳи сипоҳиёни ман вориди Кирмоншоҳ мегардӣ, ту ҳам ба ин гуфтаҳо бовар ҳосил ҳоҳӣ кард!

Абӯалӣ хомӯш меистод.

– Чаро ту хомӯшӣ?! – изҳори тааҷҷуб намуд Шамс.  
– Наход ту фикр кунӣ, ки ман – сарлашкар, ки дар

боби санъати ҳарбузарбаш бар ақсои олам овозаҳо паҳн гардидааст, – дар ин маврид Шамс ишками сиххатёфтаи худро мутакабирона пеш баровард, – аз дасти кадом ҳокимчае шикаст хурам?! Ана, мебинӣ, вай дар пеши пойи ман сар ҳам ҳоҳад кард, ба зориву дуо раҳму шафқати маро пурсон ҳоҳад шуд!

Абӯалӣ лачоми гуфтугӯро ба дигар тараф кашиданӣ мешуд. Мегуфт, ки мардуми деҳот рӯдаву шикамба меҳуранд. Заминҳо хушк мешаванд. Аз ин рӯ, шумораи сипоҳиёнро камтар карда, пули зиёдатиро барои обшори заминҳо ҳарҷ намудан беҳтар мебуд. Боз мегуфт, ки ў – амир Шамс оқибат гуломи гуломони худ ҳоҳад шуд, зеро сипоҳиён ҳар қадар зиёд бошанд, барои маоши онҳо пули зиёдтар ҳарҷ ҳоҳад гашт...

– Сарҳисобатро гум кардай! – гапи ўро бурид Шамс. – Ту ба кори худ машғул шуда, маро табобат кунӣ, кифоят аст! Дар бораи маоши сипоҳиён бошад, гами онҳоро ман меҳурам!

Баъди муддати кӯтоҳе сипоҳиёни Шамсуддавла ба минтақаи кӯҳии Кирмоншоҳ лашкар кашиданд.

Пас аз якуним моҳ боқимондаҳои лашкараш шармандаву шармсор ақиб баргаштанд. Наздики Ҳамадон омада, Шамс тарсону ларзон ба дарвозаҳои пойтаҳти худ менигарист, зеро амири мағлубшударо рухсати вуруди шаҳр надода ҳам метавонистанд. Он гоҳ ба мусофири бечораву оворае мубаддал мегардид. Аммо ҳоло дарвозаҳои шаҳр күшода буданд.

Баъди муҳорибаҳои бохташуда Шамс аз нав ба майнӯшӣ сар кард. Ўриштаи корубори давлатии бе ин ҳам саргумшударо аз даст раҳо намуд.

«Мамлакатро ҳамин гуна роҳбарӣ кардан даркор аст!؟ – Бисёр вақтҳо аз фикр мегузаронд Абӯалӣ. – Вақте ҳуқумат дар дasti одам аст, ба рӯйи ў ду роҳ күшода мешавад. Роҳи якум роҳи ҳалки худро ба рифоҳат овардан ва маърифатнок намудан аст. Роҳи якум роҳи баровардани канал ба заминҳои ташналаб ва аз бочу хироҷ озод намудани дехқонони қашшоқгашта

мебошад. Роҳи якум роҳи дониш аст. Мактабу мадрасаҳо қушодан, шифохонаҳо соҳтан ва санъату косибиву савдоро ривоҷ додан лозим аст! Он гоҳ мамлакат гул-гулшукуфону мардуми он тавоно мегардад ва шаъну шуҳрати амир асрҳои аср бақо мебинад. Тамоми мардуми пасоянд омоли чунин амириро омӯхтан ва аз он ибрат гирифтган меҳоҳанд.

Роҳи дигаре ҳам аст. Инроҳроҳи ба ҳукumat даҳл додани кундақлу ҳарисон аст. Ингунаҳо пораи нони охирини дехқононро кашида мегиранд. Барои онҳо на дониш лозим асту на ҳунар! Тамоми ғамхории онҳо барои лашкар аст. Ҷашми умеду боварии онҳо ба сипоҳиён банд аст, зеро ҳалқ аз дасташон ба дод омадааст. Ҳарисон амири худро таърифу тавсифҳо мекунанд, агарчи дар баҳои ваъдаи фоидай зиёдтаре тайёранд дар ҳар лаҳза ўро фурӯшанд. «Ватан он чост, к-озораш набошад!» – онҳо чунин мақоле бофта баровардаанд. Наход ягон вақт ба сари ҳукumat ягон амири хирадманду соҳибмърифате наояд?! Наход ягон вақт давлати адолатноку шукуфоне пайдо нашавад?» – фикр мекард Абӯалий.

Рӯзе дар байнӣ айшу нӯшҳо сари Шамс ба дард даромад. Вай Абӯалиро даъват кард. Абӯалий бо нӯшдоруи маҳсусе ўро табобат менамуд.

– Ман дар ҷашмони ту нисбат ба ҳуд эҳтироми даркориро намебинам! – гуфт ногаҳон Шамс.

– Ҷаро?! Ман аз шумо миннатдорам! Шумо барои ман хона чудо кардед. Ман акнун имконияту шароите дорам, ки ба илм, шогирдон, беморон машгул гардам...

– Гумон мекунӣ, ки ман толеи туро фаромӯш кардаам?! Ҳама он вақт ба ман дурӯғ гуфтанд, ягона ту, натарсида, рости гапро гуфтӣ! Ҷӣ гуна аз юриш маро боздоштани шуданатро ҳам дар хотир дорам!

– Ман танҳо маслиҳат дода метавонам, боқӣ ҳамаро худи амирам ҳал мекунанд...

– Гирду пешро кисабуру абллаҳу ҳуққабозон фаро гирифтаанд!

«Амир чӣ гуна, тобеонаш – намуна!», – аз фикр гузаронд Абӯалӣ, вале хомӯш монд.

– Чаро ту пайваста хомӯшӣ? Ва ё ба фикри ман розӣ нестӣ?!

– Гӯшам ба шумост! – гуфт Абӯалӣ.

– Ман чунин қарор додам, ки... – Шамс сонияе хомӯш истод. – Модоме ки чунин олими беназирӣ, бояд ба корҳои давлатӣ ҳам хуб сарфаҳм биравӣ. Мегӯянд, ки ту ҳоло дар илми фикҳ ҳам чанд китоб навиштای... Ҳамин тавр не??!

– Дар ҷавонӣ муддате ба тафсири фикҳ пардохта будам, – гуфт Абӯалӣ мулоҳизакорона. Ӯ фаҳмидан меҳост, ки ин ҳама фикрҳои таҳдори Шамс чӣ маънӣ доранд.

– Дар сурате ки фақҳро ба хубӣ медонӣ ва дар улуми дигар ҳам сохибмаълумотӣ, бояд ба коре машғул гардӣ.

– Ман машғули корам. Саломатии амирамро муоина мекунам, – оғоз намуд Абӯалӣ.

– Муоина намо, муоина намо! Бисёр хуб муоина мекунӣ! Аммо, ғайр аз ин, ба чӣ коре машғулӣ?! Китоб менависӣ?!

– Бале, китоб менависам. Ҳоло ҷузъи якуми «Қонун»-ро тамом мекунам. Дар хотир доред, рӯзе дар ин бора накӯ карда будам. Боз ду китоби дигаре дар илми тиб менависам – яке доир ба муолиҷаи дил ва дигаре доир ба хала, қулинҷ...

– Доир ба қулинҷ бошад, бисёр хуб аст! – аз ҳурсандӣ ба ҷунбиш даромад Шамс. – Онро ҷунон бинавис, ки ҳар кас истифода бурда тавонад. Ва тамоми буду шуди корат ҳамин?!

– Боз беморонро муолиҷа мекунам, ҳамроҳи шогирдон машғулият мегузаронам...

– Беморону шогирдонат таваққуф карда метавонанд.

Абӯалӣ аз нав хомӯш монд.

Шамс ногаҳон ба ханда даромад.

– Ман туро зирактар меҳисобидам. Ним соат боз ҳамроҳат сұхбат мекунам, аммо мақсади маро пай намебарй. Ҳол он ки ҳар қадом ходими дарбор чүй хостани маро кайҳо мефаҳымид! Барои Тоҷулмулк як қалима ҳам кифоят менамуд!

Абӯалӣ ҳамон ҳомӯшӣ мегузид.

– Ё аз пешниҳоди ман хурсанд нестӣ?! Ман туро вазири ҳуд, одами дувуми ҳукумат таъйин карданӣ ҳастам, аммо маро таҳсине ҳам намехонӣ...

– Ин унвони беҳад олист, – баъди таваққуфи тӯлоние ҷавоб дод Абӯалӣ. – Ин кор қувваи зиёдеро талаб мекунад, аммо ман умед доштам, ки якумрӣ машгули илму дониш гардам...

– Бас аст! – сухани ўро бурид Шамс. – Охир, чаро ин ҳел бошад?! Вақте аз одами дуруст дарҳост менамой, ки ба корҳои давлатӣ машғул гардад, албатта, рад мекунад. Аммо ҳуққабозон аз ҳар тарафу ба ҳар василае мансабро ба даст медароранд ва сонитар кас мефаҳмад, ки мамлакатро дуруст идора карда наметавонанд. Фикри ту ҳам ҳамин тавр нест?! Росташро гӯй!

– Ҳамин тавр аст, – гуфт Абӯалӣ.

– Пас, чүй хеле ки меҳоҳӣ, ҳамон ҳел идора карданро сар кун! Барои шахсе, ки соҳиби мансаби олий мегардад, аз рӯйи қонун хилъат инъом кардан лозим аст. Пагоҳ саҳарӣ ботантана хилъатро ба ту мепӯшонанд ва ту ба кор сар мекунӣ.

– Ман розӣ, – гуфт Абӯалӣ. – Вале ҳамон тавр амал мекунам, ки ҳудам онро мувофиқ донам. Албатта, маслиҳати шуморо фаромӯш наҳоҳам кард, – илова намуд ў. – Бисёриҳо норизо ҳам мешаванд...

– Норозиёнро ман бар уҳдаи ҳуд мегирам, – қоҳқоҳ зада ҳандид Шамс. – Бирав, бирав, дарди сари ман аз доруҳоят монд! Ба тантанаи рӯзи оянда тайёрӣ бин!

Дар майдончай саҳни масҷид Абӯалӣ ба ду нафар хатиби оворагард дучор омад. Ҳост аз онҳо гузашта равад, аммо якбора пеши роҳи аспро гирифтанд.

– Ин ҳамон аст! Ҳамон! – Дод зад хатиби қаддароз, бо ангушт Абӯалиро нишон дода. Чашмони хатиб аз гояти бадбинй часта баромаданд. – Ин ҳамонест, ки Амир Шамси моро ҷоду кардааст! Ин ҳамонест, ки бо қитобхояш тухми куфру бидъат мекорад! Ин ҳамонест, ки ба шогирдонаш ҷовидонии олам ва аз хости Илоҳӣ вобаста набудани такдири одамонро талқин мекунад! Қитобҳои ўро сўзонед, сўзонед! Худашро ба зиндан андозед, ба зиндан андозед! Вагарна ба сари мо бадбаҳтиҳо ҳоҳад овард! Ўро дастгир қунед!

Хатиб аз ғояти доду фарёд наfasгардон мешуд.

Роҳгузарон аз роҳ бозмейстоданд. Баъзеи роҳгузаронро Абӯалӣ хуб медонист, зеро қаблан муолиҷаашон карда буд.

– Ўро дастгир намоед, вагарна ба саратон бадбаҳтиҳо ҳоҳад рехт! – дод мегуфт хатиб.

Абӯалӣ ҳомӯшона аз назди ў гузашта, роҳи хонаи худро пеш гирифт.

Вазирии Абӯалӣ ибни Сино дер давом накард.

Дар рӯзи нахустин ў ба Амир Шамс чанд ислоҳот пешниҳод намуд:

1. Дехқононе, ки тамоман қашшоқ шудаанд, аз боҷу хироҷ озод карда шаванд.

2. Аз ду як ҳиссаи лашкар кам карда, сипоҳиёни озодшуда ба соҳтмони каналҳо фиристода шаванд.

3. Нахустин мадраса ва шифохонаҳо бунёд карда шаванд.

Шамс сархуш набуд ва кӯшиш менамуд, ки ба назарҳо бодабдаба намояд.

– Ҳазина холист, нобарориҳои ҷангӣ охирин онро тамоман ҳароб кардаанд, – исбот менамуд Абӯалӣ. – Барои сарфи маоши сипоҳиён маблаге намондааст.

– Боке надорад, ман аз тоцирон қарз мегирам. Соңӣ ба юриш баромада, Торам – шаҳри пурсарвати назди Кирмоншоҳро зери даст медарорам. Он гоҳ

сипоҳиён қонеъ ва хазина пур хоҳад шуд, – муқобилат нишон медод Шамс.

– Он гоҳ дар сарзамини шумо дехқоне намемонад, ҳамаашон мемиранд. Тоҷирон ҳам дигар қарз намедиҳанд. Агар ҳозир ними сипоҳиёнро ҷавоб дода, пулро барои обёри истифода баред, ин пулҳо соли оянда ба хазинаатон бармегарданд. Он гоҳ ҳам хазина пур мешаваду ҳам ахолӣ сер!

–Хазина аниқ пур мешавад мегӯй?! – мепурсид Шамс нобоварона.

–Бидуни ягон лашкаркашӣ ҳатман пур мешавад. Ва он сарлашкаронеро, ки норозӣ мешаванд, ба ягон кори дигар гузарондан лозим меояд...

–Ин корро ман анҷом медиҳам! – мутакаббirona изҳор дошт Шамс.

Рӯзи дигар сипоҳиён шӯриш бардоштанд.

Онҳо канал кофтан намехостанд, ба ҷангу горатгарӣ саҳт одат карда буданд.

Амир маоши нимсолаи сипоҳиёнро надода, қарздор шуда буд.

–Ба ҳамаи ин вазири нав гунаҳкор аст! – дод мезаданд лашкаркашон. – Амир ўро барои он вазир таъйин намуд, ки маоши моро дихад, аммо вай пулҳоро аз худ кард!

–Фаҳмидед, дар бораи ӯ чиҳо мегӯянд?! Ӯ коғир аст ва дар атрофи худ тухми қуфру бидъят мекорад! Ана ҳамин вазир амири моёнро аз роҳ баровардааст!

–Амирро аз роҳ бароварду маоши моро аз они худ намуд!

–Равед, равед, хонаи ўро кофтуков кунед! – пинҳонӣ ба лашкариёни худ мефармуданд лашкаркашон.

Абӯалӣ ҷониби дарбор, ба ҳузури Шамс мерафт.

«Ҳозир ин заминҳо шабеҳи бемори вазнинанд, аммо дорую давои нахустин аллакай дер шудааст, – аз фикр мегузаронд Абӯалӣ раҳорах. – Касалиҳои саҳт ба осонӣ муолиҷа намеёбанд, ба муқобили онҳо

муборизаи дурударозе бурдан лозим меояд. Аммо танҳо баъди гузаштани солиёни зиёде ҳама мефаҳманд, ки мамлакат рӯ ба сиҳҳат оварда истодааст».

Аммо дар ин маврид сипоҳиён ба хонаи Абӯалӣ зада даромада буданд. Онҳо гилемҳои қолиро бардошта мебурданд, аз барои хильъату ҷомаҳо қашмакаш мекардан.

«Кош онҳо китобҳои устодро нагиранд!» – илтиҷо менамуд дар дил Ҷурҷонӣ.

–Худатон дида истодаед, ки мо ҷандон давлатманд неstem, – қӯшиш мекард ў, ки ба сипоҳиён фаҳмонад.–Тамоми пулҳои зиёдатиро устод ба беморон медиҳад, барои ҳӯрду ҳӯрок ва давою доруи онҳо сарф мекунад.

Сипоҳиён ўро бовар намекардан.

–Замини таги дарахтон кофта шудааст! – ногаҳон дод зад яке аз онҳо.

Ҳама ба даруни боғ давиданд.

Ҷурҷонӣ аз фурсат истифода бурда, китобҳои шабонгоҳон оғаридаи устодашро зуд ба ҳалтаҳои кухна андохту ҳалтаҳоро ба танаи девор рост карда монд.

Саворагон асппозон ҷониби Абӯалӣ мешитофтанд. Онҳо тақрибан даҳ нафар буданд.

– Ана ў! – фарёд заданд онҳо. – Ба кучо меравӣ??

Абӯалӣ ба таҳайюр афтод, зоро ба вазир, одатан, эҳтиромдорона муносибат кардан мебоист.

– Ман ба дарбор, назди амир рафта истодаам.

– Мо туро ёрӣ мерасонем. Назорат мебарем, ки мабодо дар роҳ нагурезӣ.

Дар гирду атрофи дарбор баъзе сипоҳиён пиёдаву баъзе савора мегаштанд ва баъзе рӯйи замин нишаста буданд.

Хонаи хоби Шамс аз сарлашкарон пур буд.

– Оқибат овардед! – фарёд заданд онҳо, вақте ки Абӯалӣ даромад.

Шамси сарсону ларzon дар байни сарлашкарон нишаста буд. Атрофиёнаш доду фарёд мезаданд, даст меафшонданд, мушт гирөх мекардан, баланд-баланд тарақ-туруки яроқжояшонро мебаровардан.

– Үро ба ихтиёри мо гузор, худамон ба қатлаш мерасонем! – Талаб мекардан сарлашкарон. – Вагарна мо ба тақдири лашкари худ ва дарбори туву ҳаёти ту чавобгар нахоҳем буд!

– Үро ба қатл расонед! Ба қатл расонед!

– Амирро аз макру чоду раҳо мекунем! Кофирро ба қатл мерасонем!

Ва ҳамин лаҳза Шамс бандоҳ пайдо шуд.

– Барои салоҳиди шумоён аллакай дер шуд, – гуфт ў ба сарлашкарон. – Худи ман ҳанӯз аз сари субҳ қарор дода будам, ки вазирро аз вазифааш озод намоям. Вай одами донишманд бошад ҳам, ба корҳои давлатӣ хуб сарфаҳм намеравад. Бо хотири ҷамъ назди сипохиёнатон равед ва бигӯед, ки вазир аз кор холӣ шудааст.

– Оё мо дар вазифаҳои пештараамон мемонем, тамоми фармонҳои вазир бекор карда мешаванд?!

– Бале! Ҳамаи корҳо мувофиқи ҳоҳиши шумо ва ҳоҳиши ман анҷом мейбанд! Равед, тобеонатонро таскин диҳед!

– Ба юриши навбатӣ ҳам мебароем?

– Ман аллакай дар бораи юриши навбатӣ фикр кардам, аммо алҳол ин ҳама бояд маҳфӣ нигоҳ дошта шавад.

Сарлашкарон боз андаке ғалогула карда, ниҳоят аз ҳам чудо шуданд.

– Ана, дида истодай, ки маслиҳатҳоят ба чӣ ҳол оварда расонданд! – гуфт Шамс, вақте ки ҳар ду танҳо монданд. – Акнун, бидуни таваққуф, паноҳ бурданат лозим! Дӯстони зиёде дорӣ, то дами басандаш шудани ғавғоҳо дар хонаи онҳо зиндагӣ бикиун! Ҳудат дида истодай, ки на танҳо ҳаёти ту, балки ҳаёти ман ҳам зери ҳавфу хатар мондааст...

Дар даромадгоҳи дарбор Ҷурҷонӣ мунтазири устодаш буд. Вай Абӯалиро ба хонаи шахси давлатманд Абӯсаид ибни Даҳдӯк бурд.

Як вақтҳо Абӯалӣ Абӯсаидро аз вараҷа начот дода буд. Ин воқеа ба ҳамон вақтҳое рост омада буд, ки Абӯаливу Ҷурҷонӣ навакак Ҳамадон омада, дар корвонсарой истиқомат мекарданд. Абӯсаид одами соҳибмâлумоте буд. Овозае мерафт, ки Абӯсаид авлоди яке аз халифаҳои ҳақ, яъне саҳобагони Паёмбар мебошад.

Худи Абӯсаид ба хонаи горатёftai Абӯалӣ омада, аз Ҷурҷонӣ ҳоҳиш карда буд, ки ба ҳавлии ў паноҳ оваранд.

— Одатан мегӯянд: «Якеро гум карда, дигареро меёбӣ», — гуфт Абӯалӣ ҳонаву китобҳои худро аз назар гузаронда. — Мансаби вазорату гирифториҳои давлатиро аз даст дода бошад ҳам, акнун озодона машгули илму дониш шуда метавонам.

Ҷурҷонӣ аллакай китобҳои устодашро дар хонаи Абӯсаид, ба ҳамон тартибе, ки дар хонаи пештара меистоданд, раҳт чида буд.

Абӯалӣ дар ҳавлии Абӯсаид чил рӯзи расо зиндагӣ кард. Абӯсаид дар хона оромона қадам зада, аҳли ҳонадонро барои ҳар як гапи баландашон зери лаб сарзаниш мекард.

Абӯалӣ боре ҳам аз хона берун намебаромад.

Тез-тез аз кӯча сипоҳиён гузашта меистоданд. Эҳтимол, онҳо ўро мекофтанд.

Абӯалӣ тамоми рӯз аз навиштан фориг намегардид.

Дар муддати чиҳил рӯз ў китоби дорую давоҳои дарди дилро навишта ба анҷом расонд. Ба китоби нахустини «ал-Қонун фӣ-т-тиб» иловаҳо доҳил намуд.

Рӯзе Абӯсаид гуфт:

— Ҳамсояи ман одами бадбахтест. Имрӯзҳо ҷашмаш хира шуда истодааст. Мо ҳамроҳ қалон шудаем. Бечора бино буд, акнун кӯр мешавад...

– Ҳамсоятонро ба ин чо биёред, – таклиф намуд Абӯалӣ.

–Мебиёрам, аммо дар кучо пинҳон будани шуморо ҳама мефаҳманд. Ҳамсоя худдорӣ карда натавониста, лоф ҳоҳад зад, ки худи Абӯалӣ табобаташ кардааст. Шумо фаромӯш кардаед, ки сипоҳиён аз шумо қасос гирифтсан меҳоҳанд...

–Бо вуҷуди ин, ҳамсояи шумо ҳавфи қӯршавӣ дорад. Ӯро биёред, шојд имкони барқарор намудани қувваи босирааш пайдо шавад.

Абӯалӣ ҷашми беморро дурудароз аз назар гузаронда, ба воситаи ойиначае нури тези Офтобро рост ба айнаки ӯ равона кард.

–Хайрият, ки ман қасалиатонро сари вақт фаҳмидам, – гуфт Абӯалӣ ба ҳамсоя. – Шумо ба дарди ноҳуна гирифтор шадаед. Дар ибтидо ноҳунаро табобат кардан мумкин аст. Ман ҷандин маротиба машгули табобати чунин қасалӣ шуда будам ва ҳама бомуваффақият анҷомид. Ҳоло барои шумо дорухати равғанеро навишта медиҳам, ки онро равғани ҳиндӣ ва ё, ба таъбири дигар, амирӣ меноманд. Онро табиби қадимаи ҳиндӣ Чаракӣ ба кор мебурд. Шумо ба ягон аттори хубе муроҷиат кунед, ӯ ба шумо ин равғанро тайёр карда медиҳад. Баъди як моҳ қӯшиш кунед, ки маро ёбед, ман аз нав шуморо муоина мекунам ва имон дорам, ки то он дам аллакай қувваи босираи шумо бехтар ҳоҳад шуд.

Дар рӯзи чихилум ҳуди Тоҷулмулк ба дари хонаи Абӯсаид омад. Маълум мешавад, ки ҷойи паноҳбурдаи Абӯалиро касе ба вай ҳабар қашидааст. Тоҷулмулк ҳамроҳи муҳофизони Шамс омада буд. Як аспи муҷаҳази зебо бесавор меистод.

– Амир Шамсаддавла мепурсанд, ки узри эшонро ба хирадманҷарини уламо Абӯалӣ бирасонем. Амир, инҷунин, талаб доранд, ки Абӯалӣ фавран ба дарбор ҳозир шавад.

– Устод, илтичо дорам, ки наравед, – оромона гуфт Җурчонй. – Онҳо, баҳусус ин Точулмулк, шуморо нобуд мекунанд. Худатон чӣ қадар айёру бадкор будани ӯро медонед...

– Ба амир чӣ шудааст?! – пурсид Абӯалӣ.

– Амир саҳт беморанд. Ҳамон қасалии кухнаи қулинҷашон аз нав хурӯҷ кардааст.

– Ман дорувориҳоро ба ихтиёри табибони дарбор монда будам, – мутаҳаййир гашт Абӯалӣ. – Ғайр аз ин, тарзи табобати амирро ҳам муфассал фаҳмонда будам.

– Амир меҳоҳанд, ки худи шумо табобаташон кунед, – гуфт Точулмулк ҷашмонашро ба тарафи дигаре дӯхта.

Шамс бистарӣ меҳобид. Абӯалиро дид, ҳатто сурғазаниро бас кард.

– Зудтар доруе тайёр бикиун, ки пеши роҳи ин дарди сабилмондаро бигирад!

– Доруи тайёр дар дасти табибони шумост!

– Ман аз ҳӯрданӣ он доруҳо метарсам. Ба он заҳр андохтанашон мумкин аст... – ҷунин гуфт Шамс оромона. – Ман туро барои ҳамин даъват кардам.

Абӯалӣ дарҳол доруи нав тайёр кард.

– Ман гуфта будам-ку, – фаҳмонд ӯ ба Шамс, – меъдаро эҳтиёт намудан, камтар шароб нӯшидан ва ба гуфтаҳои табибони худ гӯш кардан лозим аст!

– Чӣ хел онҳоро гӯш мекунӣ! Ҳама чоро фиребгару маккорон – ҳам табибон, ҳам ходимон, ҳам сарлашкарон гирифтаанд! Акнун фаҳмидан душвор шудааст, ки кӣ бар кӣ ҳукумат меронад – ман бар онҳо ва ё онҳо бар манин! – Шамс бодиққат ба тарафи Абӯалӣ ҷашм медӯҳт. – Ана акнун аз ту як илтимос дорам. Пештар фармон медодам, маҷбурат мекардам, аммо ҳозир илтимосу ҳоҳиш дорам. Ягона шахси покизавичдон ту ҳастӣ! Агар ту ба ман дасти ёрӣ дароз нақунӣ, ҳукумат аз байн меравад, онро горат мекунанд. Ҳатто худи Точулмулк дузду горатгар аст. Ба ман ёрӣ расон, аз нав вазири маро бар уҳда бигир!

– Сарлашкаронатонро фаромӯш кардед?! Онҳо рӯзи дигар боз ба шӯриш бармехезанд...

– Норозитаринҳояшонро ман аллакай аз сари кор гирифтам. Илочи боқимондаҳоро ҳам меёбам. Ту ҳам андаке боэҳтиёттар бояд бошӣ!

Шамс дурудароз илтимос карда, Абӯалиро розӣ мекунонд.

Ниҳоят Абӯалий розӣ шуд.

Вай аз дарбор ба хонаи пештараи худ омад.

Аз нав ўро дар вазъияти ботантана хильъат пӯшонданд.

Аз нав орзухои беҳбуди давлат ба миён омаданд.

Вале Шамс акнун дар сари ҳар қарораш андешаву таҳаммул ба кор мебурд. Ягона коре, ки алҳол иҷозаташ дод, соҳтани мадраса буд.

Донишманди Юнони Қадим Арасту китобҳои худро танҳо дар асоси фарзиёт ва тасаввурот таълиф менамуд. Олимони он давраҳо ҳанӯз аз хусуси замину осмон чизи камеро медонистанд. Фарзиёти оқилонаи Арастуро тасдиқуон ҳазорҳо сол олимони дигари рӯйи замин кашфиёт менамуданд.

Ҳар олим аз китобҳои ин файласуфи қадим чизи мечустаашро пайдо мекард. Обиду порсоён ҳам аз пайи ин кор мекӯшиданд. Онҳо зӯр зада ҳамон ибораву қалимаҳоеро мечустанд, ки ҳастии Худоро тасдиқ намояд. Аз сабаби он ки Арасту дар бораи Худо фикрҳои тира ва пурхтилоф баён мекард, обиду порсоён аз ин зиддиятҳо бо камоли майлу рағбат истифода мебурданд. Онҳо ба китобҳои файласуфи нобига шарҳу тафсироти худро навишта, ҷойҳои бе ин ҳам номафҳуми осори ўро боз ҳам чигилтар менамуданд.

Рӯзе Ҷурҷонӣ аз Абӯалий хоҳиш кард, ки шарҳу тафсироти худро ба китобҳои Арасту нависад ва ё, ҳеч набошад, баён кунад, ки ў навишта гирад.

– Дида истодай, – ҷавоб дод Абӯалий, – гирифториҳои зиёде дорам. Аммо фикри китоберо ба

нақша гирифтаам, ки барои ҳама фоиданок ҳоҳад буд. Вақте надорам, ки ҳамроҳи мухолифон баҳс оројам ва ба радду бадали кори онҳо пардозам. Ба китоби худ танҳо ҳамон чизҳоеро дохил ҳоҳам кард, ки ба назарам ҳаққонӣ ва боварибахш намоянд. Кӯшиш мекунам, ки тамоми донишҳои илмӣ ва фалсафии худро дар он дарҷ созам. Дар он ҷо ман аз Арасту ҳам ёдовар ҳоҳам шуд.

Ин асар «Китоб-уш-шифо» номида мешуд.

Абӯалӣ қарор дод, ки «Китоб-уш-шифо»-ро дар ҳабдаҳ чилд анҷом дихад. Тамоми дастовардҳои тафаккури илмии замон: маъданшиносӣ, ҷуғрофияни табиӣ, ҷаввшиносӣ, ҳандаса ва мароё, кимиё, наботшиносӣ ва ҷонваршиносиро ба он китоб ворид кардан меҳост. Қонуну қоидаҳои ҳисоб ва назарияни мусиқиро ба таври алоҳида дида баромаданӣ буд.

Корҳои давлатӣ вақти зиёдеро мегирифтанд.

Ӯ пештар аз сапедадамон барҳоста, ду варақи «Китоб уш-шифо»-ро менавишт. Баъди дамидани субҳ ба қабули шогирдонаш мепардоҳт.

Саҳни хурдакаки рӯйи ҳавлии Абӯалиро одамон пур мекарданд. Ашхоси маъруфу машҳур ҳам меомаданд. Аммо шумори бемороне, ки мунтазиру ҳостгори давои дастони эъчозофарини табиби номӣ Абӯалӣ ибни Сино буданд, бештару зиёдтар буд. Шумори дехқонони камбағал ва хунармандону савдогароне, ки аз болои андозигирон ва амлокдорони хурди гуногун шикваю шикоят доштанд, аз ҳама бештар буд. Абӯалӣ ҳамроҳи шогирдонаш беморонро аз назар гузаронда, ба онҳо дорую даво мефармуд. Баъд аспашро савор мешуд, то ба девон шитобад. Он гоҳ одамони логару ҷандапӯш ҳоки роҳи ўро мебӯсиданд. Ва дар орзуви нияти ҳалли дурусти шикоятномаҳои худ аз қафои ӯ медавиданд. Абӯалӣ ба қадри тавон адолату ҳақиқатро барқарор месоҳт. Вале рӯз аз рӯз боварӣ ҳосил мекард, ки камтар коре аз дасташ меояд. Ҳар рӯз ошпази Абӯалӣ дар деги калоне барои беморону гуруснагон ҳӯрок мепухт. Баъди

намози пешин Абӯалӣ аз девон бармегашту чоштхӯрии умумӣ сар мешуд.

Бегоҳӣ боз шогирдон меомаданд.

Чурҷонӣ бобҳои наверо аз «Китоб-уш-шифо» қироат менамуд. Сонӣ шогирди дигаре бобҳои «ал-Қонун»-ро меҳонд.

«Ягон вакт, оқибат, мадраса ҳам сохта мешудагист», - изҳори таманно менамуд Абӯалӣ.

Ба ҳар ҳол, Амир Шамс қарор дод, ки ба сарзамини Қирмоншоҳ, ба шаҳри Торам лашкар қашад, вагарна сарлашкарон метавонистанд аз нав исёну фитна барангезанд.

– Бори нахуст аз шаҳр бо дили пур берун меравам, зоро медонам, ки шаҳр дар ихтиёри шахси муътамад аст, - мегуфт Шамс.

– Ҳуб мешуд, агар ин юриши охирин мебуд, – ҷавоб дод Абӯалӣ.

– Ба ту ваъда медиҳам, ки охирин ҳоҳад буд, – гуфташ Шамс.

– Ҳангоме ки сипоҳиёни Шамс наздики Торам омаданд, ногаҳон аҳволи амир бад шуд, зоро дар рафти юриш маслиҳатҳои Абӯалиро ба инобат намегирифт. Эҳтимол, муқаррабонаш низ барои тезондани марги ў мадад расонда бошанд. Бехуда вақтҳои охир Шамс аз онҳо ин қадар наметарсид...

Мурдаи амирро рӯйи таҳти равоне гузошта, лашкар ба Ҳамадон баргашт.

Акнун ҳукумат ба дасти бачаяки хурдсол, яъне писар ва вориси Шамс гузашт. Ба ҷойи ў муваққатан Тоҷулмулки маккор ҳукумат меронд.

– Ман фикр мекунам, ки марди хирадманҷарини замон Абӯалӣ минбаъд ҳам мансаби вазоратро бар уҳда ҳоҳад дошт, – мегуфт Тоҷулмулк ва мисли ҳамешағӣ табассуми ширадоре менамуд.

Ӯ, гӯё, фаромӯш карда буд, ки ҳамагӣ ҷанд сол пеш Абӯалиро ноумед аз дарбор ронда, маслиҳаташ

дода буд, то дами холӣ шудани чойи котибе нигарон истад.

— Агар инро эҳтиёҷоту манфиатҳои давлатӣ талаб кунанд, ман меистам, — ҷавоб дод Абӯалӣ.

— Талаб мекунанд, бисёр саҳт талаб мекунанд, — гуфт Тоҷулмулк. — Ба фикрам, вакти ба дехқонон андози иловагӣ бастан расидааст. Ҳочагии онҳо мустаҳкам шудааст. Ҳазинаро пур кардан, ҳамчунин, ҳочагии шаҳсии ҳудамонро низ мустаҳкамтар намудан лозим...

— Ман чӣ тарзе ки пештар амал мекардам, оянда ҳам ҳамон тавр амал ҳоҳам кард, — ҷавоб дод Абӯалӣ.

— Аммо ман намедонам, ки ба сарлашкарон чӣ гӯям! Баъди юриши бемуваффақият онҳо саҳт ба газаб омада истодаанд. Танҳо амири марҳум забони онҳоро ёфта метавонист. Ба ҳар ҳол, лозим меояд, ки андози нав эълон кунем.

— Дар ин ҳол ман аз вазирӣ даст мекашам.

Абӯалӣ кайҳо аз имкони ҳукмрони давлатӣ умешашро канда буд, зеро ҳар фармони барои некӣ ва беҳбудии ҳалқ равонашуда боиси бадбаҳтиву шӯри ҳамон ҳалқ мегашт. Ҳатто, мадрасапӯшонӣ ҳам!

Садҳо дехқононро ба соҳтмони мадраса меронданд. Дар натиҷа дехқонон барои ҳосилғундорӣ фурсат намеёфтанд. Фарзандони онҳо гурунаву ташна дар кӯчаҳо овора мегаштанд, сарқути дигаронро меҳӯрданд, ҷон медоданд.

«Чунин илму дониш, чунин некие, ки дар баҳои ранҷу машаққати вазнине дастрас гардад, барои кӣ лозим!?» — беш аз пеш андеша менамуд Абӯалӣ.

Дар давлати ҳамсоя, яъне дар Исфаҳон, Амир Алоуддавла ҳукумат меронд.

Чандин маротиба Ҳамадон омада, донишмандони исфаҳонӣ даъватномаҳои амирашонро ба Абӯалӣ мерасонданд.

Минбаъд одамони Тоҷулмулк ҳар қадами Абӯалиро зери назорат мегирифтанд. «Одаме, ки дар

тақсими даромади андози нав ҳамдастии маро нахост, бояд айёри гузарое бошад. Ба назари вай, эҳтимол, ҳаққи худаш камй карда бошад, ки дар фикри гирифтани ҳаққи ман афтодааст. Аммо ман аз ӯ зирактарам ва барои халосӣ ёфтанд аз вай кӯшиш мекунам» – чунин андешаҳо дошт Тоҷулмулк.

Абӯалӣ пинҳонӣ ба Алоуддавла нома фиристода, ҳоҳиш намуд, ки рухсати ба Исфаҳон омаданаш бидиҳад.

Худи ҳамон шаб Абӯаливу Ҷурҷонӣ ноаён аз хонаи худ ба ҳавлии Абӯғолиби Аттор ном дӯсташон рафтанд.

– Ана, боз аз гирифтудори давлатӣ форигам ва метавонам, оқибат, «Китоб-уш-шифо»-ро ба анҷом расонам! – гуфт Абӯалӣ ба шогирди вафодораш Ҷурҷонӣ.

Ҷурҷонӣ аз хусуси корубори устодаш дар он рӯзҳо чунин нақл мекунад: «Шайх Абӯғолибро назди худ бихонду аз ӯ коғазу қаламу давот пурсид. Вай онҳоро оварду Шайх ҳамоно ҳаштики асоси масъалаҳоро навишт ва дар зарфи ду рӯзи боқимонда раъси тамоми масоилро таълиф намуд. Ва китобе назди ӯ набуду сарчашмае надошт, ки бад-он ручӯй кунад, балки ҳамаро аз ёду дили худ менавишт. Сипас ин ҷузваҳоро пеши назар гузошта, пайҳам барои ҳар яки мавзӯйу масъалаҳо шарҳ навиштан гирифт. Ва ҳар рӯзе панҷоҳ варақа навишта, ғайри китоби «ал-Ҳайвон в-ан-набот» тамоми табииёту илоҳиётро фароҳам овард ва таълифи мантиқро сар карда, ду ҷузъи онро навишт».

– Дар умрам ин гуна пурмаҳсул кор накарда будам, – мегуфт Абӯалӣ. – Ба қароре омадам, ки ҳамон рисолаи бахшида ба пайдоиши кӯҳҳо вақте дар Гурганҷ навиштаамро ба китоби ҳозира дохил намоям.

Шабона шогирдони дигари Абӯалӣ ҳам махфӣ дар ҳамон хона ҷамъ омада, сахифаҳои нави «Китоб-уш-шифо»-ро меҳонданд.

Баъзан Абӯалӣ ба онҳо дар бораи айёми ҷавонии худ ҳикоя мекард. Мубоҳисаҳо бо Берунӣ... Шабнишиниҳои якҷояшон бо Арроқу Масеҳӣ... Тақдир ҳамаро ба ҳар тарафе ҳавола намуд. Масеҳии кӯҳансол кайҳо аз миён рафтааст. Берунӣ ё дар зиндони Султон Маҳмуд меҳобад, ё ба Ҳиндустон фиристода шудааст. Дар бораи Арроқ тамоман ҳатту ҳабаре нест! Гурганҷ аз тарафи саворагони Султон Маҳмуд забту горат шудааст! Сокинони бисёреаш ба банд оварда шудаанд. Дар бораи ҳолу аҳволи шиносӯ наздиқон беҳтараш фикре нақунӣ! Аз ҳусуси Ширину додарҷаи ҳурдсоли ў низ фаромӯшӣ ҷустан беҳтар аст, зеро ягон вақт аз онҳо ҳабаре шунидан амри муҳол мебошад. Ҳатто, бародари ҳамхуни ҳудро Абӯалӣ гум кардааст! Танҳо Ҷурҷониву шогирдони дигар, китобхову номаҳои шаҳсони машҳуру мардони донишманд боқӣ мондаанду бас!

Рӯзе дар қарибиҳои ҳавлӣ садои ғалогулае баланд гардид. Абӯалӣ аз миёни онҳо дарҳол овози Тоҷулмулқро шинохт.

– Дар ҳамин ҷой ў пинҳон шудааст! Дар ҳамин ҳавлӣ... Шогирдони мисли ҳудаш коғире ба ҳамин ҷо назди ў меоянд, – чунин мегуфт ҳатиби масҷид.

Ҳамон лаҳза тамоми аҳли хона ҳомӯш шуда, ба пой хестанд.

– Устод, гурезед, ман онҳоро каме андармон медорам! – гуфт Ҷурҷонӣ.

– Ман аз дasti онҳо ба кучо мегурезам?!  
Беҳтараш, рӯбарӯйи онҳо мебароям!

Аввал ғуломон даромаданд. Аз паси онҳо Тоҷулмулқ. Ҳатиб аз ҳама қафо даромад.

– Ман ҳанӯз ба амири марҳум шикоят карда будам, – гуфт ҳатиб. – Аз шунидани нақлҳои ба шогирдонаш мекардаи ў қас ба даҳшат меафтад! Ваҳ, дар китобҳояш ҷиҳо менависад?!

Точулмулк гуфтаҳои хатибро базӯр мешунид. Ӯ дигар табассум намекард. Аз қиёфааш чизеро фаҳмидан душвор буд.

— Абӯалӣ, туро амири навамон ба дарбор меҳонанд!

Абӯалӣ ботамкин аз хона баромад.

— Устод, ман бо шумо меравам! – аз қафои Ӯ давид Чурчонӣ.

— Ту дар ҳамин ҷой бош! Дар назди китобҳои ман буданат зарурттар аст! – гуфт Абӯалӣ.

Дар дарбор амири ҷавон менишаст. Ҷанд нафар аъёну ашрофе ҳам, ки Шамс онҳоро беҳад дашномҳо додаву аз онҳо саҳт метарсид, дар ҳамон ҷой буданд. Акнун онҳо боз сари ҳокимият омада буданд.

— Мо шахсеро дастгир намудем, ки ба душманамон, яъне амири Исфаҳон Алоуддавла нома мебурд! – гуфт Точулмулк. – Ана, барои чӣ ту аз маснади вазорат даст кашидай! Бо як овоз аз хусуси кофирии ту ғап задани тамоми аҳли шариат кам набуд, ки бар замима роҳи хиёнатро пеш гирифтӣ?!

Аъёну ашроф абрӯвонашонро чин менамуданд. Онҳо аз нигоҳи ҳанҷаросои Абӯалӣ ҷашм мегурезонданд.

— Боре марҳум Амир Шамс аз Султон Маҳмуд номае гирифта буд. Аз он воқеа таҳминан дувоздаҳ сол гузашт! Ба нома сурати ту илова шуда буд. Султон ҳоҳиш мекард, ки агар дар ҳудуди мамлакати мо пайдо шавӣ, туро ба назди Ӯ фиристем. Амири марҳум он номаро бечавоб гузошта, ба ман фармон дода буд, ки Ӯро аз гумоштагон пинҳон дорам. Амир чунин меҳисобид, ки аз хидмати ту ба давлатамон фоидае мерасад. Вале ҳоло, ки номаи бадастафтода аз хиёнати ту шаҳодат медиҳад, носипосиву кӯрнамакият ба моён аён гардид! Ту муносибатҳои неки амири марҳумро нисбат ба ҳуд, аз тарафи Ӯ то дараҷаи табиби хоса ва, баъдтар, то мансаби вазорат бардошта шуданатро фаромӯш кардай. Мо, ҳамаи дар ин ҷо ҷамъомадагон,

иродаю фармони амири навро ба чой оварда, карор додем, ки муддате дар қалъа зиндагӣ кунӣ! Баъд тақдири туро дар маҳкама ҳал хоҳанд кард!

Дар таҳхона пойҳои Абӯалиро занҷирбанд карданд.

Шабона саворагони ношиносе ўро ба қалъа бурданд. Абӯалӣ қалъаро шинохт. Аз Қалъаи Фардичон гурехтани кас амири муҳол буд!

Ҳамон рӯзи аз тарафи сипоҳиёни Точулмулк дастгир шудани Абӯалӣ шахсе вориди Ҳамадон шуд. Ў тақрибан сӣ-сивупанҷсола буд. Дар корвонсаройи миёнаҳоле қарор гирифта, аз саройбон дар бораи Ҳусайн ибни Абдуллоҳ ибни Алӣ ибни Сино дарак пурсид.

– Дар шаҳри мо фақат як Ибни Сино, Абӯалӣ номе буд, – гуфт саройбон. – Одами бисёр доное буд. Мегӯянд, ки файласуфону табибони зиёди шаҳрҳои дигар аз ў маслиҳат мегирифтаанд. Ҳатто аз Бағдод ба номи ў номаҳо менавиштаанд. Баъдтар амири марҳум ўро вазир таъйин намуд. Пас аз фавти амир ў гайб зад. Ў барои шумо чӣ даркор аст, ё шумо ҳам барои маслиҳатгирӣ ва ё кори дигаре омадаед?!

– Ман бародари ўям, – ҷавоб дод он мард.

Агар гӯши сардори посбонони қалъа вазнин намебуд, ҳоли Абӯалӣ хеле бад мешуд.

Сардори посбонон солҳои дурударозе ҷанговари содики Амир Шамс буд. Аммо қувваи шунавоиаш рӯз аз рӯз сусттар мешуд. Аз ин сабаб, ҳоло хидмати сабуку оромтареро адо менамуд.

Дар рӯзи савуми маҳбусӣ Абӯалӣ гӯшҳои сардори посбононро муоина карда, онҳоро шуст ва лӯндаҳои чиркашонро қашида гирифт. Аллакай баъди шустани гӯшҳояш сарпосбон овозҳои муқаррариро фарқ мекардагӣ шуд. Абӯалӣ доруи мультамаде пешниҳод кард.

Сарпосбон фармуд, ки поҳои Абӯалиро аз занҷир озод кунанд. Барои ин некияш Абӯалӣ дар назди

сарпосбон савганд ёд намуд, ки ҳаргиз ихтиёри турез намекунад.

Ҳатто сарпосбон аз идораи худ коғазу давоту қалам овард. Шабонгоҳон ӯ дар бораи зиндагии дурударози худ, дар бораи даврони ҷавонии дар деҳа гузарондааш, ки ҳоло ҳам дар айёми пирӣ, хуб дар хотир дошт, нақл карданро дӯст медошт.

Дар давоми ҷаҳор моҳи маҳбусӣ Абӯалӣ «Китобул-ҳидоёт»-ро навишта хотима бахшид: «Китоб-ал-қулинҷ»-ро аз нав таҳриру такмил намуд. Дар ҳамон чой, дар маҳбас, ӯ боз як китоби дигар – қиссаи фалсафии «Ҳай ибни Яқзон»-ро навишт.

Ҳай ибни Яқзон номи ҳамон сардори посбонони маҳбас буд, ки маънои «Зиндаи писари Бедор»-ро дорад.

Ин аввалин қиссаи Абӯалӣ буд. Қаҳрамони қисса ба пирамарди хоксору накӯкор ва ҳамеша бедоре вомехурад. Ва пирамард аз ҳусуси ҷаҳонгардӣ ва тарзи асрори олами атрофро донистани худ барои ӯ накљо мекунад. Рӯзи неки пирамард ҳама ҷоро фаро мегирад: ҳам ба ҷаҳаннам мефурояду ҳам ба арши аъло мебурояд.

Минбаъда бисёр одамон ғарқи ҳондани ин китоб мешаванд. Онҳо мегӯянд, ки ҳар саҳифаи китоб аз андешаҳои хирадмандона ва афкори фалсафӣ моломол аст. Баъди дусад соли ҳаёти Ибни Сино нависанда Ибни Туфайл романи ҳамноми худро меофарад, ки аз бисёр ҷиҳат асари Ибни Синоро такрор мекунад. Ахли адаб ҷунин мөҳисобанд, ки Дантеи ҷовидонӣ ҳам «Мазҳакаи илоҳӣ»-и худро дар зери таъсири Абӯалӣ ибни Сино оғардааст.

Баъди ҷаҳор моҳи ҳуди Тоҷулмулк ҳамроҳи амири ҷавон дар ҳамон маҳбас раҳти иқомат партофтанд.

Лашкариёни амири Исфаҳон, ҳамон амире, ки Абӯалӣ номааш навишта буд, шаҳри Ҳамадонро зери даст оварданд.

Тоҷулмулк қарор дод, ки ба қальъа паноҳ барад.

– Акнун, Абӯалӣ, барои бехатарии ту чӣ қадар ғамхориҳо кардани маро мефаҳмӣ! – гуфт Тоҷулмулк. – Сари вақт агар ман туро дар қалъа пинҳон намекардам, сокинони Ҳамадон аз мукотибаи миёни туву ҳокими Исфаҳон воқиф гардида, туро куштанашон аз имкон дур набуд.

Амири Исфаҳон Алоуддавла барои дар сари ҳукумат мондани писари Шамс қарор баровард. Амири ҷавону Тоҷулмулк акнун ба тобеияти ҳоким даромаданд. Алоуддавла онҳоро рухсати ба шаҳр баргаштан дод.

Баъди муддати кӯтоҳе Абӯалӣ ҳам ба Ҳамадон баргашт. Тоҷулмулк табассуми ширине карда, аз ӯ ҳоҳиш ва илтимос намуд:

– Агар ба Алоуддавла нома нависӣ, албатта, дар бораи садоқату вафодории ман хабар расон...

Дар даромадгоҳи шаҳр Абӯалиро Ҷурҷонӣ ва марди номаълуме пешвоз гирифтанд...

Абӯалӣ ба рӯйи он одам нигариста, дақиқае моту мабҳут монд, баъд бародарон ҳудро ба бӯсу канори ҳамдигар партофтанд.

– Барои аз ин шаҳр фирор намудан ҳамаи чизҳоро тайёр кардам, – гуфт ҳуди ҳамон рӯз Ҷурҷонӣ. – Аз ин Тоҷулмулк ҳар номаъқулиро ҷашм доштан мумкин аст! Ҳокими Исфаҳон ҳам ҳоҳиши ба ҳузури ӯ рафтани шуморо медонад ва аз истиқболатон шоду мамнун ҳоҳад гашт. Ҳӯрчини китобҳоятон аллакай ҳамроҳи одамони мұттамаде ба Исфаҳон фиристода шуданд.

Субҳи бармаҳал зери хирқаи сиёҳи сӯфӣ Абӯалӣ, Ҷурҷонӣ, бародари Абӯалӣ – Маҳмуд ва ду нафар хидматгор аз дарвозаи Ҳамадон баромаданд.

Гоҳо сипоҳиёни Тоҷулмулк аз рӯбарӯйи онҳо мебаромаданд.

Хидматгорон эҳтиётан Абӯалиро бо пайкари ҳуд аз ҷашми сипоҳиён панаҳ медоштанд. Ҳуди Абӯалӣ дасту рӯяшро дар хирқаи сиёҳи сӯфиён маҳкамтар мепечонд.

## ФАРЧОМИ ЗИНДАГӢ

Раҳораҳ бародарон сарсониву саргардониҳои худро ба ҳамдигар ҳикоя мекарданد.

Маҳмуд аз Бухоро ба Гурганҷ омада, дар роҳи ҷустуҷӯйи Ширин ба дарбори Хоразмшоҳ афтод.

Берунӣ, Ҳаммори табиб ва Арроқ аллакай ба роҳи тарафи султон баромада буданд.

Одамони вазир Суҳайлӣ ба Маҳмуд гуфтанд, ки Абӯалиро дар Ҷурҷон аз дарбори амир Қобус бояд ҷуст.

Маҳмуд ҳамроҳи корвоне ба Ҷурҷон омад, аммо дар он ҷой на Абӯалиро пайдо карду на амир Қобусро! Абӯайлӣ ҳамон вақт дар Дехистон ном мавзеи соҳили Баҳри Ҳазар мезисту гирифтори касалии вараҷа буд.

Баъд Маҳмуд чанд шаҳри дигарро ҳам паймуда, қарор дод, ки боз ба Гурганҷ баргардад.

Шаҳрро сипоҳиёни султон хароб карда буданд. Ба ҷойи ҳавлие, ки Ширин истиқомат дошт, Маҳмуд танҳо сӯхтаву хокистарро пайдо карду бас!

Дар кучо будани Ширину ҷизу ҷораро ҳамсояҳо намедонистанд, зоро навомада буданд. Ҳамсояҳои пештараро бандӣ карда Ғазна бурда буданд.

Пул ҳам тамом мешуд. Ӯ ба Исфаҳон рафта, вориди хидмат гашт.

Одамони донишманди гирду атроф осори фалсафии Ибни Синоро меҳонданд. Доир ба ин асарҳо мубоҳисаҳо ташкил карда, мавриди муҳокима қарорашон медоданд. Вале касе дар кучо зистан ва дар қадом шаҳре паноҳ бурдани муаллифашонро равшан намедонист. Одамони гуногуне шаҳрҳои гуногунеро ном мебурданд, ки гӯё дар он ҷой Абӯалиро диданд.

Боре, ҳангоми мубоҳисаи фуқаҳо, фақеҳе бо савганд ҳамаро бовар мекунонд, ки ҳамагӣ ду моҳ пеш Ибни Синоро дидаст.

– Дар кучо?! Дар кадом шаҳр ўро дидед?! – зуд ба пурсукови фақех даромад додари Абӯалӣ.

– Дар Ҳамадон! – гуфт фақех. – Ва ё ту ҳанӯз бехабарӣ, ки Абӯалӣ дигар аз султон паноҳ намебарад?! Абӯалӣ вазири дарбори Шамсуддавла таъйин шудааст, дасти султон акнун ба ў расида наметавонад. Аммо ҳодисаю воқеаҳое, ки вобастаи табобату муолиҷаи беморон аз тарафи ў дар он ҷо ҳикоя мекунанд, аз эъҷози қудсийён ҳам болотар меистанд!

Бо ҳамин васила Маҳмуд шарафманди дидори бародараш гардид.

Дар даромадгоҳи Исфаҳон маросими ботантанае баргузор гардид.

Ахли дарбор ва аъёну ашрофе, ки онҳоро худи Амир Алоуддавла барои пешвозгирӣ фиристода буд, ташрифи Ибни Синоро нигаронӣ мекарданд. Олимону табибону шоирон, ки бо ҳоҳиши худ омада буданд, низ интизории ўро мекашиданд.

Ибни Сино ҳамёнашро бароварда, барои додани ҳарчи вуруд омода мешуд.

– Аз дидани дидори мубораки Шумо, Шайхурраис, дар шаҳрамон беҳад шоду мамнунем! – сари таъзим фуруд меоварданд, завқ менамуданд ва табассум мекарданд ахли дарбор.

– Онҳо маро «Шайхурраис», яъне «Пиру сарвари уламо» меноманд! Охир, ин чӣ хел унвон, онро аз кучо бофта баровардаанд?! – изҳори таҳайюр менамуд Ибни Сино.

– Ҳокими шаҳрамон Амир Алоуддавла Шуморо ба чунин унвон мушарраф гардониданд! – аз нав ба таъзим омаданд ахли дарбор.

– Эшон барои Шумо сарулибоси гаронбаҳо, аспони саворӣ ва пули зиёде низ ҳадя ҳоҳанд фармуд. Инчунин, дар маҳаллаи Кӯҳнагунбаз бароятон ҳавлии алоҳида чудо карданд. Дар он хона аз асбобу анҷоми

рӯзгор то гилемҳои қолӣ ҳама чизи лозимиву даркорӣ муҳайёст! Баъди дар он ҷой маскан гирифтанатон амир шуморо ба дарбор даъват мекунанд...

Ниҳоят, ахли дарбор канор истоданд, он гоҳ Ибни Синоро одамоне, ки ҳамроҳи ӯ дар мукотиба буданд, ва ононе, ки китобҳои ӯро хонда, кайҳо боз орзуи дидори муаллифашонро мепарвариданд, печонда гирифтанд.

Рӯзи дигар, ҳанӯз субҳ надамида, Ибни Сино аз хоб барҳост, риёзати баданро анҷом дод ва барои ҳатми «Китоб-уш-шифо» бинашаст.

Рӯзона ӯ ба дарбор, назди Алоуддавла рафта, доир ба корҳои давлатӣ ҳамроҳи амир маслиҳат бояд мекард.

– Оё дуруст аст, ки вақтҳои дар доираи Хоразмшоҳ зистанатон уламо тез-тез дар ҳуди дарбор маҷлиси баҳс меоростанд?! – пурсид Алоуддавла дар мулоқоти нахустин.

– Бале, тез-тз ҷамъ меомадем. Маърӯзаҳо хонда, онҳоро муҳокима мекардем...

– Ман ҳам мефармоям, ки ҳар рӯзи панҷшанбе дар дарбор ҷамъомад ташкил намоянд. Бигзор маҷлиси уламои ман ҳам шуҳрат ёбад! – гуфт Алоуддавла.

Ба ҷамъомади нахустин уламои тамоми шаҳр гирд омаданд. Маҷлисгоҳ чунон тангӣ мекард, ки баъзеҳо дар толор ҷой наёфта, дар пойгаҳи дарҳо рост меистоданд.

Ибни Сино дар бораи асари охирини риёзии худ нақл мекард. Ин асарро вай дар мусовии «Китоб-уш-шифо» ва «Қонун» оғарида буд. Инчунин, тафсири муҳтасари «Китоби усули ҳандаса»-и Уқлидусро хотима дода, дар он бисёрии қазоёи ҳандасиро мувофиқи фахмиши худ, кӯтоҳу содатар тавзех дода буд. Ба китоби номбурда ҷанде қазияҳои худро ҳам, ки бо вучуди зарурат пеш аз ин вучуд надоштанд, илова намуд.

Ибни Сино ҳамвора мекүшид, ки содаву фахмо ва муҳтасар сухан ронад. Ӯ як соати расо ҳарф зада бошад ҳам, дар тўли он на худ аз ҷояш чунбиду на касе ба чунбиш даромад.

Амир Алоуддавла қаноатманд менишаст. Пеш аз маҷлис ў дурудароз Абӯалиро мепурсида, ки Хоразмшоҳ дар кучои байтулҳикмаи худ – дар миёначо ва ё назди девор менишаст. Ва ё, мумкин, барояш курсии маҳсусе меоварданд?!

– Ба назари мо, Шайхурраис дар соҳаи риёзиёт тафаккороти амиқ зоҳир намуд, – гуфт Алоуддавла. – Ба шарофати баромади нахустинаш қарор додем, ки Шайхро хильъати гаронбаҳои дигаре хадя фармоем.

Ибни Сино расми таъзим адо намуд.

Чанд одам савол додан меҳостанд.

– Чӣ хел, оё дар байтулҳикмаи Хоразмшоҳ одати саволдиҳӣ ҳам ҷорӣ буд?! – дар тааҷҷуб афтод Алоуддавла.

– Оре, дар он ҷой ба ҳамдигар пайихам суолҳо медоданд...

– Бисёр хуб! Он гоҳ шумоён ҳам, хоҳишмандон, суолҳоятонро бигӯед!

Ҷавонмарди рангпаридаву ҳаробае аз ғояти ҳаяҷону изтироб базӯр-базӯр овоз бароварда, доир ба «ал-Маҷастӣ» ном асари ҳайати Батлимус аз Абӯалӣ суол кард.

– Магар рост аст, ки Шайхурраис дар тафсири «ал-Маҷастӣ»-и худ аксари қазоёи Батлимусро ба тарзи дигаре ташреҳ дода, бар он даҳ ашқоли нави ҳандасии муҳталифаро афзудаанд ва, ҳамчунин, дар охири рисола чунон андешаҳоеро доир ба ҳайъат илова намудаанд, ки касе пештар аз онҳо хабаре надошт?!

– Рост аст! – гуфт Ибни Сино. – Шояд аз ин хусус дафъаи дигар андеша рондан беҳтар бошад. Ҳоло шаб аз ним гузаштааст...

Ҳама муттафиқона хохиш менамуданд, ки Ибни Сино дар ин бора худи ҳозир нақл кунад. Баъдан хомӯш шуда, чониби амир нигаристанд.

– Бигзор нақл кунад, – даст афшонд амир.

Ибни Сино, бар илова, тақрибан якуним соати дигар суханронӣ кард. Ӯ чунон саргарми андешаҳо гардида буд, ки аз доираи ҳайъат ба ҳалқаи риёзиёт гузашта, дар бораи он ҳама дақиқиҳое, ки худ бар ин илм илова карда буд, низ изҳори назар намуд. Сипас аз хусуси мусиқӣ ва дар бобати он, ки мусиқиро тавассути риёзиёт метавон таҳқиқ намуд, андеша ронд. Ҳатто мақоми муҳтасареро ҳам замзама фармуд, то ҳозирон умки гуфтаҳояшро дарёбанд.

– Аксари кулли андешаҳое, ки дар интиҳо бишнидед, – гуфт Ибни Сино дар охири суханрониаш, – дар «Китоб-уш-шифо», ки рӯзҳои наздик анҷомаш баҳшидам, ҳаллу фасли худро ёфтаанд.

Дами субҳ уламо парешон шуданд. Ҳатто худи амир Алоуддавла ҳам то поёни ҷаласа биншаст.

– Зоҳиран, тамоми умр дар Исфаҳон чунин ҷамъомаде барпо нагардида буд, – мегуфтанд уламо.

– На танҳо дар умри мо, – мегуфтанд баъзеи дигар, – балки дар тамоми ҳаёти Исфаҳон чунин маҷлисе баргузор нашудааст!

Табиист, ки Ибни Сино дар Исфаҳон ҳам қабули беморонро давом медод.

Дар ин чой китоби савуми «Қонун»-ро хотима баҳшид. Солҳои охир андешаву мушоҳидаҳои зиёде дар сари ӯ гирд омада буданд. Аз ин рӯ, қарор дод, ки ба ду китоби пешина иловагоҳ дарорад.

Воқеаи бо яке аз беморон дар Исфаҳон рӯйдода чунон нодиру ғалатӣ буд, ки дар тамоми шаҳру дехот онро ҳикоя мекарданд.

Марди маъруф, амакзодаи худи амири Исфаҳон аз ақл бегона шуда буд. Ӯ худро ғове пиндошта, аз як

кунчи хонаи пурсарвати худ ба кунчи дигарааш метохт, баланд-баланд бонг мезад.

– Зудтар маро күшед! – дод мезад писарамаки амир. – Аз гүштам хариса пазед! Ман говам! Ман говам!

Бемор аз тановули таоми расмӣ парҳез менамуд.

– Ман говам! – дод мезад ў. – Гови фарбехам! Ман гүшт намехурам!

Рӯзорӯз аз ҳолу мадор рафта, ҳаробу логар мешуд. Муттасил аз даводави рӯйи хона ва шоҳ задани хидматгорон ҳам бозмонда, фақат дароз меҳуфт ва шикоятомез бонг мезад.

Амир Алоуддавларо аз bemorии хешовандаш огоҳ намуданд.

Беморро табиби хоса муолиҷа мекард, аммо касалӣ ба дараҷае гайриодӣ менамуд, ки табиб онро ташхис карда наметавонист.

Дар рафти сухбат Алоуддавла ба Ибни Сино гуфт:

– Ман аз баёни хоҳишам дар ҳузури шумо хичолат мекашам. Мумкин дарди писарамакам бедаво бошад, зеро тамоми табибон чунин ақида доранд. Аммо, ба ҳар ҳол, илтимос дорам, ки ба табобати ў машғул шавед. Ин шармандагии ба сари хонадонамон омадаро чандин моҳ инҷониб пӯшида медорем. Мабодо сир ошкор шавад, дар тамоми шаҳру дехот аслу насаби моро хандаҳариш хоҳанд кард.

Ибни Сино табиби муолиҷакунандай bemorро назди худ хонд. Дар бораи касалӣ муфассал ўро пурсуков намуд. Хидматгоронро даъват карда, ҳамроҳи онҳо ҳам сухбат кард ва билохира гуфт:

– Назди bemoraton рафта, ба вай бигӯед, ки қассобро хабар кардем, зуд омада туро мекушад.

Ҳамхонагон омада тамоми гапро ба хӯҷаини савдӣ расонданд.

Бемор аз ин гуфта хурсанд шуда, фараҳмандона бонг мезад.

Ибни Сино сарулибоси бехтарини худро пӯшида, ду нафар хидматгорашро ҷеғ зад ва тарафи ҳавлии bemor равона гардид.

Хона даромада, корди калонеро ба даст гирифт ва бо овози ғурӯй фарёд зад:

– Гови күштаний дар күчост?! Ба ҳавлӣ бароред, онро ман дар ҳамон ҷой мекушам!

Бемор инро шунида, аз пешгоҳи хона наъра баровард.

– Ресмон оварда, дасту пойи говро бандед! – калонгириона фармон доданро давом медод Ибни Сино.

– Ҳамаро мувофиқи қоида анҷом дихед!

– Ман худам! Ман худам! – бонг мезад bemor.

Ҳатто bemor аз хурсандӣ ба пой барҳост. Агарчи ду рӯзи охир тамоман аз ҷояш начунбида буд, рӯйи ҳавлӣ баромад ва якпаҳлу дароз кашид.

Ибни Сино назди вай омада нишаст ва кордеро ба корди дигаре сойдан гирифт. Сонӣ паҳлӯҳои bemorro даст-даст карда дид. Баъд аз ҷояш барҳоста гуфт:

– Ин говатон аз ҳад лоғар аст, алҳол ба күштан намеарзад! Чанд рӯзи дигар парваришаш кунед, ки фарбех шавад, он гоҳ омада мекушам!

Бемор саросемавор аз ҷояш барҳест. Аз гояти гуруснагӣ сусту bemador шуда буд, ҳар сӯ мекалавид.

– Мефаҳмӣ, гов, – гуфт Ибни Сино, – агар дурустакак хӯрок xӯrӣ, туро мекушам, агар гурусна гардӣ, аз ту фоидае нест! Он гоҳ гӯшти туро касе намехурад!

Худи ҳамон рӯз амакзодаи савдоии амир ба xӯrokxӯrӣ даромад. Абӯалӣ фармуд, ки ба таомаш дорувориҳои маҳсус илова қунанд.

Бемор оҳиста-оҳиста сиҳҳат мешуд.

Абӯалӣ фармуд, ки ягон хидматгор ба bemor аз васвасаи ўёдовар нашавад.

Бемор муттасил фарбектар шуда, камтар бонг мезад.

Рӯзе субҳдам аз хоб бедор шуда, хидматгорро чеф зад:

— Ман имшаб хоби галатие дидам: гӯё, ман худамро гов пиндошта бошам...

— Ҳақиқатан, хоби ациб, тақсир! — ҷавобаш дод хидматгор.

— Ман ҳатто тарсидам: мабодо аз хоб бедор шаваму ба ростӣ худро дар сурати гов бибинам! Аммо, ба Худо шукр, ки бедор шуда, худро дар сурати инсон дидам!

Касалӣ бебозгашт аз миён рафт.

Як вақтҳо Ибни Сино котиби «ал-Мухтасар-ул-авосит»-ро дар мантиқ гуфтаву Ҷурҷонӣ навишта гирифта буд. Нусхае аз ин асар ба шаҳри Шероз афтод.

Донишмандони Шероз онро муддати мадиде омӯҳтанд. Аммо баъзе ҷоҳояшро фаҳмида натавонистанд.

Онҳо ба Ибни Сино номае навишта, суолҳояшонро дар авроқи алоҳида ҷо доданд. Шумораи варақҳои суолнома ба даҳ мерасид.

Шабе дар ҳалқаи шогирдон Ибни Сино машгули сухбат буд, ки дар ҳамин лаҳза фиристода даромад. Фиристода ба ў нома ва лифофаи гафси саволномаро супурд.

— Пагоҳ саҳарӣ ман рафтани будам, — гуфт қосид, — аммо Шумо ҷавоби саволномаро дар муддати ду-се рӯз навиштани бошед, интизор мешавам...

Ибни Сино фиристодаро ҷавоб дода, сухбаташро ҳамроҳи шогирдон идома медод ва, баробари ин, саволномаро ҳам аз назар мегузаронд.

Баъди намози хуфтан Ҷурҷонӣ барои устод тақрибан иборат аз панҷоҳ варақ бандчай когаз овард.

Ибни Сино шамъ афрӯхта, ба навиштани ҷавоб оғоз намуд. Дар он хона Ҷурҷониву Маҳмуд ҳам менишастанд. Онҳо дар аввал байни худ паст-паст гап

зада, сонӣ хоб рафтанд. Ибни Сино навиштанашро давом медод.

Субхи бармаҳал касе дари Ҷурҷониро кӯфт.

Ӯ хидматгори Ибни Сино буд.

— Шайх мефармоянд, ки зуд ба наздашон равед.

Ҷурҷонӣ даромадан замон бидид, ки ҳамаи қоғазҳо аллакай аз хатти резai устод пур шудаанд.

— Рисолаи комиле шудааст, — гуфт устод хичолатмандона. — Барои он ки фиристодаро муаттал насозам, қарор додам, ки ба ҳамаи саволҳо якбора ҷавоб гардонам. Уламои Шероз ҳам ҷашмбарроҳанд.

Вақте ки Ҷурҷонӣ рисоларо пеши фиристода бурд, ӯ тамоман мутаҳайири гардид.

Фиристода ба Шероз баргашта, воқеаи мазкурро ҷандин вақт дар миёни уламо ҳикоя мекард.

«ал-Қонун фӣ-т-тиб» ба анҷом расонида шуда буд.

Панҷ ҷилди муҳташами он дар хонаи Ибни Сино меҳуфт. Ин китобҳо тамоми донишҳои тибии андӯхтаи инсониятро фаро мегирифтанд. Онҳо дар рӯзҳои саҳту душвор, дар давраи ҳаёти қашшоқонаву ғуруснагиҳои корвонсарой эҷод шуда буданд. Онҳоро дар хонаҳои ёру дӯстонаш оғарида истода, Ибни Сино ҳар садои кӯчаро ботааммуқ истимоъ менамуд, ки мабодо аз паси ӯ наомада бошанд.

Ана, китоби аввал маҳсуси назарияи илми тиб буда, доир ба колбадшиносӣ, ташхис, ташреҳ ва ҷарроҳия баҳс мекунад. Дар давоми китоби нахуст, инчунин, ҳосияти бемориҳои шадиду музмин аз назар гузаронида, роҳу воситаҳои табобаташон баён карда шудааст.

Дар китоби дувум усули тайёр кардани дорувириҳои одӣ нишон дода шудааст. Маълум мешавад, ки решава ва пӯстлоҳи ҳар гиёҳу дарахте барои табобати бемориҳои инсон шифобаҳш будааст. Рустаниҳо дар гирду атроф фаровонанд, аммо мардум ҳосиятҳои давобаҳшу фоидаманди онҳоро намедонанд.

«Агар марҳами шалғами ангабиномехтаро гузоранд, он захми хabisро даво мебахшад, тухми он бо сирко захмҳои фосидро тамоман баҳам меорад» – чунин мегӯяд Ибни Сино дар китоби дувуми «Қонун» оид ба шалғами одӣ. – «Агар кождум шаҳси шалғамхӯрдaro неш занад, ба он одам осебе намерасад».

Ва ё: «Агар хулбӯро бо шароб омехта, то дами заҳролудшавӣ хӯрда бошанд, он таъсири заҳрои марговарро ҳам мегардонад».

Дар китоби дувуми «Қонун» Ибни Сино тақрибан ҳаштсад хел дорувириҳои ғайримураккабро тасвир намудааст.

Китобҳои савуму чорум қасаливу бемориҳои тамоми узвҳои бадани инсонро аз нохуни пой то мӯйи сар муфассалан таҳқиқу тадқиқ менамоянд. Сару мағзу аъсоб, ҷашму гӯшу гулӯву димог, дандону шушу дил, сурхӯдаву меъда, рӯдаҳову ҷигару талҳа, гурдаву обдон – дар бораи ин ҳама Ибни Сино маълумоти батағсил дода, роҳҳои табобату усули ҷарроҳии ононро ном бурдааст. Дар боби тарзи табобату илочи шикастай қосаҳонаи сар, бинӣ, ҷоғ, оҳураки гардану дандаҳо низ Ибни Сино дар «Қонун» маълумот додааст.

Дар китоби панҷум ў доруҳои мураккабро ба тасвир овардааст, ки таркибашон то бистуҳафт номгӯй маводро дар бар гирифта метавонад.

«Ин доруро Ҷолинус истифода бурдааст, – аксаран менависад Ибни Сино. – Инаш – доруи машҳури ҳиндӣ, лекин инаш ихтирои худи мост».

Донишмандону табибон аз хондани ҷузъҳои «Қонун», ки тавассути Ҷурҷонӣ навишта гирифтаву бо дasti ҳуҷнависон нусхабардорӣ шуда буданд, дар таҳаййору тааҷҷуб меафтоданд, зоро дар ҳар саҳифаи китобҳо ба ягон чизи науву тоза ва то ҳанӯз дар олами фарҳангу хирад номаълуму номакшуф вомехӯрданд.

Ибни Сино намедонист, ки зиёда аз ҳаштсад сол мегузараду танҳо баъди он Пастер фарзияи ўро доир ба барангезандагони ноаёни бемориҳо – вирусҳо, ки нафақат дар об, балки дар ҳаво ҳам вучуд доранд, тасдиқ менамояд.

Ибни Сино доир ба набз чунон таълимоте оғариd, ки то ҳол бар он чизе илова кардан душвор аст.

Дар «Қонун» дар бобати тарбияи ҳамаҷонибаи кӯдак ва одами накӯкор, оқил, ҳунарманд ва солим ба камол расидани он ҳам ғамхорӣ зоҳир намудааст.

Ибни Сино нахустин шуда сабабу аломат ва усулҳои табобати чунин қасалиҳои хавфнокеро, монанди сарсом ва мараз, зотулҷанб ва заҳми меъда ба таҳқиқ оварда буд. Ў нахустин қасест, ки тоунро аз вабо чудо карда, қасалиҳои маҳав, зарпарвин ва сиёҳзахмро шарҳу тавзех додааст.

Дар ҷаҳон аввалин шуда соҳти мушакҳои ҷашмро нишон додааст. То замони Ибни Сино бисёриҳо, ҳатто донишмандони бузург, чунин меҳисобиданд, ки ҷашм монанди фонусаке нур мебарорад ва ин анвори маҳсус дар ашё инъикос ёфта, бармегарданд ва сурати онро зоҳир мекунанд.

Ибни Сино намедонист, ки «Қонун»-и ў ба зудӣ қомуси тибби тамоми мамлакатҳои олам мегардад, дар Аврупо аз рӯйи он духтуронро дарс медиҳанд. Гумон надошт, ки шифокору гиёҳшиносони Руси Қадим ҳам ўро бо номи «Ависен» ёдовар шуда, беморонро мувофиқи дорухати ў муолиҷа мекунанд.

Ибни Синоро мисли пештара лозим меомад, ки баъзан аз машғулияти илмӣ дур шавад. Ҳоло банди таълифи китоби нав – «Китоб-ул-инсоф» буд.

Амир Алоуддавла лашкаркашиву қишварситониро дӯст медошт. Алҳол баҳташ омад мекард.

Вай Ибни Синоро ҳам ба юришҳо ҳатман ҳамроҳаш мегирифт. Ибни Сино табиб ва мушовири асосии ў буд. Маслиҳатҳояш аксар вақт ичро нашаванд

ҳам, боке надошт. Аммо ҳатто дар Бағдод маълум буд, ки маслиҳатгари амир Алоуддавла худи Ибни Синост.

Алоуддавла хушхолу қаноатманد буд, зеро Ибни Сино қомуси нави фалсафии худ – «Донишнома»-ро ба ў бахшид. Нихоят, Алоуддавла ҳам фалсафаро сарфаҳм мерафтагӣ шуд.

Дар ин асар андешаҳои ҳакимона чунон содаву фаҳмо баён ёфтаанд, ки ҳатто косиби чаласавод ҳам онҳоро фаҳмида метавонад.

Шабе дар хузури Алоуддавла дар бораи зараре, ки тақвимҳои нодақиқу кайҳо куҳнашуда меоранд, касе сухан ронд.

– Мо Шайхурраис дорем, – овоз баровард амир, – он кас тақвими наве мураттаб хоҳанд соҳт.

– Барои ин асбоби маҳсусе лозиманд, – гуфт Ибни Сино. – Ситораҳоро ҳам дурудароз мушоҳида намудан даркор мешавад.

– Боке надорад, ман ҳарочотпулиро медиҳам. Бе ин ҳам, мегӯянд, ки шабҳо намехобед. Ана, ситораҳоро нигаристан гиред!

Ибни Сино худ нақшай лавозимоту асбоби даркории нуҷумро кашид.

Ҷурҷонӣ устоҳои ҳунармандро ба шарту байъ овард ва лавозимот зуд омода шуданд. Барои он ки лавозимот дақиқтар кор кунанд, Ибни Сино дастгоҳе маҳсус ихтироъ намуд.

Танҳо баъди панҷсад соли вафоти ў ҳамон дастгоҳро соли 1542 донишманди португолӣ Педро Нуниетс (ба русӣ Ноңиус) аз нав кашф мекунад. Ва аз ҳамон дам инҷониб дастгоҳро ноңиус меноманд.

Ҳангоми ҷенкуниҳои дақиқи бисёре тамоми муҳандисон аз ин дастгоҳ истифода мебаранд.

Амир Алоуддавла Абӯмансур ном дӯсте дошт.

Абӯмансур танҳо ду шугли писандида дошт: шикор ва забони арабӣ. Вай олимӣ забардасти соҳаи забони арабӣ ҳисобида мешуд.

Боре се нафар: Ибни Сино, амир ва Абӯмансур ҳамроҳ менишастанд. Риштаи ҳар гуна сухбатро Абӯмансур ё ба тарафи шикор, ё ба тарафи забони арабӣ мекашид. Алҳол онҳо дар боби забон сухан меронданд.

Ба назари Ибни Сино чунин расид, ки Абӯмансур ғалате содир кард, аз ин рӯ, ғалаташро ислоҳ намуд.

Абӯмансур ҷониби Ибни Сино нигаристу гайричашмдошт пурсид:

- Шумо, охир, ба назарам, тоҷик ҳастед?
- Бале, ман тоҷик ҳастам, – ҷавоб дод Ибни Сино.
- Шумо, албаттa, файласуфи тавоно, марди оқилу табиби доно ҳастед, аммо забони арабиро хуб намедонед, барои ҳамин дафъаи дигар аз пайи ислоҳи ман нашавед.

Ибни Сино қарор дод, ки Абӯмансурро мазоҳ кунад.

Аз шаҳрҳои гуногун нусхаи ҷандин асарҳои беҳтарини доир ба забони арабиро ҷамъ овард ва дар муддати се сол арабиро бо тамоми дақоқаташ омӯҳт.

Сипас се достон эҷод кард. Ҳар як достон аз қалимаҳои нодиру қамистезмали арабӣ таркиб ёфта буд. Ҳеч яки онҳо ба ҳамдигар монандӣ надоштанд, зеро ҳар сеи достонҳо дар пайравии сабки се адиби машҳури соҳибуслуб оғарида шуда буданд.

Ибни Сино фармуд, ки ҳар сеи достонҳоро дар муқовай қуҳнаю фарсадае муқовабандӣ кунанд. Баъд амиро ҳам барои дар ин ҳазлбозӣ ширкат варзидан розӣ намуд.

Шомгоҳе амир китоби қуҳнаю фарсадаero ба дасташ гирифта, ҷониби Абӯмансур дароз карду гуфт:

– Мо имрӯз ин китобро дар вақти шикор ёфтем. Канӣ, бибинед, қадру қимате дорад, ё партоемаш...

Абӯмансур муддати мадиде машғули омӯзиши ин китоб гардид.

– Ман на ҳамаи онро фаҳмидам, – ҷавоб дод оқибат донишманди маъруфи забони арабӣ. – Баъзе

калимаҳоро пештар фаҳмида бошам ҳам, ҳоло маънояшонро фаромӯш кардаам. Китобро ягон нависандай машхуре навиштааст – инашро ман яқин мегӯям.

Амир худдорӣ карда натавонисту хандаро сар дод:  
– Нависандай машхур дар рӯбарӯятон нишастааст!

Баъди чанде Ибни Сино достони «Урҷуза»-ро таълиф намуд. «Урҷуза» ба тарзи маҳсусе навишта шудааст. Қаҳрамони он илми тиб, тамоми донишҳои тиббӣ буданд. «Вай аз гуфтори сода ва ашъори фаҳмо тартиб дода шудааст, то фаҳмиданаш душворие пеш наоварад», – навишта буд Ибни Сино дар муқаддима. – Аз рӯйи ин достон ҳатто талабаи мадраса илми тибро омӯхта метавонад».

Ба зудӣ «Урҷуза»-ро ба забони лотинӣ тарҷума карданд. Баъд онро дар бисёр мамлакатҳои дунё интишор доданд.

Достонро 600 соли расо дар бисёр донишкадаҳои тиббӣ меомӯҳтанд.

Достон аз шеърҳои пуртarovату ҷаззоб иборат мебошад. Сароғози он ба забони наср тақрибан чунин садо медиҳад:

«Шоирон шаҳзодаи баҳру баранд; табибон ҳокими кишвари бадананд. Таровати баёни нахустин номбурдашудагон рӯҳро менавозад; фидокории мутааххирин бемориҳоро шифо мебахшад.

Достон кулли масъалаҳои назариву амалии тибро фаро мегирад. Ва ман тамоми донишҳои доир ба ин соҳаи илм ҷамъовардаи худро дар он тавассути шеърҳо баён доштаам.

Мафҳуми калимаи «тиб».

Тиб муҳофизати саломатӣ ва табобати бемориҳост...»

Дар баробари «Урҷуза», Ибни Сино доир ба забоншиносӣ ҳам китобе таълиф намуд, ки «Лисон-ул-араб» номида мешуд. Муосиронаш мегуфтанд, ки

назири чунин китоберо дар соҳаи забон то ҳол касе наофиридааст.

Ибни Сино муддати дарозе ба нусхабардории асари мазкур пардохта натавонист. Ҷурҷонӣ ҳам ба китобати бист чилди «Китоб-ул-инсоф» банд буд.

«Лисон-ул-араб», ҳамин тариқа, дар шакли мусаввада боқӣ монд. Баъди вафоти Ибни Сино, зоҳирлан, китоб нобуд шудааст. Ва ё, шояд, то ҳол дар ягон китобхонаи мусулмонӣ миёни дастнависҳои дигари омӯхтанашуда маҳфуз дошта шавад.

Дар бораи Ибни Сино чунин ривояте ҳаст.

Воқеа дар айёме рух додааст, ки шуҳрати вай аксари кишварҳои оламро фаро гирифта буд.

Лекин Ибни Сино аз пайи шуҳрат намедавид. Тамоми умр одамони дардмандро табобат мекард, vale шуморашон кам намешуд. Уро ба шаҳрҳо даъват мекарданд, барои ба дехаҳо рафтан илтимосу илтиҷо менамуданд.

Дар сари рохи ӯ дехаҳои бисёре буданд ва барои дида баромадани ҳамаи беморон фурсат намеёфт. Аз ин рӯ, пешниҳод кард: «Бигзор ҳар як бемори деха ба дasti худ ресмончае гирифта, аз як нӯгаш дошта истад, нӯги дигарашро ман ба даст мегирам. Ва аз рӯи кашишу ҳарорату ларзиши ресмон касалии шахси ресмонбадастро муайян мекунам».

Дар яке аз дехаҳо зани маккораву шӯхе мезист. Ӯ касалие надошта бошад ҳам, дараҷаи эҳсосоту зиракии Ибни Синоро санҷидан меҳост. Аз ин рӯ, гурбаи ба қарибӣ сабукшудаero дар бағалаш пинҳон кард ва як нӯги ресмончаро ба пойи он баста, нӯги дигарашро ба Ибни Сино дароз намуд.

– Истед, ҳозир мо табиби зӯр будан ё набудани ӯро мефаҳмем... – пиҷирросзанону ҳандакунон мегуфт он занак ба ҳамсояҳо.

Ибни Сино касалиҳои беморонро як-як номбар карда, ниҳоят ба занаки пишакдор наздик омад. Сонияе

ба хайрат афтода, ресмончаро бори дигар даст зада санциду гуфт:

– Ин бемор панҷ рӯз пеш ҳафт гурбача таваллуд кардааст. Барои ҳамин, хеле ҳаробу логар шудааст, зудтар ўро шир додан лозим! Барояш ҳеч доруи дигаре даркор нест!

Соли 1082 Сайидаи ҳокими Рай аз олам даргузашт.

Лашкариёни Султон Маҳмуд ҳамон лаҳза шаҳрро бо тамоми амлеки гирду атрофаш зери тасарруф дароварданд.

Писари султон Маҳмуд – Масъуд волии Рай таъйин гардид.

– Мабодо ба ҷанги зидди мо лашкар накашад, – гуфт Алоуддавла. – Ман қарор додам, ки барои ў тухфаҳои гаронбаҳо фиристам.

Тухфаҳо кумак расонданд. Ду соли расо сулҳ барқарор истод.

Султон Маҳмуд акнун пир шуда буд. Писаронаш марги ўро мепоиданд, то ҳарчи зудтар соҳиби таҳту точи падар гарданд.

Боре, ҳангоми танҳоӣ, амир Алоуддавла тасвирero ба Ибни Сино нишон дод. Ин тасвирро бист сол пештар Арроқ қашида буд. Аз он ба тарафи Ибни Синои мӯйсафед Ибни Синои ҷавон менигарист...

Алоуддавла якбора ғарами ахбору шикоятномаҳоеро низ, ки дар давоми ҷандин сол имому ҳатибу қозихо аз болояш навишта буданд, ба ў нишон дод. «Дар асарҳои худ Ибни Сино асосҳои китоби муқаддасро зери шубҳа мегузорад», – менавиштанд ҳатибон. «Осори заравари Ибни Синоро ҳатман оташ зада, худашро ё ба зиндан партофтанд ва ё бетаваққуф аз ҳоки мамлакат берун рондан лозим аст!» – талаб менамуданд қозиён.

– Вале ман мунтазам ба масҷид меравам, панҷ вақт намозамро таҳ намекунам, – қӯшиши дар ҷашми амир худсафедкуй намуд Ибни Сино.

– Мову шумо хуб медонем, ки боимонтарини мусулмонон ҳастед! Аммо, сад афсұс, ки онҳо инро пай намебаранд! – چашманашро айёrona нимроf карда гуфт Амир Алоуддавла.

Танho ҳамин вакт Ибни Сино ба хубй фахмид, ки дар тұли ин солҳо амир муттакову пуштибони сахти ӯ будааст.

Баъди гузаштани ду сол лашкариёни Масъуд ногаҳон дар останаи Исфаҳон пайдо шуданд.

Эхтимол, Масъуд инъомхоро қабул кардаву ваъдаи сулҳ дода, макру фиреб ба кор бурда бошад.

Моҳи фарвардин буд. Сабзаҳои гирду атроф ҳанӯз тару тоза буданд. Себзорон аз гул фуромада буданд. Ёсуман шукуфта буд...

Сокинон саросема аз шаҳр баромада мерафтанд, зеро ҳавфи дар ҳар лаҳза зада даромадани сипохиёни Масъуд таҳдид менамуд. Фурсати ғами чизу чораро ҳўрдан набуд.

– Устод, «Китоб-ул-инсоф»-ро чӣ кор кунам?! Дар айни ҳол нусхабардории чилди охиринашро ҳам анҷом додам. Мумкин аст онро дар ягон ҷойи бехатари рӯйи ҳавлӣ гӯр кунам?!

Ҳамин вакт аз кӯчаҳои наздик садои доду фарёд ва суми аспон ба гӯш расиданд.

Онҳо базӯр фурсати савори аспҳо шудан ва аз таъқиб ҳалосиро ёфтанд.

– Ман истода, барои пеши роҳи саворагонро гирифтан муҳориба карданӣ будам, – гуфт Маҳмуд, вакте ки ҳамаи онҳо якҷоя ба қалъае, ки дар он амир паноҳ оварда буд, наздик мешуданд.

Амир Алоуддавла дар масофаи такрибан ду фарсанг дуртгар аз шаҳр паноҳ мебурд.

– Ба ман бигӯед, – мепурсид вай аз Ибни Сино, – наход ҳамаи нақшаву ниятҳо барбод рафта бошанд?! Наход ман давлату сарватамро аз даст дода бошам?! Наход фарзандони ман овораи кӯчаву бозорҳо шаванд?!

– Ман күшиш мекунам, ки ба номи Масъуд номае нависам, – изҳор намуд Ибни Сино. – Медонам, ки солҳои охир муносабати ў бо падараш, бо Султон Маҳмуд чандон хуб нест. Шояд аз худпарастии Масъуд фоидае ба даст оварем...

Ибни Сино барои хатнависӣ рафт.

Ногаҳон ўро қафо бархонданд.

– Хабари муҳим, – гуфт Алоуддавла. – Худи ҳозир ҷосуси ман расида омад, кани бифаҳмем, ў чӣ мегӯяд!

– Имрӯз Масъуд аз номи аммаи худ, аз ҳоҳари султон, мактуби маҳфӣ ва таъчилие гирифт. – Ҷосус ба нақли нома даромад. – «Давлатпаноҳи мо – Султон Маҳмуд намози дигари рӯзи панҷшанбе, хафт рӯз пеш аз анҷоми моҳи рабеъулоҳир, Ҳудо имонашон дихад, вафот карданд ва саодати бандагонашон анҷом пазирифт. Мо ҳамроҳи тамоми аҳли ҳарам дар Қалъаи Фазнин ҳастем ва баъди пагоҳ ҷанозаи эшонро ҳабар ҳоҳем кард...»

– Аз афташ, ҳалосӣ ёфтем, – гуфт Ибни Сино, – зеро ҳозир на фикри юриши Бағдод ба сари Масъуд меояду на ҳаёли ситондани ҳукумати шаҳри мо!

– Чаро ин тавр гумон доред?! – пурсид амир.

– Масъуд писари қалонии султон аст. Аз ин рӯ, ҳукумат ба дasti ў бояд гузарад. Аммо султон таҳту тоҷро ба писари мобайни – Муҳаммад васият кардааст. Муҳаммад сари таҳт менишинад, он гоҳ Масъуд барои қашида гирифтани таҳту тоҷ мекӯшад. Барои ҳамин, ман рафта мактубамро аз нав менависам!

Тамоми воқеаҳо мувоғики пешбинии Ибни Сино ҷараён меёфтанд.

Баъди чанд рӯз аз ҷониби Масъуд расуле омад.

Расул эълом дод, ки Масъуд аморати Исфаҳонро бар уҳдаи Алоуддавла боқӣ мегузорад. Фақат бигзор Алоуддавла ҳар сол андоз биспорад...

Масъуд барои Алоуддавла хильъати фоҳира ва қоғази фармон ҳам фиристода буд.

– Масъуд дар Газна гирифториҳои муҳиммे дорад. Барои ҳамин ў ҳамроҳи тамоми сипоҳиён он чой бармегардад, – чунин хабар медод расул.

– Номай Шумо ҳокимиятро ба дasti ман баргардонд, – дар роҳ такроран ба Ибни Сино мегуфт амири рӯҳбаландгардида.

Ибни Сино танҳо ба хона баргашт.

Хона холӣ буд.

Мутаҳаййирона девору фарши урёни хонаро аз назар мегузаронд.

Маълум аст, ки қолинҳо ба касе даркор шудаанд.

Инаш ҳам маълум аст, ки касе бурдани асбобу анҷоми рӯзгорро ихтиёр кардааст.

Одамони Масъуд ҳатто давотро ҳамроҳи худ бурдаанд!

Ин ҳама ислоҳпазиранд.

Аммо горатгарон тамоми бист ҷилди «Китоб-ул-инсоф»-ро ҳам бо худ бурдаанд! Ҳамон китоберо, ки Ибни Сино баъди «Қонун» ба таълифаш пардохта буд!

Андешаи таълифи китобро солиёни дарозе дар дил мепарварид!

Китоб айбномае буд ба тамоми фалсафаи Шарқу Фарб, ба тамоми қонуну қоидаҳои ҳаёти зулмониву шадид!

Ана, боз, гӯё, барқасд, зиндагӣ бори дигар беадолатии худро нисбат ба Ибни Сино нишон дод! Махзана ҳамин асар – «Китоб-ул-инсоф» абадӣ аз миён рафт!

Ибни Сино бар рӯйи фарши сард нишаста монд.

Ба назараш аз ҳад зиёд bekasу танҳо намуд. Дастҳояш ҳам аз ғояти хастагӣ суст шуданд! Ана, пойҳояш низ қат шуданд!

Гирдогирдаш холӣ. Худаш танҳову атрофаш холӣ.

Осори серҷилдаи худро барои чӣ ва барои кӣ навиштааст?! Онҳоро кӣ меҳонад?! Охир, адади одамони босаводи бадбаҳти шаҳр аз сад зиёд нест!

Бар илова, ҳокиме, саркардаи сипохиёни ҳарисе меояду ҳамин чанд олимро ба зиндан меандозад, аз хонаҳояшон меронад! Китобҳо сӯхта нобуд мешаванд!

Дар боби қудрати маърифат, аз хусуси тантанаи ақлу хирад одамон баҳсҳои беҳадду каноре мекунанд. Аммо ҳозир, ана, зўру тавоной дар сурати зулму истибодод арзи ҳастӣ менамояд! На ақлу хирад, балки ҷаҳолат, ҷаҳолати мураккабу шарире тантана дорад!

Замоне фаро мерасида бошад, ки олимон ҳам одамони муҳимму даркорӣ гарданд?! Бале, ҳамон замоне, ки ҳокиму амирон на мувофиқи иродай ваҳшиёнаи худ, балки мувофиқи нишондоди илму дониш амал кунанд! Он гоҳ, бидуни ҳама гуна ҷангу ҳунрезӣ, забту кушокушӣ тамоми дунё дар як давлати воҳиду умумиву адолатманде муттаҳид ҳоҳад шуд!

Ба ҳар ҳол, аз ҷой ҳестан даркор... Охир, пагоҳ шогирдон ин ҷой меоянд. Дар бораи манфиати илму фарҳанг барои онҳо чизе гуфтани лозим мешавад!

Солҳои охир аҳволи саломатии Ибни Сино бад шуда буд.

Як вақтҳо доир ба қулинҷ асаре таълиф карда буд.  
Акнун худ аз дasti ин касалӣ менолид!

Ибни Сино то дами ба ҳузури Алоуддавла, ки дар юриш буд, даъват шуданаш худро бомуваффақият табобат мекард.

Табибе, ки мутобики доруҳати Ибни Сино доруворӣ тайёр мекард, ба маъчуни давой нисбат ба андозаи мукарраргардида панҷ маротиба зиёдтар тухми карафс андохта буд. Эҳтимол, ў ғофил, бе ягон мақсади баде чунин карда бошад. Лекин аз таъсири чунин дору заҳми меъдаву рӯдаҳо, ки аллакай баҳам омада истода буданд, аз нав кушодаву қалонтар шуданд.

Дар бари Ибни Сино ягон одами шиносу наздик ва ё дўсту рафиқе ҳузур надошт.

Җурчонӣ, ки ба ҳар василае устодашро муҳофизату нигаҳбонӣ менамуд, дар Исфаҳон монда буд.

Ибни Сино амир Алоуддавларо дар роҳи миёни Исфаҳону Ҳамадон дарёб намуд. Ў сусту заиф шуда буд. Аз ин рӯ, дар болои таҳти равоне бардошта мебурдандаш.

Вай дигар доруворӣ истеъмол намекард.

«Мудаббири бадани ман аз тадбир бозмондааст, дигар аз муолиҷа фоидае нест», – мегуфт ўхуд ба худ.

Марди нимшиносе васиятномаи ўро навишта гирифт. Ибни Сино васият мекард, ки тамоми молу мулкашро ба фақиру бенавоён тақсим, ғуломонро озод кунанд.

Ў бо фахму фаросату шуури комиле чон дод.

Эҳтимол, дар лаҳзаҳои вопасини зиндагӣ нияту орзуҳои ҷавониашро ба хотир оварда буд, ки ногаҳон ҷашмонашро кушод ва талҳ ҳандиду гуфт:

**Аз қаъри гили сиёҳ то авчи Зуҳал  
Кардам ҳама мушкилоти гетиро ҳал;  
Берун частам зи қайди ҳар макру ҳиял,  
Ҳар банд кушода шуд, магар банди аҷал!**

Ин суханони охирини ў буданд.

18-уми июни соли 1037 Ибни Сино вафот кард.

Дар бораи соатҳои воласини рӯзгори ў чунин ривояте даргард аст.

Ҳакими бузург фарорасии рӯзҳои воласини ҳаёташро ҳис карда, доди аҷалро додан хост.

Рӯзону шабон ва солиёни зиёде бехуда хосияти рустаниҳо ва сирру асрори дорувориҳоро наомӯхта буд.

Ў муддати мадиде барҳаёт монда, бар болои марғ ғалаба кардан меҳост.

Қуввати дастони бемадорашро ҷамъ оварда, чихил навъ дорувории муҳталифа тайёр намуд ва

дорувориҳоро ба чихил зарфи ҳархела рехт. Ба зарфҳо шумора гузошт.

Сонӣ шогирди вафодортаринашро ба назди худ хонд:

– Гуфтаҳои маро бодиққат гӯш дех! – гуфт ў ба шогирд. – Қуввату мадори ман рафтааст ва, мумкин аст, пагоҳ аз хуш бираам. Аммо, ба шарте ки ту ҳамаи чихил навъ дорувориро мувофиқи тартиби мегуфтаам истифода барӣ, ман намемираам!

Сипас он тартибро баён намудан гирифт.

Доруи нахустин барои ба даҳон рехтан пешбинӣ мешуд.

Бо доруи дувум сари сина, савум – тахтапушт, чаҳорум – пойҳоро молиш дода, панҷумро боз ба даҳон андохтан лозим меомад.

Ҳамин тартиб то доруи чихилумин идома бояд меёфт.

Рӯзи дигар Шайхурраис аз хуш рафт.

Дар пеши назари шогирд акнун тани бечони пирамарди заифу нахифе меҳуфт. Пӯсти дастони хушку бемадор ва рухсораҳояш ба устухон часпида, танҳо пешонии фароҳ аз асрори амиқи фикру ақли Ибни Сино гувоҳӣ медод...

Шогирд дар зери ҳаяҷони тамоме зарфи нахустини дорудорро ба даст гирифт.

Сонӣ зарфҳои дувуму савуму чорумро ҳам истифода бурд. Ҳама корро мувофиқи дастури устод анҷом медод.

Зарфҳои даҳум, бистум, сивумро ҳам гирифт.

Оҳиста-оҳиста пайкари бемадори пирамард ба пайкари гул-гулшукуфони ҷавонмарде мубаддал мегардид. Аллакай даму нафас пайдо шуда, рухсораҳо лоловор мешукуфтанд.

Акнун дар назди шогирд ҷавонмарди пурқуввати зебое бо тамоми муҳассанот ва қиёғаи хирадмандонае меҳуфт.

Танҳо доруи чиҳилумин боқӣ монда буд.

Доруи охирин мебоист он ҳаёtero, ки ҳамаи сиву нух доровории пешина дар тани Ибни Сино дамонда буданд, устувору барқарор созад.

Доруи воласинро нӯшида, бояд устод чашмашро мекушод, нафаси чукуре мекашид, табассум мекард ва аз ҷояш бармехост.

Вале шогирд аз ин мӯъцизаи тағири симо чунон моту мабхут шуда буд, ки зарфи чиҳилумин аз дастони дар асари ҳайрату ҳаяҷон ларзидаистодааш афтоду ҷаппарӯй гашт! Дору рӯйи хоку рег реҳт, замин онро ҷабида гирифт...

Чисми Ибни Синоро дар самти ҷануби Ҳамадон ба хок супурданд.

Солҳо мегузаштанд, садсолаҳо сипарӣ мегаштанд.

Дар доманаи Ҳамадон, дар соҳили чапи дарёи кӯҳӣ, дар миёнаи гӯристони кайҳо партобиё девори баланди хиштине хотаякеро бо ҷанд сарве дар иҳотаи худ медошт. Дар он ҷо, дар ҳалқаи сарвҳо бинои хишти пухтасоҳте меистод.

Дар он ҷой, дар гирди мақбара, ҳар пагоҳӣ мардумони зиёде ҷамъ меомаданд. Дар миёни мардум улами баркамол ва ҷавонони навакак ба ҳаёт воридгардида ҳам буданд. Бемороне ҳам буданд, ки ба шифо ёфтанашон аз эъҷози мақбараи қадимӣ бовар доштанд.

Даруни мақбараи тираву тор, рӯйи фарши бӯрӯпӯш, дар пойи таҳтасонги рӯйи қабр ҳамеша пирону мӯйсафедон менишастанд.

Асрҳои аср ин анъана давом мекард.

Дусад, чаҳорсад ва ҳафтсад сол ба ҳамин минвол мегузашт.

Ва ҳар ғоҳе ягон мусофири аз роҳи мобайни Тиҳрону Бағдод гузаранда бипурсад:

— Дар ин ҷо кӣ мадфун аст?

Оромона چавобаш медоданд:  
– Ин мақбараи ҳакими бузург ва инсони бузург  
Абӯалӣ ибни Синост!

Соли 1952 Шӯрои Умумиҷаҳонии Сулҳ қарор дод,  
ки ҳазорсолагии зодрӯзи Ибни Сино дар тамоми олам  
ботантана таҷлил карда шавад.


28-уми апрели соли 1954 дар шаҳри Ҳамадони  
Эрон мұчассамаи ёдгории Ибни Сино қоматафroz  
гардид. Дар расми күшоди ёдгорӣ ҳамроҳи олимони  
сершумори ҷаҳон ҳайати фиристодагони Иттиҳоди  
Шӯравӣ низ иштирок дошт.

29-уми апрели соли 1954 ботантана мақбараи нави  
Ибни Сино.

Замоне рассом ва риёзидон Арроқ мувофиқи  
фармони Султон Маҳмуди Ғазнавӣ чиҳил тасвири  
Ибни Синоро қашида буд. Ин тасвирот ба шаҳрҳои  
мухталифа фиристода шуда буданд. Аммо ягонтои онҳо  
то замони мо мағфуз намондааст.

Баъди ранҷу заҳматҳои вазнин ва ҷустуҷӯҳои  
тӯлонӣ, дар асоси бурҳону далелҳои мӯътамаду ҷиддии  
илмӣ, ба донишмандону рассомони шӯравӣ мӯяссар  
гардид, ки тасвири Ибни Синоро барқарор созанд.

## МУХТАСАР ОИД БА МУАЛЛИФИ АСАР



**Валерий Михайлович**

**Воскобойников** – нависандай бачагон, муаррих ва публисти машхури рус якуми апрели соли 1939 дар шаҳри Ленинград (хозира Санкт-Петербург), дар хонадони омӯзгорон таваллуд ёфта, дар сесолагӣ шоҳиди саҳнаҳои даҳшатбори муҳорибаву муҳосираи шадиди зодгоҳи азизаш гардидааст. Баъди солиёне ҳамон лаҳзаву саҳнаҳои хотирнишину фаромӯшнопазири кӯдаки-

ро ба ёд оварда навиштааст: «Одатан, одамон аввал хондан, баланд – баланд хондан, баъдан навиштанро ёд мегиранд. Аммо маро акси ҳол рӯй намуд. Муҳосираи Ленинградро пушти сар гузошта, ману модарам Урол рафтем, ки дар шифохонаи ҷанговарон падари дар ҷабҳа ҷароҳатбар-доштаам бистарӣ буд. Падарам баъди ҷанде ба майдони ҷанг баргашту модарам омӯзгори забони русӣ шуд. Ман ҷаҳорсола бошам ҳам, бозичае надоштам, ҳол он ки кӯдаки тамоми рӯз дар хона танҳомондаро саргарми шугле доштан лозим буд. Барои ҳамин, модарам ҳамарӯза газета, қалам ва порае когази девороройиро, ки ҳамсоягони хонаашонро ба мо иҷорадода ғарамаш карда буданд, дар ихтиёри ман гузошта, пайи кораш мерафт. Аз мактаб баргашта мақолаи дар саҳифаи тозаи когази девороройӣ бо ҳарфҳои калон-калон аз газета рӯйбардоркардаи маро аз назар мегузаронд. Ман ҳамин гуна навиштанро ёд гирифта, қарор додам, ки баробари ба воя расидан, ҳатман, нависанда мешавам. Он вақтҳо чунин мепиндоштам, ки нависандаҳо газета менависанд, чӣ

қадар газета бошад, ҳамон қадар нависанда ҳаст. Лекин аз мавҷудияти китоб ҳатто дараке надоштам – моро дар хона китобе набуд. Орзу мекардам, ки зудтар калон шаваму бо ҳарфҳои резаву ҳамвори газетӣ навиштанро ёд гирам. Баъди чанде нахустин газетаи худро чоп кардам».

Ба душвориву нодориҳои баъдиҷангӣ нигоҳ накарда, Валерий Михайлович дилгармона хондану омӯхтанро давом дода, соли 1957 Техникуми технологияи истеҳсоли нафтро ба фарҷом расонда, донишҷӯйи Институти технологији Ленинград шудааст. Шабона хондаву рӯзона кор кардааст. Солҳои 1958-1960 қарзи ватандориро ба ҷой оварда, дар муассисаҳои гуногуни Ленинград (1957-1958; 1961-1966) ба сифати муҳандис фаъолият бурдааст. Аммо меҳру муҳаббати гарми нависандагӣ лаҳзае доманашро фурӯ намегузорад: ў сарнавишти худро ба сарнавишти адабиёт мепайвандад. Аз соли 1973, баъди хатми Курси олии адабиёт (дар Москвав) хунару истеъодашро комилан вақфи адабиёти бачагон мегардонад.

Аввалин ҳикояи ўро журнали «Смена» мунташир сохта, баъдан навиштаҳояшро моҳномаҳои машҳуру маъруфи кӯдакон – «Костёр»-у «Искорка», калонсолон «Аврора»-ву «Звезда»-ву «Нева» пайихам ба табъ мерасонанд. Нахустин китоби қиссаву ҳикояҳояш («Ман ба таътил меравам»)-ро соли 1966 нашриёти «Детская литература» аз чоп мебарорад.

Фаъолияти ҳаштсола дар вазифаи мудири шӯбайи назму насри журнали «Костёр» (1973-1980) ўро мададу мусоядат мекунад, ки ҷаҳони хонандай ҷавонро беҳтар омӯзаду донад. Беҳуда нест, ки нависанда дар оғаридаҳои худ масоили муҳимми ахлоқиро мавриди баррасии ҷиддӣ қарор дода, наврасонро водор месозад, ки бар рафттору кирдорашон андеша кунанд, некро аз баду сафедро аз сиёҳ тафриқа дода тавонанд. Нахустин оғаридаҳои Юрий Ковал, Василий Аксёнов, Сергей

Иванов ва дигар нависандагони чавонро дастраси хонандагон гардонда, дарвозаи кохи муқаддаси нигорандагиро ба рӯяшон во менамояд ва ҷуръату роҳхати нависандагӣ мебахшадашон.

Асарҳои В.М. Воскобойников на танҳо дар қаламрави собиқ Ҷамоҳири Иттиҳоди Шӯравӣ ва маҳофилю маҷолиси русизабону руситаборони ҷаҳон, балки аксари мамолики мутамаддину китобдӯсту китобхони олам аз маъруфияту маҳбубияти тамоме бархурдоранд. Аз ҷумла, қиссаи «Дафтари муқовасурҳ»-и ў, ки соли 1971 нахустин маротиба дар Ленинград интишор ёфта буд, дар Япония, ИМА, Лаҳистон ва Аҷористон ҳам тарҷумаву ҷон шудааст. Ҳамчунин, асари мазкур аз ҷониби нашриёти «Радуга» ба ҷандин забони ҳориҷӣ мунташир гардидааст. Китоби «Ҷазираи Бешамол»-и ў дар Япония се маротиба интишор ёфтааст. Қиссаи таърихии «Ҳакими бузург» (Маскав, «Молодая гвардия», 1972), ки ба тасвири рӯзгори нобигаи нотакрори тоҷик Абӯалӣ ибни Сино (980-1037) баҳшида шудааст, соли 1980 бо қарори ЮНЕСКО, ба муносибати 1000-умин солгарди зодрӯзи бузургвор тақроран ба забони русӣ, ҳамчунин, дар тарҷума, дар Тоҷикистон, Озарбойҷон (2 маротиба), Туркманистон, Ӯзбекистон ва Тотористон ба табъ расидааст.

Солҳои 90-уми асри гузашта нависанда ҳамроҳи иддае ҳампешагонаш идеяи бунёди силсилаи «Ҳикоятҳо дар бораи авлиёи православӣ»-ро барои қӯдакони синни ҳурди мактабӣ амалий гардонда, дар ҳусуси рӯзгору гуфтаҳои бузургоне, чун «Николай Муълизакор, муқарраби Ҳудо» (1993), «Князи Бузург Владимир, баробарапостоли муқаддас» (1994), «Баробарапостолони муқаддас – бародарон Кириллу Мефодий» (1994) ва дигарон, 16 қиссаи муъҷазу ихчам интишор додааст. Аммо, бо ин ҳама, кори таълифи асарҳои ташаккулдиҳандай фарҳангӣ маънавии

күдаконро мавкуф нагузоридааст, ки бозгүй «Библияи мусаввар барои қироъати оилавӣ» (Санкт-Петербург, «Золотой век») гувоҳи он мебошад.

Солҳои навадуми асри бистум, дар ҳақиқат, овони саршории адабиёти рус аз осори мансури барои бачагон эҷодгардида буданд. Дар ин давра боз як ғояи дигари В.М. Воскобойников ҷомаи амал пӯшидаанд. Дар силсилаи «Единорог» романҳои дар мавзӯи эпоси мардуми гуногуни олам, монанди «Қиссаи Зигфриди бебок ва нибелунгони тавоно» (дар асоси эпоси асримиёнагии олмонӣ; 1996) ва «Гилгамеши диловар» (дар заминай эпоси қадимии шумериву аккадиён; 1997) ба чоп расиданд, ки барои бачагони синни миёнаи мактабӣ пешбинӣ шудаанд.

В.М. Воскобойников барои мактабиёни хурдсол асари ҷолибу муфиди «Рӯзгори бачагони номдор»-ро таълиifu мунташир сохтааст (1999), ки дар боби даврони бачагии афроди номӣ, монанди Искандари Макдунӣ, Александр Суворов, Исаак Нютон, Чарли Чаплин, Пётри Аввал ва дигарон қиссапардозӣ мекунанд. Маълум мешавад, ки на ҳамаи онон аз кӯдакӣ ҳамадон, аз рӯзи таваллудашон соҳиби истеъдоди фавқулодае будаанд; баръакс, онҳоро, ҳатто, бачагони бехунар, талабагони форигбол меҳисобидаанд. Аммо ҳунару истеъдодашон оҳиста-оҳиста зухур ёфтааст. Муаллиф барои ин асарааш сазовори Дипломи ифтихории Шӯрои байналхалқии китоби кӯдак (соли 2000) гардонида шудааст.

В.М. Воскобойников оғаридгори бештар аз шаст китоб барои бачагон, зиндагиномаҳои таъриҳӣ барои кӯдакону калонсолон, Лауреати чандин Озмуни умумииттифоқиву умумирузиявии «Беҳтарин китоби кӯдак» буда, шарафманди дарёфти Дипломи ифтихории байналхалқии ба номи X.К. Андерсен, Ҷойизаи ба номи Самуил Маршак ва Ҷойизаи ба номи Александр Грин

гардидааст. Барои китоби «Ҳамааш хуб мешавад» (соли 2007) сазовори Дипломи ҳайати ҳакамони озмуни кӯдакони китобхон ва Ҷойизаи миллии адабиёти бачагон гардонида шудааст.

Эҷодиёти Валерий Михайлович на танҳо қиссаву ҳикоя, балки радиопиесаҳо, асарҳои илмии оммавӣ ва мақолаҳои адабиётшиносиро фаро мегирад. Бештар аз даҳ сол Иттиҳодияи нависандагони ҷавон – офарандагони адабиёти бачагонро роҳбарӣ карда, узви Шӯрои таҳририяни журнали машҳури «Детская литература» будааст. Аз соли 1987 сарварии баҳши адабиёти кӯдакону наврасони Иттифоқи нависандагони Санкт-Петербургро бар уҳда дошта, аз соли 1998 узви Шӯрои китоби бачагони Русия мебошад. Ҳамчунин, узви ҳайати ҳакамони Ҷойизаи миллии адабиёти бачагони «Заветная мечта» (мавсими 2007-2008) будааст.

Ҳамин тарик, В.М. Воскобойников аз машҳуру маҳбубтарин адабони соҳаи адабиёти кӯдакону наврасони рус шинохта шуда, камтар нависандаero метавон мулокӣ гардид, ки замону макон ва қаҳрамони оғаридаҳояш ба ин дарacha фароҳдомону густардаву гуногункиёфа бошанд.

Хушбахтона, Валерий Михайлович, дар баробари хуб омӯхтану донистани таъриху фарҳангӣ ҳалқи рус ва мардумони дигари олам, аз таъриху фарҳангӣ мардуми мо ҳам вуқуфи тамом дорад, ки қиссаи мусаннади таърихии «Ҳакими бузург» (1972, 1980, 2011) ва қиссаҳои таърихии «Шарқи Кӯҳан» (1998) гувоҳи онанд.

## **АСАРҲОИ МАҶРУФИ В.М. ВОСКОБОЙНИКОВ**

1. Ман ба таътил меравам. Қиссаву ҳикояҳо. – Ленинград, «Детская литература», 1966.
2. Турнаҳои шаҳр (дар ҳамқаламии В. Appo). Қисса. – Ленинград, 1968.
3. Зўртаринҳои ҳавлӣ. Қиссаву ҳикояҳо. – Ленинград, «Лениздат», 1969.
4. Тирамоҳи дигар. Қиссаҳо. – Ленинград, «Детская литература», 1969.
5. Дафтари муқовасурҳ. Қисса. – Ленинград, «Детская литература», 1971, 1975.
6. Ҳакими бузург. Қиссаи таъриҳӣ дар бораи Ибни Сино. – Москав, «Молодая гвардия», 1972, 1980, 2011.
7. Давом дорад. Қиссаҳо. – Ленинград, 1973.
8. Офтоби сари роҳ. Қисса.– Ленинград, 1973.
9. Вақте ки боз мактаб меравам. Қисса.– Ленинград, 1974.
10. Даъвати Артика. Қиссаи таъриҳӣ. – Москав, «Молодая гвардия», 1975.
11. Сайругашти пагоҳирӯзӣ. Қисса. – Ленинград, «Детская литература», 1976. Дар Япония тарҷумаву чоп шудааст.
12. Субҳ бахайр, Чукотка! Қисса. Ленинград, 1977.
13. Василий Василевич. Қиссаи ҳуҷҷатӣ. Ленинград, 1978.
14. Кирилл ва Мефодий. Қиссаи таъриҳӣ. – Москав, «Молодая гвардия», 1979.
15. Ҷазираи Бешамол. Қисса. – Ленинград, «Детская литература», 1981. Дар Япония се маротиба тарҷумаву чоп шудааст.
16. Зангӯлаҳои бомдодӣ. Романи таъриҳӣ. – Ленинград, «Детская литература», 1983, 1989. Дар Литва, Украина ва Тотористон ҳам тарҷумаву чоп шудааст.

**17.** Нухсад рӯзи часорат. Ҳикояҳо дар бораи муҳосираи Ленинград. – Маскав, «Малыш» 1984, 1985, 1986, 1969. Дар Украина ҳам тарчумаву чоп шудааст (ба төъдоди 3 млн нусха).

**18.** Духтараку писараку саг. Қиссаҳо. – Ленинград, «Детская литература», 1988. Соли 1989 бо Дипломи ифтихории Озмуни умумииттифоқии беҳтарин китоби кӯдак мукофотонида шудааст.

**19.** Николай Муълизакор, муқарраби Худо. Қиссаи таъриҳӣ. – Санкт-Петербург, «Лицей», 1993.

**20.** Князи Бузург Владимир, барабарапостоли муқаддас. Қиссаи таъриҳӣ. – Санкт-Петербург, «Лицей», 1994.

**21.** Барабарапостолони муқаддас – барадарон Кириллу Мефодий. Қиссаи таъриҳӣ. – Ленинград, «Лицей», 1994.

**22.** Қиссаи Зигфриди бебок ва нибелунгони тавоно. Романи ҳамосӣ. – Маскав, «Терра», 1996.

**23.** Гилгамеши диловар. Романи таъриҳӣ. – Маскав, «Терра», 1997. Дар рӯйхати журнали «Книжное обозрение» ба гурӯҳи «Беҳтарини беҳтаринҳо» ворид шудааст.

**24.** Рӯзгори бачагони номдор. Ҳикояҳо дар бораи бачагии афроди бузург. – Санкт-Петербург, «Образование-Культура», 1997, 1998, 1999. Дар Озмуни умуми-русиявии «Арлиада – 1998» сазовори мукофот гардидааст. Ҳамчунин, шарафёби Дипломи ифтихории байналхалқии ба номи Ҳ.К. Андерсен гардонида шудааст.

**25.** Шарқи Кухан. Қиссаҳои таъриҳӣ. – Санкт-Петербург, «Респекс», 1998.

**26.** Шамшери Довмонт. Романи таъриҳӣ. – Санкт-Петербург – Маскав, «Азбука-Терра», 1998.

**27.** Китоби қиссаҳои таъриҳӣ. Қиссаҳо дар бораи пешвоёни дини православий. – Санкт-Петербург, «Золотой век», 1999, 2003.

**28.** Библияи мусаввар барои қироати оилавӣ. Бо ҳидояти Патриархи Муқаддаси Москав ва Саросари Рус Алексий Дувум интишор ёфтааст. – Санкт-Петербург, «Золотой век», 2003. Дар Намоишгоҳи байналхалқии китоби «Форуми Нева» (2003) сазовори мукофоти олий гурдидааст.

**29.** Таърихномаи мусаввар барои бачагон. – Санкт-Петербург, «Золотой век», 2003 (якчанд тираж интишор ёфтааст).

**30.** Серафим Соровский. Қиссаи таърихӣ. – Москав, «Росмэн», 2003.

**31.** Ҳафт муъҷизаи олам. Атласи мусаввар. – Москав, «Оникс-21 век», 2005.



## **МУНДАРИЧА**

Манзараҳои рӯзгори зӯфунуни нотакрор.....	3
Ҳакими бузург.....	13
Туфулийят ва балогат .....	14
Ручӯи якум.....	35
Ручӯи дувум.....	105
Рӯзгори Хоразм.....	109
Саргардонӣ.....	143
Ручӯи савум.....	153
Вазири Ҳамадон.....	173
Ручӯи чорум.....	183
Фарҷоми зиндагӣ.....	207
Мухтасар оид ба муаллифи асар.....	231
Асарҳои маътуфи В.М.Воскобойников.....	236

# **ВОСКОБОЙНИКОВ ВАЛЕРИЙ**

## **ҲАКИМИ БУЗУРГ**

**\*AVICENNA\***

Тарчумай  
**Асрори Сомонӣ**

Муҳаррир	Шералӣ Умарзода
Муҳаррири	
техникӣ	Робия Абдуллоева
Мусаҳҳех	Сироҷиддин Ҳӯҷамқулов
Саҳифабанд	Фирдавс Давлатбеков

Ба матбаа 26.03.2015 супурда шуд. Барои чопаш 02.04.2015  
ичозат дода шуд. Андоза 60x84 1/16 Когази оғсет.  
Чопи оғсет. Ҷузъи чопӣ 15.0 Адади нашр 20 000 нусха.  
Супориши № 71/2015.

Муассисаи нашриявии «Маориф»-и  
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.  
734024, Душанбе, кӯчаи Аҳмади Дониш, 50.  
Тел: 222-14-66. E-mail: [najmiddin64@mail.ru](mailto:najmiddin64@mail.ru)

Дар «Комбинати полиграфии ш. Душанбе»  
бо супориши № 12 чоп шудааст.